

**А. Махмадзиёев, С. Савлатов,
А. Тошев, Т. Фиёсов**

БИОЛОГИЯИ УМУМӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 10 - уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2019**

УДК 373.167.1

ББК 28. 0 Я - 72 + 74.262.88

М-48

М-48. Маҳмадзиёев А., Савлатов С., Тошев А., Фиёсов Т. **Биологияи умумӣ.** Китоби дарсӣ барои синфи 10-ум. Душанбе, Маориф, 2019. 240 сах.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Чадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ТАРЗИ ИСТИФОДАИ КИТОБ

Китобе, ки шумо аз он истифода мебаред, «Биологияи умумӣ» ном дошта, маълумоти заруриро доир ба қонунҳои умумии илми ҳаётшиносӣ (биология) дар бар гирифтааст. Ин китоб бо таҳриру тағйир ва иловаҳо бори сеом нашр мешавад. Нашри сеом ба талаботи муносибати салоҳиятнок (тъълими босифат) мувоғиқ қунонида шудааст. Дар охири ҳар як мавзӯй саволҳо барои санчиш, истилоҳот ва саволҳои тестӣ пешниҳод шудааст. Ин саволҳо барои пайдо кардани малакаи донистан ва тавонистан мусоидат мекунанд. Дар нашри сеом ба ҷойи мавзӯй пайдоиши системаи сайёраҳо, ки онро дар фанни нучум (астрономия) меҳонанд, мавзӯъҳои нав аз қабили таърихи мухтасари биология, марҳалаҳои асосии эволютсияи химиявӣ, марҳалаҳои аввали эволютсияи биологӣ, пайдоиши коди генетикий, эволютсияи биосфера, генетикаи одам ва гайраҳо пешниҳод шудаанд. Инчунин дар охири бисёр мавзӯъҳо ҳалли масъалаҳои биологӣ ва корҳои таҷрибавӣ нишон дода шудааст. Тавре ки ба шумо маълум аст, биологияи умумӣ илми мураккаб буда, бисёр масоили он то имрӯз ҳалли мушаххаси худро наёфтаанд. Масалан, масъалаи худи ҳаёт ҷӣ тавр, кай ва дар кучо пайдо шудааст, аз замонҳои қадим мавзӯй баҳсу мунозираи олимон буда, холо низ идома дорад. Тавассути ин китоб шумо мухтасаран ба масъалаи пайдоиши ҳаёт ва паҳншавии он дар кураи Замин, алоқамандӣ ва тафовути табииати зинда ва ғайризинда, эволютсияи химиявӣ ва биологӣ, пайдоиши коди генетикий, эволютсияи биосфера, моддаҳои органикӣ, сафеда, ҳуҷайра, пайдоиши мавҷудоти якхӯҷайра ва серхӯҷайра ва билохира, ба муаммои пайдоиши одам ва мавкеи он дар табииати зинда шинос хоҳед шуд.

Биологияи умумӣ нисбат ба дигар фанҳои биологии, ки дар синфҳои поёни омӯхтаед, қадре душвортар аст, зоро он асосан фанни назариявӣ буда, дастовардҳои илмии ҳамаи соҳаҳои биологияро таҳлил ва ҷамъбаст мекунад. Бо онҳо дар бобҳои алоҳидай китоб шинос хоҳед шуд. Баъди омӯхтани мавзӯъҳо ба истилоҳоти даҳлдор ва шарҳи онҳо, саволҳои тестӣ, ҳалли маълаҳои биологӣ шинос мегардед. Барои беҳтар омӯхтани китоб ба мундариҷаи он дикқати ҷиддӣ дихед, то ки тавассути он мавзӯй ва саҳифаҳои даркориро пайдо карда тавонед.

Китобро тоза нигоҳ доред, варакҳояшро надаронед ва қат накунед. Дар байнни саҳифаҳои китоб қалам, дафтар ва дигар ашёро нагузоред, аз матни мавзӯъҳо ва расмҳои он эҳтиёткорона истифода баред, зоро ин китоб солҳои оянда ба рафик ё додару хоҳарчаатон низ лозим мешавад.

Китобро гурӯҳи муаллифон навиштаанд. Тарзи истифодаи китоб, мукаддима ва бобҳои 1–2 ба дотсент Маҳмадзииёв А.М, бобҳои 3–9 ба дотсент Савлатов С.Ҳ тааллук доранд. Дар китоб аз дастовардҳои илмии олимони ватанӣ низ маълумот оварда шудааст.

МУҚАДДИМА

Биология аз калимаи юнонии био – ҳаёт ва логос – илм гирифта шуда, маънояш илм дар бораи ҳаёт аст. Ин истилоҳро бе воситай ҳамдигар бори аввал соли 1802 Л.Тревиранус ва табиатшиноси маъруфи Фаронса Жан Батист Ламарк бо мақсади фаҳмидани моҳияти илм дар бораи ҳаёт чун ҳодисаи маҳсуси табиат истифода бурдаанд. Биологияи умумӣ аз маҷмӯи илмҳои умумибиологӣ иборат буда, соҳт, фаъолияти ҳаётгузаронӣ ва муҳити сукунати мавҷудоти зинда – бактерияҳо, занбӯруғҳо, рустаниӣ, ҳайвонот ва одамро меомӯзад.

Таввасути ин китоб шумо муҳтасар ба масъалаи таърихи биология, пайдоиши ҳаёт ва паҳншавии он дар қураи замин, алоқамандӣ ва тафовути табиати зинда ва ғайризинда, зинаҳои муқаммалшавии табиати зинда, меъёрҳои мавҷудоти зинда, фарзияҳо дар бораи пайдоиши ҳаёт, марҳалаҳои асосии эволютсияи химияӣ ва биологӣ ва бисёр муаммоҳои дигар аз ҷумла пайдоиши моддаҳои органикӣ, сафеда, ҳучайра, пайдоиши мавҷудоти якҳучайра ва серхӯҷайра ва дар охир ба муаммои пайдоиши одам ва мавқеи он дар табиати зинда шинос ҳоҳед шуд.

Чаро биологияи умумӣ мегӯянд? Шумо дар синҳҳои 4–9 ба қатор фанҳои ҷудогона, масалан, табиатшиносӣ, ботаника, зоология, анатомия шинос шуда будед. Дар хотир доред, ки ҳар яке аз ин фанҳо ба омӯзиши як шоҳаи маҳсуси ҳаёт баҳшида шудааст. Масалан, дар вақти омӯҳтани табиатшиносӣ ба таври умумӣ дар бораи табиати зинда ва ғайризинда, дар вақти омӯҳтани ботаника, зоология ва анатомия бошад, бо олами набототу ҳайвонот, инсон, бо соҳти берунӣ ва даруни онҳо, ҳамчунин, бо қонунҳои маҳсуси фаъолияти ҳаётии мавҷудоти зинда шинос гаштед.

Ҳангоми омӯҳтани биологияи умумӣ бошад, шумо ба қонунҳои умумие, ки онҳо дар фанҳои умумибиологӣ аз ҷумлаи биохимия, ситология, ҷаниншиносӣ, генетика, таълимоти эволютсионӣ, экология ва ғайра тадқик шудаанд, шинос ҳоҳед шуд. Чунончи, бо қонуни алоқамандии табиат ва организмҳои зинда, мубодилаи моддаҳо, рушди табиати зинда, инкишофи тадриции мавҷудоти зинда, тағйирпазириӣ, аз насл ба насл гузаштани аломатҳо, асоси ҳучайравӣ доштани мавҷудоти зинда, оғози инкишофт аз ҳучайратухми бордor ё бордорнашуда, мутобиқшавии организмҳо ба шароити муҳити зист ва ғайра.

Ба таври дигар гүем, ба воситаи фанҳои умумибиологӣ мавҷудоти зиндаро бо роҳҳои гуногун омӯхта, аз натиҷаи он хулосаи илмии умумибиологӣ бароварда мешавад. Масалан, рустаний ва ҳайвонот асоси ҳуҷайравӣ доранд, алломатҳо аз насл ба насл меғузаранд, мубодилаи моддаҳо мавҷуд аст ва ғайра. Ҳамин тарик, биологияи умумӣ қонунҳои умумии ҳаёти организмҳои зиндаро меомӯзад. Дар вақти омӯзиши бобҳои алоҳидай китоб шумо ба ин бовар ҳосил ҳоҳед кард.

Дар табиати зинда мавҷудоти бениҳоят гуногун вомехӯранд. Алҳол олимон зиёда аз 500 ҳазор намуди рустаний, 1,2 млн. намуди ҳайвонот, намудҳои зиёди занбӯруғ ва прокариотро маълум кардаанд. Тадқиқоту ҷустуҷӯйҳо дар ин бобат идома доранд. Муайян кардани ҳосиятҳои умумии мавҷудоти зинда, муқаррар карданни сабабҳои гуногуншаклӣ, робита, соҳт ва шароити муҳити зист вазифаи асосии биология мебошад.

Яке аз қисмҳои муҳимми биологияи умумӣ фанни таълимоти эволюционӣ буда, тавассути ин фан инкишоф ва қонуниятҳои пайдоиши ҳаёт ва намудҳои он дар рӯйи Замин омӯхта мешавад. Дарки онҳо асоси ҷаҳонбинии илмӣ дорад. Бо ин фан шумо дар синфи 11 шинос мешавед.

Ҳоло робитай шоҳаҳои гуногуни биология бо фанҳои дигар, аз ҷумла, физика, химия, математика, астрономия, кибернетика густариш ёфтааст ва дар заминай онҳо фанҳои биофизика, биохимия, бионика ва ғайра пайдо шудаанд.

Комёбихои солҳои оҳири биология боиси пайдоиши равиҷаҳои нави илмӣ гардидаанд. Онҳо ҳамчун фанни мустақил ба маҷмӯи фанҳои биологӣ ҳамроҳ шудаанд. Масалан, қашф шудани соҳтори молекулавии ген барои ташкилёбии илми муҳандисии генӣ замина фароҳам овард. Бо ёрии илми мазкур мавҷудоти наверо пайдо кардан мумкин аст, ки онҳо ҳатто дар табиат дучор намеоянд, дар онҳо гени бегона вучуд дорад ва дорои алломату ҳосиятҳои ирсии омехта ва мутатсионӣ мебошанд.

Дар амал истифода бурдани дастовардҳои биология имкон дод, ки селексионерҳо зотҳои сермаҳсули ҷорво ва навъҳои нави рустаний ба вучуд оранд. Аз ҷумла дар ҷумҳурии мо низ дар бобати корҳои селексионӣ пешравиҳо назаррасанд. Масалан, дар натиҷаи дурага кардан гӯсфанди зоти туркманий бо гӯсфанди зоти ҳисорӣ навъи нави гӯсфанди тоҷикии серпашм, серравған ва сергӯшт ба вучуд оварда шудааст.

Гӯсфанди зоти точикӣ на фақат гӯшт ва равған, балки пашми хуб дошта, онро дар саноати қолинбофӣ истифода мебаранд. Олимони чумхурӣ ҳамчунин навъҳои нави пахта, гандум ва дигар зироатҳоро баровардаанд, ки ба шароити иқлим мувофик буда, ҳосили фаровон медиҳанд.

Дар соҳаи экология низ муваффакиятҳо кам нестанд. Бо ташаббуси олимони чумхурӣ ва созмонҳои байналмилалӣ доир ба муҳофизати муҳити зист, мубориза ба муқобили биёбоншавии заминҳои корам, оқилона истифода бурдани сарватҳои зеризаминӣ низ корҳои зиёде анҷом ёфтаанд.

Бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии Созмони Милали Муттаҳид дар миқёси ҷаҳон соли 2003 «Соли оби тоза», солҳои 2005-2015 «Об барои ҳаёт», солҳои 2018-2028 Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» эълон карда шудааст. Об манбаи ҳаёт мебошад ва тоза нигоҳ доштани он вазифаи ҳар яки мост.

Дар натиҷаи омӯхтани муносибати байни намудҳо усулҳои интегратсионии мубориза бо ҳашароти заرارрасони кишоварзӣ қашф шуданд. Дар ин соҳа саҳми олимони Ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас аст. Аз мутобиқати мавҷудоти зинда ба муҳити беруна чун намуна (модел) истифода карда, бисёр иншооту механизмҳои сунъӣ офарида шудаанд. Бояд гуфт, ки надонистан ё инкор кардан қонунҳои биологӣ метавонад барои табиат ва инсон оқибатҳои ноҳуш ба бор орад. Фаромӯш набояд кард, ки нигоҳ доштани муҳити зист ба рафтору кирдори мову шумо вобаста аст. Чунончи ба низом даровардани кори муҳаррики автомобилҳо, дар об напартофтани партови заҳролуди корхонаҳои саноатӣ, оқилона истифода бурдани сарватҳои табиат, дар лоиҳаи сарбандҳои истгоҳҳои обии барқӣ пешбинӣ кардани роҳҳои моҳигузар, пешгирии буридан дарахту бутта ва рустаниҳои кӯҳӣ имкон медиҳанд, ки муҳити зистро ҳифз қунем. Табиат қобилияти беҳамтои барқароршавӣ дорад. Бинобар ин, дар баъзеҳо тасаввуроти ғалат пайдо шудааст, ки гӯё одам ба табиат зарар расонда наметавонад. Ҳаёт маълум кард, ки чунин нест. Дар бисёр ҷойҳо, бинобар фаъолияти нодурусти инсон, баъзе намудҳои рустанию ҳайвонот пурра нест шудаанд. Бинобар ин, моро зарур аст, ки фаъолияти хоҷагидории хешро аз рӯи қоиди зарар нарасонидан ба табиат ба роҳ монем.

Аҳамияти амалии биология дар оянда низ зиёдтар ҳоҳад шуд, зеро аҳолии кураи Замин афзуда истодааст ва бо ҳӯроку ашёи

зиндагый таъмин кардани он душвориҳоро пеш меорад. Яке азроҳҳои афзун гардондани захираи хӯрокӣ, баланд бардоштани ҳосили зироатҳои кишоварзӣ аст. Ичрои ин кор бе дастовардҳои илмҳои биологӣ гайриимкон мебошад.



Саволҳо барои санҷиш:

1. Биологияи умумӣ чиро меомӯзад?
2. Қисми мухимми биологияи умумӣ кадом фан аст ва он чиро меомӯзад?
3. Дар асоси кашф кардани соҳтори молекулавии ген кадом илм ба вучуд омад ва моҳияти он аз чӣ иборат аст?
4. Дастовардҳои илми биология чӣ аҳамият доранд?

Тестҳо:

1. Ба гурӯҳи фанҳои умунибиологӣ:

А) биохимия, ситология, ҷаниншиносӣ, генетика, таълимоти эволюционӣ ва экология дохил мешаванд; В) ситология, ботаника, экология ва таълимоти эволюционӣ дохил мешаванд; С) биохимия, зоология, экология ва генетика дохил мешаванд; D) биохимия, ситология, ботаника ва ҷаниншиносӣ дохил мешаванд.

2. Фанҳои ботаника, зоология ва анатомияро барои он ба гурӯҳи фанҳои маҳсуси биологӣ дохил мекунанд, чунки онҳо:

А) қонунҳои маҳсуси фаъолияти ҳаётии мавҷудоти зиндаро меомӯзанд; В) тамоми шаклҳои мавҷудияти ҳаётро меомӯзанд; С) муносибати тарафайни организмҳои зиндаро меомӯзанд; D) хусусиятҳои ирсӣ ва тағиیرපазирии организмҳои зиндаро меомӯзанд.

3. Барои он фанҳои биохимия, ситология, ҷаниншиносӣ, генетика, таълимоти эволюционӣ ва экологияро ба гурӯҳи фанҳои умунибиологӣ дохил мекунанд, чунки онҳо ба омӯзиши:

А) гурӯҳи муайяни организмҳои зинда сару кор доранд; В) фаъолияти функционалии организмҳои алоҳида машғул мебошанд; С) қонунҳои умумии ҳаёт машғуланд; D) муносибати байни ду намуди организмҳо машғуланд.

§1.ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ БИОЛОГИЯ ВА ВАЗИФАҲОИ ОН

Биологияи ҳозиразамон решай хеле амиқ дорад, таваҷҷуҳ ба ин фан дар Миср ва Юнони қадим ба ҳазорсолай пеш аз милод рост меояд.

Аввалин олиме, ки мактаби нахустини илмии тиббири ташкил карда буд, пизишкни Юнони қадим Гиппократ (қариб 460-370 сол пеш то эраи мо) буд. Ӯ меғуфт, ки ҳама гуна беморӣ омили табий дорад ва агар мо соҳтор ва фаъолияти ҳаётгузаронии одамро омӯзем бемориро мефаҳмем.

Мутафаккири бузурги Дунёи қадим Арасту (384-322 то эраи мо) яке аз асосгузорони биология ҳамчун илм, аввалин шуда тамоми донишҳои биологии ҳамон замонро чамъбаст намуд ва бешубҳа ўро асосгузори илми биология шуморидан мумкин аст. Арасту систематикаи ҳайвонотро кор карда баромад ва дар он ҷойи одамро муайян карда, ба он номи «ҳайвони ҷамъиятии соҳиби ақлу хирад» дод. Бисёр асарҳои илмии ў ба пайдоиши ҳаёт баҳшида шуда буданд. Теофраст (372-287 то эраи мо) рустаниҳоро омӯҳт ва зиёда аз 500 намуди рустаниҳоро муайян кардааст. Доир ба соҳтор ва рушди онҳо маълумоти зиёд дода, бисёр истилоҳҳои ботаникиро ҷорӣ кардааст. Теофрастро асосгузори илми ботаника мешуморанд. Олим ва табиби Рими қадим Клавдий Гален 130-200 сол пеш то эраи мо) соҳти ширхӯрҳоро омӯҳта, асоси анатомияи инсонро гузошт ва дар давоми 15 аср асарҳои ин олим манбаи асосии донишҳои анатомӣ буданд.

Дар асарҳои миёна дар тамоми соҳаҳои илми Аврупо давраи қароҳтӣ ҳукмфармо буд. Дар ҳамин давра дар мамлакатҳои Осиёи Пеш ва Миёна олимони бузург аз қабили Абӯалӣ ибни Сино (Авитсенна) (асри 11) ва Абӯрайҳони Берунӣ (973-1048) зиндагӣ ва эҷод мекарданд. Онҳо анъанаҳои мутафаккирони дунёи қадимро давом доданд. Аз ҳамон давра дар номгузории анатомияи муосир бисёр истилоҳоти арабӣ боқӣ мондааст.

Оғози марҳалаи болоравӣ дар Аврупо боиси давраи нави инкишоф дар биология гардид. Таваҷҷуҳ ба биология маҳсусан дар марҳалаи қашфиётҳои географӣ дар асри 15 хеле зиёд шуд. Заминҳои нав кушода мешуд, муносибатҳои тиҷоратӣ байни давлатҳо ахборро дар бораи олами рустаний ва ҳайвонот зиёд мекард. Ботаникҳо ва зоологҳо бисёр намудҳои нави рустаний ва ҳайвоноти дар илм маълумнабударо муайян мекарданд.

Яке аз олимони машхур Леонардо да Винчи (1452-1519) бисёр намудҳои рустаниро муайян кард, сохтори чисми одам, фольияти дил ва вазифаи биноиро омӯхт. Пас аз он ки калисо қарори манъи күшодани часади инсонро бекор кард, бо шарофати корҳои Андреас Везалия (1514-1564) дар асарааш “Дар бораи сохтори часади инсон” доир ба анатомияи одам муваффақиятҳои беназир ба даст оварда шуд. Кашфи системаи гардиши хун дар асри 17 аз тарафи табиб ва биологи англisis Уилям Гарвей (1578-1657) комёбии бениҳоят калони соҳаи илми биология буд. Марҳалаи нав дар инкишофи биология кашфи микроскоп дар охири асри 16 буд. Аллакай дар нимаи асри 17 ҳуҷайра кашф карда шуд, баъдтар олами организмҳои ба ҷашм нонамоён – содатаринҳо ва бактерияҳо муайян карда шуданд, сохтори нутфа ва инкишофи ҳашарот омӯхта шуд. Дар асри 18 табиатшиноси швед Карл Линней (1707-1778) системаи таснифи табиати зиндаро пешниҳод карда, номдиҳии дуномаро барои номгузории намудҳо ҷорӣ кард. Карл Эрнест Бэр (Карл Максимович Бэр) (1792-1876) профессори академияи тиббӣ-ҷарроҳии Петербург инкишофи дохирибатниро омӯхта, муайян кард, ки ҷанини ҳамаи ҳайвонҳо дар давраи аввали инкишоф бо ҳам монанд мебошанд ва бо ҳамин қонуни монандии ҷанинҳо дар илм ба вучуд омад ва ин олим дар таърихи илм ҳамчун асосгузори илми ҷаниншиносӣ эътироф шудааст.

Аввалин биологе, ки қӯшиши соҳтани назарияи эволютсияи олами зиндаро карда буд, олими фаронсавӣ Ж.Б. Ламарк (1774-1829) буд. Палеонтологияро, ки организмҳои мурдарафтари меомӯзанд, зоологи фаронсавӣ Жорж Кюве (1769-1832) ба вучуд овард. Нақши калон дар фахмиши ягонагии олами зинда назарияи ҳуҷайравии зоолог Теодор Шванн (1818-1882) ва ботаник Матиас Якоб Шлейден (1804-1881) бозид.

Комёбии калонтарини илми асри 19 таълимоти эволютсияни Чарлз Дарвин (1809-1882) буда, дар ташаккулёбии фахмишҳои нави илмӣ дар соҳаи эволютсияи олами зинда аҳамияти ҳалкунанда дошт. Дарвин дар асоси мушоҳидаҳои зиёд соли 1859 асари асосии худ “Пайдоиши намудҳо бо роҳи интиҳоби табиӣ” аз чоп баровард. Ў дар ин асар самтҳои асосии эволютсия, механизми пешбарандай эволютсия ва роҳҳои табдилёбии организмҳоро нишон дод.

Асосгузори генетика, илм доир ба ирсият ва тағйирпазирӣ-Грегор Иоганн Мендел (1822-1884) шуд. Корҳои Мендел ба

дараачае аз замони ў пеш буданд, ки ҳамзамонҳояш ўро фахмида на-
тавонистанд ва бори дигар баъди 35 сол (1900) аз нав ин илм қашф
шуд. Яке аз асосгузорони микробиологияи мусосир олимӣ олмонӣ
Роберт Коҳ (1843-1910) Луи Пастер (1822-1895) ва Иля Илич Меч-
ников (1845-1916) илми иммунология ба вучуд омад? Инкишофи
физиология ба номи олимонӣ бузурги рус И.М. Сеченов (1829-
1905), ки асоси фаъолияти олии асабро омӯҳт ва И.П. Павлов (1849-
1936) таълимотро оид ба рефлексҳои шартӣ ба вучуд овард, саҳт
алоқаманд аст. Асри бист асри пурҷӯшу хурӯши илми биология
буд. Назарияи мутатсионии Гуго-де Фриз (1848-1935) назарияи ир-
сияти хромосомии Томас Хант Морган (1866-1943), таълимот доир
ба омилҳои эволютсия И.И. Шмалгаузен (1884-1963) таълимот
доир ба биосфера В.И. Вернадский (1863-1945), қашфи антибио-
тико Александр Флеминг (1881-1955) муайян кардан соҳтори
КДН Чеймс Уотсон (1928) ва Френсис Крик (1916-2004) Муҳам-
мадқул Нарзиқулов (1914-1986), Ислом Абдусаломов (1929-2017),
П.Н. Овчинников (1903-1979), Носиров Ю.С. (1932-2007) ва бисёр
дигаронро номбар кардан мумкин аст, ки ба воситаи меҳнати со-
диқонаи худ мактабҳои бузурги илмиро ба вучуд оварданд ва дар
инкишофи биологияи мусосир нақши босазо гузоштанд.

Вазифаҳои илми биология ба хонанда омӯзонидани моҳияти
ҳаёт, пайдоиши он, гуногуншаклии табииати зинда, аҳамияти био-
логия дар ҳаёти инсон ва дигар соҳаҳои хочагии ҳалқ, оқилона
истифода бурдани сарватҳои зиндаи табиӣ ва муҳофизати онҳо,
оқибатҳои манғии риоя накардан қонунҳои биологӣ, баланд
бардоштани ҳосили зироатҳои гуногуни хочагии кишоварзӣ ва
чорвodorӣ, тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва бисёр муаммоҳои
дигар мебошад.



Саволҳо барои санҷиш:

1. Кадом олим ва мутафаккир нахустин бор мактаби илмии тиббиро ташкил карда буд?
2. Асосгузори илми биология кадом олим аст?
3. Кадом олимон ва мутафаккирони Осиёи Пеш ва Марказири медо-
нед?
4. Давраи болоравӣ дар Аврупо аз кадом аср оғоз шуд?
5. Системаи гардиши хунро кадом олим қашф кард?
6. Асари “Системаи табиат” ба кадом олим тааллук дорад?
7. Асосгузори илми генетика кадом олим аст?
8. Кадом олимони маъруфи илми биологияро медонед?

БОБИ I

ПАЙДОИШ ВА МАРҲАЛАҲОИ АВВАЛИНИ ИНКИШОФИ ҲАЁТ ДАР РӮЙИ ЗАМИН. ГУНОГУНШАКЛИИ ОЛАМИ ЗИНДА §2. МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ЭВОЛЮТСИЯИ ХИМИЯВӢ

Назарияи эволютсияи биохимиявӣ. Ин назария дар асри 20 хеле васеъ пахн шуда, онро бе воситаи ҳамдигар ду олими маъруф биохимики рус А.И.Опарин ва биологи англisis Ч.Холдейн пешниҳод кардаанд. Дар асоси ин назария таҳмин карда мешавад, ки дар марҳалаи аввали инкишофи замин, ки давраи ниҳоят тӯлониро дар бар гирифтааст, бо роҳи абиогенӣ пайвастаҳои органикӣ ҳосил шудаанд. Маинбаи энергия барои ин равандҳо нурҳои ултрабунафши Офтоб, ки дар он вакът қабати озонӣ онҳоро нигоҳ намедошт, шуда метавонист. Чунки дар он замон на озон ва на оксиген дар атмосфераи нахустини заминӣ вучуд надошт. Пайвастаҳои органикӣ синтезшуда дар муддати даҳҳо миллион сол дар уқёнуси аввалин ҷамъ шуда, бо ном “булёни аввалин”-ро ҳосил кардаанд, ки эҳтимол ҳаёт дар шакли организмҳои одӣ протобионтҳо пайдо шудааст. Ин фарзияро бисёр олимони дунё қабул карда, дар асоси он соли 1947 олими англisis Д.Д.Бернал назарияи ҳозиразамони пайдоиши ҳаётро дар рӯйи замин пешниҳод кард, ки он назарияи биопоэза ном дорад. Бернал се марҳалаи пайдоиши ҳаётро нишон додааст:

1. Бо роҳи абиогенӣ пайдо шудани мономерҳои органикӣ.
2. Ҳосилшавии полимерҳои биологӣ.
3. Ташаккулёбии соҳтори мембрана ва организмҳои нахустин (протобионтҳо).

Акнун ҳамин марҳалаҳои пайдоиши ҳаётро дида мебароем.

Аз рӯйи маълумотҳои ҳозиразамон Замин 4-4,5 млрд. сол пеш пайдо шудааст. Барои хунук шудани он, ҳосилшавии пӯстлохи Замин, уқёнусҳо, атмосфераи якумин 100-600 млн. сол лозим шудааст. Таҳлили маълумотҳои радиохимиявӣ (аз рӯйи вақти таҷзияи элементҳои радиоактивӣ) ва палеомагнитология ки бо ҳам мувоғик омадаанд шаҳодат медиҳанд, ки синну соли пӯстлохи Замин 3,9 млрд. сол дорад. Ҳаёт бошад, эҳтимол 3,8 млрд. сол пеш пайдо шудааст.

Аломатҳои фаъолияти организмҳои зинда дар чинсҳои кӯҳии то давраи Кембрый ташаккул ёфта буданд, дар бисёр минтақаҳои кураи Замин ёфт шудаанд. Дар Африқои Ҷанубӣ дар мавзеи Фиг-Три чинсҳои кӯҳие ёфт шудаанд, ки дар онҳо 3,5 млрд. сол пеш микроорганизмҳо зиндагӣ мекарданд. Аз ҳамин гуна мавҷудиёти аввалин минбаъд намудҳои бешумори организмҳои зиндаи дигар пайдо шуда, дар тӯли миллионҳо сол афзоиш ёфтанд, вале баъдтар бо сабабҳои гуногун аксари онҳо аз байн рафтанд. Мавҷудиёти зиндаи ҳоло вучуддошта, ҷаҳор салтанати табии зиндаро ташкил дода, тақрибан аз 1,2 млн. намуди ҳайвонот, 500 ҳазор намуди рустани миқдори зиёди занбӯруғҳои гуногун ва организмҳои прокариотӣ (бактерияҳо) иборат мебошанд. Равандҳое, ки пеш аз пайдоиши ҳаёт дар Замин вучуд доштанд, бешубҳа, дар асоси ҳамон қонунҳои физикӣ ва кимиёи, ки ҳоло дар кураи Замин амал мекунанд, ба амал омадаанд. Ҳамин раванди табии илмии актуализм (дар асоси ҳодисаҳои гузашта, ҳодисаҳои ҳозиро таҳмин кардан ва баръакс) имкон медиҳад, тасдиқ қунем, ки пайдоиши ҳаёт бо пайдарпай гузаштани реаксияҳои химиявӣ дар болои сайёраи якумин алоқаманд аст. Ҳосиятҳои физикӣ ва химиявии об (ҳосияти баланди диполӣ, часпакӣ, гармиғунҷоиш) ва карбон (қобилияти барқароршавӣ ва ҳосил кардани пайвастаҳои бениҳоят зиёди силсилавӣ) муайян кард, ки маҳз ҳамин моддаҳо яъне об ва карбон дар гаҳвораи ҳаёт будаанд. Ҳосияти кимиёвӣ ва физикавии атом ва молекулаҳои муҳталиф таъсиррасонии онҳоро ба ҳамдигар ҳатмӣ гардонд. Равиши пайдоиши ҳаёт бо роҳи табдилёбии химиявии молекулаҳои роҳи ягона ва такрорнашавандা надошт, балки метавонист дар шароити гуногун ва дар ҷойҳои муҳталифи болои Замин гузарад. Марҳалаҳои асосии эволютсияи химиявӣ чӣ гуна буда метавонистанд?


Барои инро фаҳмидан хизмати олимии рус академик А.И. Опарин бузург аст, зеро ў ҳанӯз соли 1924 бори аввал фарзияи эволютсияи химиявиро пешниҳод карда буд. Мувофиқи ин фарзия бо роҳи таҷриба дар лаборатория шароити ҳамонвақтаи Замин, яъне атмосфераи беоксигенро ба вучуд овардан лозим буд.

Ба ҳамин фарзия такя намуда, соли 1953 олимони амрикӣ Г.Юри ва С.Миллер дар асбоби одӣ ба омехтаи метан, аммиак ва об бо ҷараёни барқ таъсир карданд (расми 1).

Бо ҳамин роҳ бори нахуст аз маҳлули дар натиҷаи чунин реаксия ҳосилшуда баъзе аминокислотаҳо (глутсин, аланин, кислотаи аспарагин ва глутамин) синтез карда шуд.

Таҷрибаҳои Юри ва Миллер ба тадқиқотҳо дар бораи эволютсияи молекула ва пайдоиши ҳаёт такон бахшида, бо ин роҳ тадриҷан дар бисёр лабораторияҳои илмии дунё пайвастаҳои муҳимми биологӣ синтез карда шуданд.

Қарib ҳамаи таҷрибаҳо доир ба пайдо кунонидани шароити аввалини Замин дар ҳарорати $20\text{--}200^{\circ}\text{C}$ иҷро карда шудаанд. Алҳол ин на бо роҳи хисоби баъзе далелҳои геологӣ, балки аз рӯйи микдори ҳарорати усутувори пайвастҳои органикӣ муайян карда шудааст.



Расми 1. Дастгоҳи Миллер

Бо истифода аз омехтаи газҳои шабеҳ ба газҳои аввалини атмосфера ва намудҳои гуногуни энергияе, ки барои сайёраи мо $4\text{--}4.5 \times 10^9$ сол қабл ҳос буд, ҳамчунин, бо роҳи ба хисоб гирифтани омилҳои иқлим, геологӣ ва гидрогоеографии ҳамон давра олимон бо роҳи абиотӣ пайдо шудани чунин молекулаҳои органикӣ, масалан, алдегидҳо, аминокислотаҳо, моносахаридҳо, пуриниҳо, порфирианҳо, нуклеотидҳо ва гайраҳоро исбот кардаанд.

Шароити аввалини Замин

Литосфераи аввалин

Дар эволютсияи молекула фақат қишири Замин нақши муҳим бозидааст. Таркиби қишири Замин аз Al, Ca, Fe, Mg, Na, K ва дигар унсурҳо иборат аст. Дараҷаи фаҳмишҳои геологӣ ҳоло имкон намедиҳанд, ки оид ба тағйирёбии таркиби қишири Замин дар ҳар давра хulosai асоснок барорем.

Гидросфераи аввалин.

Дар сатҳи аввалин Замин камтар аз 0,1 фоизи ҳаҷми уқёнусҳои ҳозира вучуд дошт.

Муҳити уқёнуси аввалин ишқории суст буд ($\text{pH}=8\text{-}9$).

Атмосфераи аввалин.


Атмосфераи нахустини Замин аз гидроген иборат буд, ки он ба фазои коинот ҳориҷ шудааст; атмосфераи дуюмин аз газҳои вулқонӣ ба вучуд омадааст. Се тариқи ҳосил шудани атмосфераи якумин пешниҳод гардидааст:

Барқароршаванда – CH_4 , NH_3 , H_2O , H_2 (бо миқдори зиёди аммиак); Суст оксидшаванда – CO_2 , CH_4 , NH_3 , N_2 , H_2O (бо кам будани миқдори аммиак); Бетараф – CH_4 , N_2 , H_2O .

Эволютсияи химиявии зиндаҳо аз гидроген, нитроген ва карбон ҳангоми мавҷуд будани энергияи озод дар Замин оғоз ёфта, бояд аввал молекулаҳои сода: аммиак, метан ва пайвастаҳои ба онҳо монанд пайдо мешуданд. Минбаъд ин молекулаҳои сода дар уқёнуси аввалин байни худ ва дигар моддаҳо ба реаксияҳои наворид шуда метавонистанд.

Эҳтимол муваффақияти калони раванди калоншавии молекулаҳоро мавҷудияти гурӯҳи $-\text{N}=\text{C}=\text{N}-$ таъмин намудааст. Ин гурӯҳ дар худ имконияти васеи химиявии калоншавиро тибқи ба атоми карбон пайваст шудани атомҳои оксиген ва ҳамзамон таъсири пайвастшавиро бо асосҳои нитроген доро мебошад.

Аз марҳалаи муайяни эволютсияи химиявӣ иштироки оксиген дар ин раванд омили ҳатмӣ шудааст. Оксиген дар атмосфераи Замин дар натиҷаи таҷзияи об ва буғи он бо таъсири нурҳои ултрабунавши Офтоб ҷамъ мешуд. Тахмин меравад, ки оксиген то пайдошавии ҳаёт вучуд дошт. Оксиген дар ибтидо метавонист бо роҳи аз гармӣ таҷзияшавии асосҳои силикатӣ дар вақти бо ҳам барҳӯрдани ҷисмҳои сахти болои Замин ҳосил шавад, (ин барҳӯрд ҷисмҳои сахтро то ҳарорати 30000^0 гарм карда метавонист). Дар ҳисобҳо нишон медиҳанд, ки барои ғанӣ қунонидани қишири Замин массаи $2,4 \times 10^{25} (1+3) 10^{24}\text{г}$ оксиген зарур аст. Тахмин меравад, ки ин миқдор оксиген аз ҳисоби фотосинтез ворид шуда наметавонист. Барои табдилёбии атмосфераи барқароршудаи Замини ибтидой 1-1,2 млрд. сол лозим шудааст. (расми 2)



Расми 2. Эволюцията на атмосфера и биосфера. Қисми чапи хатти качро метавонем то 2,5 млрд. сол давом диҳем.

Бо чамъшавии оксиген дар атмосфера, пайвастаҳои баркароршуда бояд оксид мешуданд: масалан NH_3 то NO_3 , CH_4 то CO_2 , H_2S то SO_2 . Дар баязе мавридиҳо аз оксидшавии метан спирти метил, формалдегид, кислотаи мӯрча ва гайраҳо ҳосил шуда метавонистанд, ки ҳамроҳи оби борон ба уқёнуси аввалин меафтидан. Ин моддаҳо ба аммиак ва сианиди гидроген ба реаксия дохил шуда, ба сар шудани ҳосилшавии аминокислотаҳо ва пайвастаҳои типи аденин ибтидо гузашта метавонистанд. Ҳангоми гузаштани чунин реаксияҳо ва дигар реаксияҳои ба онҳо монанд, обҳои уқёнуси аввалин тадриҷан бо моддаҳои гуногун сер гардида, ниҳоят ба ҳосилшавии булёни аввалин оварда расонид.

Имконияти синтези аминокислотаҳо ва дигар пайвастаҳои узвии хурдмолекула аз элементҳои гайриорганикӣ дар таҷриба исбот шудааст. Масалан, ба омехтаи газҳои метан, аммиак бо иштироки буги об ҷараёни электрикӣ ё нурҳои ултрабунафш таъсир кунем, моддаҳои нисбатан мураккаб: глитсин, аланин, кислотаи аспарагин, туршии қаҳрабо, шир ва дигар пайвастаҳои хурдмолекулаи органикӣ ҳамаи чор синфи асосӣ: аминокислотаҳо, нуклеотидҳо, антибиотикӣ и др. кислотаҳои ҷарбира ҳосил кардан мумкин аст. Имконияти анҷом додани чунин синтез ва бо истифодаи таносубҳои дигари моддаҳо ва намудҳои дигари манбаи энергия дар бисёр таҷрибаҳо исбот шудааст.

Таҷрибаҳо дар ин самт барои фаҳмиданни сирри пайдоиши дигар моддаҳо низ аҳамияти калон доштанд. Бо ҳамин роҳ аденин, гуанин, аденоzin, аденоzinмонофосфат, аденоzinдинифосфат

ва аденоцинтрифосфат синтез карда шудаанд. Тибқи реаксияи полимеризатсия аз молекулаҳои сода молекулаҳои бағоят мураккаб-сафедаҳо, липидҳо, кислотаи нуклеинӣ ва ҳосилаҳои онҳоро синтез кардан мумкин аст. Ҳангоми сарфи назар намудани маҳсуслу сиятҳои дигари зинаҳои ибтидои эволютсияи химияйӣ бояд ҳатман зикр намоем, ки яке аз зинаҳои мухимтарини он муттаҳидшавӣ ва қобилияти худтакроркунии полинуклеотидҳо ва инчунин фаъолияти каталитикӣ доштани полипептидҳо ба шумор меравад. Ҳангоми пайдоиши ҳаёт иштироки ҳам полинуклеотидҳо ва ҳам полипептидҳо ҳатмӣ буд. Ҳосиятҳои ҳар қадоми онҳо барои ҳамдигарро пурра кардан, эҳтиёҷ дошт.


Қобилиятҳои каталитикӣ доштани молекулаи КРН-ро, ки эҳтимол дар рафти эволютсияи тобиологӣ нақши мухиммеро бо-зиданд, таъсири вазифаҳои каталитикии молекулаҳои сафедаҳоро тавонотар гардонид. Илова ба ин, синтези худи сафедаҳо бо роҳи дарозшавии занчири полипептидӣ, агар ба шарте ахбор «оид ба онҳо дар кислотаҳои нуклеинӣ доимӣ намебуд» натиҷаи дилҳоҳ намедод. Аз ҳама зиёд дар рафти интиҳоби тобиологӣ барои боқӣ мондан имкони хубро ҳамон мавҷудиётҳое доштанд, ки онҳо қобилияти мубодилаи модда ва қобилияти худтакроркуниро доро буданд. Дар оянда мураккабшавии мубодилаи моддаҳоро дар ин гуна системаҳо бояд катализаторҳо (моддаҳои гуногуни гайриорганикӣ ва органикӣ) иҷро мекарданд. Эҳтимол ҳамаи ин то пайдоиши мембрана ҳосил шуда наметавонист.

Ҳосилшавии соҳтори мембранный яке аз марҳалаҳои «мушкилтарин»-и эволютсияи тобиологӣ ба шумор меравад.

Гарчанде бо пайвастшавии полинуклеотидҳо ва полипептидҳо то як андоза имконияти худҷамъқунии системаҳо мухайё гардида, аммо мавҷудоти ҳақиқӣ то пайдошавии структураи мембранный ва ферментҳо ба вучуд омада наметавонист.

Мембранаҳои биологӣ, чи хеле маълум аст, аз маҷмӯи сафеда ва липидҳо иборат буда, қобилият доранд моддаҳоро интиҳобан аз мухит ҷудо кунанд ва тавассути ҳамbastагӣ ба молекула устуворӣ бахшанд.

Мембранаҳо ё дар рафти ташаккулёбии коатсерватҳо (расми 3) дар об ҳангоми аз барҳӯрди ду полимери ба ҳам сустаъсиркунанда, ё дар вақти атсорбтсияи полимерҳо дар рӯйи лойқа ҳосил шуда метавонистанд.



Расми 3. Роҳҳо имконияти ташаккулёбии: А – мембрана дар вақти ҳосилшавии коатсерватҳо дар булёни аввалин (аз М. Келвин, 1971); Б – ҳосилшавии митохондрия; В – ҳосилшавии ҳучайраи эукариотҳо (аз рӯйи Е. Волпе, 1981).

?

Саволҳо барои санҷиш:

1. Синну соли замин ва пайдоиши ҳаёт ба чанд сол баробар аст?
2. Аввалин нишонаи организмаҳои зинда дар кучо ёфт шудаанд ва онҳо чӣ ном доранд?
3. Барои чӣ маҳз об ва карбон дар гаҳвораи ҳаёт қарор доранд?
4. Эволютсияи химиявии зиндаҳо аз чӣ оғоз ёфт?
5. Оксиген то пайдоиши рустаниҳо дар атмосфераи замин аз кучо пайдо шуд?
6. Бо ҷамъшавии оксиген дар атмосфера чӣ ҳодиса ба амал омад?
7. Булёни аввалин чӣ гуна ҳосил шудааст?
8. Қадом олимон имконияти синтези аминокислотаҳоро дар таҷриба исбот карданд?
9. Мембранаи биологӣ чӣ гуна ҳосил шуд?

§3. МАРҲАЛАИ АВВАЛИ ЭВОЛЮТСИЯИ БИОЛОГӢ

Равандҳои синтезие, ки дар муҳити абиогенӣ–бехаёт ҳуд ба ҳуд мегузаштанд, дар мавриди ҳамроҳ шудан ба дигар модда та-вонотар шуда метавонистанд. Масалан, дар таҷриба бо коатсерватҳо – қатраҳои бо модда сершуда (*Coacervatio* – қалимаи лотинӣ маънояш ҷамъшавӣ) нишон дода шудааст, ки аз ҷой кардани онҳо дар маҳлули глюкоза-1 фосфат ($\text{Г}-1\text{-Ф}$) қобилият доранд бо шиддат краҳмалро синтез кунанд (агар ба шарте пешакӣ ба коатсерват фосфорилаза гузаронида шуда бошад). Баъди якбора воридсозии фосфорилаза ва амилаза ба коатсерватҳо ва ҷойгиркунонии онҳо дар маҳлули $\text{Г}-1\text{-Ф}$ аввал краҳмал ва баъд малтоза синтез шуд.

Тахмин мешавад, ки дар марҳалаи аввали эволютсияи тобиологӣ коатсерватҳое, ки дар онҳо концентратсияи муайянӣ маҷмӯӣ

металҳо ва моддаҳои содаи органикӣ ба вучуд омад, барои гузариш ба синтези биогенӣ асос гузаштаанд. Ин синтезҳо пуршиддатар ҳамон вақте шуданд, ки дар коатсерватҳо АТФ пайдо шуд, ки он вазифаи танзим карданро иҷро мекард. АТФ бошад аввалан бо роҳи абиогенӣ синтез шуда буд. Ҳатто аввалин мавҷудоти зинда АТФ-ро аз муҳити атрофашон гирифта метавонистанд.

Аз ҷониби дигар фаъолияти каталикӣ коатсерватҳо тибқи пайдошавии маҷмааҳои металҳо ва пайвастаҳои органикӣ пуркуvvат шуда метавонист. Масалан, аз дохил карданӣ ионҳои оҳан бо ҳалқаи порфирии фаъолияти каталитикии он дар мукоиса бо иони оҳан дар маҳлӯл 100 маротиба зиёд мешавад. Эҳтимол дар натиҷаи фароҳам омадани ҳамин таносуб, дар коатсерватҳо кофермент ва баъдтар ферментҳои нисбати субстрат таъсирдошта пайдо шуда, ба синтези биогенӣ мусоидат намудаанд. Барои пайдоиши ферментҳо маҷмӯи пептидҳои сода бо ионҳои металҳо истифода шуда метавонистанд.

То пайдоиши мавҷудоти ҳақиқии зинда шарт набуд, ки қобилияти худтакроркунӣ бо редупликатсияи аниқи кислотаҳои нуклеинӣ алоқаманд бошад, чунки он хеле суст амалӣ мешуд. Худдуҷандшавии онҳо натиҷаи доимӣ будани таносуби суръати реаксияҳои мухталифи мубодилаи моддаҳо, бо иштироки коферментҳо – катализаторҳои табиати сафедагӣ надошта гузашта метавонист. Дар оянда эҳтимол интиҳоби пеш аз биологии коатсерватҳо аз рӯйи қобилияти пайдо карданӣ полимерҳои маҳсуси сафедамонанди ҷавобгӯйи тезонидани суръати реаксияи химиявӣ идома ёфта аст (А. И. Опарин). Натиҷаҳои ин гуна интиҳоб дар соҳтори кислотаҳои нуклеинӣ бо роҳи бартарӣ пайдо карданӣ системаҳое, ки дучандашавии кислотаҳои нуклеиниашон бо иштироки ферментҳо амалӣ мешуд, сабт шуда метавонист. Ҳамаи ин тағйирот ба пайдоиши мубодилаи ҳалқавии моддаҳо, ки барои мавҷудоти зинда хос аст, оварда расонид.

Метаболизми энергетикӣ



Аз эхтимол дур нест, ки дар системаи коатсерватҳо интихоби худи кислотаҳои нуклеинӣ аз рӯйи тарзи намоиши ҳарчи беҳтари мазмуни пайдарҳами нуклеотидҳо, яъне интихоб аз рӯйи генҳо рафта бошад. Якумин интихоби худдучандшавии молекулаи КРН бояд аз рӯйи суръат ва аниқии дучандшавӣ мерафт, зоро барои соҳтани нусха захираи нуклеотидҳо лозим буд (ба монанди ракобати организмҳо барои захираи хӯрок). Системаҳое (мавҷудиёте), ки кислотаҳои нуклеиниашон дорои пайдарҳами нуклеотидҳои (мачмӯаи) хуб фаъолияткунандаро доранд, ҳамчун мавҷудоти зинда ном бурда метавонем.



Саволҳо барои санҷиш:

1. Коатсерват чист?
2. Дар шароити таҷриба коатсерватҳо кадом вақт краҳмалро тезтар синтез карда метавонанд?
3. Кадом коатсерватҳо барои синтези биогенӣ асос гузоштанд?
4. Фаъолияти каталикӣ коатсерватҳо кадом вақт пурӯзвват мешуд?
5. Кадом тағиирот ба пайдоиши мубодилаи доимии моддаҳо оварда расонд?
6. Кадом системаҳоро ҳамчун мавҷудоти зинда гуфта метавонем?

Дигар фарзияҳои пайдоииши ҳаёт дар рӯйи Замин

Якумин обанборҳо ва якумин ҷинсҳои такшон (маъданҳои гилин) 3,8-4 млрд. сол пеш пайдо шуд. Фарзияи Ҷ.Бернал нақши такшонҳои гилинро дар концентронии моддаҳои органикӣ пайдоиши абиогенидошта ва инчунин, аҳамияти моддаҳои байни сайёрапо (сианиди гидроген, оксиди карбон, формалдегид ва гайраҳо), ки ба болои Замин тавассути ситораи думдор (камета) ва шиҳобпора (метиоритҳо) оварда шудаанд, хеле муҳим мешуморад.

Замин дар давоми 10^5 - 10^6 сол бо ҳамроҳии ҷангӣ кайҳонӣ 10^8 - 10^{10} тонна маводди органикро гирифта метавонист, ки аз нигоҳи миқдор аз биомассаи муосири сайёраи мо зиёд аст. Моддаҳои органикӣ замин аз ҳисоби фаворазании вулқонҳо низ зиёд мешуданд. Масалан, ҳисоб карда шудааст, ки аз фавора задани як вулқон ба Замин 1000 тонна моддаҳои органикӣ партофта мешавад. Бо сабаби дар ягон сатҳ нишастани ҷангҳои ниҳоят ҳурди (ултрамикроскопии) ҷузъҳои гуногуни коинотӣ ё моддаҳои органикӣ вулқонӣ байни худ бо таъсири нурҳои ултробунафш ба реаксия дохил шуда, пардаи ба худ ҳоси аз аминокислотаҳо, мочевина ва дигар моддаҳо иборат бударо ҳосил карда метавонистанд. Ин гуна равандҳо концентратсияи лозими маддаҳоро дар ягон

сатҳ мұхайё сохта, воситай тез пайдо шудани мавчудоти зинда дар үкёнуси аввалин шуда метавонистанд. Аз чиҳати назарияй ropyҳои дигари пайдоиши ҳәётро низ тасаввур кардан мумкин аст. Масалан, дар вақти дар болои ягон мұхити гарм (обанборҳои хурд) афтиданы обе, ки дар он аминокислотаҳо ҳал шудааст, раванди полимеризатсия бо ҳосилшавии заррачаҳои протеноидй анчом ёфта метавонист (тачибаҳои К.Фолс ва Р.Фокс). Худи аминокислотаҳо ҳангоми ҳосил шудани полипептидҳо нақши катализаториро ичро карда метавонистанд. Ҳамин гуна нақши катализаториро дар пайдоиши протобионтҳо молекулаҳои КРН ва полипептидҳо ичро карда метавонистанд. Ба чунин равандҳо «худсозии» макромолекулаҳо ҳангоми муттаҳидшавии онҳо дар маҷмӯаҳои боз ҳам мураккабтар мусоидат карда метавонист.

Дар протобионтҳо ҳар як қисм ё молекулаи КРН бояд аз сари нав аз молекулаҳои дар об дисперсияшуда синтез мешуд. Эрай эволютсияи биологӣ ҳамон вақте шурӯъ шуд, ки бо қадом як роҳ генҳо пайдо шуданд.

Пайдоиши рамзи генетики

Аминокислотаҳо ва нуклеотидҳо дар маҳлул тасодуфанд ба воситай бандҳои пептидӣ ва фосфиди эфирӣ дар шакли занчири полимерҳои калон ба ҳамдигар пайваст мешаванд. Ҳамин тавр, полипептидҳо (сафедаҳо) ва полинуклеотидҳо (ҚДН ва КРН) ҳосил мешаванд. Вақте ки як полимер ҳосил шуд, вай ҳосилшавии дигар полимерҳоро метеzonад. Полинуклеотидҳо ҳангоми реаксияи полимеризатсия ба сифати қолаб хизмат карда, бо ҳамин роҳ пайдарҳамии нуклеотидҳоро дар полинуклеотидҳои нав муайян месозад. Масалан, полимери аз нуклеотидҳои кислотаи полиуре-дилӣ (poly U) иборат буда, барои синтези полимери аз нуклеотидҳои кислотаи полиаденилӣ (poly A) иборат чун қолаб мебошад. Молекулаи нав гӯё часпаки қолаби ибтидой мебошад. Аз рӯйи гуфтаҳои Ҷ.Уотсон механизми нусхабардории қолабии комплементарӣ (ҳамдигарро пурра кардан) «зебо ва сода» аст.

Аниқ маълум нест, ки чаро маҳз уратсил, аденин, ситозин ва гуанин ҳамон ҳарфҳои алифбои генетики шудаанд, ки ахборро дар бораи ҳама чизи зинда чун рамз маҳфуз нигоҳ дошта метавонад. Эҳтимол ин тамоман тасодуфӣ аст ва дар ҷойи ин чор нуклеотид дигар нуклеотидҳо шуда метавонистанд. Молекулаи КРН низ ҳосияти ҳоси химияй дорад, пайдарҳамии нуклеотидҳо ва тарзи тобхӯрии молекуларо дар маҳлул муайян месозад, ки барои ҳар як пайдарҳамии нуклеотидҳо ҳамгашти сесатҳаи макромолекула ҳос аст.

Молекулаи КРН якзанцира буда, молекулаи КДН аз ду занчир иборат аст. Сохтори дузанцира қобилият дорад, ки чойхои осебиддай яке аз занчирхоро барқарор кунад. Аз ҳамин сабаб КДН барои нигоҳ доштан ва интиқол додани ахбори генетикий васоити боэътиимодтар аст. Дар рафти миллионҳо соли эволютсияи тобиологӣ ин қобилияти КДН-ро интихоби табии «пайхас намуд». Баробари пайдоиши системаҳои бағоят мураккаб ҳосияти нигоҳ доштани ахборро КДН қабул кард, сафедаҳо бошанд, катализаторҳои реаксияҳо шудаанд, КРН бошад, вазифаи миёнаравиро дар байнни КДН ва сафедаҳо нигоҳ дошт.

Имконияти нигоҳ доштан ва додани ахбор тавассути принсили қолабии дучандашавӣ заминаи ба вуҷуд омадани генотип ва рамзи генетикий шуд, ки он чун сохтори беҳамтои фазоии молекулаҳо (аналоги фенотип) гардида аз имконияти фаъолияти интихоби табииро барои ҳолатҳои мушаххаси макромолекулаҳо муайян кард.

Табиат механизми рамзи генетикиро «ёфт», дар бадали на кам аз миллиард сол миқдори бешумори комбинатсияи гуногуни онро санҷид. Бе чунин механизме, ки имкони ахборро нигоҳ доштан дошт ва инчунин, мутатсия, ки маводро барои таѓириёбии он таъмин мекард, ҳаёт ҳеч вақт дар ҳамон шакле, ки мо ҳоло онро дар замин мебинем, пайдо шуда наметавонист.

Ҳамаи ин танҳо фарзияҳои ба ҳақиқат монанде мебошанд, ки дар бораи роҳҳои эҳтимолии пайдоиши ҳаёт маълумот медиҳанд. Дар оянда қашфиётҳои навро дар ин хусус интизор шудан мумкин аст. Масалан, дар солҳои охир муқаррар гардидааст, ки бактерияҳои маълуми ҷашмаҳои гарм, қаъри уқёнус, дар меъдаи баъзе ҳайвонҳои кавшакунанда буда, фурӯбарандагони гази карбон, гидроген ва метанхориҷкунанда (бактерияҳои метанҳосилкунанда) бисёр аломати протобионтҳоро нигоҳ доштаанд.

Дар масъалаи пайдоиши ҳаёт дар Замин бисёр муаммоҳо то ҳоло ҳалли худро наёфтаанд. Оё ҳаёт аз дигар сайёраҳо ба Замин омадааст ё дар ҳамин ҷо пайдо шудааст? Дар охири асри 20 ёфтани изи бозёфтҳои прокаритҳо (шояд сианобактерияҳо) дар метеоритҳо нисбати фарзияи панспермия дар бораи пайдоиши ҳаёт, ки ҳанӯз дар асри 19 С.Аррениус пешниҳод карда буд ва онро В.И.Вернадский (вай ҳаётро ҳодисаи абадӣ шуморид) тарафдорӣ мекард, боз таваҷҷуҳ зоҳир шуд. Дар замони ҳозира микробиолог Г.А. Заварзин низ ин фарзияро тарафдорӣ мекунад.

Аммо агар ба назар гирем, ки дар солҳои охир далелҳои бисёре пайдо шудааст, ки гӯё ҳама коинот 12-20 млрд. сол пеш

дар натицаи «таркиши калон» пайдо шудааст, он гоҳ фарзияи панспермия низ муаммои пайдоиши ҳаётро ҳал намекунад, фақат макони пайдошавии онро аз сайёраи Замин ба дигар чисмҳои кайҳонӣ бурда, муҳлати пайдошавии онро андаке қафотар мебарад. Муаммои дигарро дар бораи пайдоиши ҳаёт ба таври бадей Н.Н. Вороносов пешниҳод кард: «Таассуроте, хосил мешавад, ки баъди хунукшавии қишири Замин якбора дар сайёра ҳаёт пайдо шудааст. Гӯё кифоя буд, ки ба сайёра гӯғирдҷӯби фурӯзонро барему дар он шуълаи ҳаёт пайдо шавад». На фақат ҷиҳати химиявӣ, балки ҷанбаи экологии пайдоиши ҳаёт низ муҳим буд.

Ҳаёт якбора бояд дар шакли экосистемаҳо вучуд медошт.

Албатта, дар масъалаи пайдоиши ҳаёт саволҳои ҷавобнаёфта ҳама вақт буданд ва мемонанд.

Масалан, оё мубодилаи биологӣ тавассути ҳолати коатсерватӣ гузашт ё аввал рамзи генетикӣ пайдо шуд?

Барои чӣ баъзе элементҳои нодир дар қишири Замин (молибден, магний) дар мубодилаи биологӣ нисбат ба элементҳои муқаррарӣ (силитсий, калсий) нақши муҳимтарро бозидаанд?

Ин гуна саволҳо бисёранд ва онҳо интизори ҷавоби ҳуд ҳастанд. Аз ҷиҳати илмӣ имкони таъсири мураккабшавии байнҳамии зарраҷаҳои хурд ва молекулаҳо, ки ин ба пайдоиши макромолекулаҳои ҳудидоракунанда оварда расонад, исбот шудааст. Имконияти пайдоиши ҳаёт аз моддаҳои ғайриорганикӣ, тавассути таъсири омилҳои физикии муҳит ва таъсири интихоби тобиологӣ аз нигоҳи илмӣ аниқ имконпазир аст.



Саволҳо барои санҷиш:

1. Фарқи молекулаи КРН аз КДН дар чист?
2. Коди генетикӣ чӣ гуна пайдо шудааст?
3. Кадом фарзияҳои дигари пайдоиши ҳаётро медонед, нақл қунед?
4. Олим Р. Фокс пайдоиши ҳаётро дар кучо тасаввур мекард?
5. Масъалаи аз дигар сайёра ба замин омадани ҳаётро кадом олимон пешниҳод кардаанд?
6. Бе кадом механизм ҳаёт дар он шакле, ки мо ҳоло дар замин мебинем, пайдо шуда наметавонист?

§4. МОҲИЯТИ ҲАЁТ ВА ХОСИЯТИ ЗИНДА

Маълум аст, ки биология илм дар бораи ҳаёт аст, аммо ҳаёт чист ин муаммое ҳаст, ки ҳазорсолаҳо инсоният қӯшиши фаҳмидани онро кардааст. Аввалин маротиба барои ба ин савол ҷавоб додан файласуфи олмонӣ Ф. Энгелс қӯшиш кардааст. Ба ақидаи

ин файласуф ҳаёт тарзи мавчудияти моддаи сафеда аст ва ҳолати муҳимтарини ин раванд мубодилаи доимию модда ба муҳити беруна мебошад, ба замми ин, бо қатъ шудани мубодилаи модда ҳаёт низ қатъ мешавад ва сафеда вайрон мешавад. Ин гуна таъриф моҳияти ҳаёт, дараҷаи донишҳои биологии нимаи дуюми асри 19-ро инъикос мекунад. Дар асри 20 низ олимон кӯшишҳои зиёде ба ҳарҷ доданд, ки таърифоро доир ба моҳияти ҳаёт ёбанд, ки ҳамаро қонеъ кунонад:

1. Ҳаёт шакли маҳсуси ҳаракати материя аст.
2. Ҳаёт ин мубодилаи модда ва энергия дар организм мебошад.
3. Ҳаёт ин фаъолияти ҳаётгузаронии организм аст.
4. Ҳаёт ин худтакроран ҳосилшавии организмҳое мебошад, ки додани ахбори генетикиро аз насл ба насл таъмин мекунад.
5. Ҳаёт шакли олии ҳаракати материя буда, нисбат ба шаклҳои ҳаракати физикавӣ ва химиявии материя боло меистад.

Дар шакли умумӣ ба мазмуни ҳаёт чунин таъриф додан мумкин аст. Ҳаёт ин як шакли фаъоли материяе (мавчудиёте) мебошад, ки аз берун энергия гирифта, онро барои нигоҳ доштани соҳтори маҳсус ва худҳосилкунандае, ки аз биополимерҳо – сафеда ва кислотаҳои нуклеинат иборат аст, сарф мекунад. На кислотаи нуклеинат ва на сафеда дар алоҳидагӣ ҷавҳари (асоси) ҳаёт шуда наметавонанд. Онҳо асоси ҳаёт ҳамон вақт шуда метавонанд, ки дар ҳуҷайра бошанд ва кор кунанд. Берун аз ҳуҷайра онҳо пайвастагии муқаррари химиявӣ мебошанд. Аз рӯйи ақидаи олимон ҷисмҳои зиндае, ки дар замин вучуд доранд, системаҳои кушоди худидоракунанда ва худҳосилкунанда буда, аз биополимерҳо ташкил ёфтаанд.

Хосияти зинда. Барои мавҷудоти зинда якчанд ҳусусиятҳо хос аст.


Маълум аст, ки ҳамаи мавҷудоти зинда аз ҳуҷайраҳо таркиб ёфтаанд. Ҳуҷайра метавонад организми алоҳида ё бутун бошад, масалан, содатаринҳо ё мавҷудоти серҳуҷайра. Соҳти ҳуҷайра метавонад сода, чунончи, дар бактерияҳо ё мураккаб, масалан, дар содатаринҳо ва мавҷудоти серҳуҷайра бошад. Ҳам ҳуҷайраи бактерия ва ҳам ҳуҷайраи содатаринҳо аз нигоҳи физиологӣ организми бутун аст, зеро тақрибан ҳамаи он равандҳои ҳаётие, ки дар мавҷудоти серҳуҷайра дидо мешаванд, дар онҳо низ вучуд доранд (ҳазми ҳӯрок, ҳаракат, ихроҷ, ангезиш ва гайра). Ҳуҷайраҳои мавҷудоти серҳуҷайра маҳсус гаштаанд, яъне онҳо барь-акси ҳуҷайраҳои мавҷудоти якҳуҷайра факат як вазифаро иҷро

мекунанд ва берун аз организм мустақилона зиста наметавонанд.

Дар мавчудоти серхӯҷайра алоқамандӣ ва вобастагии ҳӯҷайраҳои бисёр ба ҳосилшавии унсурҳои нав (бофта, узв) боис мегарданд. Унсурҳои организм – ҳӯҷайра, бофта, узв дар якҷояй ҳанӯз организми бутун шуда наметавонанд. Фақат пайвастшавии онҳо мувофиқи тартибе, ки дар раванди дурударози эволютсия ба амал омадааст, ҳамчунин, дар сурати ба якдигар таъсир расондан ва дорои ҳусусиятҳои муайян будан, метавонанд организми комил ба шумор раванд.

ЗИНАҲОИ ТАШАҚКУЛИ ОЛАМИ ЗИНДА

Табиати зинда аз системаи мураккаби зина ба зина ташаккулӯфта иборат аст, ки он дар раванди эволютсия ниҳоят дуру дароз ба вучуд омадааст. (расми 4). Олимон дар асоси нишонаҳои ҳаёт чанд зинаи ташаккули материяи зиндаро ҷудо кардаанд: молекулавӣ, ҳӯҷайрагӣ, бофтагӣ, узвӣ, организмӣ, популятсияю намудӣ, биогеоценозӣ, биосферагӣ.



Расми 4. Зинаҳои ташаккули материяи зинда (дар мисоли организмҳои алоҳида). Организм чун дигар мавҷудот бо принсиҳи иерарҳӣ соҳта шудааст.

Молекулавӣ – генетикӣ. Ҳар як организми зинда, чӣ қадаре ки мураккаб набошад, зинаи таъсири байниҳамии макромолекулаҳои биологиро аз сар мегузаронад; кислотаҳои нуклеинат, сафеда, полисахаридҳо ва дигар моддаҳои мухимми органикӣ, яъне равандҳои асосии фаъолияти ҳаётии организм аз ҳамин зинаи макромолекулаҳои биологӣ (молекулаҳои калон) оғоз мейбанд.

Зинаи молекулавиро зинаи нахустин ё аввалини ҳаёт меноманд. Организми зинда аз молекулаҳои моддаҳои органикӣ – сафеда, кислотаҳои нуклеинат, ангиштоб, ҷарб (липидҳо) иборат буда, онҳо дар ҳуҷайра ҷойгиранд ва аз ҳамин сабаб молекулаҳои биологӣ ном гирифтаанд. Аҳамияти ин пайвастаҳои биологӣ дар сабзишу афзоиши организмҳо, нигоҳдорӣ, аз насл ба насл гузаронидани аҳбори ирсӣ, мубодилаи моддаҳо ва табдилёбии энергия дар ҳуҷайра калон аст.

Пайвастаҳои органикие, ки дар таркиби ҳуҷайраи организмҳои зинда мавҷуданд, полимерҳои биологӣ ё биополимерҳо номиде мешаванд.

Табдилёбии ҳама навъҳои энергия ва мубодилаи моддаҳо дар ҳуҷайра маҳз дар зинаи молекулавӣ ба амал меояд. Механизми чунин равандҳо барои ҳамаи организмҳои зинда умумӣ аст.

Ҳангоми омӯзиши зинаи молекулавӣ, раванди пайдоиши ҳаёт ва эволютсияи он дар рӯйи Замин маълум шуда, асоси молекулавии ирсият, раванди мубодилаи моддаҳо дар организми зинда муйян карда мешавад. Молекулаҳои биологӣ маводде мебошанд, ки аз онҳо зинаи дигари ҳаёт – ҳуҷайраҳо пайдо мегарданд.

Ҳуҷайрагӣ. Ҳамаи мавҷудоти зиндаи рӯйи Замин (ғайри вирусҳо) аз ҳуҷайраҳо иборатанд. Онҳо якҳуҷайра (бактерияҳо, баъзе обсабзҳо, содатаринҳо) ва серҳуҷайра мешаванд.

Ҳуҷайра воҳиди хурдтарин, унсури афзоиш ва инкишофи тамоми мавҷудоти зиндаи рӯйи Замин мебошад. Ҳуҷайраҳои узвҳои гуногуни ҳайвонот, рустанӣ, занбӯруғҳо зоҳирان аз ҳамдигар фарқ доранд. Аслан, байни нейронҳои мағзи сари инсон, ҳуҷайраҳои хидра, инфузория ва ҳуҷайраҳои барги чинор чӣ гуна умумияте ҳаст? Бо вучуди ин, байни онҳо ва ҳамаи ҳуҷайраҳои дигар монандӣ нисбат ба тафовут хеле зиёдтар мебошад. Шакли ҳаёти беҳуҷайрагӣ вучуд надорад, мавҷуд будани вирусҳо далели ин гуфтаҳост, зоро онҳо қобилияти зинда буданашонро фақат дар ҳуҷайраи зинда зоҳир мекунанд. Аз ҳуҷайраҳои бо ҳам монанд бофта ҳосил мешавад.

Бофтагӣ. Бофтаҳо аз маҷмӯи ҳуҷайраҳои сохторашон монанд ва моддаҳои байниҳӯҷайравӣ иборат буда, барои иҷрои вазифаи умумӣ муттаҳид шудаанд. Аз бофтаҳо ин ё он узв пайдо мешавад.

Узвӣ. Ҷанд навъ бофтае, ки аз ҷиҳати соҳт ва вазифа бо ҳам муттаҳид шудаанд, узв номида мешаванд. Масалан, пӯсти инсон ҷун узв аз эпителия ва бофтаи пайвасткунанда иборат буда, дар якҷоягӣ ҷанд вазифаро иҷро мекунад. Яке аз ин вазифаҳо – муҳофизат мебошад.

Организмӣ. Организм системаи бутуни зиндаи якхӯҷайра ё серхӯҷайра аст ва қобилияти мустақилона вучуд доштанро дорад. Организми серхӯҷайра аз маҷмӯи бофтаю узвҳо хосил шуда, барои иҷрои вазифаҳои гуногун мутобиқ шудааст. Яъне дар организми серхӯҷайра тақсимоти вазифа дар байни узвҳои организм ба амал омада, яке аз сабабҳои васеъ паҳншавии он дар табиат гардидааст.

Популятсияю намудӣ. Маҷмӯи организмҳо ё фардҳои як намуд, ки ҷои зисташон умумӣ аст, популятсия ном дорад. Популятсия системаи аз организм як зина боло мебошад. Дар он табдилёбихои одитарин ё хурдтарини эволюционӣ ба амал меоянд.

Биогеосенозӣ. Маҷмӯи организмҳои мухталифи аз ҷиҳати ташаккул гуногунро дар якҷоягӣ бо ҳама омилҳои мушаххаси муҳити зист (қабатҳои атмосфера, гидросфера ва литосфера) биогеосеноз меноманд.

Ба он моддаҳои гайриорганикӣ ва органикӣ, организмҳои аутотрофӣ ва гетеротрофӣ дохил мешаванд. Вазифаи асосии биогеосеноз ҷамъкунӣ ё гункунӣ (аккумулятсия) ва дубора тақсим кардани энергия аст.

Биогеосенозҳо дар маҷмӯи биосфераи сайёраамонро ташкил медиҳанд.

Биосфера. Биосфера зинаи баландтарини ташаккули ҳаёт дар рӯйи Замин аст. Дар биосфера организмҳои зинда ва моддаҳои гайризинда вучуд доранд. Биомассаи организмҳои зинда рӯйи Замин ба $2,5 \times 10^{12}$ т баробар буда, 99,2 % онро рустаниҳои сабз ташкил медиҳанд. Гардиши моддаҳо ва табдили энергияе, ки ба фаъолияти ҳаётини мавҷудоти зиндаи рӯйи Замин вобаста аст, дар биосфера ба амал меояд. Ҳамин тавр, қабати замин (хушкӣ, об ва фазои ҳавои онро иҳота кардае), ки дар он мавҷудоти зинда сукунат дорад, биосфера номида мешавад. Ба таври дигар гӯем, биосфера қабати ҳаёт аст. Таркиби биосфера ва ҳосиятҳои асосии онро таъсири мутақобилаи омилҳои абиотикӣ ва биотикӣ муайян месозад.

Биосфера системаи том ва мураккаб буда, тавассути қонунҳои дохилии худ ва дар зери таъсири қувваи беруна, аз ҷумла, кайҳон, инкишоф мейбад.

Биосфера маҳсули эволютсияи дуру дарози Замин аст. Мавҷудоти зинда дар инкишофи сайдираамон аҳамияти хеле қалон доранд. Ба чунин ҳулоса академики рус В.И.Вернадский пас аз тадқики таркиб ва эволютсияи қишири Замин омадааст. Ӯ исбот кард, ки эволютсияи қабатҳои Замин ва таркиби онҳоро фақат бо омилҳои геологӣ, яъне бе назардошти нақши мавҷудоти зинда дар ҳосил шудани қабатҳои замин муқаррар намудан ғайриимкон аст.

Аз рӯйи ақидаи олимӣ дигари рус В.В.Докучаев яке аз натиҷаҳои муҳимтарини фаъолияти организмҳои зинда пайдо шудани қабати ҳосилхези хок мебошад. Хок дар натиҷаи таъсири мутақобилаи омилҳои абиотикӣ (минералҳо, иқлими) ва омилҳои биотикӣ (бактерияҳо ва обсабзҳои сиани) ба вучуд омадааст.

Биосфераро метавон бо мошини азиме қиёс кард, ки кори он ба як омили асосӣ – энергия вобастагӣ дорад: дар сурати набудани энергия ҳама якбора аз кор мемонанд. Дар биосфера манбаи асосии энергия нурҳои Офтоб мебошанд.

Организмҳои зинда на фақат аз нури Офтоб вобастагӣ доранд, балки худ ҷамъсозанди азим ва табдилдиҳанди бехамтои ҳамин энергия низ мебошанд.

?

Саволҳо барои санҷиш:

1. Молекулаҳои органикӣ гуфта чиро меноманд ва нақши онҳо дар таъмини раванди мубодилаи моддаҳо аз чӣ иборат аст?
 2. Тафовути асосии ҳуҷайраи организмҳои зиндае, ки ба салтанатҳои мухталифи табиӣ дохил мешаванд, дар чист?
 3. Моҳияти методҳои тадқиқотии ситологӣ, гистологӣ ва анатомии материяи зинда дар чист?
 4. Биогеосеноз гуфта чиро меноманд?
 5. Биосфераро чӣ гуна шарҳ додан мумкин аст?
 6. Дар биосфера қадом равандҳои мубодилаи моддаҳо мегузарад?
- Аҳамияти онҳо барои организмҳои зиндаи сайдираамон дар чист?

!

Истилоҳот:

1. **Пайвастаҳои ғайриорганикӣ** – элементҳо, моддаҳои сода ва мураккаби аз онҳо ҳосилшуда, ки дар табииати ғайризинда во-мехӯранд.

2. Пайвастаҳои органикӣ – пайвастаҳои карбон бо дигар элементҳо, ки дар организмҳои зинда ба назар мерасанд.

3. Биополимерҳо – пайвастаҳои калонмолекулаи органикие, ки мономерашон (як ҷузъашон) молекулаҳои содатари органикӣ мебошанд.

4. Ҳучайра – воҳиди таркибӣ ва воҳиди инкишофи тамоми организмҳои зинда.

5. Бофта – маҷмӯи ҳучайраҳои аз ҷиҳати соҳт бо ҳам монанд ва моддаи байнҳуҷайрагӣ дошта мебошад.

6. Узв – маҷмӯи бофтаҳое, ки барои иҷрои вазифаи муайян махсус шудаанд.

7. Системаи биологӣ – объектҳои биологии дараҷаи мураккабиашон гуногун.

Саволҳои тестӣ:

1. Соҳт ва хусусиятҳои моддаҳои органикии аз ҷиҳати биологӣ муҳим, нақши онҳо дар раванди мубодилаи моддаҳо, нигоҳдорӣ ва гузаронидани ахбори ирсӣ дар қадом дараҷаи ташаккулёбии ҳаёт омӯхта мешавад?

A) дар дараҷаи ҳучайравӣ; B) дар дараҷаи бофтавӣ; C) дар дараҷаи узвӣ; D) дар дараҷаи молекулавӣ.

2. Дар қадом дараҷаи ташаккулёбии ҳаёт соҳти организмҳои ҳучайравӣ ва равандҳои дар онҳо гузаранда омӯхта мешаванд?

A) дар дараҷаи ҳучайравӣ; B) дар дараҷаи бофтавӣ; C) дар дараҷаи узвӣ; D) дар дараҷаи организмӣ.

3. Хусусиятҳои хоси махсусгардии ҳучайраҳо ба бофтаҳо дар қадом дараҷаи ташаккулёбии ҳаёт тадқиқ карда мешаванд?

A) дар дараҷаи ҳучайравӣ; B) дар дараҷаи бофтавӣ; C) дар дараҷаи узвӣ; D) дар дараҷаи организмӣ.

4. Омӯзиши хусусиятҳои соҳторӣ ва функционалии узвҳо ва системаи узвҳои организм дар қадом дараҷаи ташаккулёбии ҳаёт ба амал оварда мешавад?

A) дар дараҷаи ҳучайравӣ; B) дар дараҷаи бофтавӣ; C) дар дараҷаи узвӣ; D) дар дараҷаи организмӣ.

5. Қадом дараҷаи ташаккулёбии ҳаёт дар худ мазмуни омӯзиши равандҳои фаъолияти ҳаётини организми томро муттаҳид гардонидааст?

A) дараҷаи ҳучайравӣ; B) дараҷаи бофтавӣ; C) дараҷаи узвӣ; D) дараҷаи организмӣ.

6. Қонуниятиҳои муносибатҳои тарафайн дохилинамудӣ, экология ва эволюция намуд, дар қадом дараҷаи ташаккулёбии ҳаёт омӯхта мешаванд?

А) дар дарацаи хучайравӣ; В) дар дарацаи бофтавӣ; С) дар дарацаи узвӣ; D) дар дарацаи популятсионӣ – намудӣ.

7. Дар кадом дарацаи ташаккулёбии ҳаёт қонуниятҳои муносибатҳои тарафайни байнинамудӣ дар чамоаҳо, таъсири мутақобилаи организмҳо ва муҳити зист аз худ карда мешаванд?

А) дар дарацаи хучайравӣ; В) дар дарацаи биосенотикӣ; С) дар дарацаи узвӣ; D) дар дарацаи организмӣ.

8. Кадом дарацаи ташаккулёбии ҳаёт дар рӯйи замин дарацаи олиатрин маҳсуб ёфта, дар он қонуниятҳои ба табиати зинда хос, гирдгардиши моддаҳо дар табиат ва табдили энергия дар рӯйи замин тадқиқ карда мешаванд?

А) дарацаи хучайравӣ; В) дарацаи биосенотикӣ; С) дарацаи биосферавӣ; D) дарацаи организмӣ.

§5. МЕЬЁРҲОИ МАВҶУДОТИ ЗИНДА

То солҳои наздик олимон ақида доштанд, ки мавҷудоти зинда аз ғайризинда бо мубодилаи моддаҳо, ҳаракат, барангезиш, инкишоф, мутобиқат фарқ менамоянд, вале тадқиқотҳои минбаъда нишон доданд, ки чунин ҳосиятҳо дар алоҳидагӣ дар табиати ғайризинда низ вомехӯранд, бинобар ин, онҳо ҳосиятҳои маҳсуси ҳаёт шуда наметавонанд.

Мувофиқи маълумоти илмии ҳозира табиати зинда аз табиати ғайризинда бо 12 ҳосият фарқ мекунад:

1. Таркиби маҳсуси химиявӣ. Дар таркиби организмҳои зинда ҳамон элементҳоеро дидан мумкин аст, ки онҳо дар табиати ғайризинда низ вомехӯранд. Бо вуҷуди он, таносуби элементҳо дар табиати зинда ва ғайризинда як хел нест.

Элементҳои таркиби ашёи ғайризинда, асосан аз оксиген, силитсий, оҳан, магний, алюминий ва ғайраҳо иборатанд. Такрибан 98 фоизи таркиби организмҳои зинда аз чаҳор элемент – карбон, оксиген, нитроген ва ҳидроген иборат аст. Онҳо дар ҷисми организмҳои зинда дар шакли молекулаҳои мураккаби органикӣ вуҷуд доранд. Паҳншавии онҳо дар табиати ғайризинда миқдоран ва сифатан фарқ мекунад. Аксарияти молекулаҳои органикӣ муҳити беруна маҳсули фаъолияти ҳаётии организмҳои зинда мебошанд.

Дар организмҳои зинда чанд гурӯҳи асосии молекулаҳои органикӣ мавҷуданд. Онҳо вазифаҳои маҳсус дошта, аксариятшон полимерҳои танзимкунанда мебошанд. Дар ҷойи аввал кислотаҳои

нуклеинат – КДН ва КРН қарор доранд. Онҳо қобилияти аз насл ба насл гузаронидани аломуту хусусиятҳои организмро дошта, дар раванди тағйирпазирӣ ширкат меваrzанд. Кислотаҳои нуклеинат метавонанд худ аз худ ҳосил шаванд. Ҷойи дуюмро сафедаҳо мегиранд. Онҳо сохтори асосии организми зинда ё биокатализатор мебошанд. Дар ҷойи севум ангиштобҳо ва ҷарбҳоянд, ки қисми таркибии мембранаи биологӣ ва девори ҳуҷайраро ташкил дода, манбаи асосии энергия ва фаъолияти ҳаётӣ организмҳои зинда мебошанд. Дар охир, дар ҷойи ҷаҳорум ғурӯҳи қалон ва ғуногуншакли «молекулаҳои хурд» меистанд, ки дар раванди мубодилаи моддаҳои организмҳои зинда иштирок менамоянд.

2. Мубодилаи модда дар организмҳо. Ҳамаи организмҳои зинда қобилияти мубодилаи моддаҳоро бо муҳити беруна доранд. Онҳо моддаҳои барои ғизо зарурро гирифта, маҳсули фаъолияти ҳаёти хешро ҳориҷ мекунанд.

Дар табииати гайризинда низ мубодилаи моддаҳо вучуд дорад, вале дар гардиши гайрибиологии модда онҳо аз як ҷо ба ҷойи дигар бурда мешаванд (масалан, ҳодисаи эрозияи ҳок ё бодхӯрдашавӣ, общӯйшавии замин) ё ҳолати агрегатиашон тағийир мейёбад (масалан, табдилёбии об ба буғ ё яҳ). Мубодилаи моддаҳо дар табииати зинда аз табииати гайризинда фарқ мекунад. Дар гардиши моддаҳои органикӣ ҷойи муҳимро раванди табдилёбии модда – ҷараёни синтез ва таҷзия ишғол менамояд.

Организмҳои зинда аз муҳити беруна моддаҳои ғизоиро фурӯ мебаранд. Дар натиҷаи табдилёбии мураккаби химиявӣ онҳо ба моддаҳои организми зинда монанд мешаванд. Ҷунин раванд анатолизм ном дорад.

Чониби дигари мубодилаи моддаҳо раванди диссимилятсия мебошад. Дар натиҷаи диссимилятсия моддаҳои мураккаби органикӣ ба моддаҳои сода табдил ёфта, энергияе ҳориҷ мегардад, ки барои реаксияи биосинтез зарур аст. Аз ҳамин сабаб диссимилятсияро мубодилаи энергетикӣ низ меноманд (расми 5).

Мубодилаи моддаҳо гомеостази (механизми нигоҳ доштани ҳолати доимии муҳити дохилии) организмро таъмин месозад.

ОНҲО ОМИЛИ ТАҒӢИРНОПАЗИРИИ СОХТОРИ ХИМИЯВӢ ВА ҲАМА ҚИСМАТҲОИ ОРГАНИЗМ МЕБОШАНД. МУБОДИЛАИ МОДДАҲО ДАР ШАРОИТИ БЕИСТ ТАҒӢИРЁБАНДАИ МУҲИТИ БЕРУНА ҚОБИЛИЯТИ ҲАЁТӢ ВА ФАҶОЛИЯТИ ОРГАНИЗМҲОРО ТАЪМИН МЕКУНАД.



Расми 5. Мубодилаи моддаҳо ва табдили энергия дар организм

3. Ягонаи соҳтори организмҳо. Ҳамаи организмҳо зинда новобаста аз он ки ба қадом гурӯҳи таснифотӣ дохил мешаванд, аз ҳуҷайра иборатанд. Ҳуҷайра воҳиди ягонаи соҳтор ва воҳиди ягонаи инкишифи ҳамаи организмҳо зиндаи рӯйи Замин мебошад.

4. Азнавбарқароршавӣ. Дар натиҷаи афзоиши гайричинӣ ва ҷинсии фардҳо ба вуқӯй мепайвандад.

Насли организмҳо зинда, одатан, ба волидонашон монанд мебошанд. Масалан, аз гурба – гурбача, аз саг – сагбача тавлид мешавад, аз дони гандум – гандум ва аз тухми (донаи) ҷав – ҷав мерӯяд. Амёбаи якхӯҷайра дар вақти афзоиш ба ду тақсим мешавад, ки онҳо ба ҳуҷайраи модарӣ пурра монанд мебошанд.

Ҳамин тавр, афзоиш хоси организми зинда буда, дар раванди он организми ба худ монанд ба вучуд меояд.

Дар натиҷаи азнавбарқароршавӣ на фақат организмҳои том, балки ҳуҷайра ва органеллаҳои он (митохондрия, пластидҳо ва ғайра) низ баъди тақсимшавӣ ба волидони худ монанд мегарданд. Ҳангоми тақсимшавии КДН аз як молекулаи он ду молекулаи духтарӣ пайдо мешавад, ки пурра такрори шакли аввала мебошанд. Асоси азнавбарқароршавӣ ба реаксияи синтези қолабӣ (матритса) вобаста аст, яъне молекулаҳои нав дар асоси ахбори пайдарҳами дар КДН вучуддошта пайдо мешаванд. Пас маълум мегардад, ки азнавбарқароршавӣ яке аз хосиятҳои муҳимми организмҳои зинда буда, ба ирсият робитаи зич дорад.

5. Ирсият. Ирсият гуфта, қобилияти аз насл ба насл гузаронидани хосиятҳо, аломатҳо ва хусусиятҳои афзоиши организмҳои зиндаро меноманд. Аломат ҳама гуна хусусияти соҳти организм

дар зинаҳои мухталифи ташаккули он аст. Зери мафхуми хосият хусусиятҳои вазифавие фаҳмида мешаванд, ки дар асоси соҳтоҳи мушаххас қарор доранд. Сабаби ирсият соҳти маҳсуси маводди генетикӣ – коди генетикӣ мебошад. Зери мафхуми коди генетикӣ ташкилёбии молекулаи КДН фаҳмида мешавад, ки дар он пайдарпайии нуклеотидҳоро қатори аминокислотаҳо ва молекулаҳои сафеда муайян менамоянд. Доимӣ будани ирсият ба молекулаи КДН ва аз нав барқароршавии соҳти химиявии он вобаста аст.

6. Тағийрпазирӣ. Тағийрпазирӣ баръакси ирсият мебошад, vale бо он робитай зич дорад. Зеро заррачаҳои ирсӣ – генҳо ин-кишифи ин ё он аломатро муайян мекунанд. Агар азнавбарқароршавии қолаб (матритса) – молекулаи КДН ҳамеша дақиқ сурат мегирифт, пас дар вакти афзоиши организмҳо фақат аломатҳои пештара аз насл ба насл мегузаштанд ва мутобиқати намудҳо ба тағийроти шароити муҳити зист номумкин мегашт. Аз ин рӯ, тағийрпазирӣ қобилияти организмҳо буда, барои пайдо кардани аломуни хосиятҳои нав хеле муҳим мебошад ва дар натиҷа тағийрёбии соҳтори маводди ирсӣ ё пайдоиши генҳои нави омехта ба амал меояд.

Тағийрпазирӣ барои интиҳоби табиӣ маводди гуногун муҳайё месозад, яъне тағийрпазирӣ интиҳоби фардҳое мебошад, ки ба шароити муҳити зист нағз мутобиқ гаштаанд. Ин ба пайдо шудани шакл ва намудҳои нави организмҳо мусоидат мекунад.

7. Сабзиш ва инкишоф. Қобилияти инкишоф хосияти умумии табиат мебошад. Зери мафхуми инкишоф ҷараёни бебозгашти қонунҳои тағийрёбии объектҳои табиати зинда ва гайризинда фаҳмида мешавад. Дар натиҷаи инкишоф дар объект сифатҳои нав пайдо шуда, соҳтори он тағийр мейбад. Инкишофи фардиро онтогенез ва инкишофи таърихии онро филогенез меноманд.

Дар давоми онтогенез хосиятҳои фардии организм тадриҷан ва пайдарпай зоҳир мешаванд. Новобаста аз тарзи афзоиш, ҳамаи фардҳои духтарие, ки аз як зигота, спора, мугча ё хучайра пайдо мешаванд, аз насл ба насл фақат аҳбори генетикиро мегиранд, яъне онҳо имконияти зоҳир кардани ин ё он аломатро доранд. Дар ҷараёни инкишоф ташаккули соҳтори маҳсуси фард оғоз мейбад. Калоншавии андозаи фард ба ҳосилшавии такрории молекулаҳо, соҳтори хучайраҳо ва худи онҳо вобаста мебошад.

Филогенез (эволютсия) ин инкишофи бебозгашт ва мақсадноки табиати зинда мебошад. Дар раванди эволютсия на-

мудҳои нав ба вучуд омада, организмҳо муреккаб мегарданд. Гуногуншаклии организмҳо зинда дар рӯйи Замин маҳз натиҷаи тафирпазирӣ ва эволюсия мебошад.

8. Барангехтан. Ҳар организм бо муҳити беруна робитаи ногусастаний дорад: аз он физо мегирад, ба таъсири омилҳои мусоиду номусоиди муҳит ва дигар организмҳо дучор мешавад. Дар рафти эволюсия дар организмҳои зинда қобилияти ба ҳама гуна таъсиroti муҳити беруна интихобан ҷавоб гардондан пайдо мешавад. Ин ҳусусиятро барангезиш меноманд. Ҳамаи тафироте, ки организмро иҳота кардаанд, нисбат ба он барангезанд ба шумор меграванд. Организм таъсири барангезандаро ҳис карда, ба он ҷавоб мегардонад. Мавҷудоти серхӯҷайра барангезандахоро тавассути системаи асаб эҳсос менамоянд ва ин амал рефлекс номида мешавад.

Дар организмҳое, ки системаи асаб надоранд, масалан, содатаринҳо ё рустаниҳо рефлекс мавҷуд нест. Аксуламали чунин организмҳо ба таъсиroti барангезанд да дар тафирёбии соҳти ҳаракат ё афзоиш зоҳир мешавад. Ин гуна ҳодисаро таксис ё тропизм меноманд ва ба он номи ангезанд ҳамроҳ карда мешавад. Масалан, фототаксис – ҳаракат ҷониби рӯшной; хемотаксис – ҷойиваз-кунии организм нисбат ба таъсири моддаи химиявӣ. Ҳар навъи таксис, вобаста ба он ки қадом ангезанд организмро ҷалб ё дур меқунад, мусбат ё манғӣ мешавад.

Тропизм тарзи муайяни афзоишро ифода карда, фақат хоси рустаниҳо мебошад. Масалан, гелиотропизм (аз юононӣ, гелиос – офтоб) сабзиши қисми рӯйизамиинии рустаний (поя, барг) ба ҷониби Офтоб, геотропизм (аз юононӣ, гео – замин) сабзиши қисми зеризамиинии рустаний (реша) ҷониби маркази Замин аст.

Ба рустаниҳо ҳодисаи настия низ хос мебошад. Чунончи, ҳаракати ягон узви рустаний, масалан, поя ва барги офтобпараст дар давоми рӯз вобаста ба вазъи Офтоб, боз ва пӯшида шудани гулбарги гули шому сахар, лола ва ғайраҳо.

9. Мустақилий. Мустақилият хосияти умумии табиати зинда мебошад. Аз фанҳои химия ва физика ба шумо маълум аст, ки ҳар як атом аз заррачаҳои нисбатан хурдтар иборат буда, атомҳо бошанд, молекулаҳоро ҳосил меқунанд.

Ҳаёт низ дар Замин дар шакли мустақил вомехӯрад. Ин чунин маъно дорад, ки организмҳо ё системаҳои биологӣ (намуд, биосеноз ва ғайра) дар биосеноз аз якдигар чудо мебошанд, вале

бо вучуди ин, ҳамаи онҳо ба ҳамдигар зич вобаста буда, аз чиҳати таркиб ва вазифа ягонаанд. Масалан, ҳар як намуд аз фардҳои алоҳида иборат аст. Ҷисми фардҳои олиташакӯл аз узвҳо иборатанд, узвҳо бошанд, дар навбати худ аз ҳуҷайраҳои алоҳида ташкил ёфтаанд. Дастигҳи неруофари ҳуҷайра, митохондрия, дастигҳои синтези сафеда – рибосомаҳо ва макромолекулаҳо фақат дар муҳит аз ҳамдигар ҷудоянд, вале дар асл бо ҳамдигар вобастагӣ доранд.

Мустақилияти организм асоси танзими соҳтори он мебошад. Вай имкон медиҳад, ки бе қатъ кардани вазифа бо роҳи иваз шудан соҳтори элементҳои «куҳнашуда» (молекула, ферментҳо), органоидҳои ҳуҷайра, ҳуҷайраи бутун нав карда шаванд.

10. Ҳудидоракунӣ. Қобилияти организмҳои зинда, ки дар шароити мунтазам тағиیرёбандай муҳит умр ба сар бурда, таркиби химияйӣ ва равандҳои физиологии хешро доимӣ нигоҳ меҷоранд, гомеостаз номида мешавад. Дар сурати аз муҳити берун кам ворид шудани ягон моддаи гизоӣ организм захираҳои доҳилии хешро истифода мекунад; агар моддаи гизоӣ бисёр дохил шавад, онро захира менамояд. Ин гуна амалҳо бо роҳҳои гуногун ва тавассути фаъолияти танзимгарии системаи асаб, системаи ҳормонӣ ва гайраҳо иҷро мешаванд. Бо тағиирёбии миқдори ин ё он модда ё ҳолати ин ё он система амали танзимсоз ба фаъолият медарояд.

11. Мунтазамӣ. Тағиироти фаслӣ, солӣ ва шабонарӯзии муҳит ба табииати зинда ва низоми организмҳо таъсири хеле назаррас мерасонанд.


Дар биология мағҳуми мунтазамӣ маънои тағиироти даврии вазифаҳои физиологиро дорад. Дар инсон низоми хоб ва бедорӣ, дар ҷонварон низоми хоби мавсимиӣ ба мушоҳида мерасад, масалан, дар баъзе ҳайвоноти ширмак (юрмон, хорпушт, хирс) ва гайра (расми 6).

Мунтазамӣ ба ҳамоҳангсозии фаъолияти организм бо муҳити беруна мувофиқи мақсад аст.

12. Вобастагӣ ба энергия. Ҷисми организмҳои зинда як навъ системаи «кушода» буда, ба он энергия дохил мешавад. Мағҳуми «кушода» аз физика гирифта шудааст. Зери мағҳуми «кушода» организми дар ҳолати фаъолият қарордошта фаҳмида мешавад. Чунин организм то вакте пойдор аст, ки ба он аз муҳити беруна беист энергия ворид шавад. Ҳамин тарик, организмҳои зинда

то замоне вучуд дошта метавонанд, ки аз муҳити берун энергия ва моддаро дар шакли гизо гиранд. Бояд гуфт, ки организмҳои зинда баръакси мавчудоти табиати гайризинда аз муҳити беруна тавассути парда (дар якхучайраҳо пардаи беруни хучайра, дар серхучайраҳо бофтаи пӯшиш) чудо шудаанд. Парда мубодилаи моддаҳоро байнни организм ва муҳити зист мушкил мегардонад, талафи моддаро кам карда, фазои ягонаро нигоҳ медорад.

Ҳамин тариқ, организмҳои зинда аз мавчудоти табиати гайризинда бо мураккабӣ, сохтор ва фаъолият фарқ доранд. Чунин фарқ ба ҳаёт хосиятҳои сифатан нав медиҳад. Ҳаёт зинаи маҳсуси инкишофи материя аст.



Расми 6. Мунтазамӣ дар табиати зинда. А – амплитудаи қалавишҳои низоми биологӣ, Б – низоми шабонарӯзӣ, моҳона ва солона, В – низоми бисёрсола.

Дар бораи моҳияти ҳаёт бисёр олимон ақида баён кардаанд. Як гурӯҳ олимон бар он фикранд, ки ҳаётро муҳит – барандаи хосиятҳои он, масалан, сафеда муайян мекунад. Гурӯҳи дигар

мохияти хаётро аз маҷмӯи махсуси равандҳои физикавию хими-явӣ иборат медонанд. Таърифи маълуми Ф.Энгелс «ҳаёт тарзи мавҷудияти ҷисми сафеда мебошад, ҷиҳати муҳимми ин таъриф мубодилаи доимии модда бо муҳити беруна мебошад. Аз қатъ шудани ин мубодила ҳаёт ҳам қатъ шуда, сафедаҳо вайрон мешаванд». Ин таърифро фақат зоҳирان ба гурӯҳи аввал доҳил кардан мумкин аст, чунки Ф.Энгелс на сафедаи аслӣ, балки структураҳое, ки сафеда доранд, онҳоро дар назар дошт. Аз тарафи дигар, мубодилаи модда меъёри ягонаи ҳаёт шуда наметавонад.

Дар шакли умумӣ мохияти ҳаётро чунин муайян кардан мумкин аст: соҳтори фаъоли махсус, ки барои боқӣ мондан ва такроран ҳосил шудан, энергияи аз муҳити беруна гирифтари сарф мекунад, ҳаёт ном дорад ё ба ибораи дигар махлуқи фаъоли махсусе, ки барои боқӣ мондан ва такроран ҳосил шудани худ, аз муҳити беруна энергия гирифта, онро сарф мекунад, ҳаёт ном дорад.



Саволҳо барои санҷиш:

1. Ҳусусиятҳои умумии ҳаётро шарҳ дихед.
2. Ҳусусиятҳои муҳталифи ҳаёт дар зинаҳои гуногуни ташаккул чӣ гуна зоҳир мешаванд?



Истилоҳот:

1. **Барангҳектан** – вокуниши организм ба таъсири барангезандай муҳити дохилий ё берунӣ.
2. **Гомеостаз** – ҳолат ва равандҳои доимӣ устувор нигоҳ доштани муҳити дохилии организм.
3. **Настия** – ҳаракати ин ё он узви рустаний ба ягон тарафи муайян.
4. **Таксис** – мавқеи ҷойгиришавӣ ё ҷойивазкунии организм нисбат ба ин ё он объект.
5. **Тропизм** – самти ҳаракат ба ягон манбаъ.
6. **Филогенез** – инкишофи дурударози (таърихи) организмҳои зинда.

Саволҳои тестӣ:

1. Меърҳои мавҷудоти зинда чун ҳосиятҳои муайян карда шудаанд, ки онҳо:
 - А) як гурӯҳи организмҳоро аз гурӯҳи дигар чудо мекунанд; В) танҳо ба рустаниҳо хоссанд; С) организмҳои зиндаро аз намояндагони табииати

ғайризинда дар тафовут гузоштаанд; D) факат ба организмҳои ҳайвон хос мебошанд.

2. Қобилияти ба ҳама гуна таъсироти муҳити беруна интихобан ҷавоб гардонидани организмҳои зиндаро:

A) ягонагии соҳтори ташаккӯл меноманд; B) худидора; C) сабзиш ва инкишоф меноманд; D) ангезиш меноманд.

3. Доштани соҳти ҳуҷайравии организмҳои зинда ҳамчун меъёри:

A) мустақилият муайян карда шудааст; B) ирсият муайян карда шудааст; C) тағийрпазирӣ муайян карда шудааст; D) ягонагии соҳтори ташаккӯл муайян карда шудааст;

4. Қобилияти ба вучуд овардани наслҳои ба ҳуд монанди организмҳои зиндаро меъёри:

A) худидора меноманд; B) тағийрпазирӣ меноманд; C) таҷдид меноманд; D) мубодилаи модда дар организм меноманд.

5. Қобилияти аз насл ба насл гузаронидани хосиятҳо, аломатҳо ва хусусиятҳоро дар организмҳои зинда ҳамчун меъёри:

A) таркиби маҳсуси химиявӣ дониста шудааст; B) тағийрпазирӣ муайян карда шудааст; C) худидора муайян карда шудааст; D) ирсият муайян карда шудааст.

6. Он хосияти ҳаёт, ки аз ҷониби системаҳои зинда зоҳир гардида, ба «намиранда» будани материяи зинда асос гузоштааст:

A) мунтазамӣ ном дорад; B) тағийрпазирӣ ном дорад; C) сабзиш ва инкишофёбӣ номида мешавад; D) ангезиш номида мешавад.

7. Қобилияти организмҳои зинда, ки дар шароити мунтазам тағийрё-бандаи муҳит умр ба сар бурда, таркиби химиявӣ ва равандҳои физиологии хешро доимӣ нигоҳ медоранд, ҳамчун меъёри:

A) вобастагӣ ба энергия муайян карда шудааст; B) худидора муайян карда шудааст; C) сабзиш ва инкишофёбӣ муайян карда шудааст; D) ирсият муайян карда шудааст.

8. Қобилияти нигоҳ доштан ва аз насл ба мерос гузаронидани аломатҳои организм ба қадом меъёри асосии ҳаёт мансуб аст?

A) тағийрпазирӣ; B) худидора; C) сабзиш ва инкишофёбӣ; D) ирсият.

9. Ба тағийроти муҳити артоф таъсири мутакобила дошта, зоҳир на-мудани қобилияти дигаргунсозии аломатҳо дар организм ба қадом меъёри асосии ҳаёт нисбат дода мешавад?

A) тағийрпазирӣ; B) худидора; C) сабзиш ва инкишофёбӣ; D) ирсият.

БОБИ II

ТАЪРИХИ ОМӮЗИШИ ҲАЁТ

Дар бораи пайдоиши ҳаёт ва мавқеи одам дар байни организмҳои зинда фарзияҳои зиёд вучуд доранд. Доир ба ин масъала ҳанӯз аз давраҳои қадим ду ақидаи ба ҳам муҳолиф мавҷуд аст. Мувофиқи яке аз онҳо организми зинда аз ғайризинда бо роҳи абиогенӣ пайдо шудааст. Ақидаи мазкур дар илм бо номи абиогенез маълум аст. Ақидаи дигар биогенез ном дошта, исбот мекунад, ки ҳаёт худ аз худ пайдо намешавад. Бинобар ин ақида, ҳаёт ҳамон қадар қадима аст, ки материияи ғайризинда ҳаст. Атрофи ин ду ақида дар тамоми таърихи инсоният баҳсу мунозираҳо идома доранд.

Ақидаҳои ҳозира имкон медиҳанд, ки ин баҳсу мунозираҳо дар заминаи илмӣ сурат гиранд ва бо роҳи абиогенӣ пайдо шудани ҳаёт асоснок карда шавад. Бо чунин роҳ омилҳои ба табииати зинда табдил ёфтани табииати ғайризинда, ҳамчунин, эволютсияи моддаҳое-ро, ки ба пайдоиши ҳаёт мусоидат кардаанд, муқаррар кардан мумкин аст.

§1. ТАСАВВУРОТИ ФАЙЛАСУФОНИ ДУНЁИ ҚАДИМ ВА АСРҲОИ МИЁНА ОИД БА ПАЙДОИШИ ҲАЁТ

Савияи дониш дар дунёи қадим ҷонандон баланд набуд, аксар маълумот ҳусусияти афсонавӣ доштанд, маҳсусан, дар бобати афзоиш. Масалан, файласуфи юнонӣ Эмпедокл (асри V то милод) ақида дошт, ки дарахтҳо қобилияти тухмгузорӣ доранд. Нафаҳ-мидани усули афзоиши бисёр рустанию ҳайвонот эҳтимол сабаби он шуда буд, ки он одамон бовар доштанд, ки аз боқимондаи организмҳои фавтида ё аз моддаҳои ғайриорганикӣ организми зинда ба вучуд меояд. Масалан, ба гуфтаи Арасту шабушк аз гӯшт, ганданафасакҳо аз шираи бадани ҳайвон, кирми лойхӯрак аз лой-қаи зери ҳавзҳо пайдо мешаванд.

Дар асрҳои миёна ҳам дар масъалаи пайдоиши ҳаёт чунин ақидаҳои нодуруст ҷой доштанд. Ақидаҳое низ буданд, ки чиҳати

пайдоиши ҳаёт хусусияти мусбат доштанд, vale аз сабаби дар на-
зди калисо обрӯи зиёд доштани Арасту гояи бе ҳеч асос пайдо
шудани ҳаёт дар ақлу зехни мардум муддати тӯлонӣ бокӣ монд.
Хатто кимиёгарҳои асрҳои миёна ба он сафарбар шуда буданд, ки
роҳу воситаҳои бо роҳи сунъӣ ба организми зинда табдил додани
моддаи гайризиндаро ёбанд.

Масалан, ба вучуд овардани мушҳо аз гандум бо ёрии «фер-
ментӣ» аз куртаҳои ифлос ҳосилшуда; эҳёи инсон аз маҳсули чисм
– пешоб, хун ва гайра.

Ихтироъ шудани микроскоп дониши одамонро дар бобати
мураккабии соҳти организмҳо, аз ҷумла, ҳашарот (то қашфи
микроскоп онро организмси сода меҳисобиданд) зиёд кард. Аз
ҷониби дигар, фарзияи аз материяи гайризинда пайдо шудани
организмҳо зери шубҳа монд.

Таҷрибаи нахустин дар ин бобат ба олимни итолиёй (миёнаи
асри XVII) Ф. Реди мансуб аст. Ў гӯштро бо докай ҳавогузар пӯ-
шонида, пас аз ҷанд vakт муайян кард, ки дар гӯшти вайроншу-
да кирминаи пашиша пайдо нашуд, зоро пашиша имконияти дар
гӯшт тухм гузоштан надошт. Ҳамин тавр, ў исбот кард, ки «ҳамаи
мавҷудоти зинда аз зинда» пайдо мешаванд.

Дар бобати муайян кардани роҳҳои пайдоиши организмҳои
зинда ақидаи олимни англisis В. Гарвей низ ҷолиб аст. Ў дар асоси
таҷриба қонуни «ҳамаи мавҷудоти зинда аз тухм»-ро пешниҳод
кард. Бо вучуди ин, Гарвей низ ба тасаввуроти замони ҳуд такя
карда, ба фарзияи ҳуд аз ҳуд пайдо шудани баъзе ҳайвонот, аз
ҷумла, ҳашарот, бовар дошт.

Тавассути микроскоп муайян гашт, ки дар табиат мавҷудо-
ти зиндаи дараҷаи ташаккулашон нисбат ба ҳашарот ва кирмҳо
содатар вучуд доранд. Ба ин, ҳамчунин, микроорганизмҳоро, ки
дар маҳлулҳои моддаҳои органикӣ сукунат доранд, илова кардан
мумкин аст.

Дар бораи пайдоиши ҳаёт корҳои олимни рӯҳонии ирландӣ
Д. Нидгем (1748) низ ҷолиби дикқат мебошанд. Ў дар зарфе оби
ҳӯрокро андохта, даҳони онро руст кард ва рӯйи оташи паст гу-
зошт. Ба ақидаи ў, гармӣ бояд ҳамаи он микроорганизмҳоеро, ки
аз берун ба ҳӯрок дохил мешуданд, нобуд мекард, vale баъди ҷанд
рӯз дар зарф микроорганизмҳои зиёд пайдо шуданд. Ин ҳолат ба-
рои олим далели радиашаванде буд баҳри он, ки организмҳои

зинда аз материяи гайризинда пайдо шудаанд. Фояҳои Д.Нидгем дар байни олимони замони худ тарафдорони зиёд пайдо карда, муддати муайян асоси назарияи худ аз худ пайдо шудани ҳаёт гашт. Бисёр олимон корҳои рӯҳонии ирландиро такмил доданд, аммо натиҷаҳои гуногун ба даст меомаданд.

Тадқиқоти микробиологи фаронсавӣ Л.Пастер, ки солҳои 70-уми асри XIX гузаронида буд, ба ғояи худ аз худ пайдо шудани организмҳои зинда зарбаи қатъӣ зад. Пастер бо шарофати таҷрибаи дақиқ ҳулосаи хеле боварибахш баровард. Корҳои ўна факат дурустии ақидаи худ, балки ҳатоҳои рақибонашро низ соabit кард.

Пастер дар зарфи гарданааш S-шакл маҳлули ғизоӣ гирифт. Дар натиҷаи чӯшонидан ҳавое, ки аз зарф қафо мегашт, хориҷ карда мешуд. Дар ин вақт микроорганизмҳо аз ҳаво дар гардани зарф такшон мешуданд ва ғизо муддати дароз бетафийр (стерилий) мемонд. Баъди буридани гарданаи зарф, пас аз чанд рӯз, дар таркиби ғизо бактерияҳо пайдо мешуданд. Чунин ҳолат дар вақти ҳам кардани зарф ва «шустан»-и микроорганизмҳои таҳшиншуда низ ба назар мерасид.

Корҳои Пастер дар таърихи омӯзиши пайдоиши ҳаёт аҳамияти бағоят қалон доштанд. Масъалаи худ аз худ пайдо шудани ҳаёт дар он шакле, ки қабул шуда буд, дастгирӣ наёфт, фикри «ҳама мавҷудоти зинда аз зинда» асоси илмӣ пайдо кард.

Бояд гуфт, ки тадқиқоти Л.Пастер масъалаи пайдоиши ҳаётро комилан ҳал накарданд. Ўин масъаларо факат дар асоси илмӣ гузошт. Далели ин, афзудани маълумот оид ба ҳаёт, маҳсусан, назария дар бораи ҳуҷайра буд.

Ҳуҷайра чун асоси ҳаёт муқаррар шуд, илмҳои физика ва химия рӯ ба тараққӣ ниҳоданд. Баъд аз Пастер то имрӯз ягон олимӣ дигаре кӯшиш накардааст, ки аз микроорганизмҳо ё организмҳои нисбатан сода пайдо шудан ё нашудани мавҷудоти мураккабтарро исбот кунад. Тадқиқот акнун ба масъалаи пайдоиши ҳуҷайра, ки таркиб ва соҳтори мураккаби химиявӣ дорад, нигаронида шудаанд. Ин муаммо маънои мушаххас қасб мекунад, зоро масъала на факат дар пайдоиши ҳуҷайраи сода, балки бо роҳи сунъӣ аз моддаҳои гайриорганикӣ ба вучуд овардани ҳуҷайра мебошад. Ҳоло олимон дар асоси дастовардҳои навтарини биология, астрономия ва физика ақидаҳои асрҳои гузаштаро дар бораи абадӣ будани ҳаёт аз нав зинда карда истодаанд.



Саволҳо барои санҷиш:

1. Кадом олим ақида дошт, ки дараҳтҳо қобилияти тухмгузорӣ доранд?
2. Арасту пайдоиши шабушк, ганданафасакҳо ва кирми лойхӯракро аз чӣ медонист?
3. Ҳамаи мавҷудоти зинда аз зинда пайдо мешавад ба кадом олим тааллӯқ дорад?
4. Қонуни “ҳамаи мавҷудоти зинда аз тухм”-ро кадом олим пешниҳод кард?
5. Ихтирои микроскоп чӣ аҳамият дошт?
6. Ихтирои кадом олим ба гояи худ аз худ пайдо шудани организмҳои зинда зарбаи қатъӣ зад?

§2. НАЗАРИЯИ АБАДӢ БУДАНИ ҲАЁТ

Назарияи абадӣ будани ҳаёт ба маънои ҳозирааш баробари тадқикоти Л.Пастер ба вучуд омада, дар назари аввал давоми мантиқии онҳо мебошад.

Яке аз назарияҳои аввалини абадӣ будани ҳаётро соли 1865 олими немис Г.Рихтер пешниҳод кард. Ин назария дар илм бо номи панспермия маълум аст. Мувофиқи назарияи Рихтер ҳаёт дар рӯйи Замин аз моддаҳои ғайриорганикӣ пайдо нашуда, балки аз дигар сайёраҳо оварда шудааст. Пас, савол ба миён меояд, ки аз масофаи ин қадар дури байни сайёраҳо ҳаёт чӣ тавр ба сайёраи дигар оварда шуда бошад?

Далелҳои ба Замин аз дигар сайёраҳо омадани ҳаётро олимони физик ҷустуҷӯ мекарданд. Аҷоибаш он буд, ки тарафдорони ақидаи мазкур олимони машҳур буданд (Г.Гелмголтс, Г.Томсон, С.Аррениус, П.Лазарев ва дигарон).

Асосан ду савол ба миён омад: Зарраҷаҳои ҳаёт тавассути қадом неру аз як сайёра ба дигар сайёра мерафтанд? Оё онҳо дар вақти ҳаракат дар фазои коинот қобилияти ҳаётиашонро нигоҳ дошта метавонистанд?

Аз рӯйи ақидаҳои Томсон ва Гелмголтс спораи бактерияҳо ва микроорганизмҳои дигар тавассути метеоритҳо метавонистанд ба Замин оварда шаванд. Ҷонибдорони ҳозираи назарияи панспермия таҳмин мекунанд, ки қисми асосии моддаҳои органикӣ, ки барои ҳаёт зарур буданд, тавассути метеоритҳо оварда мешуданд.

Тадқиқоти лабораторӣ дере нагузашта устувории организмҳои зиндаро ба шароити номусоид исбот карданд. Масалан, спора ва тухми рустаний муддати зиёд дар оксигени моеъ ё нитроген нигоҳ дошта шуданд, аммо қобилияти ҳаётни онҳо боқӣ монд. Назарияи панспермия на пайдоиши аввалини ҳаёт, балки фақат пайдоиши онро дар рӯйи Замин событ кардан меҳоҳад. Бо ин роҳ он ҳалли масъаларо боз ҳам душвортар месозад.

Назарияи абадӣ будани ҳаётро олимӣ дигари немис – В.Прейер соли 1880 инкишоф дода, онро муаллифи назарияи биосфера – академик В.И.Вернадский тарафдорӣ кардааст.

Аз нигоҳи В.Прейер масъалаи пайдоиши ҳаёт, умуман, вучуд надорад, ҳаёт абадӣ мебошад. Зиёда аз ин, Прейер масъалаи аз зинда пайдо шудани гайризиндаро ба миён мегузорад ва ҷонидори он аст, ки организми зинда пеш аз гайризинда мавҷуд буд. Вобаста ба ин Прейер массаи тафсони кураи Заминро организми зиндае мепиндошт, ки дорои мубодилаи маҳсуси моддаҳо буд. Баробари хунук шудани Замин масса ба қисмҳо чудо шуд, вале онҳо дигар якҷоя шуда натавониста, бо ҳамин аз гардиши ҳаёт берун шуданд ва табиати гайризиндаро ба вучуд оварданд.

Назарияи материалистии пайдоиши ҳаёт

Барои назарияи абадӣ будани ҳаёт масъалаи пайдоиши ҳаёт вучуд надорад, зоро назарияи мазкур тафовути зиндаро аз гайризинда эътироф намекунад. Ин назария зиндаю гайризиндаро аз маҷмӯи ягона иборат дониста, масъалаи пайдоиши яке аз дигарे-ро намепазираад. Агар мавҷуд будани фарқи маҳсусро дар байнине зинда ва гайризинда ба назар гирем, пас ҳуд аз ҳуд саволи пайдоиши ин фарқ ба миён меояд. Ҳалли саволи мазкур ба фаҳмише алоқаманд аст, ки инсон дар бораи фарқи табиати гайризинда аз организмҳои зинда дорад.

Имконияти дуруст ба миён мондани чунин савол танҳо пас аз тадқиқоти Л.Пастер ва амиқтар гаштани донишҳои инсон оид ба ҳуди мағҳуми ҳаёт ба вучуд омад. Дар таърихи омӯзиши пайдоиши ҳаёт назарияи олимӣ немис Э.Пфлюгер (1875) аҳамияти маҳсус дорад.

Фаҳмиши пайдоиши ҳаёт барои Пфлюгер, мисли олимони имрӯза, аз масъалаи пайдоиши сафеда ва дарачаи ташаккули он манша мегирифт. Пфлюгер фарқи сафедаи «зинда»-ро аз «фавтида» мавриди омӯзиш қарор дод. Ин фарқ асосан аз он иборат аст,

ки баръакси сафедаи «фавтида» сафедаи «зинда» ноустувор буда, қобилияти тағириёбӣ дорад.

Чунин хосияти сафедаи «зинда»-ро дар замони Пфлюгер ба мавҷудияти оксиген дар молекулаи сафеда вобаста медонистанд. Ақидаи мазкур дар замони ҳозира ба инобат гирифта намешавад. Масъалаи дигаре, ки дикқати Пфлюгерро доир ба фарки сафедаи «зинда» аз «фавтида» ҷалб мекард, дар молекулаи сафедаи «зинда» вучуд доштани гурӯҳи сиан (CN) мебошад. Бо ин, олим кӯшиш мекард, ки дар бораи пайдоиши ин радикали асосӣ барои молекулаи сафеда тасаввурот ба вучуд орад. Ба ақидаи Пфлюгер, пайвастаҳои сиани ҳанӯз дар давраи массаи тафсонро ташкил доғани Замин пайдо шудаанд. Дар шароити лабораторӣ маҳз дар чунин ҳарорат бо роҳи сунъӣ пайвастагии номбаршударо ҳосил кардан мумкин аст. Минбаъд, баробари сард шудани рӯйи Замин пайвастаҳои сиан бо об ва моддаҳои дигари химиявӣ ба ҳосилшавии сафедае, ки хосияти «ҳаётӣ» дошт, оварда расонд.

Имрӯз назарияи Пфлюгер кӯхна шуда бошад ҳам, муҳим он аст, ки ў ба масъалаи пайдоиши ҳаёт баҳои материалистӣ дода, сафедаро чун қисми асосии ситоплазма ҳисоб кардааст. Пайдоиши моддаи сафедаро ба таври дигар низ тасаввур кардан мумкин аст. Пас аз тадқиқотҳои Пфлюгер аз ҷониби олимон бо роҳи биохимиявӣ ҳосил кардани моддаи сафеда кӯшишҳо карда шуд. Масалан, олими англisis Ч.Эллен (1899), баръакси Пфлюгер пайдоиши пайвастаҳои аввалини нитрогениро дар Замин ба он даврае мувофиқ медонист, ки буғҳои об дар натиҷаи хунук шудан фишурда гашта, ба об табдил ёфтаанд ва рӯйи Замиро пӯшонидаанд.

Дар об намаки металлҳое ҳал шудаанд, ки барои ҳосил шудани сафеда ва фаъолияти он аҳамияти хеле калон доштаанд. Дар чунин об микдори муайяни кислотаи карбонат низ вучуд дошта, он ба оксидҳои нитроген ва аммиак пайваст мешуд. Аммиак бошад, дар натиҷаи раъду барк аз ҳавои нитрогендор ҳосил шуда метавонист.

Минбаъд, назарияи мазкур, ки ба охири асри XIX тааллук дорад, самтҳои асосиро дуруст қайд мекунад ва имрӯз низ масъалаи пайдоиши ҳаёт вучуд дорад.



Саволҳо барои санчиш:

1. Асос ва мохияти ҳаёт аз назари файласуфони дунёи қадим чӣ гуна аст?
2. Мазмунни таҷрибаҳои Ф.Реди аз чӣ иборат аст?
3. Таҷрибаҳои Л.Пастерро оид ба исботи номумкин будани худ аз худ пайдо шудани ҳаёт дар шароити ҳозира шарҳ дихед.
4. Назарияи абадӣ будани ҳаёт чиро нишон медиҳад?
5. Шумо қадом назарияи материалистии пайдоиши ҳаётро медонед?



Истилоҳот:

- 1. Абиогенез** – ҳосилшавии пайвастаҳои органикӣ дар табииати зинда паҳншуда бе организми зинда.
- 2. Биогенез** – ҳосилшавии пайвастаҳои органикӣ организмҳои зинда. Ба маънои васеъ ҳамаи мавҷудоти зинда аз зинда пайдо мешаванд.
- 3. Панспермия** – фарзияи абадӣ будан ва аз коинот тавассути метеоритҳо ва гарду ҷангӣ он ба Замин овардани ҳаёт аст.

Саволҳои тестӣ:

1. Назарияи абадӣ будани ҳаёт ба қадом олим тааллук дорад?
A) Л. Пастер, B) Г.Рихтер, C) В. Прейер, D) Д.Нидгем.
2. Назарияи абадӣ будани ҳаётро қадом олими рус тарафдорӣ кардааст?
A) В.М. Ломоносов, B) В.И Вернадский, C) И.П Павлов, D) И.М Сеченов.
3. Фаҳмиши қадом олим дар масъалаи пайдоиши ҳаёт аз сафеда маншъ мегирифт?
A) А.Л Пастер, B) Э. Пфлюгер, C) Ч. Эллен, D) Г.Томсон.
4. Қадом олим ба масъалаи пайдоиши ҳаёт баҳои материалистӣ дод?
A) В.Прейер, B) В.И Вернадский, C) С.Аррениус, D) Э. Пфлюгер.

§3. ТАСАВВУРОТИ ҲОЗИРА ДАР БОРАИ ПАЙДОИШИ ҲАЁТ

Чӣ хеле дар боло қайд карда шуд, дар асоси тадқиқотҳои илми муосир сайёраи Замин, ки феълан макони пайдоиши ҳаёт ҳисобида мешавад, таҳминан 4-4,5 млрд. сол пеш пайдо шудааст. Дар ҳамин давра уқёнусҳо, пӯстлоҳи Замин ва атмосфераи аввалин ҳосил шудааст.

Ҳаёт эҳтимол 3,8 млрд. сол пеш пайдо шудааст. Гувоҳ ин аст, ки аломатҳо ё нишонаҳои фаъолияти организмҳои зинда дар бисёр минтақаҳои кураи Замин аз чумла Африқои Ҷанубӣ, дар ҷинсҳои кӯҳии то давраи кембрӣ (қадимтарин давраи геологӣ) ёфт гардидаанд, ки дар онҳо 3,5 млрд. сол пеш микроорганизмҳо пайдо шудаанд.

Маълум аст, ки нишонаҳои асосӣ ё ҳосиятҳои асосии ҳаёт муайян набошанд, масъалаи пайдоиши ҳаётро ҳал кардан мумкин нест. Агар мо дар бораи таркиб, соҳт ва равандҳое, ки дар организми зинда мегузаранд, маълумоти кофӣ дошта бошем, пас бечунучаро дар бораи он даврае, ки ҳаёт метавонист пайдо шавад ва омилҳое, ки ба пайдоиши он оварда мерасонданд, тасаввурот ҳосил карда метавонем.

Бешубҳа, ин масъалаи мушкитарини биологияи замони ҳозира мебошад, маҳсусан, агар ба назар гирем, ки пайдоиши ҳаёт аз давраҳои муайяни таърихи Замин ибтидо гирифта, омӯзиши он душвор аст.

Дар раванди инкишофи олами моддӣ метавон эволютсияи биологиро чунин тасаввур кард. Барои фаҳмидани ин моро зарур аст, ки роҳҳои табдилёбии моддаро аз ибтидои ҳосилшавии моддай ғайриорганикӣ дар фазои қайҳон то ташкилёбии системаи сайёраҳо мушоҳида қунем.

Эволютсияи элементҳои химиявӣ дар фазои қайҳон

Фазои байни ситораҳо гуфта чиро мегӯянд? Кадом равандҳо дар он мегузаранд? Ҷавоб ба ин ва саволҳои дигари ба инҳо монандро дар ҳамbastагии ду фан – химия ва нучум (астрономия) ҷустуҷӯй кардан лозим аст.

Спектроскопия нуктаи муҳимтарини алоқамандии илми нучум ва химия мебошад. Таҳлили рӯшноии ситораҳои нурпоши қайҳон дар бораи таркиби химиявии онҳо маълумоти зиёд медиҳад. Аз таҳқиқи тайфҳо (спектрҳо) на факат элементҳои

химиявиро муайян кардан мумкин аст, балки маълумотҳои дигар, масалан, дар бораи ҳароратро низ ба даст овардан имкон дорад. Шиддати хатти элементро муқоиса карда, ҳарорати манбаъ ё ситораро чен кардан мумкин аст. Дар натиҷаи чен кардани шиддатнокии нисбии хатҳои асосии тайфӣ мавҷудияти ҳар як элементи химиявиро метавон муайян намуд.

Аз охири асри XIX инчониб олимон дар кайҳон зиёда аз 2 млн. тайф (спектр)-и 15 ҳазор ситора ва Офтобро ба қайд гирифтаанд. Онҳо дар асоси нурпошии ситораҳо ба хулосае омаданд, ки дар ҳама ҷойи кайҳон элементҳои химиявӣ баробар вучуд дошта, қонунҳои ягонаи физикавӣ амал мекунанд (ҷадвали1).


Гидроген дар кайҳон элементи аз ҳама зиёд паҳншуда мебошад. Атоми он аз як протон ва аз як электрон иборат аст. Агар моддаи нахустини коинот фақат аз гидроген иборат мебуд, пас имрӯз на фақат мавҷудият, балки паҳншавии элементҳои дигари химиявиро низ муайян кардан имкон медошт.

Ҷадвали 1

Мавҷудияти баъзе элементҳои химиявӣ дар кайҳон

Атомҳо	Мавҷудияти нисбӣ (микдори атомҳо)	Атомҳо	Мавҷудияти нисбӣ (микдори атомҳо)
Натрий	17	Магний	290
Гелий	1400000	Гидроген	10000000
Литий	0,003	Алюминий	19
Карбон	3000	Фосфор	3
Нитроген	910	Калий	0,8
Оксиген	6800	Аргон	42
Неон	2800	Калсий	17
		Оҳан	80

Дар кайҳони аввалин, ки аз гидрогени тоза иборат буд, ситораҳо ҳосил шудаанд. Ситораҳо аз массаи бузурги дорои қувваи ҷозиба ва бо ҳамдигар алоқаманд пайдо шуда, ҳангоми ба вучуд омадани онҳо ҳарорат ба дараҷае баланд мегашт, ки реаксияи ҳастай (ядроӣ) рух медод. Реаксияи ҳастай асоси якҷояшавии ҳастай (ядрои) атомҳои гидроген мебошад (расми 7).



Расми 7. Реаксияи синтези ҳастаиро дар мисоли омехташавии атомҳои гидроген дидан мумкин аст, ки дар натиҷа атоми гелий пайдо мешавад.

Массаи ҳастаии атоми гелий, ки аз ду протон ва ду нейтрон иборат аст, 4,0026 воҳиди массаи атомро ташкил мекунад. Зери фишор ва ҳарорати баланд реаксияи омехташавии атомҳои гидроген оғоз ёфта, чор атоми гидроген ба як атоми гелий омехта мешаванд. Аммо массаи як атоми гидроген ба 1,0079 вазни массаи атомӣ баробар аст. Пас чор атоми он 4,0316 вазни массаи атомӣ дорад. Фарқи байни массаи чор атоми гидроген ва массаи як атоми гелий ба 0,029 вазни массаи атомӣ баробар мебошад. Ин миқдори зиёд нест, аммо маҳз он кайҳонро ба ҳаракат медарорад. Мутобики қонуни нигоҳдории масса ва энергия ин фарқи масса ба энергияи нурпоший табдил меёбад.

Таъсири ҳамдигарии минбаъдаи элементҳо ба пайдоиши элементҳои дигар оварда мерасонад. Эҳтимол, реаксияи элементҳо байни худ дар ҳосил шудани молекулаҳои мураккабтар ва мачмӯи онҳо – заррачаҳои гарду чанг ифода мейёбад. Газҳо ва заррачаҳои гарду чанг дар фазои кайҳон чамъ гаштани материяи газу чангро таъмин мекунанд.

Мисоли ин гуна ҷамъоӣ ғубор (абр)-и азим дар галаситораҳои (бурчи) Орион мебошад. Ин ғуборнокиро дар мавзеи «шамшер»-и Орион тавассути дурбин дидан мумкин аст.

Кутри (диаметри) галаситораҳои Орион 15 соли рӯшной буда, ҳамон қадар газу чангро дар бар мегиранд, ки онҳо барои ҳосил гаштани 100000 ситораи ҳаҷмашон баробари Офтоб кифоянанд.

Яке аз чунин губорнокиҳо зиёд дар галактикаи мо – Роҳи Каҳқашон буда, қутри он 100000 соли рӯшноиро дар бар мегирад. Фуборнокии Орион аз Замин дар масофаи 1500 соли рӯшной ҷойгир аст ва губорнокии наздиктарин ба сайёраи мо мебошад.



Саволҳо барои санҷиш:

1. Синну соли замин ва пайдоиши ҳаёт ба чанд сол баробар аст?
2. Дар фазои кайхон қадом элемент аз ҳама зиёдтар вомехӯрад?
3. Дар кайхони аввалин ситораҳо аз қадом элемент ҳосил шудаанд?
4. Қутри (диаметри) галаситораҳои Ориён ба чанд соли рӯшной баробар аст?
5. Ба воситаи чӣ элементҳои химиявӣ ва ҳароратро дар ситораҳо муайян кардан мумкин аст?

Манбаи энергия ва синну соли замин

Инкишоф ва табдилёбии материяро бе ҷараёни энергия та-саввур кардан мумкин нест. Манбаъҳои энергияро, ки эволютсияи минбаъдаи моддаро дар Замин таъмин мекунанд, дидо мебароем. Нақши манбаъҳои энергияро баҳо додан душвор мебошад. Моро зарур аст, ки дар гуногуни шароит, хунукшавии маҳсули реаксия ва дараҷаи муҳофизати онҳоро аз манбаи энергия дидо бароем.

Эҳтимол, ҳар як манбаи энергия ба табдилёбии моддаҳо дар сайёраи мо таъсири калон расонидаанд (чадвали 2). Барои чигуна ба амал омадани ин, албатта, далели объективӣ вучуд надорад, аммо равандҳоеро, ки дар давраҳои хеле қадим дар сайёраи мо мегузаштанд, муайян кардан мумкин аст. Якум, сарҳади вақтро муайян кардан зарур аст. Дуюм, мувофиқи имконият, дар шароити лабораторӣ такрор кардани шароити аниқи ҳамонвақтаи сайёраи Замин (ба саҳифаи 13, дастгоҳи Миллер нигаред).

Барои муҳокимаи масъалаи пайдоиши ҳаёт дар рӯйи Замин ба гайр аз донистани манбаи энергияе, ки барои табдилёбии материя зарур аст, бояд дар бораи давом кардани вақти ин табдилёбихо тасаввуроти дуруст мавҷуд бошад.

Тараққиёти фанни физика дар замони ҳозира ба биологҳо имкон медиҳад, ки методҳои сермаҳсултари муайян кардани синну соли ин ё он ҷинсҳои кӯҳии қабатҳои Заминро истифода баранд.

Чадвали 2

Манбаъхой эҳтимолии энергия барон эволютсияи аввалини химияйӣ

Манбаи энергия	Микдори миёнаи энергия дар тамоми сайёра ($X 10^{20}$ кал.сол)
Таҷзияи K40 (дар замони ҳозира)	0,3
Нурафшонии ултрабунафши дарозии мавҷаш аз 150 нм кӯтоҳ	1,2
Таҷзияи K ⁴⁰ ($2,6 \times 10^9$ сол пеш)	0,08
Нурафшонии ултрабунафши дарозии мавҷаш аз 200 нм кӯтоҳ	4,5
Вулқонҳо, лава ба $1000^\circ C$	0,04
Бархӯрии метеоритҳо	0,05 (эҳтимол)
Барқ	0,05

Чадвали 3

Давраҳои таҷзия ва дигар далелҳо доир ба байзе элементҳое, ки барои муайян кардани синну соли Замин истифода бурда мешаванд

Элементи аввала	Элементи охирин	Намуди таҷзия	Давраи таҷзия (солҳо)
¹⁴ C	¹⁴ N	β - таҷзия	$5,7 \times 10^{10}$
¹⁴ C	⁴⁰ Ar ⁴⁰ Ca	Гирифтани электрон β -таҷзия	$1,3 \times 10^9$
²³² Th	²⁰⁸ Pb ва 6β заррacha	α - таҷзия	$1,39 \times 10^{10}$
²³⁵ U	²⁰⁷ Pb ва 7β заррacha	Ҳамон	$7,13 \times 10^8$
²³⁸ U	²⁰⁶ Pb ва 8β заррacha	Ҳамон	$4,51 \times 10^{10}$

Тавре аз ҷадвал маълум мешавад, изотопҳои карбон, торий ва урани радиоактивӣ байд аз як давраи хеле тӯлонӣ таҷзия (вайрон) шуда, ба дигар элементҳои химияйӣ табдил меёбанд. Изотоп аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш ҷояшон монанд аст, яъне зарядашон якхела (масалан, карбон 12, торий 90, уран 92), вале вазни атомиашон тафтирибанда аст. Изотопи карбони радиоактиви вазни атомиаш ¹⁴C дар қабатҳои болои атмосфера бо таъсири нурҳои коинот аз нитрогени вазни атомиаш ¹⁴N ҳосил мешавад. Минбаъд ¹⁴C оксид шуда, дар шакли гази карбонат (CO_2) онро дар ҷараёни фотосинтез рустаниҳо аз худ мекунанд ва ба воситаи рустаниӣ чун ғизо ба ҳайвон мегузарад. Дар бофтаҳои организми ҳар як ҳайвон таносуби карбони доимӣ ва

радиоактивӣ, яъне концентратсияи карбони радиоактивӣ ҳамеша доимӣ мемонад, гарчанде беист нав шудани он ба амал меояд.

Организм дар ҷараёни анаболизм (ассимилятсия) ба воситаи физо ҳамон қадар карбони радиоактивиеро ^{14}C фурӯ мебарад, ки он дар ҷараёни катаболизм (диссимилиятсия) дар шакли гази карбонат аз организм хориҷ мегардад. Ҳамин тавр, карбони ҳамаи бофтаҳои организмҳои зинда ҳамон миқдор ҳиссаи доимии омехтаи ^{14}C -ро доро мебошанд, ки он дар гази карбонати атмосфера дидা мешавад. Масалан, дар як тоннаи организми зинда дар шакли омехта $0,000015\text{ г }^{14}\text{C}$ мавҷуд аст. Ин миқдор ^{14}C дар тӯли 50 ҳазор соли охир доимӣ аст.

Аммо аз давраи фавти организм сар карда, концентратсияи он дар бофтаҳои мурда торафт кам мешавад: чунки изотопи карбон заррачаҳои β -ро нурпошӣ карда, ба нитрогени доимӣ ^{14}N табдил меёбад, дар бофтаҳои организми мурда бошад, мубодилаи модда барҳам ҳӯрда, замшавии изотопи карбон ба амал меояд. Давраи таҷзияи $^{14}\text{C} = 5360$ сол аст, яъне баъди ҳар 5360 сол 50% - и атомҳои бокимондаи ^{14}C таҷзия мешаванд.

Барои он ки синну соли геологии маводди палеонтологиро аз рӯйи соати карбонӣ муайян кунем, бо усули мураккаби физикӣ –химиявӣ ҳиссаи бокимондаи изотопи карбонро дар бофтаҳои ҳайвони мурдарафта муайян карда, онро ба карбони радиоактивии дар бофтаҳои организми ҳайвони ҳозира муқоиса мекунанд. Тавассути соати карбонӣ синну соли ҳамон организмҳоеро муайян кардан мумкин аст, ки онҳо на камтар аз 40 ҳазор сол пеш зиндагӣ кардаанд.

Чадвали 4

Чадвали геохронологӣ

Эра	Синну сол (млн. сол)	Усулҳои пурмаҳсули санагузорӣ	Хусусиятҳои асосии Замин
Замони мо	0-1	^{14}C	канданиҳои зиёд
Кайнозой	1-62	ҳамон	ҳамон
Мезозой	62-230	ҳамон	ҳамон
Палеозой	230-570	методи радиометрӣ: U/Pb , K/Ar , Rb/Sr	ҳамон
Протерозой	570-2600	ҳамон	микроканданиҳо, оксигени аввалини озод
Архей	2600-3600	ҳамон	протобионтҳо
То архей	3600-4500	ҳамон	эволютсияи химиявӣ

Моҳияти ин методҳо дар намунаҳо (моделҳо) таҳлил кардани таносуби изотопҳои гуногун ва маҳсули охирини таҷзияи ҳастай ва мувоғикии натиҷаҳои тадқиқот аз вақти таҷзияи элементҳои аввалин мебошад (чадвали 3). Тадқиқот тавассути чунин методҳо ба олимон имкон дод, ки ҷадвали таҳминии таърихи Заминро аз вақти хунукшавии он 4 млрд 500 млн. сол пеш то замони ҳозира тартиб диҳанд (ҷадвали 4).

Акнун бо истифода аз ин ҷадвали мувакқатӣ бояд муайян кунем, ки шароити Замини онвақта ҷӣ гуна буд, атмосфераи аввалини он ҷӣ гуна таркиб дошт, ҳарорат, фишор ҷӣ хел буд, укёнусҳо кай пайдо шудаанд ва худи Замин ҷӣ тавр ташаккул ёфтааст?



Саволҳо барои санҷиш:

1. Дар табииати гайризинда элементҳои маъмул қадом элементҳо мебошанд?
2. Дар атмосфераи аввалини замин қадом моддаҳои органикӣ вучуд доштанд?
3. Инкишоф ва табдилёбии материяро бе ҷӣ тасаввур кардан мумкин нест?
4. Қадом методҳои муайян кардани синну соли ин ё он ҷинсҳои қӯҳии қабатҳои заминро медонед?
5. Изотоп ҷӣ маъно дорад?
6. Оё организми зинда дар ҷараёни анаболизм ба воситаи гизо карбони радиактивиро фурӯ мебарад?
7. Қӯшиши аввалинро қадом олим барои муайян кардани пайдоиши ҳаёт дар шароити аввалини замин истифода бурдааст?

§4. МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ЭВОЛЮТСИЯИ БИОСФЕРА ДАР МАҶМӮ҆

Эҳтимол аввалин организмҳо гетеротроф буданд, зоро моддаҳои организмии булони аввалинро ба сифати гизо истифода мебурданд. Онҳо қобилияти коркарди (тағиیر додани) моддаҳои гуногунро, (H_2 , H_2S , $F^{++}NH_3$, NO_2) ки бояд на камтар аз 4 млрд. сол пеш дар болои замин пайдо шудаанд доштанд. Аллакай дар марҳалаи хеле барвақти эволютсияи олами органикӣ бояд раванди фотофосфорнокшавӣ пайдо мешуд. Он вакт фотосинтетикҳои нахустин оғсиген ҳосил намекарданд. Ин марҳалаи эволютсияро ҳоло рустаниҳои сабз ва бактерияҳои сурхкирмизӣ намояндагӣ мекунанд. 2,5 млрд. сол пеш баъди пайдоиши сианобактерияҳо вазъ дигар шуд. Дар натиҷаи фотосинтез якумин бор дар атмосфераи замин оксиген пайдо ва ҷамъ шуд (ба ҷадвали 5 нигаред).

Чадвали 5.

Чадвали умумии геохронологӣ ва стратиграфияи Замин

Эон	Эра	Давр (система)	Мархила (шуъба)	Солшумории изотипӣ млн. сол	Шаклҳои характернокии ҳаёт
Фанерозой	Кайнозой	Чорум	Голосен Плейсто-сен	1,8	Рушдёбии авлоди Нато
		Неоген	Приосен	25 ± 2	Пайдоиши оилаҳои ҳозираи ширхӯрон, ташаккулёбии флораи ҳозиразамон
		Палеоген	Миосен Олигосен Эотсен Полесен	66 ± 3	Нумӯи ширхӯрон ва парандаҳо
	Мезозой	Бўр		136 ± 5	Инкишофи рустаниҳои гулдор, гулгулшукуфии ҳашарот, фавтиданӣ бисёр ҳазандахо
		Юра		$190 - 195 \pm 5$	Хукмронии ҳазандахо дар об, ҳушкӣ, ҳаво ва пайдоиши пӯшидатухмҳо ва парандаҳо
		Триас		230 ± 10	Нумуи ҳазандахо, паҳншавии лучтухмон, пайдоиши ширхӯрон
	Палеозой	Перм		280 ± 10	Пайдоиши лучтухмон. Паҳншавии ҳазандахо
		Карбон			Паҳншавии чангалҳо, гулгулшукуфии обҳокиҳо пайдоиши ҳашароти парвоздунда, пайдоиши ҳазандахо
		Девон		345 ± 10	Хукмронии моҳиҳо, пайдоиши ҳашарот ва обҳокиҳо аз сарахшаклон ва аз чилбугумҳо пайдо шудани чангалҳо
		Силур		400 ± 10	Баромадани рустаниҳо ва бесутунмуҳраҳо ба ҳушкӣ
		Ордовик		435 ± 10	Пайдоиши якумин сутунмуҳрадорон – бечогон
		Кембрий		490 ± 15	Инкишофи бесутунмуҳраҳо, пайдоиши рустаниҳо дараҷаи олий
		Венд		570 ± 20	Пайдоиши рӯдаковокҳо бугумпоён ва хорғӯстон
Криптозой	Протерозой	Рифей		$650 - 690 \pm 20$	Пайдоиши эукариотҳо, рустаниҳо ва ҳайвоноти бисёрхӯҷайра
		Кареплий		1650 ± 50	Инкишофи рустаниҳо дараҷаи паст
	Архей			2500 ± 100 Зиёда аз 3500	Тавлидёбии ҳаёт, пайдоиши прокориотҳо, хукмронии бактерияҳо ва обсабзҳо, хукмронии бактерияҳо ва обсабзҳои қабуду сабз, пайдоиши обсабзҳои сабз

Бо шарофати фотосинтез дар ҳар як марҳалай оянда дар моддаҳои органикии дар болои Замин буда, энергияи нури офтоб ҳарчи зиёдтар захира мешуд. Ин ҳодиса бошад, умуман гирдгардиши биологии моддаҳо ва суръати эволютсияро тезонид. Қариб 2 млрд. сол пеш концентратсияи оксиген дар атмосфераи онвақта 1%-и ҳозиро ташкил медод. Ин ба пайдоиши организмҳои эукариотии нисбат ба бактерияҳо қалонтар, имкон фароҳам овард.

Экосистемаҳои (организмҳои зиндаи ин ё он муҳит) нахустин бешубҳа ба об алоқаманд буданд. Дар солҳои охир диққати микробиологҳоро сианобактерияҳо – «намадҳои» қабатҳои пайдоишашон микробӣ, ки онҳо дар ҷойҳои намноки ҳамвори баъзе ҷойҳои соҳил ҷой гирифтаанд ба худ ҷалб кардааст. Тахмин мравад, ки ин гуна намадҳо метавонистанд якумин организмҳои зиндаи то даври кембрий дар сайёраи мо бошанд ва ин асос барои пайдоиши хок дар оянда буд. Шояд дар он вақт намади ягонаи сианобактериягии «аз баҳр ва то баҳр» якумин экосистемаи рӯйи-заминии сайёра будааст.

Дар раванди эволютсияи биосфера хеле барвақт соҳти «дуқабатагӣ» (пайдевор)-и он асоси бактерияю микробӣ ва аз болои он «девори» эукариотӣ намудор шуд. Асоси бактериягию микробӣ хеле устувор аст ва ҳатто дар замони мо – 3,9 млрд. сол баъди саршавии эволютсияи биосфера, айнан ҳамон ҳел ҷамоаи микробҳоро вомехӯрем, ки ба марҳалай аввали эволютсияи биосфера хос будаанд (онҳо асосан дар атрофи ҷашмаҳои гарм – гидротермҳо дар ҳушкӣ ва чукуриҳои уқёнус) ҷойгиранд. Ҳамин асоси биактериягию микрообии биосфера дар бадали садҳо миллион сол бартарӣ дошт.

Аввалин рустаниҳо обсабзҳои сабз дар қабатҳои ҳафриотҳои эраи архей (қариб 3 млрд. сол пеш) ёфт шудаанд. Ҳайвоноти аввалин то ҳоло дар шакли ҳафриёт мушоҳида нашудааст ва дар охирҳои протерозой (қариб 1,5 млрд. сол пеш) аз бисёрҳучайраҳо рӯдаковокон, буғумпойҳо ва хорпӯстҳо пайдо шудаанд. Дар венд якумин организмҳои алафхӯр (амёбаҳо, инфузорияҳо, занбӯруғҳо) пайдо шуд, ки ин якбора экосистемаҳои консументҳои қатори якуми пеш вучуддоштаро мураккаб кард.

Пайдоиши организмҳои бисёрҳучайра баландшавии ё зиёдшавии устувории экосистемаҳоро муҳайё кард ва имконияти инкишофи онҳоро бо роҳҳои гуногун таъмин соҳт.

Дар аввали эраи палеозой дар давраи Кембри якбора дар якчанд гурӯхи организмҳо скелети саҳти маъданӣ дошта (аз силитсий, стронсий, калсий, апатит, хитин) пайдо мешаванд. Ин ҳодисаро Б.М.Медников «революсия скелет» номидааст. Пайдоиши революсия скелет ин маъни дар экосистемаҳо пайдо шудани консументҳои қатори дуюм – даррандаҳоро дошт, ки ин яке аз сабабҳои асосии тез зиёдшавии экосистемаҳои муҳталиф гардида. Сабаби эҳтимолии дигар шояд пайдоиши организмҳои боз ҳам мураккабтар – полояндаҳо бошад. Бе вучуд доштани ин гуна полояндаҳои зинда обанборҳо, аз ҷумла оби уқёнуси Ҷаҳонӣ бисёр хира мебуд ва хосиятҳои физикию кимёвиаш низ дигар хел мебуд. Моддаҳои органикӣ бо ҳамроҳии ахлоти биополояндаҳо ба зери об рафта, дар натиҷаи фаъолияти биополояндаҳо такшонҳои зериобиро бой мекард ва ин барои инкишофи экосистемаҳои бойи зериобӣ шароити мусоид муҳайё мекард. Ин сабаби инкишофи трилобитҳо ва приапулидҳои гуногун буд. Фақат аз давраи ордовик сар карда ташаккулёбии фаунаи экосистемаи ба қабатҳои гафси об алоқадошта пайдо мешавад (ба ҷадвали 5 нигаред).

Дар натиҷаи аз ҳуд кардани обанборҳо аз тарафи организмҳои зинда гидросфераи сайёра аз моддаҳои гайризинда ба моддаи зинда табдил мейбад. Агар тасаввурот нисбат ба пайдоиши хок доир ба ҳусусияти биогенӣ доштани он дар илм аниқ маълум шуда бошад, пас ҳамин гуна ақидаҳои монанд дар бораи пайдоиши уқёнус ҳоло нокифояанд.

Пайдоиш ва паҳншавии рустаниҳои рагдор дар силур ва де-вон на фақат барои дар оянда тағиیر ёфтани газҳои таркиби атмосфера, балки барои кам кардани эрозияи ҳушкӣ ва доимӣ шудани сарҳад байнӣ ҳушкӣ ва об нақши муҳим бозид. Пайдоиши рустаниҳои заминӣ, ки қобилияти ба боло сабзидан доштанд, имкон дод, ки соҳтори фотосинтезкунандаи биосфера дар муҳити сеқабата чойгир шаванд ва ин ҷараён фотосинтезро хеле пуршиддат кард. Пайдоиши рустаниҳои заминӣ барои мукаммалшавии экосистемаҳои заминӣ (инкишофи хок, системаи реш, поҳсаи пӯсидаи рустанигӣ, ҷамъшавии миқдори зиёди биомасса) такони хеле ҷиддӣ шуд. Аммо аз тарафи дигар садҳо млн. сол лозим шудааст, ки дар экосистемаҳои он давра миқдори лозимию консументҳои (истеъмолкунандаҳои) рустаниҳои сабз пайдо шаванд. Аз ҳамин сабаб, миқдори ниҳоят зиёди моддаҳои органикӣ истифода нашудаанд ва аз гардиши биотикӣ берун монда то замони

мо дар шакли канданиҳои фоиданоки сӯзишворӣ, ангиштсанг, нафт, сланесҳои сӯзанда омада расидаанд.

Яке аз давраҳои революционӣ дар инкишофи минбаъдаи экосистемаҳои биосфераи замин эҳтимол пайдоиши рустаниҳои алафии яксола дар миёнаи давраи бӯр бошад. Онҳо дар якҷояй бо ҳайвонот ва занбӯргҳои зуд такомулёфтаистода гардиши биогениро дар экосистемаҳо тезониданд.

Дар сарҳади мезозой ва палеозой гуногуншаклии биологии организмҳои зиндаи баҳрӣ хеле заиф шуд. Миқдори оилаҳои организмҳои баҳрӣ дар даҳҳо млн. сол ду маротиба кам шуд. Сабаби ин то ҳоло аниқ маълум нест ва ба замми ин, ин гуна буҳрон дар ҳамин давра дар экосистемаҳои заминӣ ба қайд гирифта нашудааст. Дар оянда дар мезозой ва кайнозой низ ҳамин буҳрон такрор ёфтааст, лекин дар миқёси камтар, ҳамон вақт дар давоми якчанд млн. сол қариб чоряки воҳидҳои таснифотии пеш мавҷудбуда, нест шудааст. Доир ба сабабҳои ин буҳронҳо якчанд пешниҳод мавҷуданд, аммо ягонтои онҳо ба таври пурра ва то охир исботшуда нестанд.

Дар раванди эволюсияи ҳаёт дар Замин қадами муҳим ҳосилшавии гардиши биотӣ буд, яъне ба вучуд омадани ҳамин гунна экосистемае, ки як миқдори мушаххаси моддаро бисёркарата истифода бурда тавонад. Ин имкон ҳамон вақт пайдо шуд, ки экосистемаҳо дар худ нафақат автотрофҳо (хемо ва фотосинтетикҳоро), балки гетеротрофҳоро фаро гирифтаанд. Ҳамин тарик, триадаи сегона продусентҳо (истехсолкундандаҳо) консументҳо (истифодабарандоҳо) редусентҳо (вайронкундандаҳо, маъданисозҳо) пайдо шуд. Самти муҳимми минбаъдаи эволюсияи экосистема кам шудани гумшавии модда аз гардиши биотӣ ва сермаҳсул будани ҳичрати элементҳои кимиёвӣ буд. Ин гуна сермаҳсулии гардиши биологии модда дар ҳайвонот, дар мавриди пайдоиши гармхунҳо (парандаҳо ва ширхӯрон) ва дар пайдоиши рустаниҳои алафии яксола равшан ифода мейбад. Ширхӯрҳо ба-рои ташкил кардани биомассаи худ фақат ҳамагӣ 1% моддаҳои истеъмолкардаашонро сарф меқунанд.

Чӣ хеле ки набошад, дар раванди инкишофи ҳаёт дар сайёраи мо дар мачмӯй мураккабшавии экосистемаҳо ба амал омада, зиёдшавии миқдори намудҳои дар як вақт вучуддоштаро имконпазир соҳт. Ҳама чойи сайёрапо банд кардани ҳаёт, тафриқашавии биошиддати кураи Замин ба вилоятҳои биогеографӣ, биома, форматсияҳо натиҷаи эволюсияи экосистемаҳои биосфераи ҳозираи

замин мебошад, ки миллиард солҳо давом карда, ба бисёр биосенозҳо чудо шудааст ва миллионҳо намудҳои ҳоло вучуддоштаро дар бар мегирад. Эҳтимол яке аз натиҷаҳои тафриқашавии биосфера дар рафти эволюсия, баландшавии устувории ягонагии биосфера бошад. Ба ҳар ҳол ин хулоса ва боз бисёр ақидаҳои дигари мавҷуда дар дараҷаи мулоҳизаронӣ ва муҳокима мебошанд ва асосноккунии илмиро талаб менамоянд. Дар маҷмӯъ, метавон гуфт, ки хусусиятҳои асосии эволюсияи биосфераи Замин инҳоянд:

1. Мураккабшавии умумии экосистемаҳо ва зиёдшавии «маҷмӯи ҳаёт ё шаклҳои гуногуни он»;
2. Пайдоиши гардиши биотии моддаҳо, ки ба воситаи занчири боҳамдигар алоқаманди продусентҳо, консументҳо ва редусентҳо амалий мешаванд;
3. Захирашавии массаи моддаҳои органикӣ;
4. Боз ҳам зиёдтар моддаҳои гайризиндаро аз худ кардани моддаи зинда, моддаи пайдоиши экосистемаҳои биокосӣ дошта (хок, уқёнусҳои ҳозира);
5. Ҳалқавӣ ва давраи афзун ёфтани гуногунии биологӣ.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Биосфера чист? Онро шарҳ дихед.
2. Бо пайдоиши рустаниҳои сабз дар атмосфераи замин чӣ ҳодиса ба амал омад?
3. Экосистемаҳои нахустин ба чӣ алоқаманд буданд?
4. Пайдоиши революсияи скелет чӣ маъно дорад?
5. Пайдоиш ва паҳншавии рустаниҳои рагдор чӣ аҳамият дошт?
6. Кадом организмҳо гардиши биогениро дар экосистемаҳо тезониданд?
7. Консументҳои қатори якум ва дуюм гуфта чиро мефаҳмад?
8. Хусусиятҳои асосии эволюсияи биосфераро номбар кунед?

§5. НАЗАРИЯИ ПАЙДОИШИ ПРОТОБИОПОЛИМЕРҲО

Ақидаҳои муҳталиф дар бобати хусусиятҳои муҳити аввалай Замин ба он оварда расониданд, ки бо вучуди ягона будани мақсад таҷрибаҳои тақлидӣ гуногун буданд ва натиҷаҳо низ гуногун ҳосил мешуданд.

Баъзе аз назарияҳои муҳимми пайдоиши соҳтори полимерҳои сайдерамонро, ки дар ибтидои ҳосилшавии биополимерҳо (асоси ҳаёт) қарор доранд, дида мебароем.

Назарияи ҳароратӣ ё гармӣ

Реаксияи моеъшавие, ки ба ҳосил гаштани полимерҳо оварда мерасонад, аз пайвастаҳои хурдмолекула бо роҳи гарм кардан амалӣ мешавад. Нисбат ба дигар қисматҳои табииати зинда синтези полипептидҳо бештар омӯхта шудааст.

Ташаббускори синтези полипептидҳо бо роҳи ҳароратӣ олими амрикӣ Р.Фокс мебошад. Ӯ муддати тӯлонӣ ба омӯзиши имконияти ҳосилшавии пептидҳо дар шароити аввалини Замин сару кор дошт. Агар омехтаи аминокислотаҳоро дар шароити мӯтадил ё дар муҳити инерти то ҳарорати 180-200°C гарм кунем, реаксияи таҷзия ба амал омада, дар натиҷа олигомерҳои начандон қалони мономерҳояшон бо банди пептидӣ пайвастбуда ва микдори ками полипептидҳо ҳосил мешаванд. Агар ба омехтаи аввалини аминокислотаҳо кислотаи аспарагин ва глутамин илова карда шавад, микдори полипептидҳо меафзояд. Массаи молекулавии полимерҳои бо ин усул ҳосилшуда ба якчанд ҳазор далтон (Д) баробар аст (далтон воҳиди ченаки масса, микдоран ба массаи як атоми гидроген $1,67 \times 10^{24}$ г баробар мебошад).

Полимерҳое, ки бо роҳи гармӣ аз аминокислотаҳо гирифта мешуданд, протеинойдҳо буда, онҳо бисёр ҳосиятҳои биополимерҳои протеинмонандро зоҳир мекарданд. Яъне аз рӯйи фарзияи Р.Фокс ҳаёт дар назди вулқонҳо пайдо шудааст. Масалан, дар вакти дар болои ягон объекти гарм афтидани оби дар он аминокислотаҳо ҳалшуда метавонист раванди полимеризатсия ба амал омада, заррачаҳои протенойдӣ ҳосил шавад. Аммо бо усули ҳароратӣ дар мавриди моеъшавии нуклеотидҳо ва моносахаридаҳои соҳторашон мураккаб ҳосил шудани кислотаҳои нуклеинат ва полисаҳаридҳои ҳозир маълумбуда, аз эҳтимол дур аст.

Назарияи адсорбсия (ҷаббидан)

Далели дучори зарба гаштани ақидаҳои бо роҳи абиогенӣ пайдо шудани полимерҳо, кам будани микдор ва норасоии энергия барои моеъшавии мономерҳо дар маҳлулҳои равонтар (концентратсияшон пастттар) мебошад. Дар ҳақиқат, аз рӯйи баязе далелҳо, концентратсияи молекулаҳои органикӣ дар булёни «шӯрбои нахустин» қариб 1%-ро ташкил медод. Ин микдор молекулаҳои органикӣ бинобар кам ва тасодуфӣ будани алоқаи байни молекулаҳои гуногуни барои моеъшавии модда зарур, наметавонист «ба зудӣ» ҳосилшавии протобиополимерҳоро таъмин созад. Яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи мазкур бартараф кардани ақидаи

норасои миқдори молекулаҳои органикӣ дар «шӯрбои аввалин» буд, ки онро физики англис Ч.Бернал пешниҳод кардааст. Ӯ чунин мешуморид, ки бо роҳи ҷаббиш сершавии маҳбулҳои равон дар обҳои ширин ё таҳшинҳои бисёр тунуки «лойқа» ба амал омада метавонист.

Дар натиҷаи таъсири тарафайни моддаҳо дар раванди ҷаббиш баъзе бандҳои моддаҳои химиявӣ суст шуда, ин боиси вайрон гаштани баъзе пайвастаҳои химиявӣ ва сабаби ба вучӯд омадани пайвастаҳои дигар ҳоҳад шуд.

Назарияи ҳарорати паст

Муаллифони ин назария – олимони руминӣ К.Симонеску ва Ф.Денеш мебошанд. Онҳо оид ба шароити бо роҳи абиогени пайдо шудани моддаҳои содаи химиявӣ ва моёшавии онҳо дар соҳтори полимерҳо ақидаи дигар доштанд. Онҳо ҳамчун манбаи энергия барои ҳосилшавии протобиополимерҳо ба энергияи хуники плазма дикқати бештар медиҳанд. Ин фикр беасос нест.

Плазмаи хунук дар табиат васеъ пахн шудааст. Олимон таҳмин мекунанд, ки 99% коинот дар ҳолати плазма мебошад. Ин ҳолати материя имрӯз дар Замин низ дар шакли раъду барқ, шуои қутбӣ, ҳамчунин плазмаи хеле муҳим – ионосфера дучор меояд.

Новобаста аз намуди энергия дар Замини аввалин пайвастаҳои химиявӣ, маҳсусан моддаҳои органикӣ, ба заррачаҳои фаъол, ба монанди моно ва радикалҳои озоди вазифаашон бисёр, табдил меёбанд. Аммо эволюсияи минбаъдаи онҳо ба зичии ҷараёни энергетикӣ саҳт вобаста буда, дар вақти истифодай плазмаи сард хуб намоён аст. Олимон барои синтези абиогении протобиополимерҳо ба сифати энергияи плазмаи хунукро истифода карданд. Бо роҳи гузаронидани таҷрибаҳои мураккаб ба онҳо мусассар шуд, ки мономерҳои алоҳида ва соҳтори полимерҳои пептид ва липидмонандро ҳосил кунанд.

Назарияи коатсерватӣ (катрагӣ)

Муаллифи ин назария биохимики машҳури рус А.И. Опарин мебошад. Баъдтар, новобаста аз ӯ олимӣ англис Ч. Ҳолдейн низ ба чунин хулоса омад. Опарин ақида дошт, ки гузариш аз эволюсияи химиявӣ ба биологӣ ҳатман пайдоиши системаҳои моддаҳои ҷудогонаи маҳсусро тақозо мекунад. Онҳо эҳтимол қобилият доштанд, ки ба муҳити беруна якҷоя амал карда, модда ва энергияи онро истифода баранд, бинобар ин, инкишоф мейғтанд, зиёд мешуданд ва дучори интиҳоби табии мегаштанд.

Тақсимшавии абиотикии системаҳои сермолекула аз маҳлум яхелай моддаҳои органикӣ, эҳтимол якчанд маротиба ба амал омадааст. Ин ҳолат дар табиат низ ҷой дорад, аммо дар шароити биосфераи ҳозира факат давраҳои аввали ҳосилшавии ин системаҳоро бевосита дидан мумкин аст. Эволютсияи онҳо одатан кӯтоҳ аст, зеро микробҳо онҳоро зуд маҳв меқунанд. Аз ҳамин сабаб барои фаҳмидани пайдоиши ин давраи ҳаёт зарур аст, ки бо роҳи сунъӣ дар шароити лабораторӣ системаҳои органикӣ моддаҳои ҷудогонаро ҳосил кунем. Пас дар моддаҳои ҳосилкарда роҳҳои имконияти эволютсияи онҳоро дар замонҳои гузашта ва қонуниятҳои ин равандҳоро барқарор кардан мумкин аст. Дар вақти кор бо пайвастаҳои калонмолекулаи органикӣ дар шароити лабораторӣ доимо ҳосилшавии ин гуна системаҳои фазавии ҷудогонаро дидан мумкин аст. Аз ин рӯ, имкон дорем, ки роҳҳои пайдоиши онҳоро тасаввур кунем, бо роҳи таҷриба дар шароити лабораторӣ системаҳои муҳталифро ҳосил намоем, ки бештари онҳо намунаи қадом вақте дар рӯйи замин пайдо шудан мебошанд (расми 1). Ҳамин тавр, дар намунаи қатраи коатсерватӣ ба А.И.Опарин ва ҳамкоронаш муюссар шуд, ки бо роҳи таҷриба ибтидои пайдоиши интиҳоби табий, яъне он қонуниятиро, ки минбаъд дар асоси тамоми эволютсияи олами органикӣ қарор мегирад, намоиш диханд.

Саволҳои тестӣ:

1. Қадом олим назарияи пайдоиши протобиополимерҳоро ба ҳарорат вобаста мекард?
 - А) А.И. Опарин, В) Р.Фокс, С) Ч.Бернал D) Ф.Денеш.
2. Назарияи пайдоиши протобиополимерҳо бо роҳи адсорбсия ба қадом олим тааллуқ дорад?
 - А) К.Симонеску, В) А.И. Опарин, С) Г. Рихтер, D) Ч. Бернал.
3. Дар ҳарорати паст (плазма хунук) пайдо шудани протобиополимерҳоро қадом олимон пешниҳод кардаанд?
 - А) А.И. Опарин, В) К. Симонеску, Ф.Денеш, С) Ч. Бернал. D) Р. Фокс
 4. Муаллифи назарияи коатсерват кист?
- А) Ч.Бернал, В) А.И.Опарин, С) Г.Рихтер D) Л.Пастер.

Истилоҳот:

1. **Маҳлул** – омехтаи яхелай ду ё якчанд моддае, ки ҳалкунанда дар шакли атомҳо, ионҳои алоҳида ё молекула тақсим шудааст.
2. **Коатсерватсия** – хубобчаҳои мои ба пардаи сафеда иҳоташудае, ки аз чунбонидани маҳлули обии сафеда ҳосил мешаванд.
3. **Коатсерват** – ғуншудан ё ҷамъшавии ягон модда дар ҷойи муайян.

4. Адсорбсия – қабати болои чисми сахте, ки одатан майдони калон дошта, аз муҳити моеъ моддаро мечаббад.

5. Концентронидан – ба фазаҳои концентратсияи молекулааш паст ва баланд чудо шудани маҳлули пайвастаҳои калонмолекула.

§6. ЭВОЛЮТСИЯ ПРОТОБИОНТҲО

Тахминан 3,5 млрд. сол пеш дар қаъри обанборҳои хурд ё ҷойҳои камобе, ки гарм ва бо моддаҳои ғизоӣ бой буданд, ҳаёт дар шакли маҳлукҳои хурди одӣ пайдо шудааст ва онҳоро олимон протобионтҳо номиданд. Протобионтҳо моддаҳои тайёри органикро, ки қаблан дар ҷараёни эволютсияи химиявӣ ҳосил шудаанд ба сифати ғизо истифода мебурданд, яъне тарзи ҳӯрокӯрии онҳо ба ҳайвон шабоҳат доштааст. Аммо он раванд дурудароз давом карда наметавонист, зеро захираи ин моддаҳо тез тамом мешуд ва суръати синтези онҳо дар шароити абиогенӣ нисбат ба суръати афзоиши протобионтҳо паст буд. Дар ин гуна шароит бояд дар байнҳои протобионтҳо интихоби ғизогирӣ аз рӯйи қобилияти синтез кардани моддаҳои органикӣ, аз пайвастаҳои гайри-органикӣ, бо истифодабарии энергияи нури Офтоб мерафт.

Эҳтимол ҳазорҳо маротиба дар қисмҳои муҳталифиproto – биосфераи Замин протобионтҳо пайдо шудаанду мурдаанд ва билоҳира шояд тасодуфанд дар як ғурӯҳи протобионтҳо қобилияти аз моддаҳои гайри органикӣ ҳосил кардани модаи органикӣ, яъне қобилияти фотосинтез пайдо шуд.


Гузаштан ба ғизогирӣ бо роҳи аутотрофӣ дар эволютсияи олами зинда нақши ҳалкунанда бозид, зеро тавассути рустаниҳои сабз на фақат захира шудани моддаҳои органикӣ дар болои Замин, балки оксигени озод дар атмосфераи Замин пайдо шуд.

Пайдоиши системаҳои энергетики

Дар шароити Замини аввалин омили асосие, ки тавассути он дар маҳлули обӣ реаксияи молекулаҳои хурди органикӣ ба амал меояд, пайвастшавии ин молекулаҳо бо шаклҳои гуногуни фосфатҳо мебошад. Дар вақти гузаронидани ғурӯҳҳои фосфатӣ энергия ҳориҷ ё фурӯ бурда мешавад, аз ҳамин сабаб, дар системаҳои биологӣ энергия захира шуда, баъд он дар реаксияи моеъшавӣ ё мубодилаи модда истифода мегардад. Ҳоло маълум аст, ки алоқаҳои серэнергиявие, ки байнҳои фосфатҳо ва пайвастаҳои органикӣ ҳосил мешаванд, гузаштани ҳамаи реаксияҳои биологиро таъмин месозанд. Аз эҳтимол дур нест, ки ин ба ҳуҷайраи сода ёprotoхӯҷайра низ даҳл дошта бошад.

Бисёр биомолекулаҳои хурди органикӣ бо иштироки миқдори зиёди об фақат дар мавриди фаъол сохтан бо фосфат ба чунин реаксия дохил мешаванд. Пас, ин тавр бошад, синтези полимерҳоро дар хучайраҳои сода, пайвастаҳои мобайни фосфатҳои фаъол низ таъмин менамоянд. Реаксияи моеъшавӣ бо чудошавии об ба раванди биохимиявии ҳозиразамон хос нест. Реаксия бо гузаронидани фосфат бошад, имрӯз ва дар гузашта низ роҳи ягонаи ба вучуд овардани моеъшавии мономерҳо мебошад. Барои гузаштани реаксияи дохилшавии фосфат манбаи серэнергияи фосфат зарур аст, ки шакли одитарини он пирофосфат мебошад.

Ин молекула дар маҳлули обӣ ноустувор аст ва барои ҳамин ба хучайраи одӣ фақат фосфати ҳалшудаи ғайриорганикӣ дастрас аст. Дар рафти эволютсия занҷирҳои дарозтари полипептидие, ки қобилияти тезонидани равиши реаксияҳои муайянни химиявиро доштанд, интихоб карда мешуд.



Пирофосфати барои реаксия зарур аз кучо гирифта мешавад? Эҳтимол, ҳосилшавии пирофосфат як ҳосияти муҳимми метаболизми аввалини хучайраҳои сода бошад. Хучайраҳои фотосинтезкунандай ҳозира ба сифати ҷамъкунандай (аккумулятори) энергия аденоzin-трифосфатро аз аденоzinидифосфат синтез мекунанд. Ин раванд нисбат ба механизми ҳосил кардани пирофосфат, ки барои хучайраҳои сода хос аст, сермаҳсултар мебошад. Ивазшавии реаксияи моеъшавӣ (таҷзия) чудо шудани об ва реаксия бо гузаронидани фосфат асоси равандҳои биохимиявӣ дар ҳама организмҳои имрӯза вучуд дошта буда, аз хучайраи якумини сода оғоз ёфтааст.

Ҳосил шудани полимерҳо

Ҳоло бо роҳи сунъӣ имконияти ташкил додани намунаи (модели) ба ҳақиқат наздики хучайраи содаи давраҳои пешин дар обанборҳои хурд вучуд дорад, аммо ин хучайраҳои сода аз он чизе, ки имрӯз хучайра меномем, ба қуллӣ фарқ доранд, зоро онҳо дорои дастгоҳи генетикӣ ва синтези сафеда нестанд. Ҳар як полимери муваққатии дар хучайраи сода синтезшуда, дар шароити беҳтарин дар қадом як риштаи (силсилаи) насл фақат аз як хучайра ба хучайра дигар дода шуда, пас аз муддате вайрон мешавад. Ҳанӯз Фокс соли 1992 нишон дода буд, ки молекулаҳои ихтиёран ташкилёфтai полипептидӣ аз сабаби дар сатҳи рӯйпӯши онҳо мавҷуд будани зарядҳои гуногун, бисёр ҳосиятҳои фаъоли катализӣ доранд. Аз ҳамин сабаб протобионтҳои пептидҳояшон

гуногун дар шароити мусоид вучуд доранд, зеро барои табдил до-
дани молекулаҳои аз берун дохилшуда имконияти онҳо бештар
аст. Агар дар чунин мавридҳо молекулаи сафеда ҳамчун катали-
затор ҳар қадар фаъол бошад, вай барои соҳиби (барандаи) он
ҳамон қадар судманд мебуд. Эҳтимол дар ҳамин давра барқарор-
шавии коди генетикӣ ба амал омадааст, яъне ҳамон шакли КДН
ва КРН-е, ки системаи нуклеотидҳояшон ахбори муҳимро ба мо-
нанди фаъолияти катализатори молекулаи сафеда мебурд.

§7. ЭВОЛЮТСИЯИ МУБОДИЛАИ МОДДАҲО (МЕТАБОЛИЗМ)

Баробари пайдо шудани дастгоҳи одии генетикӣ ҳуҷайраҳои
содае, ки чунин дастгоҳро доштанд, қобилияти синтез кардани
полипептидҳои маҳсусро пайдо намудаанд. Мавҷудоти аз онҳо
пайдогашта оилаҳои ҳуҷайраҳои содаро ба вучуд оварданد, ки бо
ҳам монанд ва ҳосияти ирсӣ доштаанд ва зери таъсири интиҳоби
табии мемонданд.

Он ҳуҷайраҳои содае, ки маводди ирсӣ доштанд, имконияти
худро барои синтез кардани сафедаҳои калони вазифаашон гуногун
зиёд карданд. Пас аз он ки ба таркиби ҳуҷайраҳои муқаррарӣ
чунин молекулаҳои вазифаи гуногундошта дохил шуданд, имконияти
дар бораи табииати биологии онҳо сухан гуфтан пайдо мешавад.

Тавре ки олимон таҳмин мекунанд, муҳити беруна дар он
замон манбаи доимии ҳосилшавии ҳамаи молекулаҳои зарурии
майда буд. Дар натиҷаи бо роҳи фотосинтез истифода бурдани
нурҳои ултраубонафши Офтоб энергияи химиявӣ барои гирифтани
пирофосфат дастрас шуд. Пас аз муҳитро ишғол кардани ҳуҷайраҳои
аввалин фотосинтез тағиیر ёфт.

Баъзе моддаҳои гизоии хурдмолекула назар ба ҳосилшавиа-
шон дар табиат зудтар истифода мегаштанд. Таъсири интиҳоби та-
бии назаррас буд, дар натиҷа ҳамон ҳуҷайраҳое бартарӣ пайдо ме-
карданд, ки аз муҳити беруна моддаҳои лозимаро зиёдтар гирифта,
онҳоро ба моддаи гизоии барои ҳуҷайра зарур табдил медоданд.

Умуман, метаболизм аз чанд зина иборат буда, тавассути
ферментҳо амалий мешавад, дар ҳар зина молекула каму беш тағи-
ир меёбад (то он даме ки моддаи зарурӣ пайдо шавад).

Ҳамаи мавҷудоти зинда биологӣ роҳи ягонаи табдили биохи-
миявиро истифода мебаранд, масалан, метаболизми қанд, синте-
зи аминокислотаҳо, синтез ва таҷзияи ҷарбҳо ва гайра.

Хусусияти умумӣ доштани роҳҳои метаболизмро бо ду тарз фаҳмонидан мумкин аст. Якум, ҳамаи мавҷудоти зиндаи ҳозира насли популятсияҳои ҳӯҷайраҳои нахустини пешгузашта мебошанд. Дуюм, ҳар як роҳи метаболизм дар равандҳои биохимиявии ҳозира метавонад натиҷаи эволютсия ҳӯҷайра баҳри ҳарчи бештар истифода бурдани ягон молекулаи барои худ лозим равона шуда бошад. Баробари дар раванди эволютсия мукамалтар шудани роҳҳои метаболизм, бо суръати зиёд зинаҳои нави экологӣ пайдо мешаванд.

Дар обанборҳо аллакай дар чуқурии чанд метр қисми зиёди нурҳои ултрабунафшро об фурӯ мебарад, ҳол он ки рӯшноии ба ҷашм аён то ҷуқуриҳои бештар меравад. Тасаввур кардан мумкин аст, ки интиҳоби организмҳои давраҳои аввал нисбат ба истифодабарии рӯшноии ба ҷашм аён ҷой гуна буд. Барои онҳо муҳиммаш мавҷуд будани хлорофилл ва системаи ферментҳои нақлиётӣи электронҳо ба шумор мерафт.

Организмҳое, ки қобилияти истифодабарии энергияи рӯшноиро доранд, барои аз моддаҳои гайриорганикӣ синтез карданни моддаҳои органикӣ афзалияти бештар пайдо карданд. Ҳамин тавр, фотосинтез пайдо шуд ва ин ба пайдоиши манбаи нави ғизо асос гузошт. Масалан, сурхбактерияҳои анаэробии сулфурии ҳозира дар рӯшной гидрогенсулфидро то сулфат оксид мекунанд. Гидрогени дар натиҷаи ин реаксия ҳориҷшуда барои то ба ангиштобҳо ва об барқарор кардани дуоксиди карбон истифода мешавад. Пайвастаҳои органикӣ низ метавонанд манбаи гидроген бошанд. Ҳамин тавр, организмҳои аутотрофӣ пайдо шуданд, вале дар раванди чунин фотосинтез оксиген ҳориҷ намешавад. Фотосинтез дар бактерияҳои анаэробӣ дар марҳалаи хеле барвақти пайдоиши ҳаёт инкишоф ёфтааст. Бактерияҳои қобили фотосинтез муддати хеле дароз дар муҳити беоксиген вучуд доштанд. Қадами дигари эволютсия он буд, ки организмҳои қобилияти фотосинтез дошта тавонистанд обро ба сифати манбаи гидроген истифода баранд. Азхудкунии аутотрофии гази CO_2 аз ҷониби чунин организмҳо ҳориҷшавии O_2 -ро ҳамроҳӣ мекард. Организмҳои нахустини қобили фотосинтез, ки оксигенро ба атмосфера ҳориҷ мекарданд, сианобактерияҳо буданд.

Ҳамин ки ҳӯҷайраҳои қобили фотосинтез рӯшноиро ба сифати маводди иловагии фотосинтез истифода бурданд, ба атмосферу оксигени молекулавӣ ҷудо шуд. Бо мурури замон маводди биологии оксиген сарфи онро дар давраҳои геологӣ муайян мекард.

Пардаи озоние, ки нурхой ултрабунафшро ба Замин гузаштан намемонд, дар қабатхой болои он такрибан 2 млрду 250 млн. сол қабл аз оксиген пайдо шудааст.

Зери таъсири оксигени озод имконияти пайдоиши мубодилаи оксигенини моддахое, ки дорои энергияи зиёд буданд, ба вучуд омад. Ин ҳолат барои пайдо шудани бактерияҳои аэробӣ замина гузошт.

Ҳамин тавр, ду омиле (сианобактерияҳо ва растаниҳои сабз) ки сабаби дар рӯйи Замин пайдо шудани оксигени озод шуданд, бисёр шаклҳои нави организмҳои зиндаро ба вучуд оварданд ва онҳо имконияти ҳарчи бештар истифода бурдани муҳити берунаро пайдо карданд.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Дар обҳои үкёнуси аввалин молекулаҳои органикие, ки хосияти гидрофилӣ (обдӯстӣ) ва гидрофобӣ (обро нағз намедидагӣ) доштанд, чӣ гуна тақсим шуда буданд?
2. Принципи тақсимшавии маҳбулуро ба фазаҳои концентратсияи молекулаашон қалон ва хурд номбар кунед.
3. Қатраи коатсерватӣ чист?
4. Интиҳоби коатсерватҳо дар «шӯрбои (булёни) якумин» чӣ гуна сурагат мегирифт?

§8. ПАЙДОИШИ ЭУКАРИОТҲО ВА НАЗАРИЯҲО ДОИР БА ПАЙДОИШИ ОНҲО

Пас аз пайдоиши фотосинтез ва мубодилаи аэробии моддаҳои нахустин ҳодисаи муҳимми эволютсияи биологӣ – пайдоиши эукариот ва организмҳои серҳӯҷайра ба шумор мераванд.

Дар натиҷаи ҳамзистии муфид – симбиози ҳӯҷайраҳои прокариотии ғуногун, организмҳои ҳастадор (ядродор) ё эукариотӣ пайдо шуданд (расми 8).



Расми 8. Тарзи пайдоиши симбиозии эукариотҳо

Заминаи асосӣ барои симбиоз, эҳтимол, хучайраҳои амёбашакли гетеротрофӣ буданд.

Ғизои онҳо хучайраҳои майдо буд, яке аз объектҳои гизоии чунин хучайраҳо метавонист бактерияҳои аэробии оксигенро нафастиранда бошад. Онҳо қобилияят доштанд, ки дар дохили хучайраи хӯҷаин фаъолият намуда, энергия ҳосил кунаанд. Он хучайраҳои амёбашакли калоне, ки дар ҷисми онҳо бактерияҳои аэробӣ осеб намедиданд, нисбат ба хучайраҳое, ки энергияро бо роҳи анаэробӣ мегирифтанд, дар шароити мусоидтар қарор доштанд. Баъдтар бактерияҳои симбиозӣ ба митохондрия табдил ёфтаанд. Сипас, ба ҷилди хучайраи хӯҷаин гурӯҳи дуюми симбионтҳо – бактерияҳои қамчинакдори ба спирохетҳои ҳозира монанд ҷашида қамчинак ва мижгонак пайдо шуд. Дар натиҷа, қобилияти ин гуна организмҳо барои ҳаракат ва дарёғти ғизо афзуд. Ҳамин тавр, хучайраи одии ҳайвон – пешгузаштагони содатаринҳои қамчинакдори ҳозира пайдо шуданд.

Эукариотҳои ҳаракаткунанда бо роҳи симбиоз ба вучуд омада, организмҳои қобили фотосинтез (мумкин сианобактерияҳо) – обсабзҳо ё рустаниҳоро додаанд. Муҳиммаш он аст, ки соҳти маҷмӯи пигментҳои бактерияҳои анаэробии қобили фотосинтездошта, ба пигментҳои рустаниҳои сабз бениҳоят монанд мебошад. Тасодуфӣ нест, ки чунин монандӣ далели дар раванди эволюсия табдил ёфтани дастгоҳи фотосинтезкунандаи бактерияҳои анаэробӣ ба дастгоҳи шабех ба рустаниҳои сабз бошад. Фарзияҳои бо роҳи симбиозҳои пайиҳам пайдо гаштани хучайраҳои эукариотӣ асос дошта, онҳоро бисёр олимон эътироф мекунанд. Якум, обсабзҳои якхучайра ҳоло ҳам ба мавҷудот (ҷонварон)-и – эукариотӣ алоқа доранд. Масалан, дар ҷисми инфузорияи патакча обсабзи хлорелла зиндагӣ мекунанд. Дуюм, баъзе органеллаҳои хучайра, масалан, митахондрия ва пластидҳо, аз ҷиҳати КДН-и ҳуд ба хучайраҳои прокариотӣ – бактерияҳо ва сианобактерияҳо монанд мебошанд. Имконияти истифодаи омилҳои муҳити беруна дар эукариотҳо бештар аст. Сабаб дар он аст, ки дастаи хромосомаҳои организмҳои ҳастадор (ядродор) диплоидӣ буда, ҳар қадоми он дар ду шакл вомехӯранд.

Баробари пайдо шудани дастаи диплоидии генҳо мубодилаи генҳои организмҳои гуногуни мансуби як намуд рӯҳ дод ва ин ба пайдоиши афзоиши ҷинсӣ оварда расонд. Дар ҳудуди эраҳои Архей ва Протеразой бинобар пайдо шудани афзоиши ҷинсӣ организмҳои зиндаи гуногун пайдо шуданд, зеро комбинатсияи

(мубодилаи) генҳои гуногун ба амал омад. Организмҳои якхӯчайра дар Замин босуръат афзуданд, vale имконияти онҳо барои ишғол кардани муҳити зист маҳдуд буд.

ОНҲО БЕАНДОЗА НИЗ КАЛОН ШУДА НАМЕТАВОНИСТАНД. Сабаб дар он буд, ки организмҳои якхӯчайра тавассути сатҳи бадан нафас мегиранд. Дар натиҷаи бузургшавии андозаи организми якхӯчайра, сатҳи болои бадани он бо таносуబи мураббаъ (квадратӣ), ҳаҷми он бошад, бо муқааб (куб) зиёд мешавад. Аз ҳамин сабаб, парда (мембрана)-и биологии, ки ҳӯчайраро иҳота мекунад, қобилияти бо оксиген таъмин кардани организми он қадар калонро надорад. Роҳи дигари эволютсия бошад, баъдтар ба вучуд омад, яъне ҳамон вақте ки организмҳои серхӯчайра пайдо шуданд (2,6 млрд. сол пеш аз ин). Имконияти эволютсияи организмҳои серхӯчайра васеътар аст, зоро онҳо муҳити зистро хубтар истифода бурда метавонанд.


Бори нахуст барои фаҳмидани роҳҳои пайдоиши мавҷудоти серхӯчайра олими немис Э.Геккел қӯшиш кардааст (с.1874). Геккел ба тадқиқоти А.О.Ковалевский ва олимони дигар дар бораи инкишофи чанини лансетник такя намуда, дар бораи пайдоиши мавҷудоти серхӯчайра фарзия пешниҳод кард.

Ӯ қонуни биогенетикро ба асос гирифта, таҳмин мекард, ки ҳар як давраи онтогенез такрори ҳамон давраҳое мебошад, ки гузаштагони ҳамон намуд дар давраи филогенез аз сар гузаронида буданд. Мувофиқи тасаввуроти Геккел давраи зигота ба пешгузаштаҳои мавҷудоти якхӯчайра, давраи бластула ба тӯда (колония)-и курашакли қамчинакдорҳо мувофиқ аст. Аз рӯйи фарзияи мазкур дар оянда як тарафи тӯдаи курашакл фурӯ рафта (монанд ба гаструлятсия дар лансетник), организми фарзиявии дутабақа пайдо шудааст, ки онро Геккел гастрей номид, зоро он ба гаструла монанд буд.

Тасаввуроти Геккел дар масъалаи пайдоиши организмҳои серхӯчайра дар илм бо номи назарияи гастрей машхур аст. Ба мулоҳизаҳои механикӣ Геккел, яъне монанд кардани давраи онтогенез бо давраҳои эволютсияи олами органикӣ, нигоҳ накарда, назарияи гастрей дар таърихи илм нақши муҳим бозид, зоро ақидаи монофилии (аз як решা) пайдоиши мавҷудоти серхӯчайраро устувор соҳт.

Асоси тасаввуроти ҳозира дар бораи пайдоиши организмҳои серхӯчайра фарзияи И.И.Мечников (с.1886) – фарзияи фагосителла мебошад. Аз рӯйи таҳминҳои Ӯ организмҳои серхӯчайра аз содатаринҳои тӯдагӣ – қамчинакдорҳо пайдо шудаанд. Мисоли


он аз қамчинакдороне, ки ҳоло вүчүд доранд, вольвокс мебошад (расми 9).



Расми 9. Вольвокс түймөр дошта, дар дохили тұда омехта мешуданд. Баъд аз ин, дар ҳүчайраҳо бофта – эндодерма ҳосил шуд, ки он вазифаи ҳозимаро ичро мекард. Ҳүчайраҳо дар берунмонда вазифаи хис карданы таъсирот, муҳофизат ва ҳаракатро ба қо мөоварданд. Аз онхо бофтаи пүшиш – эктодерма пайдо шуд.

Як қисми ҳүчайраҳо барой ичрои вазифаи афзоиш маҳсус гашта, ба ҳүчайраҳо чинсій табдил ёфтанд. Болай да, тұда ба организми серхүчайраи одій, vale мукаммал, табдил мейбад. Сода буданы сохти организми серхүчайра – трихоплакс тасдики фарзияни фагосителла мебошад.

Олимі рус А.И.Иванов мұайян кард, ки трихоплакс аз чиҳати сохт ба мавчудоти фарзиявии фагосителла монанд буда, бояд ҳамчун типи маҳсуси олами ҳайвонот – фагосителашаклон چудо карда шавад. Он фазои холиро дар байни организмхо серхүчайраҳо ва якхүчайрагиҳо пур мекунад.



Расми 10. Нақша гузариши эволюцияи химиявӣ ба биологӣ

Талабот ба афзудани суръати ҳаракат, ки барои доштани тӯъма зарур буд, ба тафриқшавии минбаъда такон бахшид.

Ин дар навбати худ эволютсияи организмҳои серхӯҷайра (ҳайвонот ва рустаниҳо)-ро таъмин карда, сершаклии ҳаёт афзуд.

Дар расми 10 марҳалаҳои асосии эволютсияи химиявӣ ва биологӣ нишон дода шудаанд.

Ҳамин тавр, пайдоиши ҳаёт дар рӯйи Замин ба равандҳои эволютсияи дуру дарози химиявӣ алоқаманд аст. Ташкил ёфтани соҳти узвҳое, ки организмро аз муҳити беруна ҷудо мекунад, мембрANAи ҳӯҷайра аст.

МембрANA хосиятҳои маҳсус дошта, такони муҳим барои пайдоиши организмҳои зинда аст ва он ибтидои эволютсияи биологӣ мебошад. Ҷӣ тавре ки организмҳои зиндаи сода 3 млрд. сол қабл пайдо ва тадриҷан мурakkab шудаанд, ҳӯҷайра низ чунин зинаи ташаккулро аз сар гузаронидааст.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Моҳияти фарзияи пайдоиши эукариотҳо бо роҳи симбиогенез аз чӣ иборат аст?
2. Ҳӯҷайраҳои эукариотии нахустин энергияи барои равандҳои ҳаёт заруриро бо қадом роҳ мегирифтанд?
3. Дар қадом организмҳо бори нахуст дар раванди эволютсия афзоишичинсӣ пайдо шудааст?
4. Моҳияти фарзияи Э. Геккел ва И.И.Мечниковро дар бобати пайдоиши организмҳои серхӯҷайра фаҳмонед.

Истилоҳот:

- 1. Протобионтҳо** – организмҳои тоҳаставие, ки пардаи ҳаста ва қобилияти ҳудҳосилшавӣ надоранд.
- 2. Катализаторҳо** – молекулаҳои сафеда, ки дар маҳлули обӣ бо фишори атмосфера табаддулоти биохимиявиро метезонанд.
- 3. Коди генетикий** – системаи «навиштани» аҳбори ирсӣ дар молекулаи ҚДН дар шакли пайдарҳамии нуклеотидҳо.
- 4. Ҳудҳосилшавӣ** – равандҳое, ки дар натиҷаи он организм комбинатсияи нави генҳоро ҳосил мекунад.
- 5. Прокариотҳо** – мавҷудоти тоҳӯҷайрагӣ, ки қобилияти мубодилаи модда, ҳудҳосилшавӣ ва гайраҳоро доранд.
- 6. Фотосинтез** – раванди дар рустаниҳои сабз бо таъсири нури Офтоб ҳосил шудани моддаҳои органикӣ аз гайриорганикӣ.
- 7. Эукариотҳо** – организмҳое, ки ҳӯҷайраашон ҳастаи (ядрои) муташаккил дошта, аз ситоплазма бо парда ҷудо аст.

Саволхон тестій:

1. Организмҳои ҳастадор ё әукариотт чиң хел пайдо шудаанд?
A) бо роҳи мураккабшавӣ, B) бо роҳи симбиоз, C) бо роҳи дифузия
D) аниқ маълум нест.
2. Пайдоиши әукариотҳоро аз қадом салтанати олами органикӣ таҳмин мекунанд?
A) аз занбӯргҳо, B) аз прокариотҳо, C) аз сианобактерияҳо, D) аз ҳар сеи онҳо.
3. Олимон пайдоиши митахондрияро дар ҳуҷайра аз чиң таҳмин мекунанд?
A) аз бактерияҳои аэробӣ, B) аз бактерияҳои анаэробӣ, C) аз ҳуҷайраи амёбашакл, D) аниқ маълум нест.
4. Қадом олим бори нахуст кӯшиши фахмидани роҳҳои пайдоиши мавҷудиёти серҳуҷайраро кардааст?
A) А.О. Кавалевский, B) В.И.Вернадский, C) Э.Геккел, D) А.И.Опарин.
5. Назарияи гастрей ба қадом олим тааллуқ дорад?
A) И.И. Мечников, B) Э.Геккел, C) А.О.Ковалевский, D) А.И.Иванов
6. Фарзияи фагосителларо қадоме аз ин олимон пешниҳод намудааст?
A) Э.Геккел, B) И.И.Мечников, C) А.И.Иванов, D) А.О.Ковалевский.
7. Аз ин номбаршудаҳо ибтидои эволютсияи биологӣ қадом аст?
A) ядро, B) ситоплазма, C) митахондрия, D) мембрана.

БОБИ III



ТАШКИЛЁБИИ ХИМИЯВИИ ҲУҶАЙРА

Мувофиқи маълумотҳои замони ҳозира ошкор карда шудааст, ки ба таркиби ҳуҷайра тақрибан 70 элементи химиявии Системаи даврии элементҳои Д.И.Менделеев дохил мешаванд, ки онҳо дар табиати ғайризинда низ дучор меоянд. Ин яке аз даделҳои ягонагии табиати зинда ва ғайризинда аст. Лекин таносуби элементҳои химиявӣ ва аҳамияти онҳо дар оғаридани моддаҳои ташкилқунандай организмҳои зинда, ҳамчунин, дар ҳар қадом объекти табиати ғайризинда тафовут доранд.

Олимон ва тадқикотчиён дар бораи ҳусусиятҳои хоси ташкилёбии химиявии организмҳои зинда ҳанӯз аз замонҳои пеш маълумот доданӣ мешуданд. Баъдтар, ботадриҷ дар бораи таркиби химиявии ҳуҷайра маълумотҳои илмӣ ҷамъ омаданд. Вобаста ба миқдори элементҳои химиявии таркиби моддаҳо, ки организми зиндаро ташкил медиҳанд, ҷанд гурӯҳи атомҳо (элементҳо) чудо карда шудаанд. Гурӯҳи якум (қариб 98%-и массаи ҳуҷайра)-ро чор элемент: гидроген, оксиген, карбон ва нитроген ба вуҷуд меоранд. Онҳо макроэлементҳо номида мешаванд. Қисмҳои асосии таркибии ҳамаи пайвастаҳои органикӣ аз ҳамин элементҳо иборатанд. Гурӯҳи дуюмро дар якҷоягӣ ду элементи химиявӣ – сулфур ва фосфор ташкил менамоянд, ки қисми зарурии таркибии молекулаи полимерҳои биологӣ (аз юонӣ, polys-бисёр; тегрос-қисм) – сафедаҳо ва кислотаҳои нуклеинат мебошанд, ки онҳоро биоэлемент меноманд.

Ба таркиби ҳуҷайра ғайр аз фосфор ва сулфур, боз ба миқдори кам шаш элементи дигар: калий, натрий, калсий, магний, оҳан ва хлор дохил мешаванд. Ҳар яке аз онҳо дар ҳуҷайра вазифаи муҳимро иҷро мекунанд. Масалан, натрий, калий ва хлор қобилияти гузаронандагии мембрани ҳуҷайраро барои моддаҳои гүногун ва гузаронидани импулсҳоро ба наҳҳои асад таъмин месозанд. Калсий ва фосфор дар ташкили моддаи байниҳуҷайравии бофтаҳои устухон иштирок мекунанд. Ба ғайр аз ин, калсий яке аз омилҳоест, ки аз он лахтабандии мұтадили хун вобастагӣ дорад.

Охан ба таркиби гемоглобин – сафедаи эритроситҳои хун дохил аст. Он дар гузаронидани оксиген аз шуш ба бофтаҳо иштирок мекунад. Магний бошад, дар хучайраи рустаний ба таркиби хлорофилл – пигменти сабз, ки сабаби фотосинтез мегардад, дохил мешавад. Дар хайвонот магний дар таркиби катализаторҳои биологӣ – ферментҳо, ки дар табаддулоти биохимияйӣ иштирок мекунанд, вучуд дорад.

Ҳамаи дигар элементҳои бокимонда (ба монанди рух, мис, йод, фтор ва гайра) – гурӯҳи сеюмро ташкил намуда, дар хучайра ба микдори хеле кам мавҷуданд. Ҳиссаи умумии онҳо 0,02%-и массаи хучайраро ташкил мекунад. Бинобар ин, онҳоро микроэлементҳо номидаанд. Аммо ин чунин маънно надорад, ки микроэлементҳо барои организм аҳамияти кам доранд. Микроэлементҳо низ барои организми зинда ниҳоят муҳимманд, вале ба таркиби он хеле кам дохил мешаванд. Масалан, рух ба таркиби молекулаи гормони ғадуди зери меъда – инсулин дохил шуда, дар танзими мубодилаи ангиштобҳо иштирок менамояд. Йод қисми таркибии зарурии тироксингормони ғадуди сипаршакл буда, суръати мубодилаи моддаҳои ҳамаи организмро дар шакли том ва нумӯи онро дар раванди инкишоф идора мекунад.

Ҳамаи элементҳои химиявии номбурда дар бунёд намудани организм ба шакли ионҳо ё ба таркиби ин ё он пайвастаҳо – молекулаи моддаҳои гайриорганикӣ ва органикӣ иштирок мекунанд.

Тестҳо

1. Вобаста ба микдор элементҳои химиявии таркиби моддаҳои организмҳои зиндаро ба чанд гурӯҳи атомҳо чудо мекунанд?

- а) дуто; б) сето; в) чорто.
2. Гурӯҳи аз ҳама бисёртар қадоме аз инҳо мебошад?
 - а) якум; б) сеюм; в) чорум.
 3. Гурӯҳи дуюмро қадом элементҳо ташкил мекунанд?
 - а) сулфур ва фосфор; б) калсий ва фосфор; в) оҳан ва сулфур.
 4. Қобилияти гузаронандагии менбранаи хучайраро қадоме аз инҳо таъмин менамоянд?
 - а) калсий ва фосфор; б) натрий, калий ва хлор; в) оҳан ва мис.
 5. Гурӯҳи сеюмро қадом элементҳо ташкил мекунанд?
 - а) макроэлементҳо; б) микроэлементҳо; в) ионҳо.
 6. Лахтшавии хун бо қадом элемент вобаста аст?
 - а) калсий; б) калий; в) фтор.
 7. Дар таркиби хлорофилли барг қадом элемент дида мешавад?
 - а) калий; б) оҳан; в) магний.

8. Гормони ғадуди сипаршакл чй ном дорад?
а) инсулин бо рух; б) тироксин бо йод; в) саматропин бо мис.
9. Микроэлементхо дар организм чанд фоизро ташкил мекунанд?
а) 0,01%; б) 0,001%; в) 0,02%.
10. Дар таркиби гемоглобини хун кадом элемент чой дорад?
а) магний; б) калсий; в) охан.

§1. МОДДАХОИ ГАЙРИОРГАНИКИИ ТАРКИБИ ҲУЧАЙРА

Об. Пайвастагии гайриорганикii аз ҳама зиёд пахншуда дар организми зинда об мебошад. Мавчудияти он дар организм ба ҳадди васеъ мерасад. Дар ҳуҷайраҳои сири дандон тақрибан 10%, вале дар ҳуҷайраҳои инкишофёбандай ҷанин бештар аз 90% об мавҷуд аст. Ба ҳисоби миёна дар организми серхӯҷайра об тақрибан 80%-и массаи баданро ташкил медиҳад.

Аҳамияти об дар ҳуҷайра ниҳоят бузург аст. Вазифаи он би-сёр вақт бо табииати химиявӣ муайян мегардад. Ҳусусияти диполии соҳти молекула ба қобилияти фаъолона бо моддаҳои гуногун ба реаксия дохил шудани об сабаб гардидааст. Молекулаи он ба катионҳо ва анионҳо таҷзия шудани як қатор моддаҳои дар об ҳалшавандаро ба вучуд меорад. Дар натиҷа, ионҳо фавран ба реаксияҳои химиявӣ дохил мешаванд. Аксари реаксияҳои химиявӣ таъсири мутақобилаи байни моддаҳои дар об ҳалшаванда мебошанд. Ҳамин тавр, қутбнокии молекула ва қобилияти ҳосил карданни бандҳои гидрогенӣ имкон додаанд, ки об барои микдори зиёди моддаҳои гайриорганикӣ ва органикӣ ҳамчун ҳалкунандай хуб хизмат намояд. Файр аз ин, ба сифати ҳалкунанда об ҷараёни моддаҳоро ба ҳуҷайра, ҳамчунин, аз он ҷудо намудани маҳсули фаъолияти ҳаётIRO таъмин менамояд. Зери таъсири баъзе катализаторҳо – ферментҳо (ҳамаи захираҳои биологӣ) об ба реаксияи гидролиз дохил мешавад, ки дар натиҷа моддаҳои нави дорои ҳосиятҳои нав ҳосил мегарданд.

Намакҳои минералий. Қисми зиёди моддаҳои гайриорганикӣ дар ҳуҷайра ба намуди намакҳо (ё ба ионҳо диссотсиатсия шудаанд ё дар ҳолати саҳтӣ) мавҷуданд. Дар байни онҳо аҳамияти қалонро катионҳои калий K, натрий Na ва калсий Ca²⁺ соҳибанд, ки яке аз ҳосиятҳои муҳимми организми зинда – барангезишро таъмин менамоянд. Аз концентратсияи намакҳо дар дохили ҳуҷайра ҳосияти буферии он вобастагӣ дорад.

Буфер ё худ ҳолати буферй гүфта, он қобилияти ҳучайраҳоро меноманд, ки реаксияи сусти ишқориро дар дараҷаи доимӣ нигоҳ медоранд. Махлули буферй чунин аст, ки ҳангоми ба он дохил кардан ё дар раванди мубодилаи моддаҳо ҳосил шудани микдори ками кислота ё ишқор бо сабаби ҳосил кардани пайвастагӣ бо карбонатҳо, фосфатҳо ё молекулаҳои органикӣ ба қимати pH таъсир намекунад. Дар дохили ҳучайра ҳолати буфериро асосан анионҳои кислотаи фосфат таъмин менамояд. Дар моеи берун аз ҳучайра ва хун нақши буфериро H_2CO_3 ва HCO_3^- – ичро мекунанд. Аниони кислотаҳои суст ва ишқорҳои суст ионҳои гидроген (H) ва гидроксиди онҳо (OH^-)-ро пайваст мекунанд, ки ба туфайли ин дар дохили ҳучайра реаксия тағиیر намеёбад.

Намакҳои минералии ҳалнашаванда, масалан, фосфати калсий, ба таркиби моддаҳои байнihuҷайравии бофтаҳои устухон, гӯштмоҳии нармбаданон дохил шуда, устувориро таъмин мена-моянд.



Саволҳо барои санҷиш:

1. Ба таркиби ҳучайра қадом элементҳои химиявӣ дохил мешаванд?
2. Вобаста ба нақши биологии элементҳои химиявӣ мисолҳо оред.
3. Чиро микроэлемент меноманд? Мисолҳо оред ва аҳамияти биологии онҳоро тавсиф кунед.
4. Ба таркиби ҳучайра қадом моддаҳои гайриорганикӣ дохил мешаванд?
5. Аҳамияти биологии об дар чӣ ифода мейёбад? Аҳамияти намакҳои минералий дар чист?
6. Қадом моддаҳо сабабгори ҳосияти буферии ҳучайраҳо ҳастанд?



Истилоҳот:

1. **Махлули буферӣ** – маҳлули моддаҳои гайриорганикӣ ё органикӣ, ки қимати pH-ро ҳангоми дохил намудани микдори ками кислота, ё ишқор тағиир намедиҳанд.
2. **Гомеостаз** – ҳолати мувозинати динамикии системai табиат, ки системаи идорақунии фаъолиятро нигоҳ медорад.
3. **Биоэлементҳо** – элементҳои химиявие, ки асоси молекулаҳои органиро ташкил медиҳанд.
4. **Микроэлементҳо** – элементҳои химиявии ба таркиби молекулаҳои органикӣ дохилшаванда, ки микдори онҳо аз ҳадди 0,001% зиёдтар нест.
5. **Макроэлементҳо** – элементҳои химиявии ба таркиби молекулаҳои органикӣ дохилшаванда, ки микдори онҳо аз ҳадди 1% зиёдтар мебошад.

Тестҳо


1. Об барои организм чӣ аҳамият дорад?
- а) ҳамаи равандҳои мубодилаи моддаҳо бо иштироки об мегузаранд;
- б) об гази карбонро фурӯ мебарад; в) об баъзе моддаҳоро синтез мекунад?
2. Тахминан дар организми зинда об чанд фоизро ташкил мекунад?
- а) 60 %; б) 80 %; в) 90 %;
3. Буфернокӣ чӣ маъно дорад?
- а) нигоҳ доштани концентратсияи муайяни РН; б) нигоҳ доштани мухити ишқори баланд; в) нигоҳ доштани моддаҳои органикӣ.
4. Дар дохили ҳуҷайра ҳолати буфернокиро кадом анионҳо таъмин менамоянд?
- а) анионҳои кислотаҳои суст; б) анионҳои кислотаи фосфат; в) ишқорҳои суст.
5. Намакҳои минералии ҳалнашавандай фосфати калсий дар кадом организмҳо вомехӯранд?
- а) дар гӯшмоҳии нарбаданон; б) дар ҳарчангшаклон; в) дар малаҳҳо.

§2. МОДДАҲОИ ОРГАНИКИИ ТАРКИБИ ҲУҶАЙРА

Пайвастаҳои органикӣ ба хисоби миёна 20-30%-и массаи ҳуҷайраҳои организми зиндаро ташкил медиҳанд. Ба онҳо полимерҳои биологӣ – сафедаҳо, кислотаҳои нуклеинат ва ангиштобҳо, витаминҳо, амилокислотаҳо, инчуни, ҷарбҳо ва баъзе молекулаҳои ҳурд – гормонҳо, пигментҳо, АТФ ва ғайра мансуб мебошанд. Дар намудҳои гуногуни ҳуҷайраҳо миқдори пайвастаҳои органикӣ як ҳел нест. Дар ҳуҷайраҳои рустаний ангиштобҳои мураккаб – полисахаридҳо бартарӣ доранд; дар ҳайвонот сафедаҳо ва ҷарбҳо зиёданд. Бо вучуди ин, дар ҳар кадом намуди ҳуҷайра ҳар як гурӯҳи моддаҳои органикӣ амалҳои монандро иҷро мекунанд.

Полимерҳои биологӣ–сафедаҳо


Дар байни моддаҳои органикӣ ҳуҷайра сафедаҳо миқдоран бартарӣ дошта, аз рӯии аҳамият ҷойи аввалро ишғол менамоянд. Дар ҳайвонот тақрибан 50%-и массаи ҳушки ҳуҷайраҳо ба сафедаҳо рост меояд. Дар организми одам 5 млн. хели молекулаҳои сафедагӣ вомехӯранд, ки на факат байни ҳамдигар, инчуни аз сафедаҳои дигар организмҳо низ фарқ мекунанд. Бо вучуди ҳамин қадар гуногунӣ ва мураккабии соҳт сафедаҳо ҳамагӣ аз 20 аминокислотаи гуногун таркиб ёфтаанд. Формулаи умумии онҳо чунин аст:



Дар қисми чапи молекула гурӯхи амин HN чойгир шудааст, ки он хосияти асосро зохир менамояд; аз тарафи рост – гурӯхи карбоксил COOH – гурӯхи кислотаги чойгир аст, ки барои тамоми кислотаҳои органикӣ ҳос мебошад. Аз ин рӯ, фахмидан душвор нест, ки аминокислотаҳо-пайвастаҳои амфотерӣ буда, ба хосиятҳои химиявии ҳам асос ва ҳам кислота соҳибанд. Ин сабаби байни якдигар таъсири мутақобила намудани онҳо мегардад. Молекулаи аминокислотаҳо бо ҳам пайваст шуда, байни гурӯхи карбоксилӣ (COOH) ва аминӣ (H_2N) банд ба вучуд меоранд. Чунин бандро банди ковалентӣ, вале дар ин маврид онро банди пептидӣ меноманд:


Пайваст шудани ду аминокислота дар як молекула дипептид, се аминокислота – трипептид номиде мешавад. Пайвастагии иборат аз 20 аминокислота ва боқимондаи аз он бештари аминокислотагиро полипептид меноманд.

Аминокислотаҳо соҳти умумии аниқ доранд, лекин аз ҳамдигар танҳо бо соҳти радикал (R) фарқ мекунанд, ки хеле гуногун аст. Масалан, дар аминокислотаи аланин радикал одӣ – CH мебошад, радикали аминокислотаи систеин бошад, сулфур – CH_2SH дорад; дигар аминокислотаҳо радикалҳои бештар мураккабро соҳибанд.



Сафедаҳое, ки аз организмҳои зиндаи ҳайвонот, рустаний ва микроорганизмҳо чудо карда шудаанд, аз садҳо ва баъзан аз ҳазорҳо комбинатсияи (бо ҳамдигар якчояшавии) 20 аминокислотаи асосӣ иборатанд. Тартиби пайдарҳам (пайиҳам) пайвастшавии боқимондаи аминокислотаҳо ба мавҷудияти миқдори зиёди молекулаи сафедаҳо дар табии зинда имконият додааст; ҳамаи онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Пайдарҳам чойгиршавии аминокислотаҳоро дар занчири (силсилаи) полипептидӣ структураи якумини сафеда меноманд. Вале молекулаи сафеда дар намуни занчири боқимондаҳои аминокислотагӣ, ки пайиҳам байни якдигар бо банди пептидӣ пайваст шудаанд, ҳанӯз қобилияти иҷро кардани функцияи маҳсусро надорад. Барои ин, ташкили бештар

баланди структураи молекулаи сафеда зарур аст. Тавассути ба вучуд омадани бандҳои гидрогенӣ байни боқимондаи турӯҳҳои карбоксил ва аминогурӯҳҳои аминокислотаҳои гуногун молекулаи сафеда намуди спирали сатҳаш чиндор (пурчин) қабул менамояд (а структура). Ин структураи дуюмини сафеда мебошад (расмҳои 3.1, 3.2). Аммо вай аксаран вақт барои қабули фаъолияти хоси биологӣ коғӣ нест.




Расми 3.1.
Структураи дуюмини сафеда
(α -структурă)

Аксаран, танҳо вакте ки молекулаи сафеда структураи сеюмин зохир менамояд, дар он ҳолат вазифаи катализатор ё ягон вазифаи дигарро ичро карда метавонад.

Структураи сеюмини сафеда ба туфайли таъсири мутақобилии радикалҳо, қисман радикалҳои аминокислотаи систеин, ки сулфур доранд, ба вучуд меояд. Атомҳои сулфури ду аминокислота, ки аз якдигар дар андак масофа дар занчири полипептидӣ ҷойгиранд, пайваст шуда, бо ном банди дисулфидӣ S-S ба вучуд меоранд. Ба туфайли чунин таъсири мутақобила спирали сафедагӣ печутоб ҳӯрда, шакли кура ё тӯбча (калобача)-ро мегирад. Қобилияти ҷойгир шудани спирали полипептидӣ дар чунин кура структураи сеюмини сафеда номида мешавад. Бисёр сафедаҳо, ки структураи сеюмин зохир менамоянд, вазифаи биологии худро дар ҳуҷайра ичро карда метавонанд, лекин барои ба амал овардани баъзе функцияҳои организм иштироқи сафедаҳои дараҷаи ташкилёбии боз ҳам баландтар зарур аст. Ҳамин гуна дараҷаи баланди ташкилёбии соҳти молекулаи сафедаро структураи чорумин меноманд.

Структураи чорумини сафеда аз муттахидшавии функционалии якчанд (ду, се ва бештар) молекулаи сафеда иборат аст, ки структураи сеюминро зохир менамояд. Мисоли ҳамин гуна сафедаи мураккаб гемоглобин мебошад. Молекулаи он аз чор молекулаи байнин яқдигар пайваст иборат аст.



Расми 3.2. Структураи дуюмини сафеда (β -структуря) – аз боло.
Структураи сеюмини сафеда – аз поён: I – таъсири мутақобилаи ионҳо;
II – бандҳои гидрогенӣ; III – бандҳои дисулфидӣ; IV – таъсири мутақобилаи
гидрофобӣ; V – гурӯйҳои гидратишишаванда.

Мисоли дигар гормони ғадуди зери мөъда – инсулин шуда мешавонад, ки аз ду компонент (қисми таркибӣ) иборат мебошад. Дар таркиби структураи чорумини баъзе сафедаҳо, ба гайр аз қисми сафедагӣ, компонентҳои гуногуни гайри сафедагӣ низ мавҷуданд.

Аз ҷумла, сафедаи дар боло номбурда – гемоглобин пайвастагии гетеросиклии мураккаб дорад, ки ба таркиби он оҳан дохил аст.

Хосияти сафедаҳо. Сафедаҳо монанди дигар моддаҳои гайриорганикӣ ва органикӣ як қатор хосиятҳои физикию химиявӣ зоҳир менамоянд, ки аз ташкилёбии структураи онҳо бармеояд. Пеш аз ҳама, сафедаҳо асосан молекулаҳои дар об ҳалшаванданд, бинобар ин фаъолияти худро танҳо дар маҳлулҳои обӣ зоҳир карда метавонанд. Дуюм, молекулаҳои сафедагӣ заряди калони сатҳӣ доранд, ки он як қатор таъсироти электрохимиявиро мурайян мекунад, масалан, фаъолияти катализии гузаронандагии мембрана ва дигар амалҳо. Сеюм, сафедаҳо нисбат ба ҳарорат ноустуворанд, яъне фаъолияти худро дар доираи ҳарораташ кам зоҳир менамоянд.

Аз таъсири ҳарорати баланд, инчунин, беоб гардонидан, тағйирёбии pH ва дигар омилҳо структураи сафедаҳо вайрон мешавад. Дар ибтидо структураи аз ҳама заиф – структураи чорумин, баъд сеюмин ва дуюмин вайрон ҳоҳанд шуд; вайроншавии структураи якумин бошад, дар шароити бештар шадид ба амал меояд. Структураи худро гум кардани молекулаи сафеда денатратсия номида мешавад.

Агар тағйироти шароити муҳит ба вайроншавии структураи якумини молекула оварда нарасонад, пас дар вақти барқарор намудани шароити мӯътадили муҳит структураи сафеда ва фаъолияти функционалии он пурра ба вучуд оварда мешавад. Чунин раванд ренатуратсия номида шудааст.

Ин хосияти сафеда дар тиб барои тайёр кардани баъзе доруҳо, масалан, антибиотикҳо, ваксинаҳо, хуноба, ферментҳо; дар саноати ҳӯрокворӣ барои хосил намудани концентратҳои ҳӯрокӣ, ки дар ҳолати хушк муддати дароз хосияти ғизоии худро нигоҳ медоранд, истифода мешавад.


Функцияи сафедаҳо. Функцияҳои сафедаҳо дар ҳуҷайра ниҳоят гуногун аст. Яке аз муҳимтарин функцияҳои он – функцияи пластикӣ (бинокорӣ) мебошад: сафедаҳо дар кори ба вучуд овардани мембрана ва органоидҳои ҳуҷайра, инчунин структураи гайриҳуҷайравӣ иштирок менамоянд. Ҳусусан, мақоми катализии

сафедаҳо аҳамияти калон дорад. Ҳамаи катализаторҳои биологӣ-ферментҳо – моддаҳои табиаташон сафедагӣ буда, суръати реаксияҳои химиявиро дар хучайраҳо то даҳҳо ва садҳо ҳазор маротиба метезонанд.

Доир ба ин функцияи муҳимми сафедаҳо таваққуф намуда, онро қадре муфассал дида мебароем. Истилоҳи «катализ», ки дар химияи биологӣ нисбат ба саноати химиявӣ камтар дучор меояд, айнан «кушодан», «озод кардан»-ро мефаҳмонад. Моддаҳое, ки ба катализаторҳо мансубанд, табаддулоти химиявиро тезонда, вале худи онҳо сарф намешаванд, яъне таркиби катализаторҳо пеш ва баъд аз реаксия тағири намеёбад.

Моҳияти реаксияи катализӣ, қатъи назар аз микдори зиёди катализаторҳои гуногун ва навъҳои реаксияи химиявии дар онҳо иштироқдошта аз он иборат аст, ки моддаҳои аввала бо катализаторҳо пайвастаҳои мобайнӣ ҳосил менамоянд. Ин пайвастаҳо зуд ба маҳсулоти охирин табдил мейбанд, вале катализатор дар намуди аввала барқарор мегардад. Ферментҳо ҳам аз чумлаи чунин катализаторҳо мебошанд. Барои онҳо низ ҳамаи қонунҳои катализ ҳос аст.

Аммо ферментҳо табиати сафедагӣ доранд, бинобар ин, онҳо хосияти маҳсус зохир менамоянд. Дар байни ферментҳо ва катализаторҳои маълуми химияи гайриорганикӣ, масалан, платина, оксиди ванадий чӣ гуна умумият ва фарқ вуҷуд дорад? Ҳамон як катализатори гайриорганикро дар истехсолоти гуногун истифода бурдан мумкин аст, вале фермент фақат як реаксия ё як намуди реаксияро метезонад, яъне он нисбат ба катализатори гайриорганикӣ маҳсусияти бештар дорад (расми 3.3.).




Расми 3.3. Таъсири мутақобилаи фермент (Φ) бо модда (C), ки дар натиҷа маҳлули реаксия (M) ҳосил мешавад.

Яке аз хосиятҳои муҳимми ферментҳо дар организм аз ҳамин иборат аст. Маълум аст, ки ба суръати реаксияҳои химиявӣ ҳама вақт ҳарорат таъсир мерасонад. Аксари реаксияҳо бо катализаторҳои гайриорганикӣ дар ҳарорати ниҳоят баланд мегузаранд.

Хангоми баланд кардани ҳарорат, одатан, суръати реаксияҳои химиявӣ меафзояд. Барои реаксияҳои ферментативӣ чунин афзоиш дар ҳарорати мувофиқ маҳдуд аст (расми 3.4).

Расми 3.4. Таъсири ҳарорат ба фаъолияти фермент:
1 – зиёдшавӣ;
2 – камшавии суръати реаксия.



Минбаъд баланд шудани ҳарорат ба тағиирот дар структураи фермент (нигаред ба денатуратсияи сафедаҳо) оварда мерасонад, фаъолияти он суст шуда, сипас қатъ мегардад. Аммо баъзе ферментҳои микроорганизмҳо, ки дар ҷашмаҳои табиии обашон гарм ёфта шудаанд, на факат ба ҳарорати наздик ба нуктаи ҷӯшиши об тобоваранд, балки ҳатто дар чунин шароит фаъолияти беҳад баланд зохир карда метавонанд.

Барои аксарияти ферментҳо ҳарорати мувофиқ наздики 35–400°C мебошад. Реаксияҳо бо иштироки катализаторҳои гайриорганикӣ, одатан, зери фишори баланд мегузаранд, vale ферментҳо дар фишори мӯтадили атмосферӣ фаъолият мекунанд. Фарқи мухимми ферментҳо нисбат ба дигар катализаторҳо дар он аст, ки суръати реаксияҳо, ки ферментҳо метезонанд, то даҳҳо, ҳазорҳо ва баъзан миллионҳо маротиба аз суръати реаксияҳо, ки дар иштироки катализаторҳои гайриорганикӣ дастрас мегардад, баландтар мебошад.

Ба ҳама маълум аст, ки пероксиди гидроген (H_2O_2) ҳамчун моддаи сафедкунанда ва дезинфексиявӣ ба кор бурда мешавад. Вай бе иштироки катализатор бисёр суст таҷзия мешавад:



Дар иштироки катализатори гайриорганикӣ (намакҳои оҳан ё диоксиди мангтан) реаксия таҷзия пероксиди гидроген чанд маротиба босуръаттар мегузарад. Аммо каталаза (ферменте, ки амалан дар ҳамаи ҳуҷайраҳо мавҷуд аст) пероксиди гидрогенро бо суръати ниҳоят баланд таҷзия менамояд: як молекулаи каталаза дар 1 дақика бештар аз 5 млн. молекулаи пероксиди гидрогенро таҷзия мекунад.

Таъсири суръатнокии катализатордо дар реаксияҳои гуно-гун ба энергияи активатсия (фаъолнокӣ), яъне ҳамон энергияе, ки расондани он ба молекулаи таъсиркунанда зарур аст, вобастагӣ дорад. Махӯз ба туфайли қимати калони энергияи активатсия кофаз, чӯб, карасин ва дигар моддаҳои сӯзанд дар ҳарорати хона худ аз худ дарнамегиранд. Агар онҳо дар муҳити оксиген гарм карда шаванд, он гоҳ имконияти сӯхтанашон ба амал меояд. Ҳар қадар ҳарорати муҳити атроф баланд бошад, ҳамон қадар камтар энергияи иловагӣ сарф мешавад, то ки моддаҳои сӯзанд аланга гиранд. Катализаторҳои биологӣ – ферментҳо вазифаи бо ном «гармкунандагӣ»-ро низ иҷро мекунанд. Ин имконияти bemamoniati ба реаксия дохил шудани бисёр молекулаҳоро таъмин менамояд.

Функцияи ҳаракати организмҳои зиндаро сафедаҳои маҳсуси кашишҳӯранда таъмин мекунанд. Ин сафедаҳо дар ҳамаи навъҳои ҳаракат, ки ба онҳо организм ва ҳуҷайраҳо қобилият доранд, иштирок менамоянд: ларзиши мӯјӯк, мижгонак, ҷунбиши қамчинак дар содатаринҳо, кашишҳӯрии мушакҳо дар ҳайвоноти серхӯҷайра, ҳаракати барг дар рустаниҳо ва ғайра.

Функцияи нақлиётни сафедаҳо дар пайваст намудани элементҳои химиявӣ (масалан, оксигенро пайваст кардани гемоглобин) ё моддаҳои фаъоли биологӣ (гормонҳо), ҳамчунин, расонидани онҳо ба бофтаҳои гуногун ва узвҳои бадан ифода мейбад. Сафедаҳои маҳсуси нақлиётӣ КРН-ро, ки дар ядрои ҳуҷайра синтез мешавад, ба ситоплазма мегузаронанд. Мақоми сафедаҳои нақлиётӣ, ҳусусан, дар мембранаҳои берунии ҳуҷайраҳо калон аст: онҳо аз муҳит моддаҳои гуногунро ба ситоплазма мегузаронанд.

Ҳангоми ба организм дохил шудани сафедаҳои бегона ё микробиорганизмҳо дар зарраҳои сафеди хун (лейкоситҳо) сафедаҳои маҳсус (антитела) ҳосил мешаванд. Онҳо моддаҳои ба организм бегона (антигенҳо)-ро пайваст менамоянд, ки дар натиҷа комплексҳои безарар ва безаҳр «антиген-антитела» ҳосил мешаванд. Онҳо минбаъд бо шаклҳои дигари лейкоситҳо фурӯ қашида шуда, ҳазм мегарданд (фагоситоз) ва ин функцияи муҳофизатии сафедаҳо мебошад.

Сафедаҳо яке аз манбаъҳои энергияи ҳуҷайра мебошанд, яъне функцияи энергетикро низ иҷро менамоянд. Дар вақти то маҳсулоти охирин пурра таҷзия шудани 1г сафеда 17,6 кҶ энергия ҳориҷ мегардад, аммо дар организм сафедаҳо ба ҷуннин сифат кам истифода мешаванд. Аминокислотаҳо, ки ҳангоми таҷзияи молекулаи сафедаҳо озод шудаанд, дар реаксияҳои мубодилаи пластикий барои бунёди сафедаҳои нав иштирок менамоянд.



Саволҳо барои санчиш:

1. Ба таркиби ҳучайра кадом моддаҳои органикӣ дохил мешаванд? Онҳоро номбар кунед.
 2. Сафедаҳо аз кадом пайвастаҳои содаи органикӣ иборатанд?
 3. Пептид чист? Чиро полипептид меноманд?
 4. Структураи якумини сафеда чист?
 5. Структураи дуюмин, сеюмин ва ҷорумини сафеда чӣ тавр ба вуҷуд меоянд? Онро шарҳ дихед.
 6. Чиро денатуратсия ва ренатуратсияи сафеда меноманд?
 7. Шумо кадом функсияи сафедаҳоро медонед? Мисол оред.

Тестҳо

1. Пайвастаҳои органикӣ ҷанд фоизи ҳучайраро ташкил мекунанд?
 - а) 20-30 %; б) 40-50 %; в) 10-15 %.
2. Таркиби сафедаҳо аз чӣ иборат аст?
 - а) глюкоза; б) аминокислота; в) глитсерин.
3. Соҳти сафеда аз ҷанд аминокислотаҳо иборат аст?
 - а) 20; б) 25; в) 21.
4. Аминокислотаҳои сафеда аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд?
 - а) бо гурӯҳи карбоксил; б) бо соҳти радикал; в) бо гурӯҳи аминӣ.
5. Аминокислотаҳо дар занчири сафеда чӣ хел бо ҳам пайваст мешаванд.
 - а) пептидӣ; б) ионӣ; в) гидрогенӣ.
6. Молекулаи (занчири) сафеда аз ҷанд соҳтор иборат аст?
 - а) 2- то; б) 3 - то; в) 4 - то.
7. Дар соҳтори дуюмин занчири тобхӯрда кадом банд дида мешавад?
 - а) ковалентӣ; б) гидрогенӣ; в) сулфидӣ.
8. Аз кадом соҳтори сафедагӣ фаъолияти биологӣ сар мешавад.
 - а) якумин; б) дуюмин; в) сеюмин.
9. Кадоме аз ин соҳторҳои сафедагӣ аз ҳама ноустувортар аст?
 - а) якум; б) дуюм; в) ҷорум.
10. Ренатуратсия чӣ маъно дорад?
 - а) барқарор шудани соҳтори сафедагӣ ва вазифаи он; б) вайрон шудани соҳтори сафеда; в) ичро накарданни вазифаи худ.
11. Сафедаҳо дар ҳучайра ё организм ҷанд вазифаро ичро мекунанд?
 - а) ду; б) ҷор; в) ҳафт.
12. Вазифаи энергетикии сафедаҳо чӣ хел зоҳир мешавад?
 - а) ҳангоми таҷзия шудани онҳо энергия чудо мешавад; б) сафедаҳо ҳамчун соҳтмон; в) онҳо вазифаи муҳофизатиро ичро мекунанд.
13. Ҳангоми таҷзия шудани 1г сафеда чӣ қадар энергия хориҷ мешавад?
 - а) 10,5 кЧ; б) 17,6 кЧ; в) 38 кЧ.

§ 3. МОЛЕКУЛАХОИ ОРГАНИКӢ – АНГИШТОБХО

Ангиштобҳо ё сахаридҳо моддаҳои органикӣ буда, бо формулаи умумии $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$ ифода карда мешаванд. Дар аксари ангиштобҳо адади молекулаҳои об ба микдори атомҳои карбон мувофиқ мебошад. Аз ҳамин сабаб ин моддаҳоро карбогидрат ё ангиштоб номидаанд.

Дар ҳучайраи ҳайвонот то 5% ангиштоб мавҷуд аст. Ҳучайраи рустаниҳо ангиштоби бештар дорад, микдори онҳо то 90% мерасад (картошка, тухмӣ ва гайра). Ангиштобҳо сода ва мураккаб мешаванд. Ангиштобҳои сода моносахаридҳо ном гирифтаанд. Вобаста ба адади атомҳои карбон дар молекула моносахаридҳо триозаҳо (дорои 3 атоми карбон), тетрозаҳо (дорои 4 атоми карбон), пентозаҳо (дорои 5 атоми карбон) ё гексозаҳо (дорои 6 атоми карбон) номида мешаванд. Глюкоза, фруктоза ва галактоза мансуби гексозаҳо мебошанд. Хун 0,08-0,12% глюкоза дорад. Пентозаҳо – рибоза ва дезоксирибоза ба таркиби кислотаҳои нуклеинат ва АТФ (аденозинтрифосфат) дохил мешаванд.

Агар дар як молекула ду моносахарид якҷоя шаванд, чунин пайвастагиро дисахарид меноманд. Ба дисахаридҳо қанд – сахароза дохил мешавад; онро аз найшакар ё лаблабуи қанд ҳосил мекунанд. Сахароза аз як молекула глюкоза, як молекула фруктоза ва қанди шир, ки тавассути молекулаҳои глюкоза ва галактоза ҳосил мешавад, иборат аст.

Ангиштобҳои мураккаб аз бисёр моносахаридҳо ҳосил мешаванд ва полисахаридҳо номида шудаанд. Мономерҳои чунин полисахаридҳо монанди крахмал аз гликоген, селлюлоза ва глюкоза иборат мебошанд. Ангиштобҳо ду функцияи асосиро ичро менамоянд: бинокорӣ ва энергетикӣ. Масалан, селлюлоза пардаи ҳучайраи рустаниҳоро ба вучуд меорад; полисахариди мураккаб комплекси структураи скелети берунаи буғумпойҳо мебошад. Функцияи бинокориро, инчунин хитин дар занбӯруғҳо низ ичро менамояд.

Ангиштобҳо дар ҳучайра манбаи асосии энергия мебошанд. Дар ҷараёни оксидшавии 1г ангиштоб 17,6 кҶ энергия чудо мешавад. Дар ҳучайраи рустаниҳо крахмал, вале дар ҳучайраи ҳайвонот гликоген ҷамъ шуда, чун захираи энергетикӣ хизмат мекунанд.

Саволҳо барои санҷиши:

1. Кадом пайвастаҳои химиявӣ ангиштоб номида мешаванд?
2. Кадом ҳӯҷайраҳо ангиштоби бештар доранд?
3. Моносахарид чист? Мисолҳо оред.
4. Дисахарид чист? Мисолҳо оред.
5. Кадом ангиштоби сода барои краҳмал, гликоген ва селлюлоза ҳамчун мономер хизмат менамояд?
6. Функцияҳои ангиштобҳоро дар организм гӯед.

Тестҳо

1. Ба таркиби ангиштобҳо чӣ дохил мешавад?
 - а) карбон, оксиген, гидроген; б) гидроген, мис, оҳан; в) натрий, калий, калсий.
2. Миқдори ангиштобҳо дар рустаниҳо чӣ гуна аст?
 - а) 40 %; б) 60 %; в) 90 %.
3. Ангиштобҳо чанд хел мешаванд?
 - а) ду; б) се; в) чор.
4. Кадоме аз инҳо ангиштоби сода аст?
 - а) сахароза; б) глюкоза; в) амилаза.
5. Кадоме аз инҳо ангиштоби мураккаб аст?
 - а) лактоза; б) фруктоза; в) галактоза.
6. Ангиштобҳои мураккабро чӣ меноманд?
 - а) моносахаридҳо; б) полисахаридҳо; в) мономерҳо.
7. Дар рустани ангиштоби захиравӣ кадом аст.
 - а) сахароза; б) краҳмал; в) гликоген.
8. Дар ҳайвонот манбаи захиравӣ кадом ангиштоб аст?
 - а) полисахарид; б) гликоген; в) селюлоза.
9. Ангиштобҳо дар организм чанд вазифаро иҷро мекунанд?
 - а) ду; б) се; в) чор.
10. Вазифаи муҳофизатии ангиштобҳо дар кадом шакл зохир мешавад?
 - а) ғадудҳои гуногун шираи часпакро чудо карда, ки онҳо девори узвҳои ковокро аз бактерия ва вирусҳо муҳофизат мекунанд; б) ангиштобҳо девори ҳӯҷайраро ташкил мекунанд; в) онҳо дар ҳӯҷайраҳо захира мешаванд.

§ 4. МОЛЕКУЛАҲОИ ОРГАНИКӢ – ЧАРБҲО ВА ЛИПОИДҲО


Чарбҳо (липидҳо) пайвастаҳои кислотаҳои калонмолекулаи равғаний ва спирти сеатомаи глитсерин мебошанд. Чарбҳо дар об ҳал намешаванд, онҳо гидрофоб (аз юнонӣ hydro – об ва phobos –

тарс) мебошанд. Дар ҳучайраҳо ҳамеша моддаҳои дигари мураккаби бо ном липоидҳо низ вучуд доранд.

Мавҷудияти чарбҳо дар ҳучайра нисбат ба массаи моддаи хушк то ҳадди 5-15% мерасад. Дар ҳучайраи бофтаҳои чарбӣ миқдори чарб то 90% меафзояд. Дар ҳучайраи бофтаҳои чарбии ҳайвонот, тухмӣ ва меваи рустаниҳо ҷамъ шуда, чарб чун манбаи эҳтиётии энергия хизмат мекунад.


Чарбҳо ва липоидҳо функсияи бинокориро низ иҷро менамоянд, онҳо ба таркиби мембранаи ҳучайра доҳил мешаванд (расми 3.5.). Ба туфайли бад будани гармигузаронӣ, чарб қобилият дорад, ки функсияи изолятори гармиро иҷро намояд. Яке аз функсияи асосии чарбҳо – фаъолияти энергетикӣ мебошад. Дар вакти то CO_2 ва H_2O таҷзия шудани 1г чарб миқдори зиёди гармӣ (38,9 кҶ) хориҷ мешавад.

Се кислотаи равғани



Расми 3.5.

Соҳти чарбҳо:
аз ҷал – триглiserид,
аз рост – фосфолипид
асоси мембранаи ҳучайравӣ



Истилоҳот:

- Структураи якумини сафеда - пайдарҳамии боқимондаи аминокислотаҳо дар занчири (силсилаи) полипептидӣ генотипи муайян мебошад.
- Денатуратсия – раванди ташкилёбии структурии худро гум карданни молекулаи сафедагӣ.
- Ренатуратсия – раванди барқароршавии ташкилёбии структураи молекулаи сафедагӣ.
- Маркази фаъоли фермент – қисми молекулаи фермент, ки барои пайваст кардан ва аз нав ҳосилшавии моддаҳо масъул аст.

5. Ангиштобо – гурӯҳи пайвастаҳои органикие, ки формулаи уму-миашон $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$ мебошад.

6. Липидҳо – гурӯҳи пайвастаҳои органикие, ки аз эфири спиртҳо ва кислотаҳои равғаний, инчунин дигар компонентҳо иборатанд.

7. Стероидҳо – гурӯҳи пайвастаҳои органикие, ки аз спиртҳои полисиклӣ, кетонҳо ё кислотаҳо иборатанд.

Тестҳо

1. Таркиби химикии чарбҳоро чӣ ташкил менамояд?

а) глитсерин ва кислотаи равғаний; б) глитсерин ва кислотаи нитрогений; в) кислотаҳои равғаний ва сафедаҳо.

2. Дар ҳуҷайраҳои бофтаи ҷарбӣ миқдори он ба ҷанд мерасад?

а) 60 %; б) 80 %; в) 90 %.

3. Ҷарбҳо ҷанд вазифаро дар организм иҷро мекунанд?

а) ҷор; б) се; в) панҷ.

4. Барои ҷӣ наҳанг, ки ҳайвони гармхун аст, дар обҳои хунук қобилияти зист дорад?

а) дар зери пӯстлоҳ 1 м равған аст; б) дар натиҷаи баланд будани суръати ҳаракати он; в) ҳад зиёд будани вазн.

5. Чаро уштур дар биёбонҳои беоб қобилияти зист дорад?

а) ба ҳамин ҷой мутобиқ шудааст; б) аз ҳисоби равғани баданаш об ҷудо мешавад; в) барои камҳаракат буданаш.

6. Ҳангоми таҷзия шудани 1г ҷарб ҷӣ қадар энергия ҷудо мешавад?

а) 17,5 кЧ; б) 27,3 кЧ; в) 38,7 кЧ.

§ 5. ПОЛИМЕРҲОИ БИОЛОГӢ – КИСЛОТАҲОИ НУКЛЕИНАТ

Аҳамияти кислотаҳои нуклеинат дар ҳуҷайраҳои организм ниҳоят қалон аст. Ҳусусияти соҳти химиявии онҳо имконияти ни-гаҳдорӣ, гузаронидан ва интиқоли ирсиятро таъмин менамояд. Азбаски сабаби аксарияти ҳосиятҳо ва аломатҳо дар организми зинда сафедаҳо мебошанд, бинобар ин, фаҳмост, ки устувории кислотаҳои нуклеинат – шарти муҳимтарини мӯътадили фаъолияти ҳаётии ҳуҷайра ва тамоми организм ба шумор меравад. Яъне метавон гуфт, ки зуҳури ҳосият ва функцияи кислотаҳои нуклеинат ба ҳосият ва функцияҳои сафедаҳо дар организм саҳт вобаста аст. Ҳар гуна тағиирот дар соҳти кислотаҳои нуклеинат ба тағиироти структураи ҳуҷайра ё фаъолияти равандҳои физиологӣ дар онҳо оварда мерасонад.

Структураи кислотаҳои нуклеинат бори аввал аз тарафи биологи амрикӣ Ч.Уотсон ва физики англisis Ф.Крик омӯхта шуда буд. Онҳо изҳор намуданд, ки тадқиқ ва фаҳмиши аломатҳо дар организми зинда, ҳамчунин, тадқики қонуниятҳои ичрои функсији чӣ ҳуҷайраҳои алоҳида ва чӣ системаи ҳуҷайраҳо – бофтаҳо ва узвҳо аҳамияти хеле калон дорад.

Дар организм ду навъи кислотаи нуклеинат–кислотаи дезоксирибонуклеинат (КДН) ва кислотаи рибонуклеинат (КРН) мавҷуданд.

Кислотаи дезоксирибонуклеинат – КДН. Кислотаи дезоксирибонуклеинат полимери биологӣ буда, аз ду занчири (силсилаи) полинуклеотидӣ, ки бо ҳамдигар пайваст шудаанд, иборат аст. КДН полимери массаи молекулавиаш хеле калон мебошад.

Мономерҳое, ки занчирҳои КДН-ро таркиб медиҳанд, пайвастаҳои мураккаби органикӣ буда, асосҳои нитрогенӣ доранд: аденин (А) ё тимин (Т), ситозин (С) ё гуанин (Г), қанди панҷатома-пентоза-дезоксирибоза, ки аз рӯйи он худи КДН ном гирифтагӣ, инчунин, бοқимондаи кислотаи фосфат.




Расми 3.6.
Нақшай соҳти
нуклеотид

Ин пайвастаҳо нуклеотидҳо номида шудаанд (расми 3.6). Дар як молекула 108 ва бештар нуклеотидҳо доҳил мешаванд.

Дар ҳар занчир нуклеотидҳо бо ҳамдигар тавассути банди фосфодиэфирӣ байни як дезоксирибоза ва бοқимондаи кислотаи фосфати нуклеотиди баъдина пайваст шудаанд. Ду занчир дар молекулаи ягона бо ёрии бандҳои гидрогенӣ, ки байни асосҳои нитрогенӣ ба вучуд меоянд, муттаҳид мешаванд. Асосҳои нитрогенӣ ба таркиби нуклеотидҳо, ки силсилаҳои гуногун ба вучуд меоранд, доҳил шудаанд. Миқдори бандҳои гидрогенӣ байни асосҳои нитрогени гуногун нобаробар аст, аз ҳамин сабаб онҳо фақат метавонанд чуфт-чуфт (дутойӣ) пайваст шаванд: асоси нитрогени А-и як занчир полинуклеотидҳо ҳамеша бо Т-и дигар занчир, вале Г-бо се банди гидрогенӣ бо асоси нитрогени С муқобили силсилаи полинуклеотидӣ пайваст мебошанд.


Ҳамин гуна қобилияти интихобии пайвастшавии нуклеотидҳо, ки дар натиҷаи он ҷуфтҳои А–Т ва Г–С ба вучуд меоянд, қобилияти комплементарӣ номида мешавад (расми 3.7).

Расми 3.7.
Пайвастагии
комплémentарии
занҷирҳои
полинуклеотидии КДН



Агар пайдарҳамии асосҳои нитрогенӣ дар як занҷир (масалан, Т–С–А–Т–Г) маълум бошад, он гоҳ ба туфайли принсипи комплементарӣ пайдарҳамии асосҳои нитрогени занҷири муқобил (А–Г–Т–А–С) маълум мегардад.

Занҷири нуклеотидҳо спиралҳои ҳаҷмии рост печутобхӯранда ба вучуд меоранд, ки дар ҳар печ 10 ҷуфт асоси нитрогенӣ доранд. Гурӯҳҳои қандфосфатии нуклеотидҳо аз берун, вале нуклеотидҳои пайвасташон комплементарӣ аз дарун ҷойгир мебошанд. Занҷирҳо дар атрофи ҳамдигар, инчунин, дар атрофи меҳвари умумӣ печутоб меҳӯранд (расми 3.8). Структураи чунин молекула асосан бо бандҳои гидрогенӣ нигоҳ дошта мешавад.




Расми 3.8.
Спирали дучандай
Уотсон ва Крик

Хангоми пайвастшавй бо сафедаҳои муайян (гистонҳо) дараҷаи спиралшавии молекулаҳо меафзояд. Молекула ғафстар ва кӯтоҳтар мегардад (расми 3.9). Минбаъд спиралшавй ба дараҷаи олий мерасад ва спирали дараҷааш баландтар – суперспирал ба вучуд меояд.

Функсияи КДН. Кислотаи дезоксирибонуклеинат функсияи бениҳоят муҳим – нигоҳ доштану аз нав ба вучуд овардани ҳаётро иҷро мекунад.

Якум, нигоҳдории ахбори ирсӣ, ки ба пайдарҳамии нуклеотидҳои яке аз силсилаҳо он асос ёфтааст. Воҳиди хурдтарини ахбори генетикӣ баъд аз нуклеотид се нуклеотиди пайиҳам чойгиршуда – триплет мебошад. Пайдарҳамии триплетҳоро дар занчири полинуклеотидӣ пайдарҳамии аминокислотаҳо дар молекулаи сафеда муайян месозад. Дар пайи ҳамдигар чойгиршавии триплетҳо, ки сабаби структураи як занчири полипептидӣ мегардад, мақоми ген калон аст.

Расми 3.9.
Ҳосилшавии
суперспирали КДН



Функсияи дуюми КДН – аз насл ба насл додани (гузаронидани) ахбори ирсӣ мебошад. Функсияи мазкур ба туфайли редупликатсияи молекулаҳои модарӣ ва минбаъд чойгиршавии молекулаҳои духтарӣ байни ҳучайраҳои наслӣ амалий мегардад (нигаред ба боби 5).


Функсияи ниҳоии КДН аз он иборат аст, ки вай ба сифати матритса дар ҷараёни интиқоли ахбори генетикӣ аз ядро ба ситоплазма ба ҷойи синтези сафеда иштирок менамояд. Дар ин маврид дар яке аз занчириҳои он бо қонунияти комплементарӣ аз нуклеотидҳои молекуларо фарогирифта молекулаи кислотаи рибонуклеинати ахборӣ – КРН-а синтез мешавад.

Кислотай рибонуклеинат – КРН. Кислотай рибонуклеинат монанди КДН полимер буда, мономерхой он нуклеотидхоянд. Асосхой нитрогений се нуклеотид низ монанди нуклеотидхой таркиби КДН (аденин, гуанин, ситозин) мебошанд: асоси нитрогений чахорум дар КРН ба чойи тимин уратсил иштирок менамояд.

Нуклеотидхой КРН аз нуклеотидхой КДН бо сохти антиштобхой таркибашон низ фарқ мекунанд; онҳо дар худ пентозаи дигар – ба чойи дезоксирибоза рибоза доранд. Дар занчири КРН нуклеотидхо бо роҳи ба вучуд омадани бандҳо байнни рибозаи як нуклеотид ва боқимондаи кислотай фосфати нуклеотиди дигар пайваст мешаванд.

КРН ахборро доир ба пайдарҳамии аминокислотаҳо дар сафедаҳо, яъне оид ба структураи сафедаҳо, аз хромосома ба мавзии синтези онҳо гузаронида, дар ҳосилшавии сафедаҳо иштирок мекунад. Аз рӯйи структура КРН-а дусилсила (дузанчира) ва яксилсила (якзанчира) мешавад. КРН-а дусилсила дар баъзе вирусҳо ҳамчун нигоҳдорандай ахбори генетикий хизмат менамояд (нигаред ба боби 5), яъне дар онҳо функцияи хромосомаро иҷро мекунад.

Чанд навъи КРН-и яксилсила мавҷуданд. Онҳо аз рӯйи функция ё мавқеи худ дар ҳуҷайра ном гирифтаанд. Қисми зиёди ситоплазмаро (то 80-90%) КРН-и рибосомӣ (КРН-р), ки дар рибосомаҳо мавҷуд аст, ташкил менамояд. Молекулаи КРН-р қалон нест ва тақрибан аз 3-5 ҳазор нуклеотид иборат мебошад. Кислотаҳои рибонуклеинат аз дарозии қисми кислотаҳои дезоксирибонуклеинат, ки дар ҳамон қисм онҳо синтез мешаванд, вобастагӣ доранд. Молекулаи КРН-а метавонад аз 300 – 30000 нуклеотид иборат бошад. КРН-и нақлиётӣ (КРН-н) 76 – 85 нуклеотидро дохил карда, якчанд функцияро иҷро менамояд (расми 3.10).



Расми 3.10.

Структураи КРН-и нақлиётӣ:
А, Б, В, Г – қисмҳои пайвастагии
комплémentарӣ, Д – қисми пайвастшавӣ
бо аминокислота, Е – антиқодон

Он аминокислотахоро ба чойи (нуктаи) синтези сафеда расонда, мавқеи аниқи аминокислотахоро дар рибосома муайян меукнад.

Коди генетикӣ. Миқдори зиёди аминокислотаҳо, ки тавассути эволютсия интихоб шудаанд, бо ёрии кислотаҳои нуклеинат синтез гардида, бо як пайдарҳами муайян дар сафедаҳо чойгир мешаванд. Дар занчири полипептидӣ ба ҳар як аминокислота комбинатсияи иборат аз се нуклеотид – триплет рост меояд. Масалан, ба аминокислотаи систein триплети ACA, ба валин - CAA, ба лизин - TTT ва гайра (расми 3.11).

Асоси дуюмин

A AAA A AAГ AAT AAC	Г АГА АГГ АГТ АГС	T ATA ATГ ATT ATC	C ACA ACГ ACT ACC	A Г T C
Фен Лей	Сер	Тир Ист	Сис Ист Три	
GAA ГАГ ГАТ ГАС	ГГА ГГГ ГГТ ГГС	ГТА ГТГ ГТТ ГТС	ГСА ГСГ ГСТ ГСС	A Г T C
Лей	Про	Гис Глн	Арг	Асоси сеюмин
TAA TAG TAT TAC	TГА TГГ TГТ TГС	TTA TTГ TTТ TTС	TCA TCГ TCT TCC	A Г T C
Илей Мет	Тре	Асн Лиз	Сер Арг	
C CAA CAГ CAT CAC	СГА СГГ СГТ СГС	СТА СТГ СТТ СТС	CCA CCГ CCT CCC	C Г T C
Вал	Ала	Асн Глу	Гли	

Расми 3.11. Коди генетикӣ дар пайдарҳамии кодонҳои КДН:

ФЕН – фенилалинин, ЛЕЙ – лейсин, ИЛЕЙ – изолейсин,
МЕТ – метионин, ВАЛ – валин, ТИР – тирозин,
ГИС – гистидин, ГЛН – кислота глутамин,
ЛИЗ – лизин, АСП – аспарагин, ГЛУ – глутамин,
СИС – систем, ТРИ – триптофан, АРГ – аргенин,
СЕР – серин, ГЛИ – глицин, ПРО – пролин,
ТРЕ – треонин, АЛА – аланин.
ИСТ – охири синтези сафедаи муайян

Ҳамин тариқ, якчояшавии нуклеотидҳо ва пайиҳам ҷойгиршавии онҳо дар молекулаи КДН код мебошад, ки доир ба структураи сафеда хабар мерасонад. Код ҳамаи имконияти якчояшавии се асоси нитрогениро (аз чор асоси нитроген) ворид менамояд. Чунин якчояшавӣ мумкин $4^3 = 64$ бошад ва дар навбати худ 20 аминокислотаро кодгирӣ мекунад. Дар натиҷа баъзе аминокислотаҳо бо якчанд триплет кодгирӣ мешаванд. Ин ҳолат барои гузаронидани ахбори генетикӣ аҳамияти калон дорад.

Масалан, ба аминокислотаи аргинин мумкин аст триплетҳои ГСА, ГСТ, ГСС ва ғайра мувофиқат намоянд. Маълум аст, ки тағириоти тасодуфии нуклеотиди сеюм дар ин триплетҳо дар структураи сафеда синтезшаванда инъикос намеёбад.

Дар ҳар молекулаи КДН, ки аз миллионҳо ҷуфтни нуклеотидӣ иборат аст, ахбори пайдарҳами аминокислотаҳо дар садҳо сафедаи гуногун сабт шудааст. Қисми молекулаи КДН, ки оид ба структураи як сафеда хабар мебарад, ҷй тавр аз дигар қисмҳо маҳдуд мегардад? Триплетҳое мавҷуданд, ки функцияшон ба вуқӯъ омадани синтези силсилаи полинуклеотидӣ мебошад, ҳамчунин, триплетҳое ҳастанд, ки онҳо ба синтез монеъ мешаванд. Яке аз ҳосиятҳои асосии код – маҳсусияти он мебошад. Ҳеч гоҳ чунин ҳолат рӯй намедихад, ки ин ё он триплет ба зиёда аз як аминокислота мувофиқат намояд. Код барои ҳамаи организмҳо зинда умумӣ аст ва ҳаргиз қатъ намегардад.

Яъне, аминокислотаҳои кодгиришавандай триплетҳо – кодонҳои КДН дар намуди ахбори триплетҳо (кодонҳо) – КРН-а ҳамеша яклухт расонда мешаванд. Барои синтез шудани сафеда, ахбор дар бораи пайиҳам ҷойгиршавии аминокислотаҳо дар структураи якумини он бояд ба рибосома расонда шавад. Ин раванд ду давра – транскрипсия ва транслятсияро дохил менамояд, ки доир ба онҳо дар боби оянда маълумот дода мешавад.

Саволҳо барои санчиши:

1. Кислотаҳои нуклеинат чист? Дар бораи онҳо муфассал маълумот дихед.
2. Кадом пайвастаҳои одии органикӣ ҳамчун кисмҳои таркибии кислотаҳои нуклеинат хизмат мекунанд?
3. Кадом хели кислотаҳои нуклеинатро медонед?
4. Фарқи соҳти молекулаи КДН ва КРН дар чист?
5. Функцияи КДН-ро гуфта дихед.
6. Дар ҳуҷайра кадом намудҳои КРН мавҷуданд?

Тестҳо

1. Кислотаҳои нуклеинат чӣ вазифаро иҷро мекунанд?
- а) нигоҳдорандা ва гузаронандаи аҳбори ирсӣ; б) сафедаҳоро таҷзия мекунанд; в) захираи энергия.
2. Соҳтори кислотаи нуклеиниро кадом олимон омӯхтаанд?
- а) Ч.Уотсон ва Ф.Крик; б) Чаргофф; в) Чермак.
3. Худи нуклеин чӣ маъно дорад?
- а) кислота; б) ядро; в) хиссача.
4. Чанд хел кислотаҳои нуклеинӣ маълуманд?
- а) ду хел; б) се хел; в) чор хел.
5. Кислотаи дезоксирибоза аз рибоза бо чӣ фарқ мекунад?
- а) дезоксирибоза; б) рибоза; в) фосфат.
6. Ген аз чӣ иборат аст?
- а) нуклеотидҳо; б) нуклеозидҳо; в) нуклеоплазма.
7. Дар таркиби нуклеотидҳо чӣ доҳил мешавад?
- а) асосҳои пуриниӣ ва пириимидинӣ, қанди рибоза ва боқимондаи кислотаи фосфат; б) танҳо асосҳои пуриниӣ ва қанди рибоза; в) танҳо асосҳои пириимидинӣ ва боқимондаи кислотаи фосфат.
8. КДН чанд вазифаро иҷро мекунад?
- а) ду; б) се; в) чор.
9. КРН аз КДН бо чӣ фарқ мекунад?
- а) рибоза ва урасил; б) фарқ намекунад; в) танҳо бо рибоза.
10. КРН чанд хел мешавад?
- а) ду; б) се; в) чор.
11. Рамзӣ (кодӣ) чӣ маъно дорад?
- а) пайдарҳамии аминокислотаҳои КДН; б) пайдарҳамии аминокислотаҳо; в) пайдарҳамии нуклеотидҳои КДН, ки пайдарҳамии аминокислотаҳоро дар молекулаи сафеда таъмин менамояд.
12. Рамзи генетикӣ аз чанд асосҳои нитрогенӣ иборат аст?
- а) се; б) чор; в) ду.

БОБИ IV

МУБОДИЛАИ МОДДАХО – АСОСИ ҲАСТИИ ОРГАНИЗМОИ ЗИНДА

Дар хучайра мутассил равандҳои синтези биологӣ мегузаранд. Бо ёрии ферментҳо аз моддаҳои содаи хурдмолекула пайвастаҳои мураккаби қалонмолекула синтез мешаванд: аз аминокислотаҳо – сафеда, аз моносахаридҳо ангиштобҳои мураккаб, аз асосҳои нитрогенӣ ва қандҳо – нуклеотидҳо, аз онҳо кислотаҳои нуклеинӣ.

Маҷмӯи реаксияҳои синтези биологӣ мубодилаи пластикӣ ё ассимилятсия номида мешавад. Равандҳои мукобили синтез диссимилиятсия номида шудааст, ки он маҷмӯи реаксияҳои таҷзияшавӣ (парахашавӣ) мебошад. Дар вақти таҷзияи пайвастаҳои қалонмолекула энергия хориҷ мешавад, ки он барои реаксияҳои синтези биологӣ зарур аст.

Реаксияҳои синтези биологӣ бо ҳусусияти ҷинсӣ ва фардӣ фарқ мекунанд. Структураи синтези молекулаҳои органики қалон бо пайдарҳамии нуклеотидҳо дар КДН, яъне генотип муайян мегардад. Равандҳои мубодила бо муҳити дохилии организм – гомеостаз – дар мутассил тағйирёбии шароити ҳастӣ таъмин мешавад. Ба ин равандҳо, ҳамчунин равандҳои синтез – мубодилаи пластикӣ ва реаксияи таҷзия, ки дар натиҷаи онҳо энергия чудо шуда, дар бандҳои макроэнергии АТФ захира мегардад, тобеъ мебошанд. Моддаҳои синтезшуда дар ҷараёни сабзиш барои бунёди ҳучайраҳо ва органоидҳои онҳо, инчунин, барои иваз гардидан молекулаҳои сарфгашта ё вайроншуда истифода мешаванд. Тамоми реаксияҳои синтез бо фурӯ бурда шудани энергия мегузаранд.

§1. АНАБОЛИЗМ

Маҷмӯи реаксияҳои синтези биологӣ мубодилаи пластикӣ ё анаболизм (аз юнонӣ *anabole* – авҷ) номида мешавад. Номи ин намуди мубодила моҳияти онро инъикос менамояд: аз моддаҳои


сода, ки аз берун ба хучайра дохил мешаванд, моддаҳои монанд ба моддаҳои хучайра ба вучуд меоянд, яъне ассимилятсия мегузарад. Ҳамаи равандҳои мубодилаи моддаҳо дар хучайра ва кулли организм зери назорати дастгоҳи ирсӣ мегузаранд ва ин натиҷаи амалӣ гардидан ахбори генетикӣ мебошад, ки он дар хучайра воқеъ аст.

Акнун яке аз равандҳои муҳимтарини зухуроти ахбори ирсӣ ҳангоми мубодилаи пластиқӣ – синтези биологии сафедаҳоро дида мебароем.

Амалӣ гардидан ахбори ирсӣ – синтези биологии сафедаҳо

Чӣ тавре қайд кардем, ҳамаи гуногуни хосияти молекулаҳои сафедагӣ дар ниҳояти кор бо структураи якумини онҳо, яъне бо пайдарҳами аминокислотаҳо муйян мегардад. Барои синтез шудани сафеда, ахбор оид ба пайдарҳами (пайхам ҷойгиршавии) аминокислотаҳо дар структураи якумини он бояд ба рибосома расонда шавад. Ин раванд ду давра ё худ ду марҳаларо дар бар мегирад: транскрипсия ва трансляция.

Транскрипсия (аз лотинӣ transcriptio – рӯнавис кардан). Ахбор бо роҳи дар яке аз силсилаҳои молекулаи КДН синтез шудани молекулаи яксилсилаи КРН ба вучуд меояд, ки пайдарҳами нуклеотидҳои он ба пайдарҳами нуклеотидҳои матритса (модарӣ) – занчири полинуклеотидии КДН мувофиқат мекунад. Механизми маҳсуси «донистани» нуктаи ибтидоии синтези сафеда, интихоби занчири КДН, ки бо он ахбор ҳисоб карда мешавад, ҳамчунин, механизми анҷомёбии раванд мавҷуд аст. Ба ҳамин тарик, КРН-а ба вучуд меояд (расми 4.1).




Расми 4.1. Транскрипсия

Транслятсия (аз лотинӣ translatio – додан). Давраи дигари синтези биологӣ – гузаронидани ахборе, ки дар пайдарҳамии нуклеотидҳо (пайдарҳамии кодонҳо)-и молекулаи КРН-а ҷой дорад, дар пайдарҳамии аминокислотаҳои занчири полипептидӣ мебошад.

Дар прокариотҳо (бактерияҳо), ки ядрои ташаккулӯфта надоранд, рибосомаҳо ба молекулаи аз нав синтезшудаи КРН-а зуд баъди ҷудошавии он аз КДН, ё ҳатто, то анҷом ёфтани синтези пурраи он, пайваст шуда метавонанд.

Дар эукариотҳо КРН-а дар ибтидо бояд тавассути пардаи ядро ба ситоплазма расонда шавад. Гузарониш бо сафедаҳои маҳсус ба амал оварда мешавад, ки бо молекулаи КРН комплекс ҳосил менамоянд. Ин сафедаҳо КРН-а-ро аз таъсири заарноки ферментҳои ситоплазмагӣ муҳофизат мекунанд. Дар ситоплазма дар яке аз нӯгҳои КРН-а рибосома фаъолият намуда, синтези полипептид оғоз меёбад.


Рибосома дар молекулаи КРН-а номунтазам (номураттаб), триплет аз паси триплет ҷойгир мешавад (расми 4.2). Ба андозаи ҷойгиршавии рибосома дар молекулаи КРН-а, дар занчири полипептидӣ пайи ҳамдигар аминокислотаҳо ҷой мегиранд, ки ба триплети КРН-а мувофиқанд. Мувофиқшавии дурусти аминокислотаҳоро ба коди триплети КРН-а КРН-н таъмин менамояд. Ҳар як аминокислота КРН-н худро дорад.



Яке аз триплетҳо – антикодон ба триплети муайянни КРН-а ҷиддан комплементар мебошад. Ҳамчунин, ба ҳар қадом аминокислота ферменти муайян мувофиқат менамояд, ки онро ба КРН-н

пайваст мекунад. Принципи умумии додани ахбори ирсй доир ба структураи молекулаҳои сафедагӣ дар раванди синтези биологии занчири полипептидӣ дар расми 4.3 нишон дода шудааст.

Баъди анҷом ёфтани синтез занчири полипептидӣ аз матритеса молекулаи КРН-а чудо шуда, сипас структураи сеюминро соҳиб мешавад, ки ба сафедаи мазкур ҳос аст.



Расми 4.3. Схемаи додани ахбори ирсй аз КДН ба КРН-и ахборӣ ва ба сафеда

Молекулаи КРН-а барои синтези полипептидҳо мисли рибо-сома, мумкин такорран истифода шавад. Дар ин ҷо мағҳумҳои транскрипсия ва транслятсия ба таври хеле одӣ ва муҳтасар тавсиф карда шудаанд. Дар хотир бояд дошт, ки синтези биологии сафедаҳо – раванди хеле мураккаб буда, ба иштироки бисёр ферментҳо ва сарфи микдори зиёди энергия вобаста аст.

Синтези биологии молекулаҳои гайрисафедагӣ дар ҳуҷайроҳо дар се давра ба амал меояд. Дар ибтидо доир ба структураи сафеда – ферменти махсус ахбор ба вучуд меояд, баъд бо ёрии ин фермент молекулаи муайянни ангиштоб ё липид ҳосил мешавад. Бо ҳамин роҳ дар организм дигар молекулаҳои гайрисафедагӣ – витаминҳо, гормонҳо ва гайра низ ҳосил мешаванд.

Саволҳо барои санчиш:

1. Синтези биологӣ аз чӣ иборат аст? Мисолҳо оред. Синтези биологӣ аз синтези химиявӣ аз қадом ҷиҳат фарқ мекунад?
2. Раванди ассимилятсияро таъриф дихед.
3. Коди генетикӣ чист?
4. Ҳосиятҳои асосии коди генетикиро гӯед.
5. Кислотаҳои рибонуклеинат дар кучо синтез мешаванд?

6. Синтези сафеда дар кучо ба амал меояд? Шумо ба хосият ва нақши сафедаҳо, инчунин кислотаҳои нуклеинат дар организм чӣ тавр баҳо дода метавонед?

Тестҳо

1. Мачмӯи раванди реаксияҳои синтези биологиро чӣ меноманд?
 - а) анаболизм; б) катаболизм; в) денатуратсия.
2. Ассимилятсия чӣ маъно дорад?
 - а) аз ҳисоби моддаи сода дар ҳуҷайра синтез шудани моддаҳои органикӣ; б) таҷзия шудани моддаҳо дар организм; в) синтези АТФ.
3. Синтези сафедаҳо дар қадом қисми ҳуҷайра амалий мегардад?
 - а) рибосомаҳо; б) митохондрияҳо; в) пластидҳо.
4. Аз молекулаи КДН нусхабардор шудани КРН – аро чӣ меноманд?
 - а) транскрипсия; б) транслатсия; в) терминатсия.
5. Раванди гузаштани аҳбори ирсӣ аз КРН- а бо занчири полипептидии сафедаро чӣ меноманд?
 - а) транслокатсия; б) транслатсия; в) транскрипсия.
6. Аминокислотаҳоро барои синтез шудани сафеда дар рибосома қадом КРН таъмин менамояд?
 - а) КРН - р; б) КРН - а; в) КРН - н.

§2. МУБОДИЛАИ ЭНЕРГЕТИКӢ – КАТАБОЛИЗМ


Раванде, ки муқобили синтез аст, диссимилатсия – мачмӯи реаксияҳои таҷзия мебошад. Ҳангоми таҷзия шудани пайвастаҳои калонмолекула энергия хориҷ мешавад, ки барои реаксияҳои синтези биологӣ зарур аст. Бинобар ин, диссимилатсияро мубодилаи энергетикии ҳуҷайраҳо ё катаболизм (аз юнонӣ katabole – вайронкуниӣ, ба паст партофтсан) низ меноманд.

Энергияи химиявии моддаҳои физӣ дар бандҳои гуногуни ковалентии байни атомҳои молекулаи пайвастаҳои органикӣ мавҷуданд. Масалан, ҳангоми қандашавии чунин банди химиявӣ – банди пептидӣ, қариб 12 кҶ дар 1 мол энергия озод мешавад. Дар глюкоза миқдори энергияи потенсиалӣ, ки дар бандҳои байни атомҳои С, Н ва О мавҷуд аст, 2800 кҶ-ро дар як мол (яъне дар 180 г глюкоза) ташкил медиҳад. Ҳангоми таҷзияи глюкоза энергия бо иштироқи як қатор ферментҳо давра ба давра мувофиқи муодилаи зерин чудо мешавад:



Як қисми энергия, ки аз моддаҳои гизой озод мешавад, дар шакли гармӣ пароканда шуда, қисми дигар дар энергияи бандҳои фосфатии АТФ захира мегардад. Маҳз АТФ энергияи ҳама на-мудҳои фаъолияти хучайраҳо – синтези биологӣ, кори механикӣ (тақсимшавии хучайра, қашишҳӯрии мушакҳо), гузаронидани моддаҳо аз мембрана, нигоҳ доштани потенсиали мембранныӣ дар ҷараёни интиқоли импулсҳои асаб, ихроҷи усораҳои гуногунро таъмин месозад.

Молекулаи АТФ аз асоси нитрогении аденин, қанди рибоза ва се боқимондаи кислотаи фосфат иборат мебошад (расми 4.4).



Расми 4.4. Схемаи соҳти АДФ ва табдилёбии он ба АДФ


Аденин, рибоза ва фосфати аввалин аденоzinмонофосфат (АМФ) ҳосил мекунад. Агар ба фосфати аввалин фосфати дуюмин пайваст шавад, аденоzinифосфат ҳосил мегардад. Молекула бо се боқимондаи кислотаи фосфат (АТФ) бештар энергияталааб мебошад. Таҷзияи охири фосфати АТФ ба ҷойи 12 кҔ, ки ҳангоми қандашавии банди одии химиявӣ чудо мешавад, бо хориҷшавии 40 кҔ мегузарад. Ба туфайли энергияи зиёди бандҳо дар молекулаи АТФ хучайра метавонад дар фазои хеле хурд микдори бештари энергияро захира карда, онро ба қадри зарурӣ сарф намояд. Синтези АТФ дар митохондрияҳо ба амал меояд. Аз ин ҷо, молекулаи АТФ ба қисмҳои гуногуни хучайра дохил шуда, энергияи раванди фаъолияти ҳаётро таъмин менамояд.

Марҳалаҳои мубодилаи энергетикий. Мубодилаи энергетикийро одатан ба се марҳала чудо мекунанд. Марҳалаи якум – марҳалаи тайёрӣ мебошад. Дар ин марҳала молекулаҳои ди - ва по-лисаҳаридҳо, ҷарбҳо, сафедаҳо ба молекулаҳои хурд, глюкоза,


глітсерин ва кислотаҳои равғанӣ, аминокислотаҳо; молекулаҳои калони кислотаҳои нуклеинат ба нуклеотидҳо таҷзия мешаванд. Дар марҳалаи мазкур энергияи кам хориҷ шуда, дар намуди гармӣ пароканда мегардад.

Марҳалаи дуюм – марҳалаи беоксиген ё нопурра аст. Он, инчунин нафаскашии анаэробӣ (гликолиз) ё туршшавӣ низ номида мешавад. Истилоҳи «туршшавӣ»-ро одатан нисбат ба равандҳо, ки дар хӯчайраи микроорганизмҳо ё рустаниҳо мегузаранд, истифода мебаранд. Моддаҳои дар ин марҳала ҳосилшуда бо иштироки ферментҳо ба таҷзияи минбаъда дучор мегарданд. Масалан, дар мушакҳо дар натиҷаи нафаскашии анаэробӣ молекулаи глюкоза ба ду молекулаи кислотаи пироангур ($C_3H_4O_3$) таҷзия шуда, сипас, то ба кислотаи шир (оксипропионат) ($C_3H_6O_3$) барқарор мешавад.

Дар реаксияҳои таҷзияи глюкоза кислотаи фосфат ва АДФ иштирок менамоянд, ки онро дар намуди умумӣ чунин ифода кардан мумкин аст:




Дар занбӯруғҳои хамиртуруш молекулаи глюкоза бе иштироки оксиген ба спирти этил ва оксиди карбон (IV) мубаддал мешавад (ин равандро туршшавӣ ё ҷӯшхӯрии спиртӣ меноманд):



Дар микроорганизмҳои дигар гликолиз мумкин аст бо ҳосил шудани атсетон, кислотаи атсетат ва ғайра анҷом ёбад. Дар ҳар маврид таҷзияи як молекулаи глюкоза бо ҳосилшавии ду молекулаи АТФ мегузарад. Ҳангоми бе иштироки оксиген таҷзия шудани глюкоза дар молекулаи АТФ ба намуди банди химиявӣ 40% энергия нигоҳ дошта шуда, бокимондаи он дар намуди гармӣ пароканда мешавад.

Марҳалаи сеюми мубодилаи энергетикий – марҳалаи нафаскашии аэробӣ ё таҷзияи оксигенӣ мебошад. Реаксияҳои ин марҳала низ бо ферментҳо тезонида мешаванд. Ҳангоми ба хӯчайра дохил шудани оксиген моддаҳои қаблан ҳосилшуда то маҳсулоти охирин – об ва оксиди карбон (IV) оксид мешаванд. Нафаскашии

оксигеней бо хориҷ шудани миқдори зиёди энергия ва дар молекулаи АТФ захира гаштани он мегузарад. Муодилаи реаксияи суммавии (чамъучамъ) нафаскашии аэробиро ба тарики зайл ифода кардан мумкин аст:



Ҳамин тавр, дар вакти оксид шудани ду молекулаи кислотаи шир 36 молекулаи АТФ ҳосил мешавад. Пас маълум мешавад, ки нақши асосиро дар таъмин намудани ҳуҷайраҳо бо энергия нафаскашии аэробӣ мебозидааст.

Вобаста ба қобилияти қабул кардан ё худ гирифтани энергия организмҳо вобаста ба мубодилаи моддаҳо ба ду гурӯҳ – автотрофӣ ва гетеротрофӣ чудо мешаванд.

Тестҳо

1. Маҷмӯи реаксияҳои таҷзияшавиро чӣ меноманд?
а) катаболизм; б) ассимилятсия; в) анаболизм.
2. Катаболизм аз қадом забон гирифта шудааст?
а) лотинӣ; б) юнонӣ; в) англisisӣ.
3. Ҳангоми таҷзияи глюкоза дар умум чӣ қадар энергия чудо мешавад?
а) 2800 кЧ; б) 1800 кЧ; в) 3000 кЧ.
4. Синтези АТФ дар қадом қисми ҳуҷайра ба амал меояд?
а) рибосома; б) митохондрия; в) хлорофил.
5. Мубодилаи энергетикӣ аз ҷанд марҳала (зина) иборат аст?
а) ду; б) се; в) чор.
6. Қадом марҳалаи мубодилаи энергетикӣ бе иштироки оксиген мегузарад?
а) якум; б) дуюм; в) сеюм.
7. Қадом шакли нафаскаши мавқеи асосиро дар таъмин намудани ҳуҷайраҳо бо энергия иҷро мекунад?
а) аэробӣ; б) анаэробӣ; в) тайёрӣ.

§3. МУБОДИЛАИ АВТОТРОФИИ МОДДАҲО


Автотрофҳо организмҳо мебошанд, ки аз ҳисоби пайвастаҳои гайриорганикӣ гизо (энергия) мегиранд. Ба онҳо бавзе бактерияҳо ва ҳамаи рустаниҳои сабз дохил мешаванд. Вобаста

ба кадом манбай энергияро барои синтези пайвастаҳои органикӣ истифода бурданашон организмҳои автотрофиро ба ду гурӯҳ – фототрофҳо ва хемотрофҳо чудо менамоянд.

Барои фототрофҳо манбай энергия рӯшной буда, аммо хемотрофҳо энергияро, ки дар вакти реаксияҳои оксидубарқароршавӣ чудо мешавад, истифода мебаранд. Ҳамаи рустаниҳои сабз фототроф мебошанд. Бо ёрии хлорофилл, ки дар хлоропластҳо мавҷуданд, онҳо раванди фотосинтез (ба энергияи бандҳои химиявӣ табдил додани энергияи рӯшной)ро ба вучуд меоранд. Фотосинтез – раванди хеле мураккаб мебошад.

Фотосинтез. Аз ҳисоби истифодаи энергияи нури Офтоб бо иштироки пигменти сабзи хлорофилл аз молекулаи моддаҳои гайриорганикӣ ҳосил шудани молекулаи моддаҳои органикиро фотосинтез меноманд. Фотосинтез аз ду фаза – рӯшной ва торикий иборат аст (расми 4.5).


Дар фазаи рӯшной кванти рӯшной (фотонҳо) бо молекулаҳои хлорофилл таъсири мутақобила мекунад. Дар натиҷа молекулаҳо дар муддати ниҳоят кӯтоҳ ба энергияи «барангехта» мегузаранд. Сипас, энергияи молекулаҳои барангехта қисман ба гармӣ бадал мешавад ё дар намуди рӯшной паҳн мегардад. Қисми дигари он ба иони гидроген (H^+), ки доимо дар маҳлули обӣ ба сабаби дис-сotsиатсияи об мавҷуд аст, дода мешавад:



Гидроксидионҳо (OH^-) электронҳои худро ба молекулаҳои дигар дода, ба радикалҳои озод табдил мейёбанд, ки дар натиҷа об авоксигени молекулавӣ ҳосил мешаванд:




Ҳамин тавр, манбай оксигени молекулавӣ, ки дар раванди фотосинтез ҳосил шуда, сипас дар атмосфера паҳн мегардад, об аст ва он дар натиҷаи фотолиз (таҷзияи об аз таъсири рӯшной) чудо мешавад. Энергияи рӯшной дар фазаи рӯшной, ба гайр аз фотолизи об, барои синтези АТФ аз АДФ ва фосфат бе иштироки оксиген истифода мегардад.



Ин равандҳо хеле босамар мебошанд: дар хлоропластҳо нисбат ба митохондрияҳои ҳамон як рустаний бо иштироки оксиген АТФ 30 маротиба бештар ҳосил мешавад. Бо ҳамин роҳ, энергияе захира мегардад, ки барои равандҳои дар фазаи торикии фотосинтез гузаранда зарур аст.

Дар реаксияҳои химиявии фазаи торикий, ҷараёне, ки барои он рӯшной лозим нест, манбаи асосиро пайвастшавии CO₂ ишғол менамояд.

Дар ин реаксияҳо молекулаҳои АТФ, ки ҳангоми фазаи рӯшной синтез мешаванд ва атомҳои гидроген, ки дар раванди фотолизи об ҳосил мегарданд (бо молекулаҳо – интиқолдиҳандаҳо пайвастанд), иштирок мекунанд:



Ҳамин тарик, энергияи рӯшноии Офтоб ба энергияи химиявии пайвастаҳои мураккаби органикӣ мубаддал мешавад.

Чӣ тавре ки дар боло қайд гардид, маҳсулни иловагии фотосинтези рустаниҳои сабз оксигени молекулавӣ буда, он ба атмосфера ҳориҷ мешавад. Оксигени озод дар атмосфера омили бузурги аз нау ҳосил шудани моддаҳо аст. Пайдоиши он дар Замин сабаби ба вучуд омадани мубодилаи аэробии моддаҳо гардид.

Хемосинтез. Баъзе бактерияҳое, ки хлорофилл надоранд, ба қобилияти синтез намудани пайвастаҳои органикӣ соҳиб мебошанд. Дар ин маврид онҳо энергияи реаксияҳои химиявии моддаҳои гайриорганикро истифода мебаранд. Ба энергияи химиявии пайвастаҳои органикӣ синтезшаванда табдил ёфтани энергияи реаксияҳои химиявиро хемосинтез меноманд. Хемосинтезро соли 1887 микробиологи намоёни рус С.Н.Виноградский кашф намуда буд.

Ба гурӯҳи автотрофҳо-хемосинтезҳо (хемотрофҳо) бактерияҳои азотандӯз доҳил мешаванд. Баъзе аз онҳо аз энергияи оксидшавии аммиак ба кислотаи нитрит, баъзеи дигар аз энергияи оксидшавии кислотаи нитрит ба кислотаи нитрат истифода мебаранд. Хемосинтезҳое низ вучуд доранд, ки аз оксидшавии оҳани дувалента ба севалента ё аз оксидшавии сулфиди гидроген то кислотаи сулфат энергия мегиранд. Бактерияҳои хемосинтезӣ нитрогени атмосфераро гирифта, маъданҳои ҳалнашавандаро ба шакли барои аз худ намудани рустаниҳо корояму қулай табдил медиҳанд. Автотрофҳо – хемосинтезҳои ба ном «оҳанбактерияҳо» ва «сулфурбактерияҳо» низ мавҷуданд. «Оҳанбактерияҳо» энергияи ҳангоми оксидшавии оҳани дувалента ба севалента ҳоричшавандаро истифода мебаранд, вале «сулфурбактерияҳо» сулфиди гидрогенро то ба кислотаи сулфат оксид менамоянд.

Мубодилаи гетеротрофии моддаҳо. Организмҳое, ки аз пайвастаҳои гайриорганикӣ пайвастаҳои органикро синтез карда на метавонанд, барои аз муҳити атроф ворид шудани онҳо эҳтиёч манданд. Чунин организмҳо гетеротрофҳо номида мешаванд. Ба онҳо аксарияти бактерияҳо, занбӯруғҳо ва ҳамаи ҳайвонот мансубанд. Ҳайвонот дар табиат ҳайвоноти дигар ва рустаниҳоро ҳӯрда, якҷоя бо ҳӯрок ангиштобҳо, ҷарбҳо, сафедаҳо ва кислотаҳои нуклеинати тайёрро низ мегиранд. Дар рафти фаъолияти ҳаёт таҷзияи (парахашавии) ин моддаҳо ба амал меояд. Дар ин вақт аз қисми озодшудаи молекулаҳо – глюкоза, аминокислотаҳо, нуклеотидҳо ва гайра пайвастаҳои органикӣ нисбатан мураккаб – гликоген, ҷарбҳо, сафедаҳо, кислотаҳои нуклеинат синтез мешаванд, ки барои ҳамаи организмҳо хос аст. Дар натиҷаи таҷзияи қисми дигари молекулаҳо энергия ҳориҷ мегардад, ки барои фаъолияти организми зинда истифода мешавад.

Саволҳо барои санчиши:

1. Ассимилятсия ва диссимилятсия чист? Марҳилаҳои диссимилятси яро тавсиф кунед.
2. Аҳамияти АТФ дар мубодилаи моддаҳо дар ҳуҷайра аз чӣ иборат аст?
3. Мубодилаи энергияро дар ҳуҷайра дар мисоли таҷзияи глюкоза гӯед.
4. Ба шумо қадом ҳелҳои ғизогирӣ организмҳо маълуманд?
5. Қадом организмҳо автотрофҳо номида мешаванд?
6. Фазаҳои рӯшнӣ ва торикии фотосинтезро тавсиф кунед.
7. Ҷаро дар натиҷаи раванди фотосинтез дар рустаниҳои сабз ба атмосфера оксигени озод ҳориҷ мешавад?
8. Ҳемосинтез чист? Он ба қадом навъи организмҳо хос аст?
9. Қадом организмҳо гетеротрофҳо номида мешаванд?

Тестҳо

1. Организмҳое, ки аз ҳисоби пайвастаҳои гайриорганикӣ моддаҳои организмиро пайдо мекунанд чӣ меноманд?
 - а) аутотрофҳо; б) гетеротрофҳо; в) симбиозҳо.
2. Аутотрофҳо ба ҷанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?
 - а) ду; б) се; в) ҷор.
3. Қадоме аз ин организмҳо қабилияти фотосинтез кардан дорад?
 - а) хлорелла; б) евглен; в) амёба.
4. Фотосинтез аз ҷанд фаза иборат аст?
 - а) ду; б) се; в) ҷор.
5. Оксигени озод дар атмосфера аз ҳисоби чӣ пайдо мешавад?
 - а) аз таҷзия шудани об; б) аз оксигени фурӯбурда; в) аз гази карбонат.
6. Аз ҳисоби реаксияҳои химиявии моддаҳои гайриорганикӣ пайдо шудани энергияро чӣ меноманд?
 - а) фотосинтез; б) ҳемосинтез; в) гетеротрофҳо.
7. Организмҳое, ки аз пайвастаҳои гайриорганикӣ пайвастаҳои организмиро синтез намекунанд, чӣ ном доранд?
 - а) аутотрофҳо; б) гетеротрофҳо; в) симбиозҳо.

БОБИ V

СОХТ ВА ВАЗИФАИ ҲУҶАЙРА

Равандҳои биохимиявие, ки дар ҳуҷайра ба амал меоянд, бевосита ба сохтори ҳуҷайраи зинда вобаста буда, ҳар яки онҳо ягон вазифаро ичро мекунанд.

Чунин сохтори ҳуҷайраҳоро органоид меноманд ва онҳо ҳамчун узвҳои томи организм вазифаи маҳсусро ичро мекунанд.

Олимон зимни тадқиқоте, ки бо ёрии асбобҳои ҳозиразамон гузаронидаанд, имкон пайдо карданд, ки нозукиҳои сохти ҳуҷайрано омӯхта, ҳамаи организмҳои зиндаро аз ҷиҳати сохтор ба организмҳои бехаста – беядро (прокариотҳо) ва ҳастадор – ядродор (эукариотҳо) ҷудо кунанд. Ба гурӯҳи прокариотҳо бактерияҳо ва обсабзҳои қабуди сабз, ба гурӯҳи эукариотҳо занбӯруғҳо, рустаниҳо ва ҳайвонот мансубанд.

Организмҳои прокариотӣ хусусиятҳои сохтори қадимаро нигоҳ дошта, хеле сода мебошанд, барои ҳамин онҳоро ба олами алоҳида ҷудо мекунанд. Организмҳои эукариотӣ пардаи ҳастай (ядройӣ) дошта, сохташон мураккаб аст: дорои қароргоҳи энергетикӣ – митохондрия мебошанд. Ба ибораи дигар, сохти ҳамаи ҳуҷайраҳои ҳастадор (эукариотҳо) мураккаб буда, қобилияти аз ҳуд кардани оксигенро доранд ва энергияи зиёд ҳосил мекунанд.

§1. ҲУҶАЙРАҲОИ ПРОКАРИОТИ

Яке аз намояндаҳои ҳуҷайраҳои прокариотӣ бактерияҳо мебошанд. Бактерияҳо дар ҳама ҷой – ҳаво, об, замин, ҳӯрокворӣ, зери хок, укёнус, қуллаи кӯҳҳо, дар қаъри яхҳои арктикий ва Антарктика, обҳои зеризаминии гарм, қабати болои атмосфера во-мехӯранд. Новобаста аз сохти сода, бактерияҳо қобилияти баланди мутобиқат доранд.

Бактерияҳо яке аз шаклҳои содаи ҳаёт буда, ба типи мавҷудоти зиндаи қадимӣ дохил мешаванд ва дар ибтидои аввали тараққиёти ҳаёт дар рӯйи Замин пайдо шудаанд.

Гумон меравад, ки нахуст бактерияҳо дар баҳрҳо зиндагӣ ме-карданд ва мумкин аз онҳо микроорганизмҳо ҳозира пайдо шудаанд. Инсон бо олами микробҳо фақат дар аспи XVII шиносой пайдо кард, зоро дар ҳамин давра заррабин (линза) ихтироъ гардид ва бо ёрии он чисмҳои ба ҷашм ноаёнро дидан мумкин буд. Тараққиёти минбаъдаи техника дар асрҳои оянда имконият дод, ки бактерияҳо ва дигар организмҳои прокариотиро ҳаматарафа омӯзанд.

Агар ба ҳусусияти соҳти ҳуҷайраи бактерияҳо нигарем, гуногуншаклӣ ба назар мерасад (расми. 5.1). Аз ҷумла андозаи ҳуҷайраи бактерияҳо хеле ҳам гуногун мебошанд (аз 1 то 10 -15 мкм).

Вобаста ба шакл, онҳоро ҳуҷайраҳои доирашакл, қоқи дарозрӯя, ҷӯбчамонанд, печхӯрда, спиралӣ (расми 5.2) меноманд.

Бактерияҳо, вобаста ба намуд танҳо, баъзеашон дар шакли тӯда зиндагӣ мекунанд. Масалан, стрептококкҳо дар одам ва ҳайвон бемориҳои илтиҳобиро ба вучуд оварда, дар шакли занҷир аз ҷанд ҳуҷайраҳои бактериявӣ ташаккул ёфтаанд; стафилококкҳо ба роҳи нафаси кӯдакон сироят карда, дар шакли ҳӯшииангур инкишоф мейбанд.


Вобаста ба ҳусусияти физиологӣ бактерияҳо гуногун мешаванд. Онҳо метавонанд дар ҳолати аэробӣ (бо оксиген), анаэробӣ (без оксиген) ва ё дар ҳар ду ҳолат ҳаёт гузаронанд. Манбаи энергия барои онҳо равандҳои нафаскашӣ, туршонидан ё фотосинтез маҳсуб мейбанд. Бисёр намуди онҳо дорои пигментҳои гуногун мебошанд. Бештарни бактерияҳо дар организми ҳайвонот ва рустаниҳо сукунат карда, онҳоро ба бемориҳо гирифтор мекунанд. Вақтҳои охир муқаррар гардид, ки баъзе бактерияҳо дар бактерияҳои дигар паразитӣ мекунанд.



Расми 5.1. Нақшай соҳти ҳуҷайраи прокариотҳо

Бактерияҳо ҳаста (ядро) надоранд ва ахбори ирсӣ дар як хромосома чой гирифтааст. Хромосомаи бактерия аз як молекулаи КДН иборат буда, шакли ҳалқаро дорад ва дар ситоплазма чойгир шудааст. КДН-и бактерияҳо машмӯаи сафедаҳоро надорад. Бинобар ин, бештари хиссачаҳои ирсӣ, яъне генҳо, ки дар хромосомаҳо чойгиранд, дар ҳолати фаъол қарор дошта, аз онҳо пайиҳам ахбори ирсӣ нусхабардор мешавад. Ҳуҷайраи бактерияҳо бо парда (мембрана) ихота шудааст (расми 5.2), ки ситоплазмаро аз девори ҳуҷайра чудо мекунад. Дар ситоплазма хиссаи мембрана кам аст; дар он рибосомаҳо чой дошта, сафедаро синтез мекунанд.

Ҳамаи ферментҳое, ки дар рафти фаъолияти бактерияҳо ширкат доранд, дар ситоплазма дар шакли диффузӣ парешон мебошанд ё ба мембранаи даруниҷаи часпидаанд. Дар бисёр микроорганизмҳо моддаҳои захиравӣ дар шакли полианглиштобҳо, ҷарбҳо ва полифосфатҳо дар даруни ҳуҷайра камъ меоянд.



Расми 5.2. Шакл ва баҳамчойгиршавии бактерияҳо:
1 – чӯбчашакл; 2-4 – нуқатӣ; 5 – морпech.

Ин моддаҳо дар ҷараёни мубодилаи моддаҳо ба бактерияҳо дохил шуда, дар мавриди набудани энергияи беруниҷаи ҳаётӣ онҳоро таъмин месозанд.

Афзоиши бактерияҳо бо роҳи тақсимшавӣ аст. Тақсимшавӣ баъди дучанд гаштани хромосомаи ҳалқагӣ ва дароз шудани ҳуҷайра оғоз ёфта, тадриҷан пардаи мобайнӣ ва сипас, ҳуҷайраҳои духтарӣ ташаккул мейбанд.

Баъзан бактерияҳо бо роҳи ҷинсӣ меафзоянд ва дар натиҷа омезиш (комбинатсия)-и нави генҳо дар хромосомаи бактерияҳо ба вучуд меоянд. Аксари бактерияҳо спора меофарапанд. Спораҳо ҳамон вақт пайдо мешаванд, ки агар захираи моддаҳои ғизӣ кам гардад ё дар муҳити зист миқдори маҳсули мубодила аз меъёр зиёд аст.

Ташаккули спора дар шакли танобак дар қисми ситоплазмаи ҳуҷайраи модарӣ оғоз ёфта, он бо мембрана ихота шудааст (расми 5.3).

Расми 5.3.

Расиши спора дар хүчайраи бактерия



Баъдан спора бо пардаи хүчайравӣ иҳота мешавад. Гоҳо ин парда серқабат мебошад. Ҳамин тавр, ҷараёни фаъолияти ҳаёт дар спора катъ мегардад. Спораи бактерияҳо дар ҳолати хушкӣ хеле устуворанд.

Дар ин мавриди спора қобилияти ҳаётин худро садҳо ва ҳазорҳо сол нигоҳ дошта, гармову сарморо аз сар мегузаронад. Ба ин гуфтаҳо спораҳое, ки аз қабрҳои кухна ёфт шудаанд, шаҳодат медиҳанд (мумиёй қадимаи мисриҳо, захираи маҳсулоти ҳӯрокӣ дар горҳо). Чунин спораҳо, агар дар шароити мусоид ҷой ёбанд, ба хүчайраҳои бактерияҳои фаъол мубаддал мегарданд.

Олимон микроорганизмҳоро аз спораҳои яхбастаи 10-12-ҳазорсола парвариш кардаанд.

Ҳамин тавр, ҳосилшавии спора дар прокариотҳо яке аз зинаҳои ҳаёт буда, шароити ногуори муҳити берунаро аз сар мегузаронад. Файр аз ин, ҳолати спорагӣ имкон медиҳад, ки онҳо ба воситаи бод ва омилҳои дигар пахн шаванд.

Саволҳо барои санчиш:

1. Органоидҳои хүчайраро номбар кунед.
2. Дар қадом асос ҳамаи организмҳои зиндаро ба ду гурӯҳ, яъне прокариотҳо ва эукариотҳо чудо мекунанд?
3. Қадом организмҳо ба прокариотҳо доҳил мешаванд?
4. Соҳти хүчайраи бактерияро шарҳ дихед.
5. Бактерияҳо чӣ гуна афзоиш мейёбанд?
6. Муҳити спораҳосилшавии бактерияҳо дар чист?

Истилоҳот:

1. Мезосома – қисми берунаи мембранаи ситоплазма.
2. Микоплазмаҳо – шакли нисбатан содаи намояндаи прокариотҳо, ки пардаи хүчайраро надоранд.
3. Спораҳосилшавӣ – зинаи ҳаёти прокариотҳо, ки ба номусоидии муҳит вобаста аст.
4. Сианобактерияҳо – организмҳои прокариотии қобили фотосинтез, ки дар баъзеи онҳо маҷмӯаи пигментии ба рустаниҳои дараҷаи олий хос вуҷуд дорад.

5. Археобактерия – прокариотхое, ки хусусиятҳои қадимаи худро нигоҳ доштанд.

6. Хромосомаи ҳалқагӣ – маводди ирсии ҳуҷайраҳои прокариотӣ, ки КДН дар шакли молекулаи ҳалқагӣ мавҷуд аст.

Тестҳо

1. Организмҳои зинда вобаста ба соҳторашон ба чанд гурӯҳ чудо мешаванд:

а) ду; б) сет в) чор.

2. Ба прокариотҳо қадоме аз ин организмҳо доҳил мешаванд?

а) рустаниҳо; б) инфузорияҳо; в) бактерияҳо.

3. Қадоме аз ин организмҳо эукариотҳо мебошанд?

а) обсабзҳои қабуду сабз; б) занбӯруғҳо; в) бактерияҳо.

4. Эукариотҳо аз прокариотҳо бо чӣ фарқ мекунанд?

а) бо мавҷуд будани ядро (ҳаста); б) бо инкишифи нопурра; в) бо набудани ядро дар ҳуҷайрашон.

5. Қадом организмҳоро гетеротрофҳо меноманд?

а) онҳое, ки қобилияти синтез кардани моддаҳои органикро надоරанд; б) онҳое, ки аз хисоби моддаҳои ғайриорганикӣ моддаҳои органикро синтез мекунанд; в) онҳое, ки моддаҳоро вайрон мекунанд.

6. Инсон дар қадом аср бо микробҳо шинос шуд?

а) XV; б) XVI; в) XVII.

7. Вобаста ба шакл бактерияҳо чанд ҳел мешаванд?

а) ду; б) чор; в) панҷ.

8. Андозаи ҳуҷайраҳои бактерияҳо то чанд мкм аст?

а) 0-5 мкм; б) 1-10-15 мкм; в) 20-25 мкм.

9. Хромосомаҳои бактерияҳо чӣ гуна аст?

а) спиралӣ; б) риштагӣ; в) ҳалқагӣ.

10. Бактерияҳо чӣ ҳел афзоиш мекунанд?


а) бо тақсим шудани ҳуҷайраҳо; б) бо тақсим шудани ядро; в) бо тақсим шудани КДН.

11. Пайдоиши спораҳо барои бактерияҳо чӣ аҳамият дорад?

а) барои насл мондан; б) барои шароити ногуворро аз сар гузаронидан; в) барои сироят кардан.

§2. ҲУҶАЙРАҲОИ ЭУКАРИОТИ

Ба ҳуҷайраҳои эукариотӣ организмҳои дараҷаи ташаккулашон гуногун – аз содатаринҳо то рустаниҳои дараҷаи олий ва ҳайвонот мансубанд (расми 5.4). Дар расм намояндагони ҳуҷайраҳои эукариотӣ, аз чумла, якхуҷайрагиҳо (14-амёба, 15-сувойки, 16-эвгленай сабз), ҳамчунин, организмҳои серхуҷайраи набототӣ (1-6) ва ҳайвонот (7-13) акс ёфтаанд.



Расми 5.4. Хучайраҳои гуногуни эукариотҳо


Албатта, дар табиат хучайраи ҳамабоб мавҷуд нест, вале ҳамаи хучайраҳои эукариотӣ гомологӣ буда, барои навъҳои гуногуни онҳо соҳти умумӣ хос аст (расми 5.5).

Ҳар хучайра аз ду қисми бо ҳам алоқаманд, яъне ситоплазма ва ҳаста (ядро) иборат мебошад.

Ситоплазма

Дар ситоплазма органоидҳои гуногун ҷой гирифтаанд ва ҳар яки онҳо хосиятҳои худро дошта, дар давраҳои гуногуни ҳаёти хучайра иштирок мекунанд.

Ба ибораи дигар, ҳар яке аз органоидҳо дорои вазифаҳои муайянанд.



Расми 5.5. Соҳти хучайраи эукариотҳо: А – ҳайвон, Б – рустаний,
1 – ҳаста бо ҳиссача, 2 – мембранаи ситоплазма, 3 – девораи хучайра,
4 – плазмодесма, 5 – тури эндоплазмавӣ, 6 – вакуоли пиноцитозӣ,
8 – аппарати Голчи, 9 – лизосома, 10 – қатраҳои равған, 11 – сетриол,
12 – митохондрия, 13 – полиривосома, 14 – вакуол, 15 – хлоропласт.


Баъзе органоидҳо барои ҳамаи ҳучайраҳо хоссанд, масалан, митохондрия, маркази ҳучайра, аппарати Голчи, рибосомаҳо, тӯри эндоплазмавӣ, лизосомаҳо. Ҳамчунин, органоидҳое мавҷуданд, ки факат ба ҳучайраҳои муайян хоссанд, чунончи: миофибриллҳо, мижгонакҳо ва файра.

Ҳамин тавр, органоидҳо қисми таркибӣ ва доимии ситоплазмаи ҳучайраанд. Дар ситоплазма, инчунин, моддаҳои гуногун, ба ном ҳиссаҳои мавҷуданд. Онҳоро соҳторҳои тағириёбандаи ситоплазма меноманд (баъзан ба ин гурӯҳ ҳастаро низ доҳил мекунанд) ва фарқашон аз дигар органоидҳо дар он аст, ки дар ҳаёти ҳучайра гоҳ пайдо ва гоҳ нест мешаванд.

Ҳиссаҳои дуруштро гранула ва обакиро вакуол меноманд. Дар ҷараёни ҳаёт дар ҳучайра маҳсули мубодилаи моддаҳо дар шакли пигментҳо, сафедаҳои гранулий ва дар ҳучайраи ҷудокунандада моддаҳои захиравӣ дар шакли доначаҳои гликогенӣ, зарраҳои равған ҷамъ мешаванд.

Асоси ташаккули соҳтори ҳучайраро қонунияти соҳтори мембранный ташкил мекунад. Пас маълум мегардад, ки ҳучайра асосан аз мембрана ташкил ёфтааст ва ҳамаи мембранаҳо соҳтори якхела доранд. Дар замони ҳозира модели соҳтори мембранный қабул шудааст (расми 5.6). Вобаста ба ин мембранаи биологӣ аз ду қабати липидӣ иборат буда, дар умқоҳи гуногуни берунӣ ва дарунӣ молекулаҳои бисёр ва гуногуншакли сафеда ҷой гирифтаанд.

Мембранаи берунаи ситоплазма қабати болои ҳучайраро ташкил мекунад. Ин қабат дар ҳамаи ҳучайраҳо вуҷуд дошта, маҳсулоти ситоплазмаро аз муҳити беруна ҷудо менамояд. Қабати болоии ҳучайраи зинда доимо дар ҳаракат аст, дар вайчинҳо пайдо шуда, ҳаракати мавҷмонанд ба амал меояд.



Расми 5.6.

Мембранаи биологӣ:

- 1 – сафедаҳои мембрана,
- 2 – фосфолипиди дуқабата.


Агар ба қабати болои хүчайра нигарем, мебинем, ки таркиби он гуногун буда, сохтори болояш якхела нест, аз чумла хосијати физиологии он низ фарқ мекунад. Ҳамин тавр, қабати болои мембранаи хүчайра аз ҷиҳати морфологӣ ва физиологӣ маҳлут мебошад. Қабати болои хүчайра нисбатан устувор буда, қисми осебёфтаро зуд баркарор мекунад. Болои пардаи хүчайра яклухт нест. Дар мембранаи ситоплазмавӣ сӯрохиҳои хурд вучуд доранд, ки ба воситаи онҳо ба даруни хүчайра тавассути ферментҳо, ионҳо ва молекулаҳои хурд ворид мешаванд. Ғайр аз ин, ионҳо ва молекулаҳои хурд метавонанд бевосита аз мембрана ба даруни хүчайра дохил шаванд.

Ионҳо ва молекулаҳо ба хүчайра на бо роҳи гайрифаъо ли диффузиявӣ, балки бо роҳи фаъоли наклӣ дохил шуда, дар ин маврид энергия сарф мегардад. Ҳаракати моддаҳо интихобӣ буда, баязе моддаҳо аз мембрана ба осонӣ мегузаранд, моддаҳои дигар бошанд, дар он дар мемонанд.

Ҳамин тавр, концентратсияи иони K⁺ дар хүчайра нисбат ба муҳити берунаи он баланд аст, valee концентратсияи иони Na⁺ дар маҳлули байниҳуҷайрагӣ зиёд мебошад.

Роҳҳои пиноцитозӣ ва фагоситозии ба хүчайра дохил шудани моддаҳо ва заррачаҳо низ мавҷуд аст (расми 5.7). Мембранаи хүчайра шакли фурӯҳамидаро гирифта, дар ҷӯяки пайдошуда гӯшакҳо бо ҳам мечаспанд ва моеъ (дар ҳолати пиноцитоз) ё заррачаҳо (дар ҳолати фагоситоз)-ро ба дарун мекашанд.

Пиноцитоз яке аз роҳҳои муҳим ва механизми асосии воридшавии моддаҳои калонмолекула ба хүчайра мебошад. Андозаи вакуоли пиноцитозӣ 0,01 то 1,2 мкм аст (1,2,3). Баъди чанд муддат вакуоли пиноцитоз ба даруни ситоплазма дохил мешавад.



Расми 5.7.

Раванди пино ва фагоситоз. Иштироки лизосома дар ҳазми дохили хүчайравӣ (дар матн ишора шудааст).

Байни вакуолаҳои воридшуда, ки моддаҳои гуногунро бо ҳуҷайра дохил мекунанд ва лизосомаҳо, ки ферментҳои ин моддаҳоро ҳазм менамоянд, алоқаи маҳсус вучуд дорад (6,7,8,9).

Ҳамин тавр, тамоми сикли ҳазми гизои дохириҳуҷайравӣ аз ҷорӣ даври пайиҳам иборат аст: дохил шудани моддаҳо бо роҳи пино ё ки фагоситоз, таҷзия шудани онҳо зери таъсири ферментҳои лизосома; гузаронидани моддаҳои таҷзияшуда ба ситоплазма (дар натиҷаи тағиیر ёфтани қобилияти гузаронандагии мембранаи вакуолҳо); ихроҷ кардани бокимондаҳои ҳазмнашуда. Ҳуди вакуолҳо маҳв шуда, ба зарраҳои хурди ситоплазма табдил меёбанд.

Мембранаи ситоплазмавӣ вазифаи дигарро низ иҷро мекунад, масалан, алоқаи байни ҳуҷайраҳо ва бофтаҳои организмҳои серхӯҷайраро таъмин менамоянд.

Тӯри эндоплазмавӣ

Тӯри эндоплазмавӣ яке аз ҷузъҳои ситоплазмаи ҳуҷайра буда, аз ҷӯякҳо ва шохчаҳо иборат аст. Он ядроро иҳота карда, мембранаи худро дорад.

Дар ҳуҷайраҳое, ки мубодилаи моддаҳояшон зиёд аст, адади ҷӯякҳои тӯр ҳеле бисёранд. Ба ҳисоби миёна аз 30 то 50% ҳаҷми ҳуҷайраро тӯри эндоплазмавӣ ташкил мекунад.

Мембранаи тӯри эндоплазмавӣ ду шакл дорад: ҳамвор ва чиндор. Дар мембранаи ҳамвори тӯри эндоплазмавӣ асосан системаи ферментҳо мавҷуд аст, ки дар мубодилаи ҷарбҳо ва антигистобҳо иштирок мекунанд. Чунин мемброна бештар дар ғадудҳои равған дучор меояд ва синтези ҷарбҳоро ба роҳ мемонад. Дар ҳуҷайраҳои ҷигар бошад, синтези гликоген ва инчунин дар ҳуҷайраҳое, ки захираи моддаҳои гизои бисёрдошта (туҳми рустаниҳо) вомехӯранд.

Вазифаи асосии мембранаи чиндори тӯри эндоплазмавӣ синтези сафедаҳо аст, зоро рибосомаҳо дар мемброна шакли чироғирифта, дар он часпидаанд.

Ба воситаи ҷӯякҳо моддаҳои ҳаракат мекунанд, аз ҷумла моддаҳое, ки дар мемброна синтез мешаванд. Мембронаҳои тӯри эндоплазмавӣ вазифаи дигарро низ иҷро мекунанд, яъне фазои ферментҳоро аз ҳам ҷудо месозанд, ки ин барои фаъолияти муттасили онҳо дар реаксияҳои биохимиявӣ зарур аст. Ба ҳамин минвол, тӯри эндоплазмавӣ системаи умумии мубодилаи моддаҳои дохириҳуҷайравӣ буда, бо ҷӯякҷаҳои он моддаҳои ҳаракат мекунанд,

дар мембранаи ин үйлчилгэхэд ферментхо чой гирифта, фаъолияти хүчайраро ба рох мемонанд.

Тестхө


1. Хүчайрахой эукариотхо аз кадом қисмхо иборат аст?
а) ядро; б) ядро ва ситоплазма; в) органеллахо.
2. Кадоме аз ин органоидхо барои ҳамаи хүчайра хоссанд?
а) митохондрия; б) қамчинак; в) мицхонакхо.
3. Кадом органоидхо танхо барои хүчайрахой муайян хоссанд?
а) миофибриллхо; б) лизосомаҳо; в) маркази хүчайра.
4. Кадом моддаҳои ситоплазмаро сохтори тағийрёбанда меноманд?
а) зарраҳои равган; б) мачмай Голчи; в) сентриола.
5. Мембрана аз кадом қисмхо иборат аст?
а) ду қабати липидӣ ва сафедаҳои мембрана; б) танхо қабати липид;
в) танхо мембранаи сафедагӣ.
6. Ионҳо ва молекулаҳо бо кадом тарз ба хүчайра дохил мешаванд?
а) гайрифаъоли диффузионӣ; б) фаъоли накш; в) фаъоли диффузионӣ.
7. Пиноцитоз аз фагоситоз бо чӣ фарқ мекунанд?
а) фурӯ бурданни қатраҳо; б) фурӯ бурданни хиссачаҳо; в) фурӯ бурданни макромолекула.
8. Сикли ҳазми ғизои дохилихүчайравӣ аз чанд давр аст?
а) ду; б) чор; в) панҷ.
9. Даври дуюми ҳазми ғизогӣ чӣ ном дорад?
а) дохил шудани моддаҳо; б) таҷзия шудани моддаҳо; в) гузаронидани моддаҳо ба ситоплазма.
10. Алоқаи байнни хүчайрахо ва бофтаҳоро кадом қисми ситоплазма ичро мекунад?
а) мембранаи ситоплазмавӣ; б) девори лизосомаҳо; в) вакуолаҳо.
11. Тӯри эндоплазматикӣ чанд фоизи ҳаҷми хүчайраро ташкил мекунад?
а) 10-15 %; б) 30-50 %; в) 60-80 %.
12. Мембранаи тӯри эндоплазматикӣ чанд шакл дорад?
а) ду; б) чор; в) шаш.
13. Дар мембранаи ҳамвори тӯри эндоплазмагӣ кадом моддаҳо синтез мешаванд?
а) ҷарбҳо; б) сафедаҳо; в) аминҳо.
14. Дар мембранаи чиндори тӯри эндоплазма чӣ синтез мешавад?
а) ангиштобҳо; б) равганҳо; в) сафедаҳо.

§3. РИБОСОМАХО

Рибосомаҳо шаклан нимдоираи андозаашон 15,0 – 35,0 нм буда, аз ду ҳисса иборатанд (расми 5.8). Дар рибосомаҳо тақрибан миқдори сафеда ва КРН баробар аст. Онҳо ҳам дар ҳучайраи прокариотҳо ва ҳам дар ҳучайраи эукариотҳо мавҷуданд.

Расми 5.8. Соҳти рибосома.

Рибосомаи мембранаи тӯри эндоплазмавӣ пайваст, ки вазифаи гузарандаро ичро мекунад. Дар маркази он таъсири мутақобилии антикодҳои КРН-н, кодҳои КРН-а ба амал меояд.



КРН рибосомавӣ (КРН-р) дар ядро аз молекулаи КДН дар мавзеи ядроҳа синтез мешавад. Ва дар ҳамин чой рибосомаҳо ташаккул ёфта, баъдан аз ядро берун мегарданд. Дар ситоплазма рибосомаҳо дар шакли озод ва дар қисми болои мембранаи тӯри эндоплазмавӣ пайваст мешаванд. Вобаста ба навъи синтези сафедаҳо рибосомаҳо метавонанд алоҳида фаъолият намоянд ё дастаҷамъона комплекси полиривосомаро ташкил диханд. Дар чунин комплекси рибосомаҳо танҳо ба як молекулаи КРН-а пайваст мебошанд.

Агар ба механизми биологии синтези сафеда нигаред, маълум мегардад, ки зинаи транслятсияи рибосомаҳо аҳамияти қалон дорад. Дар ин ҷо таъсири мутақобилаи антикодони КРН-н (наклиётӣ) бо кодони КРН-а ба амал меояд. Рибосомаҳо дар молекулаи КРН-а ҳаракат карда, аз як триплет (сегона) ба триплети дигар мегузаранд.

Ҳамин тавр, вазифаи асосии рибосомаҳо аз он иборат аст, ки кодонҳои КРН-а-ро нигоҳ дошта, ба осонӣ бо антикодонҳои КРН-н пайваст шавад. Дар натиҷаи он, пайдарҳамии нуклеотидҳои КРН-а ба пайдарҳамии аминокислотаҳо занҷири полипептидӣ мувофиқат мекунанд.

Мачмаи Голчи

Соҳтори асосии маҷмаи Голчи мембранаи ҳамворест, ки қабат ба қабат зич шуда, вакуолаҳои қалон ва ҳубобчаҳои хурд

дорад (расми 5.9). Сафедаҳо, полисахаридҳо ва ҷарбхое, ки дар мембранаи тӯри эндоплазмавӣ синтез мешаванд, ба комплекси Голчи ворид шуда, андаруни соҳтори он конденсатсия мешаванд ва барои хориҷ шудан ё истифодаи худи ҳуҷайра омода мегарданд.

Ба ибораи дигар, ин моддаҳо (сафедаҳо, полисахаридҳо, ҷарбхо) дар маҷмаи Голчи роҳҳат гирифта, мувоғики он амал мекунанд ва ба ҷойи лозим расонда мешаванд.

Дар маҷмаи Голчи лизосомаҳо ташаккул мейёбанд, ки дар ҳазми моддаҳои доҳилихӯҷайравӣ фаъолият доранд. Маҷмаи Голчи дар ҳуҷайраҳои гадуди усораи доҳилий вомехӯранд. Дар он ҷо гормонҳо ҳосил шуда, ба ҷараёни хун ҳамроҳ мегарданд ва ба тамоми ҳуҷайраҳои бадан равона мешаванд.

Расми 5.9. Маҷмаи Голчи:
1 – ҳубобчаҳо, 2 – систернҳо.




Митохондрия

Митохондрия дар ҳамаи ҳуҷайраҳои организмҳои эукариотии якҳӯҷайра ва серҳӯҷайра дида мешавад. Ин далели он аст, ки митохондрия дар ҳуҷайра аҳамияти бағоят қалон дорад.

Митохондрия дарозрӯя, лӯнда ва риштамонанд мешавад (расми 5.10). Диаметри онҳо аз 0,2 то 1 мкм буда, дарозиашон то 7 мкм, дарозии шаклҳои риштамонанд то 15-20 мкм аст.

Миқдори митохондрия дар бофтаҳо якхела набуда, ба фаъолияти ҳуҷайра вобаста аст: дар он узве, ки равандҳои синтез баланд аст, миқдори онҳо зиёд мебошад (чигар), масалан, дар мушакҳои қафаси синаи парандагон. Митохондрия бо роҳи тақсимшавӣ зиёд мешавад, ки ба хосияти молекулаи КДН вобастагӣ дорад.



Расми 5.10.

Нақшай соҳти митохондрия:
А – буриши дарозрӯя,
Б – соҳти моделӣ,
1 – мембранаи берунӣ,
2 – мембранаи дарунӣ,
3 – рибосома, 4 – КДН,
5 – ҳиссачаҳо.

Девораи митохондрия аз ду қабат – мембранаи берунӣ ва дарунӣ иборат аст. Девораи берунӣ ҳамвор, дарунӣ бошад, бо қабатчаҳо чудо шудааст, ки онҳоро крист (аз лотинӣ *crista* – шона) меноманд. Дар мембранаи девораи кристҳо ферментҳои бисёр ҷой дошта, онҳо дар мубодилаи энергетикӣ иштирок мекунанд.

Миқдори лоначаҳои крист, ки масоҳати мембраниро муайян карда, дар онҳо ферментҳо ҷойгиранд, ба амали ҳучайра вобаста аст. Дар митохондрияи мушакҳо лоначаҳои кристӣ бисёр буда, тамоми масоҳати даруни органоидро ишғол кардаанд; дар ҳучайраи чанин бошад, кристҳо каманд.

Вазифаи асосии митохондрия синтези энергияи захиравии универсалий, яъне АТФ мебошад.

Тестҳо

1. Рибосомаҳо аз ҷанд ҳисса иборатанд?
а) ду; б) се; в) ҷор.
2. Рибосомаҳо дар қадом ҷойи ҳучайра ташаккул мейёбанд?
а) ядро; б) ядроча; в) маҷмаи Голчи.
3. Транслатсия дар рибосомаҳо ба ҷӣ оварда мерасонад?
а) ба таъсири мутақобилай антикодонҳои КРН – н ба кодонҳои КРН - а; б) аз ҳам ҷудо шудани аминокислотаҳо; в) боз доштани пайдарҳамии аминокислотаҳо.
4. Сохтори асосии маҷмаи Голчи چӣ хел аст?
а) аз ҳубобчаҳо ва систернҳо иборат аст; б) аз ҷӯйчаҳои равон иборат аст; в) аз пластинкаҳо иборат аст.
5. Вазифаи маҷмаи Голчи дар ҷист?
а) синтез кардани моддаҳо; б) конденсатсия шудани моддаҳо ва роҳҳат гирифтани ба ҷойҳои лозимӣ расондан; в) захира шудани моддаҳо.

§4. ЛИЗОСОМАҲО

Лизосомаҳо ҳиссачаҳои нисбатан хурди мембранадор буда, шакли лӯнда доранд; диаметрашон тақрибан 0,4 мкм буда, бо як мембранаи секабата пӯшида шудааст. Дар лизосомаҳо қариб 30 ферменти гуногун мавҷуд аст. Онҳо қобилият доранд сафедаҳо, кислотаҳои нуклеинат, полисахаридҳо, липидҳо ва дигар моддаҳоро таҷзия кунанд. Бо ёрии ферментҳо таҷзия шудани моддаҳоро лизис меноманд (аз калимаи юнонӣ *lysis* – таҷзия); бинобар ин, онҳо лизосома ном гирифтаанд. Лизосомаҳо аз ҳисоби сохторҳои маҷмаи Голчи ё бевосита аз тӯри эндоплазмавӣ ташаккул мейёбанд.


Лизосома^о ба вакуола^о пиноцитоз^й ва фагоситоз^й наз-
дик шуда, маҳлули худро ба онҳо мерезанд. Ҳамин тавр, яке аз
хусусиятҳои хоси лизосома^о иштирок дар ҳазми моддаҳои до-
хилихӯчайравӣ аст. Файр аз ин, лизосома^о метавонанд соҳтори
хӯчайраҳои фавтандаро вайрон кунанд, масалан, дар рафти ин-
кишофи чанин, модоме ки ивазшавии бофтаҳои чанини^й ба доимӣ
мегузаранд ва ё дар дигар мавриди.

Табаддулоти соҳторие, ки худи хӯчайра ба вучуд меорад, дар
мубодилаи муътадили моддаҳои хӯчайра аҳамияти калон дорад.
Вале то ҳол маълум нест, ки лизосома^о маводди дохилихӯчай-
равиро, ки барои маҳв кардан чудо шудаанд, чӣ гуна шинохта
мегиранд.

Хуллас, лизосома^о ҷузъи кухнаи хӯчайра ва баъзан органо-
идҳои алоҳидаро таҷзия мекунанд (ба монанди думғозаи кафле-
саки қурбокқа). Дар лизосома^о системаи худмуҳофизатӣ мавҷуд
аст.

Маркази хӯчайра

Маркази хӯчайра аз ду ҳиссаҳаи силиндршакл иборат буда,
нисбати якдигар бо кунчи рост ҷойгиранд (расми 5.11). Ин ҳисса-
чаҳоро сентриола меноманд.



Расми 5.11.

Нақши соҳти маркази
хӯчайра

Девори сентриола^о аз 9 банд иборат аст, ки ҳар яке аз онҳо
се микронайча дорад. Сентриола^о дар тақсимшавии хӯчайра
нақши асосиро бозида, аз ҳисоби онҳо торҳои ахроматинӣ пайдо
мешаванд. Олимон ақида доранд, ки ферментҳои маркази хӯчай-
ра дар қашиш ҳӯрдани хромосомаи духтарӣ ба қутбҳои муқобили
ҳам (дар анафазаи митозӣ) иштирок мекунанд. Дар ҳамаи хӯчай-
раҳое, ки маркази хӯчайравӣ доранд, сентриола^о ёфт нашудаанд,
масалан, дар рустаниҳои дараҷаи олий сентриола вучуд надорад.

Ситоскелет


Яке аз хусусиятҳои фарқунандаи хӯчайраҳои организмҳои
эукариотӣ ин ташаккули тақягоҳ (скелет) дар ситоплазма буда,
дар шакли микронайчаҳо ва бандчай торҳои сафеда вомехӯрад.

Бинобар ин, пайдоиши такягохи дохилихуҷайравӣ яке аз ароморфозҳои калонтарин ба шумор меравад. Ҳуҷайраҳои эукариотӣ дар эраҳои архей ва протерозой пайдо шудаанд. Үнсурҳои ситоскелет бо қисми берунии ситоплазмавӣ ва пардаи ядро алоқаманд буда, дар ситоплазма печу тоб меҳӯрад ва мураккаб мегардад (расми 5.12).

Расми 5.12.

Ситоскелет:

1, 2, 3 – қисмҳои
ситоскелет, 4 – мембрана,
5 – ТЭП, 6 – митохондрия.




Унсурҳои такягохи ситоплазма шакли ҳуҷайрато муайян карда, ба ҳаракати сохторҳои дохилихуҷайравӣ ва худи ҳуҷайра мусоидат менамоянд. Дар баъзе навъҳо ҳуҷайра, ба монанди содатаринҳо (навъи инфузория, синфи қамчинакдорон) унсурҳои ситоскелет дар тамоми даври ҳаёташон вомехӯранд. Онҳо чойҳои доимӣ дошта, дар зери микроскоп ё заррабин дида мешаванд. Баъзан ситоскелет шакл тағиیر медиҳад. Масалан, дар амёба ва ҳуҷайраи ҳайвоноти серхӯҷайра (лейкоситҳо) шакли ҳуҷайраҳо тағиир ёфта, пойҳои қалбакиро ташкил мекунад.

Қамчинакҳо ва мижгонакҳо

Қамчинак ва мижгонакҳо узви ҳаракат буда, ҳам ба организмҳои якхӯҷайра (қамчинакдорон ва инфузория) ва ҳам баъзе организмҳои серхӯҷайра, (ҳуҷайраи эпителӣ, нутфа) хоссанд. Қамчинак ва мижгонакҳо сохтори умумӣ доранд (расми 5.13).

Қисми зиёди ин узвҳо ба берун равона шуда, шакли дарозрӯро доранд; девори он аз 9 ҷуфт микронайча иборат аст. Дар марказ ду микронайчайи дигар чой гирифтааст.

Ин қисм пурра ё бештар бо мембранаи ситоплазматикӣ пӯшида шудааст. Дар асоси узв, дар қабати берунаи ситоплазма хиссачаи базалӣ (асос) ҷойгир мебошад; ба ҳар ҷуфтни микронайча, ки қисми берунаи қамчинак ва мижгонакҳоро ташкил мекунанд, як микронайчайи кӯтоҳ илова мешавад.



Расми 5.13.

Сохти қамчинак:
 1 – қисми беруна,
 2 – буриши күндалангии
 қамчинак дар дараачаи 5,
 3 – мембранаи берунаи
 ситоплазмавӣ,
 4 – ҳиссачаи базалӣ.

Сохти қамчинак: 1 – қисми беруна, 2 – буриши күндалангии қамчинак дар дараачаи 5, 3 – мембранаи берунаи ситоплазмавӣ, 4 – ҳиссачаи базалӣ.

Ҳамин тавр, ҳиссачаи базалӣ аз 9 триоди (сегона) микронайчавӣ сохта шуда, ба компонентҳои маркази ҳуҷайра, яъне сентролаҳо монанданд. Ҳаракати қамчинак ва мижгонакҳо бо лаппиш ё лағжиши ҷуфти микронайчаҳо нисбати якдигар вобаста буда, дар ин вақт энергияи зиёд дар шакли АТФ сарф мешавад.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Барои ҳуҷайраҳои эукариот кадом хусусиятҳо хоссанد?
2. Кадом сохторҳои ҳуҷайраро иловагӣ меноманд? Мисол оред.
3. Асоси сохтори ҳуҷайраро чӣ ташкил мекунад?
4. Мембрана чӣ гуна сохта шудааст?
5. Мембранаи беруни ситоплазмавӣ кадом вазифаҳоро ичро мекунад?
6. Мубодилаи моддаҳо байнни ҳуҷайра ва муҳити беруна бо кадом роҳ ба амал меояд? Пиноцитоз чист? Фагоситоз чист?
7. Органоидҳои ҳуҷайраро муайян кунед ва вазифаи онҳоро нишон дихед.
8. Фарқи тӯри эндоплазмавии ҳамвор ва чиндор дар чист?
9. Кадом органоидҳои ҳуҷайра КДН доранд?

Истилоҳот:

1. Ситоскелет – системаи микронайчаҳо ва торҳои сафедагӣ, ки шакли ҳуҷайраҳо нигоҳ дошта, ҳаракати сохторҳоро дар ситоплазма ташкил мекунад.
2. Моддаҳои иловагӣ – элементҳо ё сохторҳои ситоплазма, ки маҳсул фаъолияти ҳаётии ҳуҷайраанд ва бештар нақши захиравии моддаҳоро ичро мекунанд.
3. Мембрана – қабати биомолекулавӣ, ки дар он аз ҳар тараф молекулаҳои сафедаҳо (ғӯтидаанд) фурӯ рафтаанд.

4. Митохондрия – «истгоҳи барқии ҳучайра», ки дар болои мембра наи даруни ферментҳо бо як тартиби муайян чой гирифта, мубодилаи энергетикиро ташкил мекунад.

5. Пластидҳо – органоиде, ки дар он фотосинтез мегузарад.

6. Органоидҳо – дар ситоплазма доимо вучуд доштани соҳтори маҳсусгардонида.

Тестҳо

1. Лизосомаҳо дар кучо ташаккул мейбанд?

а) тӯри эндоплазматикӣ; б) маҷмаи Голчи; в) ситоплазма.

2. Вазифаи асосии митохондрия ин аст:

а) синтези сафеда; б) синтези АТФ; в) синтези ангиштоб.

3. Бештар митохондрия дар қадом узвҳо дидо мешавад?

а) дар он узвҳое, ки равандҳои синтез баланд аст; б) дар он ҷойхое, ки узвҳои кори камро иҷро мекунанд; в) дар узвҳои давраи ҷаний.

4. Митохондрия чӣ гуна зиёд мешавад?

а) бо роҳи тақсимшавӣ; б) бо роҳи ҷинсӣ; в) бо роҳи амитозӣ.

5. Шонаҳои (крестҳо) митохондрияҳо дар қадом қабат ҷойгиранд?

а) қабати беруна; б) қабати даруна; в) дар болои мембрANA.

6. Ферментҳо дар қадом ҷойи митохондрия ҷойгиранд?

а) қабати беруна; б) қабати даруна; в) дар шонаҳо (кристиҳо).

7. Лизосомаҳо қадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?

а) моддаҳои органикиро таҷзия мекунанд; б) моддаҳои органикиро ҷамъ мекунанд; в) моддаҳои органикиро мегузаронанд.

8. Лизосомаҳо ба вакуолаҳои пиноцитозҳо иҷро мегузаронанд?

а) маҳлули таҷзияшудаи худро мерезанд; б) маҳлули таҷзияшударо мегузаронанд. в) моддаҳои саҳтро мегузаронанд.

9. Ҳучайраҳои фавтандаро қадом органоиди ҳучайра нест мекунад?

а) маҷмаи Голчи; б) лизосомаҳо; в) сентриолаҳо.

10. Калимаи лизис аз қалом забон гирифта шудааст?

а) англisis; б) юнонӣ; в) олмонӣ.

11. Девори сентриолаҳо аз ҷанд банд иборат аст?

а) 7- то; б) 9-то; в) 11-то.

12. Ҳар як банд аз ҷанд микронайча соҳта шудааст?

а) дуто; б) сето; в) ҷорто.

13. Сентриолаҳои маркази ҳучайра қадом вазифаро иҷро мекунанд?

а) торҳои ахроматиниро пайдо мекунанд барои кашиш ҳӯрдани хромосомаҳо; б) кашиш ҳӯрдани хромосомаҳоро ба қутбҳо бозмедорад; в) риштаҳо дуқро пайдо намекунад.

14. Дар қадом организмҳо сентриола дидо намешавад?

а) бактерияҳо; б) рустаниҳои дараҷаи олӣ; в) ҳайвонот.


15. Ситосклет аз чихо сохта шудааст?
- а) аз микронайчаҳо ва бандҳои торҳои сафеда; б) аз моддаҳои гайри-органикӣ; в) аз антиштобҳо.
16. Дар кадом организмҳо қисмҳои ситосклет доимианд?
- а) дар содатаринҳо; б) дар ҳашаротҳо; в) дар обҳоҳо.
17. Дар кадом организмҳо баъзан ситосклет шаклашро дигар мекунад?
- а) амёба; б) тортанак; в) морҳо.
18. Девори қамчинакҳо ва мичгонакҳо аз чанд ҷуфт микронайчаҳо иборат аст?
- а) 5-то; б) 9-то; в) 11-то.
19. Қамчинак аз мижгонак чӣ фарқ дорад?
- а) дарозтаранд; б) кӯтоҳтаранд; в) лаппиш меҳӯранд.
20. Дар кадом ҳучайраҳои одам мижгонакҳо бисёранд?
- а) дар ҳучайраҳои эпителии бронхаҳо; б) дар ҳучайраҳои ковокии рӯда; в) дар ковокии сурхрӯда.
21. Дар обсабзҳои якҳучайрагии сабз чӣ дида мешавад?
- а) қамчинак; б) мижгонак; в) найча.

§5. ЯДРОИ ҲУЧАЙРА

Ядро қисми таркиби ҳучайра буда, дар он КДН, яъне генҳо чой доранд. Ядро ду вазифаи муҳимро иҷро мекунад: 1 – нигоҳдоранд ва такроркунандай аҳбороти ирсӣ; 2 – танзимкунандай равандҳои мубодилаи моддаҳое, ки дар ҳучайра мегузаранд. Ҳучайра бе ядро дуру дароз зиндагӣ карда наметавонад. Ҳамчунин, ядро низ озодона қобилияти зист надорад, барои ҳамин ядро ва ситоплазма ба ҳам зич алоқаманд буда, системаи томро ташкил мекунанд. Бештари ҳучайраҳо дорои як ядроанд. Лекин ҳучайраҳое низ ҳастанд, ки 2-3 ядро доранд, масалан, ҳучайраҳои ҷигар. Ҳамчунин, ҳучайраҳое вомехӯранд, ки серядроанд ва адади ядрои онҳо то даҳҳо мерасанд (расми 5.14).

Расми 5.14.

Опалинаи қурбокқа:
1 – ядроҳо.



Шакли ядро бо шакли ҳучайра вобастагӣ дошта, метавонад бешакл низ бошад (расми 5.4).

Ядроҳо дойирашакл ва серқанот мешаванд. Ноҳамворӣ ва ҳубобчаҳои пардаи ядро то андозае сатҳи ядроро зиёд мекунанд, ки ин ба афзоиши алоқаи соҳторҳои ядрой ва ситоплазмавӣ мусоидат менамояд (расми 5.5).

Соҳти ядро. Ядро бо парда пӯшида шуда, аз ду қабат мембрана иборат аст (расми 5.6). Мембранаи қабати берунии ядро бо ситоплазма нигаронида шуда, бо рибосомаҳо пӯшида шудааст. Мембранаи дарунӣ ҳамвор аст. Пардаи ядро қисми системаи мембранныи ҳучайраро ташкил мекунад.

Гуричаҳои мембранаи беруни ядро бо ҷӯякчаҳои тӯри эндоплазмавӣ пайваст шуда, як системаи бо ҳам алоқаманди ҷӯякчаҳоро ташкил медиҳад. Мубодилаи моддаҳо дар байни ядро ва ситоплазма бо ду роҳ амалӣ мегардад. Якум, дар пардаи ядро мазомаҳои хурд бисёр буда, ба воситаи онҳо мубодилаи молекулаҳо байни ядро ва ситоплазма баргузор мегардад. Дуюм, ин моддаҳо аз ядро ба ситоплазма ва барьакс, дар натиҷаи печишҳо мегузаранд (ба расми 5.5 нигаред). Гарчанде мубодилаи моддаҳо байни ядро ва ситоплазма фаъол аст, лекин пардаи ядро қобилият дорад, ки маҳсули ҳудро аз ситоплазма чудо намояд. Дар натиҷа фарки таркиби химиявии шираи ядро аз ситоплазма нигоҳ дошта мешавад. Ин барои фаъолияти муътадили соҳторҳои ядро лозим аст.

Муҳтавои ядро аз шираи ядро, хроматин ва ядроча иборат аст. Дар ҳучайраи зинда шираи ядро мои бешакл буда, дар таркиби он сафедаҳои гуногун, аз чумла, ферментҳои ядро, сафедаҳои хроматинӣ ва сафедаҳои рибосомаҳо ҷой гирифтаанд. Дар шираи ядро ҳамчунин нуклеотидҳои озод, барои соҳтори КДН ва КРН аминокислотаҳо, ҳамаи намудҳои КРН ва маҳсули фаъолияти ядро ва хроматин, ки баъзан бо ситоплазма мегузарад, мавҷуданд.

Хроматин (аз калимаи лотинии *chromo* – ранг) гуфта, соҳти панҷарашакли ядроро меноманд, ки ба осонӣ ранг мегирад ва бо шакли ҳуд аз ядроча фарқ мекунад. Хроматин дар таркиби ҳуд КДН ва сафеда дошта, қисми хромосома аст ва дар шакли печутоб намоён мешавад. Қисмҳои морпечи хромосома аз ҷиҳати генетикий гайрифаъоланд.

Хромосомаҳо вазифаи асосии худро, ки гузаронидани ахбороти ирсӣ аст, факат дар ҳолати деспирализатсия ба ҷо меоранд. Дар ҳуҷайраҳои тақсимшаванда ҳамаи хромосомаҳо шакли спиралӣ (пурпечутоб) доранд.

Расми 5.15.

Соҳти хромосома.

А – навъҳои хромосома:

1 – чӯбчашакл,

2 – нобаробардӯш,


3 – баробардӯш.

Б, В – созти торҳои хромосом:

1 – сентромера,

2 – ҚДН дар шакли спирали тобхӯрда,

3 – хромотидҳо.



Хромосома соҳтори мустақили ядро аст. Шакли хромосома ба қашишхӯраки яқумин вобаста буда, онро сентромера меноманд; дар вақти тақсимшавии ҳуҷайра (митоз) ба он тори ахроматинӣ пайваст мегардад. Сентромера хромосомаро ба ду китфу мекунад. Вобаста ба ҷойгирӣ сентромера хромосомаҳо се шакл мешаванд:

1. Баробардӯш, ки ҳар ду ҷониби китфи хромосома баробаранд ё қариб баробаранд;
2. Нобаробаркитф, яъне дарозии китфҳо нобаробаранд;
3. Чӯбчамонанд, ки як китф дароз, дӯши дигар хурд буда, баъзан бо мушкилӣ намоён мегардад.

Ҳамчунин, хромосомаҳои нукташаклро низ дидан мумкин аст, ки китфҳояшон хеле хурданд (расми 5.15).

Дар натиҷаи омӯзиши хромосомаҳо маълум гашт:


1. Дар ҳамаи ҳуҷайраҳои ҷисми рустаний ва ҳайвонот миқдори хромосомаҳо якхелаанд.
2. Ҳуҷайраҳои ҷинсии рустаний ва ҳайвонот нисбат ба ҳуҷайраҳои ҷисмӣ ду маротиба камтар хромосома доранд.
3. Миқдори хромосомаҳои ҳуҷайраи организмҳое, ки ба як намуд дохил мешаванд, якхелаанд.

Миқдори хромосомаҳо нишонаи дараҷаи ташаккул набуда, ҳамеша қаробати организмҳоро муайян намекунанд. Баъзан дар гурӯҳҳои систематикии аз ҳам дур миқдори якхелаи хромосомаҳоро дидан мумкин аст ё баръякс намудҳои қаробаташон наздики миқдори гуногуни хромосома доранд.

Хамин тавр, маълум мегардад, ки миқдори хромосомаҳо аломати асосии намуд набудааст. Вале тавсифи дастаи хромосомаҳо хосияти умумии навъҳо ба ҳисоб меравад, яъне ба ҳар намуди рустаний ва ҳайвонот дастаи муайянни хромосомаҳо хос аст. Умумияти миқдорӣ ва сифатии аломатҳои дастаи хромосомаҳои ҳуҷайраҳои ҷисмии ин ё он намуди организмҳоро қариотип меноманд (расми 5.16).

Расми 5.16.

Кариотипи одам:
А – мард, Б – зан..



Миқдори хромосомаҳои диплоидӣ дар ҳайвонот ва рустаниҳо

Организмҳо	Дастаи хромосомаҳо (2п)
Плазмодияи вараҷа	2
Загорамоҳӣ	104
Аскаридаи асп	2
Одам	46
Магаси дрозофил	8
Шунги муқаррарӣ	46
Шабӯши сар	12
Шимпанзе	48
Шпинат	12
Нонхӯрак	48
Магаси хонагӣ	12
Қаламфур	48
Самандар	24
Гӯсфанд	54
Арча ва санавбар	24
Саг	78
Аломоҳӣ	28
Кабӯтар	80

Миқдори хромосомаҳо дар кариотипи аксари намудхо ҷуфтанд. Ин далели он аст, ки дар ҳучайраҳои чисмӣ ду хромосомаи шакл ва андозаи якхела дорад ва яке аз организми падар ва дигаре аз модар мерос гирифта шудааст. Хромосомаҳои шаклу андозаашон якхела генҳои бо ҳам монанд доранд ва онҳоро хромосомаҳои гомологӣ меноманд.

Дастаи хромосомаи ҳучайраи чисмӣ, ки ҳар яки он ҷуфти худро дорад, дутой ё диплоидӣ буда, бо 2п ишора мешавад.

Ҳамин тариқ, миқдори КДН ба дастаи хромосомаҳои диплоидӣ мувофиқ буда, бо 2с ишора мегардад. Аз ҳар ҷуфти хромосомаҳои гомологӣ ба ҳучайраҳои ҷинсӣ фақат якто мегузарад. Аз ин рӯ, дастаи хромосомаи (гаметаҳо) ҳучайраҳои ҷинсӣ якто ё гаплоидӣ (ток) номида шуда, кариотипи чунин ҳучайраҳоро бо 1п, 1с ишора менамоянд.

Баъди ба анҷом расидани тақсимшавии ҳучайра, хромосомаҳо рост шуда, шакли тормонандро мегиранд ва дар яdroи ҳучайраҳои духтарона пайдо гашта, тори борик ва лӯндаи хроматин аз нав ба вучуд меояд.

Ядроча. Ядроча яке аз қисмҳои ядро буда, шакли доираро дорад ва дар шираи ядро ҷойгир шудааст (ба расми 5.5 нигаред). Дар ядрои ҳучайраҳои гуногун, ҳамчунин дар як ҳуди ҳучайра вобаста ба вазифа аз 1 то 5-7 ва бештар ядроча мавҷуд аст. Миқдори ядрочаҳо метавонанд аз миқдори дастаи хромосома низ зиёдтар бошанд. Ин дар натиҷаи дучандшавии интихобии генҳое, ки барои синтези КРН-р лозиманд, ба амал меояд. Ядроча фақат дар ядроҳои тақсимнашуда вучуд дорад; дар вакти тақсимшавии митозӣ ядроча дар натиҷаи печугуб ҳӯрдани хромосомаҳо нест мешавад. Баъди ба охир расидани тақсимшавӣ, ядрочаҳо боз аз нав ба ҳамон миқдори пешина ташаккул мейёбанд.

Ядроча соҳтори мустақили ядро набуда, дар атрофи хромосома, ки дар он ҷо генҳои соҳтори КРН-р (расми 5.17) ҷойгиранд, ташаккул мейёбад. Ин қисми хромосома (ген) ташкилқунандаи ядроча ном дошта, дар он ҷо синтези КРН-р ба амал меояд. Файр аз ҷамъшавии КРН-р дар ядроча хиссаҳои рибосома ба вучуд омада, ба ситоплазма мегузарад.

Бо ёрии катиони Ca^{2+} рибосомаҳо том шуда, қобилият доранд дар синтези сафеда иштирок кунанд. Ҳамин тавр, ядроча мавзеи ҷамъшавии КРН-р ва рибосомаҳо буда, асоси онро қисми хромосома, ки гени ташкилқунандаи ядрочаҳоро дорад, ташкил медиҳад (дар он ахбори ирсӣ оид ба соҳтори КРН-р ҷой гирифтааст).


Расми 5.17.

Сохти нақшай ядроча:

1 – сафедаҳо,

2 – КРН-р

3 – ҳиссачаҳои рибосомаҳо



Саволҳо барои санҷиш:

1. Сохти ядрои хучайраи эукариотиро фаҳмонед.
2. Ядроча чист?
3. Мубодилаи моддаҳо дар байни ядро ва ситоплазма чӣ гуна мегӯзарад?
4. Хроматин чист?
5. Хромосомаҳо чӣ гуна ва аз чӣ сохта шудаанд?
6. Таносуби миқдории хромосомаҳо чисмӣ ва ҷинсӣ чигунаанд?
7. Қадом хромосомаҳоро ғомологӣ меноманд?
8. Кариотип чист? Онро шарҳ дихед.
9. Қадом дастаи хромосомаҳоро гаплоидӣ ва диплоидӣ меноманд?
10. Хромосомаи бактерияҳоро ба ёд оварда, фарки онро аз хромосомаи эукариот нишон дихед.

Истилоҳот:

1. Ядроча – ҷамъ шудани сафедаҳои КРН-р ва қисмҳои рибосома. Асоси онҳоро қисми хромосома, ки дар он гени ташкилкунандай ядроча воқеъ аст, муайян мекунад.

2. Кариотип – ҷамъбости аломатҳои сифатӣ ва миқдории дастаи хромосомаҳои хучайраи чисмӣ.

3. Хромосома – структураи мустакили ядро, ки китфҳо ва сентромера дошта, аз ду хроматин иборат аст.

4. Гетерохроматин – ғранулҳо ва тӯри сохтории ядрои тақсимшудаи хучайра, ки то андозае қисми хромосомаи он шакли спиралро дорад.

5. Пардаи ядрогӣ – структураи хучайра, ки аз ду мембрана иборат буда, ядроро аз ситоплазма чудо мекунад.

6. Эухроматин – қисми фаъоли генетикии хромосома, ки дар зери микроскопи рӯшиной дидা намешавад.

7. Кариоплазма – ҳолати маҳсуси ядро, ки дар он маҳлули маводди фаъолияти ҳаёти сохтори ядрогӣ ҷой гирифтааст.

Тестҳо


1. Ядро чанд вазифаро ичро мекунад?
а) ду; б) се; в) чор.
2. Дар ядро кадоме аз инҳо ҷойгир аст?
а) КДН; б) рибосома; в) митохондрия.
3. Кадом ҳӯҷайраҳо бисёр ядро доранд?
а) ҷигар; б) асад; в) устухон.
4. Шираи ядро ҷӣ ном дорад?
а) кариоплазма; б) нуклеоплазма; в) хромотин.
5. Мубодилаи моддаҳо дар байни ядро ва ситоплазма бо чанд роҳ ба амал меояд?
а) ду; б) се; в) як.
6. Вазифаи хромосома аз ҷӣ иборат аст?
а) нигоҳдоранд ва гузаронидани аҳбори ирсӣ; б) ташкилкунандай сентромераҳо.
в) ташкилкунандай ахроматин.
7. Вобаста ба ҷойгиршавии сентромера хромосомаҳо чанд хел мешаванд?
а) се хел; б) чор хел; в) панҷ хел.
8. Организмҳое, ки бо як намуд тааллуқ доранд, миқдори хромосомаашон ҷӣ гунаанд?
а) якхела; б) гуногун; в) омехта.
9. Кадом хромосомаҳоро хромосомаи гомологӣ меноманд?
а) хромосомаҳои якхелаи доираи генҳои бо ҳам монанд; б) хромосомаҳои гуногун генҳои ҳархела; в) хромосомаҳои якхела, ки генҳояшон фарқ мекунанд.
10. Миқдори (дастай) хромосомаҳои намудҳо нишонаи мураккабшавии онҳо мебошад ё не?а) нишонаи мураккабшудањ намуданд; б) ин миқдор нишонаи мураккабшавӣ нест; в) каму зиёд будани миқдори хромосомаҳо аломати прогрессивӣ нест.
11. Ҳӯҷайраҳои диплоидӣ аз гаплоидӣ ҷӣ фарқ доранд?
а) бо ҷуфти хромосома $2n$; б) бо нисфи хромосома $1n$; в) бо хромосомаи иловагӣ $2n + 1$.

§ 6. ТАҚСИМШАВИИ ҲӮҶАЙРА

Дар организмҳои серхӯҷайра ҳӯҷайраҳо маҳсус гаштаанд, яъне ҳар яки онҳо соҳт ва вазифаи худро доранд. Давомнокии ҳаёти ҳӯҷайраҳо вобаста ба ичрои вазифаи худ муайян мегардад. Масалан, ҳӯҷайраҳои асад ва мушак баъди ба охир расидани давраи инкишофи чанин дигар тақсим намешаванд. Дар давоми та-

моми ҳаёти организм вазифаи худро ичро мекунанд. Ҳучайраҳои дигар бошанд, чунончи, ҳучайраҳои мағзи устухон ва пардаи рӯда баъди ичрои вазифаи худ нобуд мегарданд. Бинобар ин, дар чунин бофтаҳо, ҳучайраҳо пайиҳам қобилияти тақсимшавӣ доранд.

Ба ҳамин минвол, сикли ҳаёти ҳучайра вақти муайянро дар бар гирифта, аз давраи пайдо шудани он, ки дар натиҷаи тақсимшавӣ рӯх медиҳад, то маҳв шудан ё тақсимшавии оянда идома мейёбад. Дар ин муддат ҳучайра месабзад, инкишоф мейёбад ва вазифаи худро дар ҳаёти бофтаҳо ва организмҳои серхӯҷайра ичро мекунад.



Расми 5.18.

Соҳти ҳаётии ҳучайраи организмҳои серхӯҷайра:
 I – сикли митозӣ,
 II – гузаштан ба ҳолати тафрикӣ,
 III – тағиیر ёфтани миқдори КДН дар давраҳои гуногуни сикли митозӣ.

Дар баъзе бофтаҳо (мағзи устухон, пардаи рӯда ва ғайраҳо), ки ҳучайраҳо доимо тақсим мешаванд, як қисми сикли ҳаёти онҳо бо сикли митоз баробар аст. Мачмӯи равандҳои пайдарҳам ва бо ҳамдигар алоқаманди давраи омодагии пеш аз тақсимшавӣ ва рафти митозро, сикли митозӣ меноманд (расми 5.18). Аз расм дида мешавад, ки баъди ба охир расидани митоз, ҳучайра ба тақсимшавии нав омодагӣ мебинад ва давраи интерфаза мегузарад.

Даври тайёрии пеш аз синтези КДН ба ҳарфи G1 (аз англisis – gap – масофаи байнӣ) ишора шудааст. Дар ин давр дар ҳучайра КРН ва сафедаҳо пайдо шуда, фаъолияти ферментҳое, ки дар биосинтези КДН иштирок мекунанд, афзун мегардад. Баъди хотимай фазаи G1, ҳучайра ба синтези КДН шурӯъ карда, дучанд мегардад (фазаи S). Дар ин фаза ду спирали кухнаи молекулаи КДН аз ҳам ҷудо шуда, ҳар яки онҳо барои пайдо кардан занчири нави КДН чун қолаб хидмат мекунанд (расми 5.19).



Расми 5.19.

Дучандшавии КДН:

- А – молекулаи ибтидои КДН,
- Б – чудо шудани ду занчир,
- В – ду молекулаи духтарии КДН.

Дар ҳардуй ин молекулаҳои духтарӣ яке аз занчир (тор)-и полинуклеотидии кӯҳна ва дигаре занчири нав аст. Дар ҷараёни синтези КДН бâъзе гурӯҳҳои ферментҳо иштирок мекунанд, ки яке аз асоситарини онҳо КДН полимераза аст.


Дучандшавии молекулаи КДН бо таври хос амалӣ шуда, ба соҳти дузанчирии молекула вобаста аст: соҳти молекулаи нав пурра ба соҳти молекулаи кӯҳна монанд аст ва моҳияту мазмуни асосии биологии он маҳз дар ҳамин аст. Агар соҳтори молекулаи КДН вайрон шавад, дар натиҷа мазмуни рамзи генетикий тафийр ёфта, нигоҳдории аҳбори ирсӣ ва ба насл гузаштани аломатҳои барои организм хос гайримумкин мегардад, вале дар натиҷаи таъсири омилҳои химиявӣ ва физикавӣ (нурҳои ултрабунафш, нурҳои рентгенӣ, баланд шудани ҳарорат ва гайра) соҳтори аз нав синтезшудаи молекулаи КДН вайрон мешавад.

Ин ҳолатро ферментҳои маҳсус метавонанд бартараф кунанд, яъне онҳо ҷойи вайроншудаи молекулаи КДН-ро, ки бо қолаби (матритса) мувофиқ нестанд «шинохта», таҷзия мекунанд ва бо нуклетидҳои мувофиқ пурра менамоянд. Давомоти синтези КДН, яъне фазаи S-и сикли митозӣ дар ҳуҷайраҳо як ҳел набуда, аз ҷандакиқа (дар бактерияҳо) то 6-12 соат (дар ҳуҷайраҳои ширхӯрон)-ро дар бар мегирад. Дар натиҷаи дучандшавии КДН дар ҳар хромосома миқдори КДН нисбат ба оғози фазаи S ду баробар зиёд аст, аммо миқдори хромосомаҳо тафийр намеёбанд.

Расми 5.20.


Митоз:

- 1 – профаза,
- 2 – метафаза,
- 3 – анафаза,
- 4 – телофаза.



Дар натицаи ба охир расидани редупликацсияи КДН дастаи хромосомаҳои ҳучайра 2п 4с (расми 5.18) ташкил мекунад. Баъди хотимаи синтези КДН, яъне фазаи S-и сикли митозии тақсимшавии ҳучайра якбора шурӯъ намешавад, зоро аз вақти ба охир расидани синтези КДН то оғози тақсимшавии митозро давраи G2 ташкил медиҳад. Махз дар ҳамин давра тайёрӣ ба тақсимшавии митозӣ ба охир мерасад. Барои ба тақсимшавии митозӣ шурӯъ кардан, гайр аз дучандшави КДН боз дучандшавии сентриолаҳо, синтези сафедаҳо, ки аз ҳисоби он торҳои ахроматинӣ сохта мешаванд, зарур аст.

Баробари хотима ёфтани ташаккули ҳучайра ҷамъ шудани энергия дар шакли АТФ лозим аст. Тақсимшавии митозӣ аз чор фазаи пайиҳам, яъне аз профаза, метафаза, анафаза ва телофаза (расми 5.20 ва 5.21) иборат аст.



Расми 5.21.

Давраи митозӣ дар решай пиёз:

- 1 – интерфаза,
- 2, 3 – профаза,
- 4 – метафаза,
- 5 – тори ахроматинӣ,
- 6 – анафаза,
- 7 – телофаза.

Дар давраи профаза ҳаҷми ядро қалон шуда, гализии шираи он кам ва хромосомаҳо намоён мегарданд, зоро онҳо шакли спиралро гирифта, ду сентриола ба қутбҳо равона мешаванд. Дар натицаи шакли спиралро пайдо кардани хромосомаҳо имконияти нусхабардории ахбори генетикий аз КДН қатъ мегардад ва синтези КРН ба охир мерасад. Дар байни қутбҳо торҳои ахроматинӣ қад

кашида, сохторе ташкил меёбад, ки ба қутбҳо кашиш хўрдани хромосомаҳоро таъмин менамояд. Дар охири профаза пардаи ядро ба қисмҳои хурд тақсим шуда, гўшаки ин ҳиссача ба ҳам мечаспанд.

Дар натиҷа ҳубобчаҳои хурд ба вучуд омада, ҳамчун вакуолаҳо ба тўри эндоплазмавӣ якҷоя мешаванд. Дар муддати профаза печутоби хромосомаҳо идома меёбад ва онҳо кўтоҳу гафс мешаванд. Баъди ҳазм шудани пардаи ядро хромосомаҳо дар ситоплазма озод ва бетартиб чой мегиранд.

Дар метафаза печутоби хромосомаҳо ба нуқтаи баландтарин мерасад, онҳо кўтоҳ мешаванд, ба маркази ҳуҷайра ҳаракат карда, дар масофаҳои гуногуни қутбӣ чой меёбанд. Қисми сентромерияи хромосомаҳо бо тартиби муайян дар ҳатти марказӣ воқеъ гашта, дўшҳои хромосомаҳои хоҳарӣ озодона дар ситоплазма чой доранд. Торҳои митозӣ комилан ташкил ёфта, аз нахҷое иборат мегарданд, ки кутбро ба маркази хромосома пайвастаанд.

Дар метафаза ба назар мерасад, ки хромосома аз ду хроматид иборат буда, онҳо фақат бо сентромера пайваста мебошанд.

Дар анафаза сентромераи ҳар хромосома чудо шуда, аз ҳамин лаҳза хроматидҳои хоҳарӣ, хромосомаҳои мустақили духтариро ташкил мекунанд. Тори ахроматинӣ (дук), ки бо сентромера пайваст аст, хромосомаҳоро бо қутбҳои ҳуҷайра кашида, китфҳои хромосома аз паси он равон мешаванд ва шакли У-ро мегиранд.

Ҳамин тавр, дар анафаза хроматидҳои дучандшудаи давраи интерфаза хромосомаҳои мустақили хоҳариро ташкил карда, онҳо ба қутбҳои ба яқдигар муқобили ҳуҷайра кашида мешаванд. Дар ин вақт дар ҳуҷайра ду дастай диплоидии хромосомаҳо мавҷуд аст. Давраи ба охир расидани митозро телофаза дар бар мегирад. Дар фазаи мазкур хромосомаҳои ба қутбҳо ҷафшуда ба шакли ришта мегузаранд ва нағз намудор мешаванд. Аз соҳторҳои мембранавии ситоплазма пардаи ядро ташаккул меёбад. Дар ҳуҷайраи ҳайвонот ситоплазма ба роҳи кашишҳӯйӣ ба ду қисми ситоплазмавӣ тақсим мешавад, ки ҳар яки онҳо дорои миқдори дастай диплоидии хромосомаҳо аст. Дар ҳуҷайраи рустаний бошад, мембранаи ситоплазмавӣ аз байни ҳуҷайра пайдо шуда, ба канор меравад ва ҳуҷайраро ба ду қисми баробар чудо мекунад. Баъди пайдо шудани мембранаи ситоплазмавии уфуқӣ дар ҳуҷайраи рустаниҳо девораи селлюлозагӣ ташаккул меёбад. Дар сикли ҳуҷайра митоз давраи нисбатан кўтоҳ буда, аз 0,5 то 3 соат идома меёбад.

Хүчайратухми бордор (зигота) ба тақсимшавии митозӣ шурӯъ менамояд. Ҳамаи хүчайраҳои духтарие, ки аз вай бо роҳи митоз тақсим шудаанд, дастаи хромосомаҳо ва генҳои якхела доранд. Пас, маълум мегардад, ки митоз тарзи тақсимшавии аниқи хүчайра буда, ҳангоми он маводди генетикий дар байни хүчайраҳои духтарӣ баробар тақсим мешавад.

Аҳамияти биологии митоз. Сохтори бетагийир ва фаъолияти дурусти ҳар узву бофтаи организмҳои серхӯчайра бо якхела будани маводди генетикий дар наслҳо вобаста аст.

Митоз равандҳои муҳимми фаъолияти ҳаётӣ, масалан инкишофи чанин, сабзиш, барқароршавии узвҳо ва бофтаҳо баъди осеб дидан ва гайраро иҷро мекунад. Ҳамчунин, нигоҳ доштани умумияти сохтори бофтаҳо ҳангоми маҳв шудани хүчайраҳои онҳо (иваз шудани эритротситҳои мурда, пӯстпардаи рӯдаҳо ва гайра) ба митоз вобаста аст.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Сикли ҳаётии хүчайра чист?
2. Сикли митозии хүчайраро шарҳ дихед.
3. Синтези КДН чӣ гуна ба амал меояд?
4. Митозро шарҳ дихед.
5. Мағҳуми митозро муайян карда, аҳамияти биологии онро фаҳмонед.
6. Моҳият ва мазмуни митоз дар чист?

Истилоҳот:

- 1. Интерфаза** – давраи тайёрии хүчайра ба тақсимшавӣ, ки асоси онро дучандшавии КДН ташкил медиҳад.
- 2. Сикли ҳаётии хүчайра** – маҷмӯи равандҳое, ки дар хүчайра мегузаранд.
- 3. Сикли митозии хүчайра** – маҷмӯи равандҳое, ки дар хүчайра мегузаранд, аз ҷумла дар вакти омодагӣ ба тақсимшавӣ ва митоз.
- 4. Тафриқашавӣ** – раванди маҳсусгардии хүчайра барои иҷрои вазифаи муайян, ки дар синтези сафедаҳои алоҳида иштирок мекунад.
- 5. Бофтаи устувор** – бофтае, ки барои аксарияти хүчайраҳои сикли ҳаёташ ба митозӣ баробар аст.
- 6. Бофтаҳои эҳёшуда** – як қисми хүчайраҳои тафриқашуда, лекин вакти лозим метавонанд аз сари нав дар сикли митозӣ тафриқашуда.
- 7. Бофтаҳои сабзанд** – хүчайраҳое, ки дифференсиатсияи (тафриқашавии) баргашт дар чанин ва аввали давраи баъди чанинӣ надошта, дар тамоми ҳаёти хүчайраҳои организмҳо вазифаро иҷро мекунанд.

8. Митоз – шакли афзоиши хучайра, ки дар он қисмҳо аниқ ва баро-бар дар хучайраҳои дуҳтарӣ тақсим мешаванд.

Тестҳо

1. Кадом хучайраҳо баъди ба охир расидани давраи инкишоф дигар тақсим намешаванд?
 - а) асаб ва мушак; б) эпителӣ; в) пайвасткунанда.
2. Кадом хучайраҳо доимо қобилияти тақсимшавӣ доранд?
 - а) пардаи рӯда; б) асаб; в) мағзи устухон.
3. Сикли митозӣ аз кадом давраҳо иборат аст?
 - а) G1, G2, S, M; б) G2, M, G1, S, в) S, G1, M, N.
4. Дучандашавии КДН дар кадом давра ба амал меояд?
 - а) G1; б) S; в) G2.
5. Дар дучандашавии КДН кадом фермент нақши асосӣ мебозад?
 - а) репликаза; б) полимераза, в) преймаза.
6. Тақсимшавии митозӣ баъди кадом давра оғоз мешавад?
 - а) баъди G1; б) баъди S, в) баъди G2.
7. Тақсимшавии митозӣ аз чанд фаза иборат аст?
 - а) ду; б) се; в) чор.
8. Дар охири давраи профаза кадом дигаргунӣ мушоҳида мешавад?
 - а) пардаи ядро ҳазм мешавад; б) хроматин нест мешавад; в) риштаҳои дук пайдо мешавад.
9. Дар кадом давраи митозӣ хромосомаҳо дар хатти экватор ҷойгир мешаванд?
 - а) профаза; б) метофаза; в) анафаза.
10. Дар метофаза хромосома аз чанд хромотид иборат аст?
 - а) ду; б) се; в) чор.
11. Дар кадом фаза хромотидҳои ҳоҳарӣ ба қутбҳо кашида мешаванд?
 - а) профаза; б) метафаза; в) анафаза.
12. Дар кадом фаза сентромера тақсим мешавад?
 - а) метафаза; б) анафаза; в) телофаза.
13. Барои ҷӣ дар тақсимшавии митоз миқдори хромосомаҳо дар хучайраи ҳоҳарӣ кам намешаванд?
 - а) хромосомаҳо бутун ба қутбҳо кашида мешаванд. б) хромотидҳои ҳоҳарӣ ба қутбҳои бо ҳам муқобил кашида мешаванд; в) сентромера тақсим намешавад.
14. Дар қадо фаза хромосомаҳо дар қутбҳо ҷойгиранд?
 - а) анафаза; б) метафаза в) телофаза.
15. Баъди телофаза тақсимшавии хучайраи ҳайвонот аз кучо оғоз мешавад?
 - а) аз ду канори ситоплазма; б) аз мобайни ситоплазма; в) аз як тарафи ситоплазма.

16. Дар рустаниҳо мембранаи ситоплазматикӣ аз кучо оғоз меёбад?
а) аз маркази ситоплазмаи ҳӯҷайра сар шуда, ба канори он равона мешавад; б) аз тарафи рости ситоплазмаи ҳӯҷайра; в) аз тарафи чапи ситоплазмаи ҳӯҷайра.
17. Давраи сикли ҳӯҷайраи митозӣ чӣ қадар вақтро дар бар мегирад?
а) 0,5 то 3 соат; б) 5-6 соат; в) 7-8 соат;
18. Аҳамияти биологии митоз дар чист?
а) таъмин намудани якхелагии маводди генетикӣ дар ҳамаи бофтаҳо; б) нигоҳ доштани якхелагии шакли ҳӯҷайра; в) таъмин намудани ҳӯҷайраҳо бо моддаи ғизоӣ;
19. Интерфазаро чӣ хел мефаҳмедин?
а) давраи пеш аз митозӣ; б) давраи байнни ду тақсимшавӣ; в) давраи хаётин ядро;
20. Сикли митотикиӣ аз қадом давраҳо иборат аст?
а) интерфаза бо митоз; б) G1 ва митоз; в) S ва G1;

§7. ХОСИЯТҲОИ СОХТИ ҲӮ҆ҖАЙРАИ РУСТАНӢ

Дар ҳӯҷайраи рустаниҳо ядро ва ҳамаи органоидҳое, ки ба-рои ҳӯҷайраи ҳайвонот хоссанд, дида мешаванд, масалан, тӯри эндоплазмавӣ, рибосомаҳо, митохондрия, маҷмаи Голци. Дар баробари ин, ҳӯҷайраи рустаниҳо ҳусусияти ҳудро дорад (ба расми 5.5. нигаред) ва аз ҳӯҷайраи ҳайвонот бо чунин аломатҳо фарқ мекунад: 1 – қабати гафси пардаи ҳӯҷайра; 2 – органеллаҳои маҳсус, яъне пластидҳо, ки дар онҳо синтези аввалии моддаҳои органикӣ аз ҳисоби маъданҳо ва энергияи Офтоб ба амал меояд; 3 – инкишофии системи вакуолаҳо, ки бо ҳусусияти осмосии ҳӯҷайра во-бастагӣ дорад.

Ҳӯҷайраи рустаниҳо ба монанди ҳӯҷайраи ҳайвонот бо мембранаи ситоплазмавӣ ихота шудааст, вале он қабати гафси девора низ дорад, ки аз селлюлоза иборат мебошад.

Девораи ҳӯҷайра сӯроҳиҳо дорад, ки тавассути онҳо ҷӯякҳои тӯри эндоплазмавӣ бо ҳӯҷайраҳо ҳамсоя алоқа мекунанд. Бартарии раванди синтез, нисбат ба раванди чудо шудани энергия, аз ҷумлаи хосиятҳои муҳимми мубодилаи моддаҳои рустаниҳо ба ҳисоб меравад. Синтези аввалини ангиштобҳо аз моддаҳои гай-риорганикӣ дар пластидҳо ба вучуд меояд.

Пластидҳо се намуд мешаванд: 1. Лейкопластидҳо, ки беранг буда, дар онҳо аз ҳисоби моносахаридҳо ва дисахаридҳо крахмал синтез мешавад (баъзе лейкопластидҳо сафеда ва ҷарбҳоро захира мекунанд). 2. Хлоропластҳо ранги сабздоранд, зоро дар


таркиби онҳо пигменти хлорофилл мавчуд буда, дар онҳо фотосинтез мегузарад (расми 5.22). 3. Хромопластҳо дорои пигментҳои каротиноидҳо буда, гуногунрангии гул ва меваҳо ба онҳо вобаста аст. Пластидҳо қобилияти ба яқдигар табдил ёфтандро доранд.

Дар таркиби ҳучайра КДН ва КРН мавчуд буда, бо рохи тақсимшавӣ метавонанд зиёд шаванд. Вакуолаҳо бо мембрана ихота шуда, аз ҳисоби ҷомҳои тӯри эндоплазмавӣ пайдо мешаванд.

Расми 5.22.

Соҳти нақшаша хлоропласт:

- 1 – мембранаи берунӣ,
- 2 – мембранаи дарунӣ,
- 3 – тегаҳо,
- 4 – молекулаи ҳалқаи КДН,
- 5 – рибосома,
- 6 – донаҳои крахмал,
- 7 – строма,
- 8 – қисми тегаи тилокоида.



Вакуолаҳо, сафедаҳо, ангиштобҳо, маҳсулоти синтези молекулаҳои дараҷаи паст, витаминҳо ва намакҳои гуногунро дар ҳолати маҳлүл нигоҳ медоранд. Фишори осмосӣ, ки аз ҳисоби ҳал шудани моддаҳои шираи ҳучайра ба амал меояд, боиси ба ҳучайра доҳил шудани об ва дар ҳолати тургор, яъне тарангӣ қарор ёфтани девораҳои ҳучайра мегардад. Ҳолати тургор ва чандирии девораҳои ҳучайра омили муҳимми устувории рустаний ба шумор мераванд.

Саволҳо барои санчиши:

1. Соҳти пластидҳо чӣ гуна аст? Доир ба яқдигар гузаштани пластидҳо мисол оред.
2. Дар қадом қисми пластидҳо фотосинтез ба амал меояд?
3. Реаксияи фотосинтез ва ҷараёни дар рӯшнӣ дар шакли АТФ ҷамъ шудани энергияро шарҳ дихед.

Тестҳо

1. Ҳучайраи рустаний ҷанд хусусияти ҳудро дорад?
 - а) ду; б) се; в) ҷор.
2. Девори ҳучайраи рустаниҳоро чӣ ташкил мекунанд?
 - а) сафедаҳо; б) селюлоза; в) ҷарбҳо.

3. Пластидҳо кадом вазифаро ичро мекунанд?
- а) синтези аввалини ангиштобҳо аз моддаҳои гайриорганикӣ; б) синтези охири крахмал; в) синтези липидҳо.
4. Гуногунрангии гулҳо ва меваҳо ба чӣ вобастааст?
- а) лейкопластҳо; б) хромопластҳо; в) хлорофилл.
5. Вакуолаҳо дар ҳӯҷайраи рустаниҳо аз чӣ пайдо мешаванд?
- а) аз ҳисоби митохондрия; б) аз ҳисоби ҷисми тӯри эндоплазма; в) аз ҳисоби рибосомаҳо.
6. Аз чӣ сабаб пластидҳо қобилияят доранд аломатҳои ҳудро ба наслҳо гузаронанд?
- а) дорои КДН; б) пигмент доранд; в) вакуола доранд.
7. Сафедаҳо, ангиштобҳо молекулаҳои дараҷаи пастро дар ҳолати маҳлӯл кадом ҷузъи ҳӯҷайра нигоҳ медорад?
- а) тӯри эндоплазмавӣ; б) вакуолаҳо; в) рибосомаҳо.
8. Барои чӣ дар тирамоҳ ранги барғҳои рустании сабз дигар мешавад?
- а) хлоропластҳо ба хромопластҳо табдил мейёбанд; б) лейкопластҳо ба хлоропластҳо табдил мейёбанд; в) хромопластҳо ба хлоропластҳо табдил мейёбанд.
9. Дар ҳӯҷайраҳои лӯндаи картошка лейкоситҳо чӣ вазифаро ичро мекунанд?
- а) пигментро синтез мекунанд; б) доначаҳои крахмалро ҷамъ мекунанд; в) сафедаҳоро ҷамъ мекунанд.
10. Барои гардолудкунии рустаниҳо бо ҳашарот кадом пигменти пластидҳо ёрӣ мерасонад?
- а) хлоропластҳо; б) хромопластҳо; в) лейкопластҳо.

§8. НАЗАРИЯИ ҲУҶАЙРАВИИ СОХТИ ОРГАНИЗМҲО

Аз гуфтаҳои боло ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки тамоми равандҳои фаболияти ҳаётӣ дар ҳӯҷайра мегузарад. Ҳӯҷайра асоси соҳтори рустаний ва ҳайвонотро ташкил мекунад. Барои прокариотҳо, содатаринҳо, занбӯруғҳои дараҷаи пастр ва баъзе обсабзҳо мағҳуми ҳӯҷайра ва организм мазмунан мувофиқанд. Гуфтан мумкин аст, ки ҳӯҷайра системаи элементарии биологӣ буда, қобилияти барқароршавӣ, такроршавӣ ва инкишофро додарад.

Албаттa, чунин тасаввурот доир ба ҳӯҷайра дар илм якбора пайдо нашудаанд. Агар ба таърихи омӯзиши ҳӯҷайра назар афканем, мебинем, ки ҷилди ҳӯҷайра дар асри XVII аз тарафи физик Р.Гук кашф шуда буд. Вай пораи пӯкро дар зери микроскоп дид.

ба хулоса омад, ки он аз хоначаҳои бо девораҳо ҷудошуда иборат аст. Ӯ ин хоначаҳоро ҳучайра номид.

Асри XIX дикқати муҳаққиқонро маҳлули ғализе, ки дохили ҳучайраро пур кардааст, ҷалб намуд. Соли 1931 ботаники англisis Б.Броун яdroи ҳучайраро мушоҳида кард. Ин тадқиқот заминаи муҳимме барои муайян кардан монандии ҳучайраи рустаний ва ҳайвонот гашт. Ботаники олмонӣ М.Шлейден исбот намуд, ки дар ҳар ҳучайраи рустаний ядро мавҷуд аст. Дар охири солҳои 30 асри XIX физиологи олмонӣ Т.Шванн соҳти ҳучайраи организмҳоро омӯхта, муайян кард, ки дар баробари тафовут доштани ҳучайраи рустаний ва ҳайвонот ядро онҳо ба ҳам монанданд. Шванн ба хулоса омад, ки ҳучайра воҳиди соҳтории асосии организмҳои зинда буда, ба вучуд омадани ҳучайраҳо, сабзиш ва инкишофи бофтаҳоро муайян месозад.

Назарияи соҳти ҳучайравӣ аз ҷониби Т.Шванн шарҳ дода шуд ва соли 1839 ба табъ расид. Ин назария дар инкишофи биология аҳамияти қалон бозид.

Ихтилофҳое, ки дар байни олами наботот ва олами ҳайвонот буданд, бартараф шуданд. Дар натиҷа ягонагии олами зинда мазмунан асоснок ва назарияи ҳучайравӣ яке аз заминаҳои пайдоиши назарияи эволюционии Ч.Дарвин гардид. Назарияи ҳучайравӣ баъдтар аз тарафи олимони дигар инкшоф дода шуд. Духтури олмонӣ Р.Вирхов (1853) исбот кард, ки берун аз ҳучайра ҳаёт нест; қисми асосии таркибии ҳучайра ядро буда, ҳучайра факат аз ҳучайра бо роҳи тақсимшавӣ пайдо мешавад.

Дар натиҷаи такмил ёфтани техникаи микроскопӣ, аз ҷумла ихтироъ гаштани микроскопи электронӣ ва пешрафти усулҳои биологияи молекулавӣ имконият пайдо шуд, ки ҳучайраро ҳамониба омӯхта, соҳтор ва равандҳои биохимиявии дар он руҳдихандаро омӯзанд.

Дар замони ҳозира моҳияти асосии назарияи ҳучайравӣ чунин шарҳ дода шудааст:

1. Ҳучайра воҳиди соҳторию вазифавӣ, воҳиди инкишофи ҳамаи организмҳои зинда аст.
2. Ҳучайра соҳти мембронавӣ дорад.
3. Ядро қисми таркибии асосии ҳучайра мебошад.
4. Ҳучайра факат бо роҳи тақсимшавӣ меафзоряд.
5. Соҳти ҳучайравии организмҳо далели он аст, ки наботот ва ҳайвонот пайдоиши умумӣ доранд.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Соҳти пластидҳо чӣ гунаанд? Доир ба яқдигар гузаштани пластидҳо мисол оред
2. Назарияи ҳӯҷайраро кӣ ва кай аввалин шуда шарҳ додааст?
3. Моҳияти асосии назарияи ҳӯҷайравиро нақл кунед.
4. Аҳамияти назарияи ҳӯҷайравӣ дар биология дар чист?

Тестҳо

1. Аввалин бор соҳти ҳӯҷайраро кӣ кашф кард?
а) Б.Браун; б) Р.Гук; в) Т.Шванн.
2. Ядрои ҳӯҷайраро аввалин бор қадом олим мушоҳида намуд?
а) Р.Гук; б) Б.Браун; в) Р.Вихров.
3. Назарияи соҳтори ҳӯҷайравиро кӣ шарҳ дод?
а) Р.Вихров; б) Т.Шванн; в) Р.Гук.
4. Моҳияти асосии назарияи ҳӯҷайра аз ҷанд ҳосият иборат аст?
а) се; б) ҷор; в) панҷ.
5. Воҳиди хурдтарини организмҳо зинда чӣ мебошад?
а) бофта; б) ҳӯҷайра; в) ҷанин.
6. Назарияи соҳтори ҳӯҷайравӣ барои инкишофи биология чӣ аҳамият дорад?
а) ҳамчун заминаи пайдоиши назарияи эволюционӣ; б) ҳамчун зиёни инкишофи организмҳо. в) бо ҳам наздишавии намудҳо.

§9. ШАКЛИ ҒАЙРИҲУҶАЙРАВИИ ҲАЁТ. ВИРУСҲО


Соли 1892 олими рус Д.И.Ивановский дар тамоку бемориеро мушоҳида кард. Барангезандай он ғайриодӣ буда, дар баргҳои тамоку доғҳои гуногун пайдо мегардад. Барангезанда қобилияти аз филтр гузаштанро дошт. Бинобар ин, рустаниҳои солими тамокуро бо шираи аз филтр гузаштаи рустаниҳои бемор сироятнок кардан мумкин аст.

Баъди ҷанд сол олимон Л.Леффлер ва П.Фрош ангезандай бемории охсилро пайдо карданд, ки он дар ҳайвонот, аз ҷумла дар ҷорво дида шуда, ангезандааш аз филтр мегузарад.

Охири соли 1917 бактериолог аз Канада Ф. Эрелл бактериофагро кашф намуд, яъне вирусҳое, ки бактерияҳоро маҳв месозанд. Ҳамин тариқ, вируси рустаниҳо, ҳайвонот ва микроорганизмҳо кашф карда шуд. Ҳамаи ин боиси пайдоиши илми нау – вирусология гардид. Вирусҳо дар ҳаёти инсон нақши хеле қалонро мебозанд. Онҳо ангезандай бисёр бемориҳои хавфнок, ма-

салан, дикки нафас, зардпарвин, энсепталит, сурхакон, сурхча, девонагай, зуком ва гайра мебошанд. Вирусҳо фақат дар хучайраҳо фаъолият меқунанд, бинобар ин, онҳоро паразити дохилихуҷайравӣ меноманд.

Онҳо озод ва берун аз муҳити хучайра фаъолият ва афзоиш карда наметавонанд. Агар дар ҳамаи организмҳои хучайрадор ҳамон ду шакли кислотаи нуклеинии КДН ва КРН дидо шавад, дар вирусҳо фақат яке аз онҳо вомехӯрад.



Расми 5.23.

Вируси қасалии доғи барги тамоку:

1 – ғилофаи сафедагӣ,

2 – КРН.

Бинобар ин, вирусҳо ба ду гурӯҳи қалон ҷудо карда мешаванд, яъне вирусҳои дорандай КДН ва вирусҳои дорандай КРН. Вирусҳо ба хучайра фақат ахбори генетикии ҳудро мегузаронанд. Аз қолаби КРН ё КДН вируси КРН ахбори ҳудро синтез мекунанд, ки ин замина барои синтези сафедаҳои рибосомаҳои хучайраҳо бо вирус гирифткорбуда ҳос аст.

Молекулаи КДН ё геноми он дар геноми соҳиби хучайра чойгир аст ва дар ҳолати оромӣ муддати дуру дароз меистад.

Ҳамин тариқ, ҳусусияти муфтаҳӯри вирус ҳосияти ҳосро дошта, ҳамчун паразит дар дараҷаи генетикий ба ҳисоб меравад.

Таркиби химиявии вирусҳо


Вирусҳо аз нуклеопротеидҳо, яъне аз кислотаҳои нуклеинат (КДН ва КРН), инчунин, аз чанд сафеда, ки пардаи атрофи кислотаҳои нуклеинатро иҳота кардаанд, ташаккул ёфтаанд. Пардаи сафедагиро ғилофа (капсула; аз қалимаи лотинии capsula – ғунҷиш) меноманд. Ба чунин вирусҳо вируси доғҳои тамоку мисол мебошад. (расми 5.23), ки ғилофа – қабати сафедаи он аз як сафедаи начандон қалон иборат аст.

Вирусҳои ташаккулашон мураккаб пардаи иловагӣ доранд, ки аз сафеда ё липопротеин сохта шудааст. Баъзан дар пардаи

берунии вирусҳои мураккаб ангиштобҳо дида мешаванд, масалан, дар вируси ангезандай зуком ва табхол (расми 5.24). Пардаи беруни онҳоро қисмҳои мембранаи ядро ва ситоплазмаи ҳучайраҳои соҳиб (ҳомил) ташкил карда, вирус аз он ба муҳити берун мебарояд. Геноми вирусҳо аз як молекулаи яктора ё дутораи КДН ва КРН иборат аст. Ба КДН-и дутора вируси бемории нағзаки одам, гӯсфанд, хук, адиновирусҳои одам доҳил мешаванд. КРН-и дутора ҳамчун қолаби генетикий барои баъзе вирусҳои ҳашарот ва ҳайвонот хизмат мекунад. Ҳамчунин, вирусҳои КРН-и яктора васеъ паҳн гаштаанд, ба монанди вируси энсифалит, сурхакон, сурхча, девонагӣ, зуком ва ғайра.

Расми 5.24.

Вирусҳо: А – табхол, Б – зуком.




Таъсири тарафайни вирус ба ҳучайра

Ҳангоми ба вучуд омадани вакуолаҳои пиноцитозӣ ҳамроҳи қатраҳои мои муҳити байніҳучайравӣ ба даруни ҳучайра тасодуфанд вирусҳо доҳил мешаванд. Онҳо дар муҳити моёй гардиш мекунанд. Ворид шудани вирусҳо ба ситоплазмаи ҳучайра бо чанд зинаҳои пайиҳам алоқаманд ба амал меояд. Сараввал, вирус бо сафедаи ретсептории махсус, ки дар болои пардаи ҳучайра ҷойгир аст, пайваст мешавад. Ин амал бо ёрии сафедаҳои махсус, ки дар болои заррачаҳои вирусӣ мавҷуданд, ба амал меояд. Сафедаҳо ретсепторҳои ба худ мувоғикро, ки дар болои ҳучайра ҷойгиранд, мешиносанд. Он қисми болои ҳучайра, ки бо вирус пайваст шудааст, дар ситоплазма фурӯ рафта, ба вакуола табдил меёбад. Вакуола, ки девораи он аз мембранаи ситоплазмавӣ соҳта шудааст, метавонад бо дигар вакуолаҳо ё бо ядро якҷоя шавад (расми 5.25). Бо ҳамин роҳ, вирус ба тамоми ҳучайраҳо бурда мешавад. Механизми ретсептории воридшавии вирус ба ҳучайра бо ҳусусияти махсуси раванди сироятёбӣ вобаста аст.


Аз ин чост, ки вируси ҳепатити А ва В танҳо ба ҳучайраҳои ҷигар доҳил шуда, афзоиш мейбанд. Адиновирус ва вируси зуком дар ҳучайраҳои луобпардаи роҳи нафас, вируси сарком дар ҳучайраҳои асад, вируси ханозир (бунгӯшӣ) факат дар ҳучайраҳои назди гӯш ва ғадуди оби даҳон вомехӯранд. Раванди сироят аз лаҳзаи

дохил шудани вирус ба хучайра оғоз меёбад. Вирус афзоиш карда, геноми он дучанд мешавад ва бахри худ капсид месозад.



Расми 5.25.

Нақшай дохилшавй ба хучайра (А) ва аз хучайра баромадани вирусҳо (Б).



Расми 5.26.

Модели бактериофага T-2:
А – то бо хучайраи бактерия якҷоя шудан,
Б – вирусе, ки ҚДН-ро аз хучайра чудо кардааст.

Дар вақти дучандшавй (редупликация) кислотаи нуклеинат аз пардаи капсидӣ чудо мегардад. Баъди синтези молекулаи нави кислотаи нуклеинат бо сафедаи вируси дар ситоплазмаи хучайраи ҳомил синтезшуда иҳота мешавад ва капсидро ташкил ме-кунад. Дар натиҷа, вирусҳо афзуда, аз хучайра берун мешаванд. Ин ҳолат дар баъзе вирусҳо дар шакли таркиш ба амал омада, хучайраҳо маҳв мешаванд. Хориҷ шудани вирусҳои дигар мисли муғчабандист ва хучайраҳои ин организмҳо муддати мадид қобилияти ҳаётии худро нигоҳ медоранд. Роҳи дигари ба хучайра дохил шудани вирусҳои бактерияҳо, яъне бактериофагӣ мебошанд. Қабати гафси бактерия имкон намедиҳад, ки сафедаи ретсептор ба вирус пайваст шуда, ба ситоплазма роҳ ёбад, мисли он ки дар хучайраҳои сироятноки ҳайвонот ба амал меояд. Барои ҳамин бактериофаг думчаи худро ба девораи хучайраи бактерия ҳа-лонда, ҚДН ё КРН-и дар сарак доштаи худро ба ситоплазмаи бактерия ворид мекунад (расми 5.26). Ҳамин тавр, геноми бактериофаг фурӯ рафта, капсиди он дар берун мемонад. Геном дар

цитоплазма хүчайраи бактерия дучанд шуда, ба синтези сафеда ва капсид асос мегузорад.

Баъди чанд муддат хүчайраи бактерия маҳв гашта, зарра-чаҳои фагҳои пухтарасида ба берун мебароянд ва метавонанд бактерияни дигарро нобуд кунанд.

Пайдоиши вирусҳо

Вирусҳо ҳамчун соҳтори генетикий муҳтор буда, берун аз хүчайра қобилияти инкишоф ёфтанд надоранд, яъне чисми бечонанд. Чунин мешуморанд, ки вирусҳо ва бактериофагҳо ҳамчун унсури генетикии чудогонаи хүчайра буда, ҳамроҳи дигар шаклҳои ҳаёти хүчайравӣ инкишоф ёфтаанд.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Соҳти вирусҳо чӣ гуна аст?
2. Вирусҳои сода аз мураккаб бо чӣ фарқ мекунанд?
3. Принципи таъсири мутақобилаи вирус ва хүчайра чӣ гуна аст?
4. Вирус чӣ тавр ба хүчайра дохил мешавад?
5. Таъсири мутақобилаи бактериофагҳоро ба хүчайраи бактерия шарҳ дихед.
6. Таъсири вирусҳо ба хүчайра чӣ гуна аст?

Истилоҳот:

- 1. Вирус** – шакли ғайрихүчайравии ҳаёт.
- 2. Бактериофаг** – вирусҳое, ки бактерияҳо ё фагаҳои онҳоро маҳв месозанд.
- 3. Сироят** – роҳи интиқоли ангезаҳо аз як организм ба организми дигар.
- 4. Бо роҳи уфукӣ гузаштан** – роҳи гузаштани омили сирояткунӣ бо хүчайраҳои ҷинсӣ, ки дар хромосомаи он маводди ирсӣ – вирус ҷойгир мешавад.
- 5. Бо роҳи амудӣ гузаштан** – раванди боҳамтаъсиркунии вирус ва организми соҳиб, ки ҳамчун муфтҳӯр дохил шуда, афзоиш ёфта, ба муҳити беруна мебарояд.
- 6. Назарияи хүчайрагӣ** – яке аз хулосаҳои муҳимтарини биологӣ, ки мувофиқи он ҳамаи организмҳо соҳти хүчайрагӣ доранд.

Тестҳо

1. Аввалин бор вирусро қадом олим мушохида намуд?
а) Д.Ивановский; б) Леффер; в) П.Фрот.
2. Бактериофагро кӣ кашф кард?
а) Р.Вихров; б) Ф.Эрелл; в) И.Ивановский.

3. Кадом вирусҳоро бактериофага меноманд?
 - а) вирусҳои одам; б) вирусҳои ҳайвонот; в) вирусҳое, ки бактерияҳо по нест мекунанд.
4. Вирусҳо дар кадом ҳолат фаъоланд?
 - а) берун аз ҳучайра; б) танҳо дар даруни ҳучайра; в) дар муҳити гирду атроф.
5. Дар вирусҳо кадом шакли кислотаҳои рибонуклеинат мавҷуданд?
 - а) танҳо КДН ё танҳо КРН; б) ҳам КДН ва ҳам КРН; в) ягонтаи аз инҳо.
6. КРН-и дутора барои кадом бемориҳо хос аст?
 - а) бемории нағзаки одам; б) зуком; в) сурхакон.
7. Кадом вирусҳо КРН-и яктора доранд?
 - а) сурхча; б) оденовируси одам; в) оденовируси гӯсфанд.
8. Вирусҳо дар кучо афзоиш мекунанд?
 - а) дар ҳучайраҳои соҳиб; б) дар муҳити беруна; в) худ аз худ.
9. Вируси гепатити А кадом ҳучайраро сироят мекунад?
 - а) ҳучайраи асаб; б) ҳучайраи чигар; в) ҳучайраи роҳи нафас.
10. Калимаи «вирус» аз кадом забон кирифта шудааст ва чӣ маъно дорад?
 - а) аз забони англисӣ – заҳр; б) аз забони лотинӣ – заҳр; в) аз забони русӣ – заҳр.

БОБИ VI

АФЗОИШ ВА ИНКИШОФИ ОРГАНИЗМХО

Афзоиш яке аз хосиятҳои муҳимми олами ор-
ганикӣ мебошад ва он ба ҳамаи маҳлукоти зинда,
аз бактерияҳо то ширхӯрон, хос аст.

Сабаби мавҷудияти навъҳои ҳайвонот, рустаний,
бактерияҳо ва занбӯргҳо, идомаи насл дар бай-
ни волидон ва насли онҳо афзоиш мебошад. Бо
худофарӣ дигар ҳусусияти хоси организмҳои
зинда, яъне инкишоф низ саҳт вобаста аст. Ин
ҳусусият барои ҳамаи организмҳои зиндаи рӯйи
Замин, аз организмҳои якхӯчайра то набототу
ҳайвоноти серхӯчайра хос аст.

Афзоиш шаклҳои гуногун дорад, vale ҳамаи онҳоро метавон ба ду навъ чудо кард – чинсӣ ва ғайричинсӣ.

Ивазшавии наслҳо ва организмҳоро дар асоси ҳучайраҳои чинсӣ, ки аз ҳисоби ғадудҳои чинсӣ пайдо шудаанд, афзоиши чинсӣ меноманд. Афзоиши чинсӣ дар давраи таҳаввулот (эволюция) тарзи прогрессивии инкишофи организми нав буда, аз ҳисоби якҷоя шудани ҳучайраҳои чинсии волидони гуногун ба вучуд омадааст. Дар ҳайвоноти бемуҳра баъзан нутфа ва ҳучайратухм дар як организм пухта мерасанд. Ин ҳодисаро хуносой (гермафродитизм) меноманд. Рустаниҳои гулдор ҳам дучинсаанд. Гули аксари намудҳои рустаниҳои пӯшидатухм дучинса буда, дар онҳо аз гардбарг чинси нарина ва дар мевадон (пестик) ҳучайратухм пайдо мешавад. Тахминан аз чор як ҳиссаи узвҳо нарина (гардбарг) ва модина (мевабаргҳо) дар гулҳои башар мерастанд, ки бевосита аз яқдигар инкишоф меёбанд, яъне яқчинсаанд, масалан, дар рустани кенаф. Дар баъзе рустаниҳо, чунончи, ҷуворимакка, тӯс гулҳои нарина ва модина дар як рустани ҷой гирифтаанд.


Бо вучуди ин, шарт нест, ки организми нав аз ҳисоби омезиши ҳучайраҳои чинсӣ ба вучуд ояд. Дар баъзе намудҳои рустани ҳайвонот ҳолатҳое низ ҷой доранд, ки аз ҳисоби ҳучайратухми бордорнашуда организми нав пайдо мешавад. Чунин шакли афзоишро ҳуҷтарӣ ё партеногенезӣ меноманд. Ҳусусияти асосии афзоиши ғайричинсӣ дар он аст, ки фард на аз ҳисоби ҳучайраҳои чинсӣ, балки аз ҳисоби ҳучайраи ҷисмӣ (соматик) пайдо мешавад. Ин ду шакли афзоишро пурратар дида мебароем.

§1. АФЗОИШИ ҒАЙРИЧИНСӢ

Дар мавриди афзоиши ғайричинсӣ организми нав аз ҳисоби як ё чанд ҳучайраи ғайричинсии (соматики)-и организми модарӣ пайдо мешавад.


Бештар содатаринҳо (амёба, эвленаи сабз ва ғайра) обсабзҳои якҳучайрагӣ (хламидонад) бо роҳи тақсимшавии митозӣ афзоиш мекунанд. Мавҷудоти якҳучайраи дигар, масалан, баъзе занбӯруғҳои дараҷаи паст, обсабзи хлорелла, плазмодия (барангезандай табларза) бо спора афзоиш меёбанд. Дар аснои чунин шакли афзоиш ҳучайра, ки дар натиҷаи пайиҳам тақсим шудани яdroи модарӣ пайдо шудааст, боз ба чанд қисми алоҳида чудо мешавад (микдори ядроҳо дар онҳо баробаранд). Ҳамчунин, ор-

ганизмҳои серхӯчайра, ба монанди ушнаҳо, занбӯруғҳои дараҷаи олий, обсабзҳои серхӯчайра, сарахсаклон ва гайраҳо қобилияти пайдо кардани спораҳоро доранд. Ҳам дар якхӯчайрагиҳо ва ҳам дар организмҳои серхӯчайра тарзи дигари афзоиши ғайричинсӣ муғчабандӣ низ дида мешавад, масалан, дар занбӯруғҳои хамиртуруш (расми 6.1) ва бъазе инфузорияҳо (инфузории маканда). Тарзи муғчабандӣ чунин аст: дар ҳӯчайраҳои модарӣ аввал дамидагии начандон калон пайдо мешавад, ки ядро дорад ва онро муғча меноманд; муғча калон шуда, баробари ба ҳаҷми модар наздик шудан, аз модар чудо мегардад ва мустақилона ҳаёт ме-гузаронад.



Расми 6.1.
Муғчабандии занбӯруғи
хамиртуруш

Дар мавҷудоти серхӯчайра (гидраи обҳои ширин) муғча аз ҳӯчайраҳо, ки ҳар ду девораи ҷисмро иҳота кардаанд, пайдо мешавад. Он сабзида дароз мешавад ва дар қисми пеш қовокии даҳон пайдо мекунад. Муғчабандӣ ҳамон вақт ба охир мерасад, ки гидраи хурд ташаккул ёбад ва аз организмҳои модар чудо шавад (расми 6.2).



Расми 6.2.
Муғчабандӣ дар гидра:
1 – организмҳои модарӣ,
2 – муғча.

Дар ҷонварони серхӯчайра, масалан, дар ҳалқакирмҳо афзоиши ғайричинсӣ бо роҳи ду тақсим шудани бадан, дар паҳнкирмҳо ва сӯзанпӯстон бо роҳи қисм-қисм шудани бадан (фрагментатсия) ба амал меояд. Аз ҳар яки ин қисмҳо организмҳо нав инкишоф мейбад. Дар олами набутот афзоиши нашвӣ, яъне афзоиш аз хисоби қисми тана хеле васеъ паҳн гардидааст. Масалан, аз қаламча, мӯяқ, лӯндак сабзидани рустаниҳо (расми 6.3).



A – навдаи хазанда (мүяк),

Б – лўндаҳои зеризаминӣ,

В – решапояи реша,

Г – навдаи элодея.



Барои афзоиши картошка қисми шаклдигаркардаи пояи зеризаминӣ (лўнда)-ро истифода мебаранд. Ёсуман ва бед аз навда афзоиш мейбанд. Бо ёрии қаламча бошад, ток ва қортро месабзонанд. Навдаҳои дароз ва хазандай шаҳтути заминӣ, ки аз мүякҳо иборатанд, мугча пайдо мекунанд. Аз онҳо дар вақти шинондан рустанини нав ба вучуд меояд. Як қисми ками рустаниҳо, масалан, гули бегона (бегония) ба воситаи барг афзоиш мейбад. Дар қисми поёни барг, дар чойи рагронӣ реша ва дар болои барг мугча ва навда пайдо мешаванд.

Барои афзоиши нашвӣ, инчунин, решаро истифода мебаранд. Дар боғдорӣ бо ёрии қаламчаҳои аз паҳлурешаҳо гирифта баъзе рустаниҳоро месабзонанд, масалан, тамашк, олуболу, олу ва гулҳои гуногун. Гули кашгарӣ (георгина) аз лўндарешаҳо зиёд карда мешавад. Қисмҳои шаклдигаркардаи зеризаминӣ (аз чумла танареша) низ метавонанд рустаниҳои навро пайдо кунанд. Афзоиши нашвӣ дар баъзе ҳайвонот ҳам дидо мешавад. Чунончи, баъзе ҳалқакирмҳои сермӯяк бо роҳи қисм-қисм чудо шудани тана афзоиш мейбанд; аз ҳар яки пораҳо организми мустақил ба вучуд меояд.

Асоси афзоиши нашвиро қобилияти таҷдиди узвҳо (регенератсия) низ ташкил медиҳад. Таҷдид ё барқарор кардани узви гумшуда хоси бисёр ҷонварони бемуҳра ва баъзе ҳайвоноти муҳрадор, обҳокиҳо мебошад. Афзоиши гайричинсӣ, ки дар рафти таҳаввулот (эволютсия) нисбат ба афзоиши ҷинсӣ пештар ба вучуд омадааст, раванди хеле босамар мебошад. Бо ёрии он дар шароити мусоид микдори намудҳо хеле зиёд мешаванд. Албатта, дар ҳамаи шакли афзоиши гайричинсӣ генотипи насл

ва модарашон якхелаанд. Барои дуруст фаҳмидани ин ба мавзӯи митоз нигаред, чунки дар интерфаза айнан дучандшавии маводди генетикаи хӯчайра ба амал омада, дар натиҷаи тақсимшавӣ ҳар як хӯчайраҳои духтарӣ ахбор ирсии ба модар монандро мегирад.

Аз сабаби он ки ҳамаи хӯчайраҳои ҷисмӣ (соматикӣ) дар натиҷаи тақсимшавии митозӣ ба вучӯд меоянд ва аз онҳо организмҳои нав инкишоф меёбанд, бинобар ин, фардҳои бо ин роҳ афзоишёфта аз ҷиҳати генетикӣ ба ҳамдигар монанданд. Албатт, дар ин ҷо афзудани гуногунишаклии генетикӣ рӯх намедиҳад, вале дар натиҷаи дигар шудани муҳити зист ва мутатсия баъзе аломатҳои нави муғифид пайдо мешаванд.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Дар қадом организмҳо афзоиши гайричинсӣ дидо мешавад?
2. Кадом шаклҳои афзоиши гайричинсӣ ба шумо маълуманд? Мисол оред.
3. Чаро наслҳои бо роҳи афзоиши гайричинсӣ пайдошууда бо яқдигар ва фардҳои волидон монанданд?

Истилоҳот:

- 1. Афзоиши гайричинсӣ** – афзоише, ки тақроршавии наслҳо аз ҳисоби хӯчайраҳои бадан (соматикӣ) ба амал меоянд.
- 2. Афзоиши ҷинсӣ** – тарзи ба ҳуд монанд пайдо шудан, ки тақроршавии наслҳо аз ҳисоби хӯчайраҳои маҳсусгардида, яъне хӯчайраҳои ҷинсӣ ба амал меоянд.
- 3. Афзоиши нашвӣ** – тақсимшавии митозии ядро, ки ситотомия ба он оварда мерасонад, ки ситоплазма дар байни хӯчайраҳои духтарӣ нобаробар тақсим мешавад.
- 4. Муғчабандӣ** – шакли афзоиши организмҳо, ки аз ҳисоби бадани модарӣ пайдо мешаванд.
- 5. Спораҳосилшавӣ** – тақсимшавии бисёркарати хӯчайра ба порча-порча шудани ситоплазма, ки бо миқдори ядроҳо мувоғиқанд.

Тестҳо

1. Афзоиш чист?
 - а) идома додани наслҳо; б) пайдо шудани аломатҳо; в) пешравӣ.
2. Афзоиши ҷинсӣ аз гайричинсӣ бо чӣ фарқ мекунад?
 - а) бо якҷоя шудани хӯчайраҳои ҷинсӣ; б) бо якҷоя шудани хӯчайраҳои соматикӣ; в) аз як хӯчайра пайдо шудани насл.
3. Афзоиши гайричинсӣ ҷанд ҳел мешавад?
 - а) ду ҳел; б) се ҳел; в) чор ҳел.
4. Плазмодия ба қадом роҳ афзоиш мекунад?
 - а) муғчабандӣ; б) спора; в) нашвӣ.

5. Занбўруги хамиртуруш чӣ хел афзоиш мекунад?
а) бо спора; б) бо мугча; в) бо роҳи чинсӣ.
6. Бед аз ҳисоби қадом қисм афзоиш мекунад?
а) мӯяк; б) навда; в) барг.
7. Таҷдид ё барқарор қардани узви гумшуда ҳоси қадом организм аст?
а) кирми лойхӯрак; б) пашشاҳо; в) тортанак.
8. Дар афзоиши гайричинсӣ наслҳо бо кӣ бисёртар монанданд?
а) ба модар; б) ба падар; в) ба ҳар ду.
9. Барои чӣ наслҳо бо роҳи гайричинсӣ пайдошуда бо ҳам монанданд?
а) генотипи якхела доранд; б) омезиши алломатҳо мушоҳида мешавад; в)
аз ду ҳуҷайра пайдо шудаанд.
10. Аз чӣ сабаб дар байнӣ наслҳои якхела афзоиши гайричинсӣ баъзан
наслҳои гуногун пайдо мешаванд?
а) ба мутатсия дучор шудаанд; б) омезиши генҳо; в) таъсири муҳит.

§2. АФЗОИШИ ЧИНСӢ

Афзоиши чинсӣ аҳамияти қалони таҳаввулотӣ дошта, нисбат ба афзоиши гайричинсӣ бартарӣ дорад, зоро генотипи наслҳо дар натиҷаи омезиш (комбинатсия)-и генҳои волидон ба вучуд меояд. Дар натиҷа қобилияти мутобиқати наслҳо ба шароити гуногуни муҳит зиёд шуда, онҳо нисбат ба волидони худ дар мубориза баҳри ҳаёт бартарӣ пайдо мекунанд. Ҳангоми афзоиши чинсӣ омезиши нави генҳо ба вучуд омада, барои фардҳо дар шароити нави зист имконияти бештари мутобиқатро фароҳам мөоварарад.

Ба вучуд омадани омезиши генҳои нав самара ва суръати мутобиқати намудҳоро ба шароити тағиیرёбандай муҳит метезонад. Мοҳияти афзоиши чинсӣ дар он аст, ки якҷояшавии маводди ирсӣ дар наслҳо, аз ҳисоби ахбори генетикии ду сарчашмаи гуногун, яъне волидон амалӣ мешавад.


Дар ҳайвонот ва рустаниҳои дучинса мутобиқате ҳаст, ки худбордоршавиро бозмедорад. Дар паҳнкирмҳо ва ҳалқакирмҳо (пла-нария ва кирми лойхӯрак) чуфтшавӣ дар байнӣ фардҳои гуногун мегузарарад. Дар наботот худбордоршавӣ дар рустаниҳои якчинса ба мушоҳида мерасад. Агар гулҳои дучинса инкишоф ёбанд, пас ҳангоми расидан, гардбарг ва мевабарг аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Дар чунин ҳолат гардолудшавӣ дутарафа мегузарарад.

Инкишофи ҳуҷайраҳои чинсӣ (гаметогенез)

Дар ғадудҳои чинсӣ инкишофи ҳуҷайраҳои чинсӣ, ки онҳоро гамета меноманд, ба амал меояд. Ҳуҷайраҳои нарина (нутфа) дар наследон ва модина (ҳуҷайратухм) дар тухмдон инкишоф мейбанд.

Чудочинсй аз нигоҳи эволютсионӣ бартарӣ дорад. Чудочинсй соҳт ва рафтори волидонро маҳсус гардонида, ҳамчун омили нави эволютсионӣ, яъне интихоби чинсӣ ташаккул меёбад ва нисбати наслҳои худ ғамхорӣ зоҳир менамояд. Дар ин ҳолат наринаҳо асосӣ нақши муҳофизат ва гизоёбиро бозида, дар муҳориба барои ба даст овардани модина иштирок мекунанд. Дар раванди пайдоиш ҳуҷайраҳои чинсӣ ҳам дар сперматогенез ва ҳам дар овогенез давраҳои гуногунро аз сар мегузаронанд (расми 6.4).

Давраи аввалро даври афзоиш номида, дар ин ҷо ҳуҷайраҳои ибтидоии чинсӣ бо роҳи митозӣ тақсим ва микдоран зиёд мешаванд. Дар сперматогенез афзоиши ҳуҷайраҳои аввалини чинсӣ хеле фаъол буда, аз вақти ба балоғатрасӣ оғоз меёбад ва дар тамоми давраи наследихӣ, яъне вақте ки ҳайвонот дар афзоиши чинсӣ иштирок дорад, давом мекунад, сипас тадриҷан дар дами пирӣ қатъ мегардад.



Расми 6.4. Нақшаи гаметогенез (баён дар матн).


Хүчайраҳои аввалини чинсий модина дар муҳрадорони дарацаи паст дар давоми ҳаёташон инкишоф меёбанд. Дар ширхүрон, аз ҷумла дар одам, ин гуна хүчайраҳо дар батни модар инкишоф ёфта, нисбатан фаъоланд ва дар ҳолати оромӣ то пухта расидани хүчайраҳои чинсӣ махфуз мемонанд.

Давраи дуюм давраи сабзиш аст. Дар гаметаҳои норасидаи нарина сабзиш ҷандон ба назар намерасад ва андозаи онҳо низ ҳурд мебошад. Баръакс, хүчайратухми оянда, ки оосит ном дорад, ҳамчан садҳо, ҳазорҳо, баъзан миллионҳо маротиба қалон мешавад.

Дар баъзе ҳайвонот оосит бо суръати ниҳоят тез, масалан, дар давоми ҷанд рӯз ё ҳафта инкишоф меёбад, дар намудҳои дигар бошад, давомоти сабзиши он моҳҳо ва солҳоро дар бар мегирад. Сабзиши ооситҳо аз ҳисоби моддаҳое, ки хүчайраҳои дигари организмҳо пайдо мекунанд, ба амал меояд. Масалан, дар моҳиҳо, обҳокиҳо ва бештар дар ҳазандагону парандагон массаи асосии тухмро зардӣ ташкил мекунад.

Расми 6.5.

Давраҳои асосии мейозӣ.



Зардӣ дар ҷигар дар шакли маҳлули маҳсус синтез шуда, ба воситаи хун ба тухм мегузарад. Дар он ҷо вай ба оосити сабзандагӣ дохил шуда, дар шакли зардии серқабат ҷамъ мегардад. Ғайр аз

ин, дар хүчайраи чинсии оянда сафедаҳои гуногун, ҳамчуунин миқдори зиёди КРН (нақлиётӣ, рибосомӣ, ахборӣ) синтез мешаванд.

Зардӣ дар шакли моддаҳои ғизӣ (равғанҳо, сафедаҳо, ангиштобҳо, витаминҳо ва гайра) буда, барои инкишофи чанин лозиманд. КРН синтези сафедаҳоро дар давраи оғози инкишоф таъмин мекунад, зеро дар ин вақт КРН-а худ ҳанӯз ба фаъолият шурӯй накардааст. Давраи дигар ё сеюм, давраи пухтарасӣ ё мейозӣ аст, ки дар расми 6.5 нишон дода шудааст. Хүчайрае, ки ба давраи балогат шурӯй мекунад, дастаи хромосомааш диплоидӣ буда, миқдори КДН дучанд гардидааст ($2n, 4c$).

Дар раванди афзоиши чинсӣ организмҳои ҳар намуд дар наслҳои худ миқдори муайяни хромосомаҳои хосро нигоҳ медоранд. Ин ҳолат дар натиҷаи тақсимшавии мейозӣ ба амал меояд, чунки дар рафти пухта расидани хүчайраҳои чинсӣ миқдори хромосомаҳо кам (редуксия) ва аз хүчайраи дастаи диплоидӣ ($2n$) хүчайраи гаплоидӣ ($1n$) пайдо мешавад. Баъди бордоршавӣ, яъне омехташавии хүчайраҳои чинсӣ, дастаи хромосомаҳо боз миқдори пешинаи худро пайдо мекунанд ($2n$).

Қонуниятҳои ҷараёни мейоз дар хүчайраҳои чинсии нарина ва модина моҳиятан монанданд. Бинобар ин, аввал қонуниятҳои умумии мейоз ва сипас ҷиҳатҳои фарқкунандай сперматогенез ва оогенезро дида мебароем. Моҳияти мейоз аз он иборат аст, ки ҳар як хүчайраи чинсӣ нисфи хромосомаҳоро мегирад, яъне дастаи хромосомаҳо гаплоидӣ (ток) аст. Аз тарафи дигар, мейоз даврае мебошад, ки омезиш (комбинатсия)-и нави генҳо дар натиҷаи якҷояшавии хромосомаҳои волидон ба амал меояд. Ба таври дигар гӯем, дар мейоз омезиши ҳиссачаҳои ирсӣ ҳамчуунин, дар натиҷаи ивазшавӣ (додугирифт)-и хромосомаҳои гомологӣ ба амал меояд. Мейоз ду давраи тақсимшавии пайиҳамро дар бар мегирад, ки қариб дар байни онҳо фосила нест. Мейоз ҳамчун митоз чор марҳала – профаза, метафаза, анафаза ва телофазаро аз сар мегузаронад.

Тестҳо

1. Аҳамияти афзоиши чинсӣ дар чист?

а) дар натиҷаи омезиши генҳои волидон наслҳои пайдошуда қобилияти мутобикии хуб доранд; б) генҳо дигар мешаванд; в) наслгузорӣ паст мешавад.

2. Оғози инкишофи хүчайраҳои чинсӣ (гамета) аз кучо сар мешавад?

а) дар ғадудҳои чинсӣ; б) дар хүчайраҳои соматикӣ; в) дар хүчайраҳои нашвӣ.


3. Инкишофи хучайрахой нарина дар кучо ба амал меояд?
а) наслдон; б) тухмдон; в) чанин.
4. Инкишофи хучайрай модина дар кучо ба амал меояд?
а) наслдон; б) тухмдон; в) чанин.
5. Нутфагенез (сперматогенез) ва оогенез чанд давраро аз сар мегузаронанд?
а) ду; б) се; в) чор.
6. Дар давраи афзоиш хучайраҳо бо қадом роҳ тақсим мешаванд?
а) митоз; б) мейоз; в) амитоз.
7. Дар давраи расиши хучайраҳо бо қадом роҳ тақсим мешаванд?
а) митоз; б) мейоз; в) амитоз.
8. Моҳияти тақсимшавии мейозӣ аз чӣ иборат аст?
а) дар хучайраҳои ҷинсӣ танҳо нисфи хромосома (ток) аст; б) хромосомаҳо кам намешаванд; в) гаметаҳо диплоиданд.
9. Мейоз аз чанд давра иборат аст?
а) ду; б) се; в) чор;
10. Мейоз чанд фазаро аз сар мегузаронад?
а) се; б) чор; в) панҷ.

§3. ДАВРИ ЯКУМИ ТАҚСИМШАВИИ МЕЙОЗӢ


Дар профазаи 1 торҳои хроматин (хромосома) дар зери микроскопи рӯшной намоёнанд ва шакли спиралӣ доранд. Дар ҳамин давра, агар биноиши микроскопро қалон қунем, маълум мегардад, ки ҳар як хромосома ду хроматин дошта, онҳо бо ҳам ба сентромерашон часпидаанд. Хромосомаҳои гомологӣ бо ҳам наздик ва нуктаҳои бо ҳам мувофиқи онҳо ҷафс мешаванд. Дар мейоз раванди ҷафсшавии қисмҳои бо ҳам мувофиқи хромосомаҳои гомологиро конюгатсия меноманд. Дар рафти конюгатсия хромосомаҳои гомологӣ, ки ҳар яки он аз ду хроматид иборат аст, бо ҳам наздик мешаванд (масофаи байни онҳо аз 120 нм зиёд нест).

Албаттa, хромосомаҳо паҳлу ба паҳлу нахобида, бо ёрии торҳои сафедавӣ, ки дар қисме аз онҳо ҷойҳои холӣ мавҷуд аст, якдигарро нигоҳ медоранд. Торҳои ҳар ду хромосома дар шакли зирҳ бо ҳамдигар пайваст шудаанд (расми 6.6).

Бо ёрии чунин часпакҳо (кӯпрукҷа) хромосомаҳои гомологӣ метавонанд дуру дароз дар ҳолати конюгатсия нигоҳ дошта шаванд. Ҷуфти хромосомаҳои бо ҳам наздикшударо бивалент (аз калимаи лотинӣ *bi*-дучанд) ё тетрада (юнонӣ *tetro* – чортой) меноманд.



Расми 6.6.
Нақшай канюгатсия.




Расми 6.7.
Нақшай чиликшавй.

Дар оянда дар байнин хромосомае, ки бивалентро ташкил мекунад, ивазшавии қисмхой якхелаи хромосомахои гомологӣ, яъне генҳои якхеладошта ба амал меояд. Ин равандро чиликшавӣ меноманд (расми 6.7). Дар охири профаза дар байнин хромосомахои гомологӣ қувваи теладиҳҳанда пайдо шуда, аввал аз қисми сентромер (кашишхӯранда) ва оҳиста ба дигар қисмҳо таъсир мерасонад. Хромосомаҳо танҳо дар чойҳои чиликшуда бо ҳам алоқаманд мешаванд (расми 6.8).

Дар метафазаи 1 спиралшавии хромосомаҳо ба нуктаи баландтарин расида, онҳо кӯтоҳ ва гафс мешаванд. Хромосомаҳои якҷояшуда (конюгатсияшуда) дар хатти марказ ҷой мегиранд ва сентромераҳои хромосомаҳои гомологӣ ба ҷонибҳои муқобили кутбҳои ҳуҷайра менигаранд (расми 6.8). Бо сентромераҳо торҳои дук (ахроматин) пайваст мешаванд. Дар ҳамин давра микдори хромосомаҳоро дар зери микроскоп ба ҳисоб гирифтани нисбатан осон аст.

Дар анафазаи 1, китғҳои хромосомаҳо аз ҳам ҷудо шуда, хромосомаҳо ба кутбҳои гуногун кашида мешаванд. Ҳамин тавр, дар ҳуҷайраҳои дуҳтарӣ аз ҳар ҷуфтни хромосомаҳои гомологӣ фақат як хромосома ҷойгир мешавад. Микдори хромосомаҳо ду баробар кам шуда, дастаи хромосомаҳо гаплоидӣ аст, вале дар ҳамин ҳолат ҳар хромосома аз ду хроматин иборат буда, микдори КДН-и дучанда дорад. Ҳулоса, баъди тақсимшавии якуми мейозӣ дастаи хромосомаҳо баробар ($1n$, $2c$) аст.

Расми 6.8.
Метафазаи I:
1 – ҷойи чиликшавӣ,
2 – сентромераҳо.



Дар телофазаи 1 дар муддати кўтоҳ пардаи ядрой пайдо мешавад. Аз сабаби он ки хромосомаҳои алоҳидаи ҳуҷайраҳои дуттарӣ гаплоидианд ва миқдори КДН-и дучандаи онҳо нигоҳ дошта мешавад, бинобар ин, дар (интеркинез) байни тақсимшавии якум ва дуюми мейозӣ дучандшавии КДН ба амал намеояд. Ҳуҷайраҳое, ки дар натиҷаи тақсимшавии якуми мейозӣ ҳосил шудаанд, бо ҳосият ва таркиб аз хромосомаҳои падарӣ ва модарӣ, ҳамчунин бо генҳои худ фарқ мекунанд. Масалан, ҳамаи ҳуҷайраҳои ҷисми одам, аз чумла ҳуҷайраҳои аввалин (ибтидой)-и ҷинсӣ 46 хромосома доранд.

Аз ин миқдор хромосома 23-то аз тарафи модар ва 23-то аз тарафи падар аст. Баъди тақсимшавии якуми мейозӣ дар сперматозоидҳо ва оситҳо факат 23 хромосома ҷой дорад, яъне аз ҳар як ҷуфт хромосомаҳои гомологӣ яктоӣ. Лекин дар натиҷаи тасодуфан кашиш ҳӯрдани хромосомаҳои падарӣ ва модарӣ дар анафазаи I ҳуҷайраҳое пайдо мешаванд, ки комбинатсияи гуноғуни хромосомаҳои волидонро доранд. Масалан, дар яке аз ин ҳуҷайраҳо мумкин аст 3 хромосомаи падарӣ ва 20 хромосомаи модарӣ, дар дигараш 10 хромосомаи падарӣ ва 13 хромосомаи модарӣ, дар сеюмаш 20 хромосомаи падарӣ ва 3 хромосомаи модарӣ ва гайра ҷойгир шавад. Миқдори эҳтимолияти омезиш (комбинатсия) хеле зиёд аст. Агар ивазшавии (доду гирифти) хромосомаҳои гомологиро ба назар гирем, он гоҳ маълум мегардад, ки ҳар ҳуҷайраи ҳосилшуда беҳамтост (ягона ва такрорнашаванд), зоро дорои дастаи генҳои такрорнашаванд мебошад. Ҳамин тавр, мейоз асоси тафйирпазирии генотипӣ ва комбинативӣ аст.

Давраи дуюми тақсимшавии мейозӣ. Ин давра умуман ба тақсимшавии митозӣ монанд буда, танҳо фарқ дар он аст, ки ин ҳуҷайраҳо гаплоидианд (1п 2с). Дар анафазаи II сентромераҳо (кашишҳӯракҳо), ки хроматидҳои ҳоҳариро пайваста нигоҳ медоранд, дар як хромосома тақсим мешаванд. Аз ҳамин вақт хроматидҳо чун дар митоз хромосомаҳои мустакили дуҳтариро ташкил карда, ба қутбҳои бо ҳам муқобил равона мегарданд. Бо хотимаи телофазаи дуюм, раванди мейозӣ ҳам ба охир расида, аз як ҳуҷайраи ибтидой (аввали) и ҷинсӣ 4 ҳуҷайраи гаплоидӣ бо дастаи хромосомаи 1п 1с пайдо мешавад. Ҳамин тавр, моҳияти давраи расиши аз он иборат аст, ки дар ду даври тақсимшавии мейозӣ миқдори хромосомаҳои ҳуҷайраҳои ҷинсӣ ду баробар ва миқдори КДН бошад, 4 баробар кам мешавад.

Мазмуну биологии тақсимшавии дуюмини мейозӣ дар он аст, ки микдори КДН бо микдори хромосомаҳо баробар мегардад (1:1). Дар фардҳои ҷинси нарина онҳо дар 4 ҳуҷайраи гаплоидӣ, ки дар натиҷаи мейозӣ пайдо шудаанд, ҷойгиранд ва дар оянда ба гаметаҳо табдил мёбанд. Дар фардҳои ҷинси модина дар натиҷаи нобаробарии мейозӣ факат яке аз ин ҳуҷайраҳо қобилияти инкишоф дошта, ҳуҷайратухмо ҳосил мекунад. Се ҳуҷайраи дигари духтариҳ хеле ҳурд буда, ба ҳиссачаҳои редуксионӣ табдил мёбанд ва сипас маҳв мешаванд.

Моҳияти биологии пайдо шудани як ҳуҷайратухми танҳо ва нобуд гаштани се оосити норасида, ки онҳоро аз нигоҳи генетики ҳиссачаи редуксионӣ меноманд, дар ҳуҷайра имконияти захира шудани моддаҳои ғизоии барои инкишофи ҷанин лозимро нигоҳ медорад. Вобаста ба микдори зардӣ дар ҳуҷайратухм гаметаҳои модина ба навъҳо тақсим мешаванд.

Дар нештаршаклон зардӣ кам буда, он дар ситоплазма баробар паҳн гардидааст, вале дар ҳазандагон ва парандагон зардӣ бисёр буда, дар як тарафи ҳуҷайра ҷамъ гаштааст. Ин қисмро нашвӣ (ғизодиҳанда) меноманд. Қисми дигар, ки дар он зардӣ кам аст ва ҳуҷайра ядро дорад, қисми анималий (аз лотинӣ *animalis* – ҳайвон) меноманд.

Тестҳо

1. Дар профазаи якуми мейозӣ хромосомаҳо қадом ҳолатро аз сар мегузаронанд?
 - хромосомаҳои гомологӣ бо ҳам ҷафс мешаванд;
 - а) аз ҳамдигар дур мешаванд;
 - б) хромосомаҳо шакли торӣ доранд.
2. Ҳар як хромосомаи гомологӣ аз ҷанд ҳроматид иборат аст?
 - а) ду;
 - б) се;
 - в) чор.
3. Ҷуфти хромосомаҳо бо ҳам наздикуншударо чӣ меноманд?
 - бивалент;
 - б) севалент;
 - в) тетравалент.
4. Шакли пурраи спиралшавӣ дар қадом фаза ба амал меояд?
 - профазаи I;
 - метафазаи I;
 - анафазаи I.
5. Барои чӣ дар метафаза хромосомаҳо кӯтоҳ ва ғафс мешаванд?
 - дар натиҷаи спиралшавӣ;
 - дар натиҷаи ҷафшавӣ;
 - дар натиҷаи телаҳӯрдан.
6. Дар қадом фаза хромосомаҳо ба қутбҳо қашида мешаванд?
 - метафаза;
 - анафаза;
 - тенофаза.
7. Дар қадом фаза пардаи ядро ва ядроча аз сари нав барқарор мешаванд?

а) анафаза; б) телофаза; в) интерфаза.

8. Даври дуюми тақсимшави мейозӣ ба қадом тақсимшавӣ монанд аст?

а) амитоз; б) эндомитоз; в) митоз.

9. Дар рафти инкишофи сперматогенез (нүтфагенез) чанд гаметаи (нүтфа) гаплоидӣ пайдо мешавад?

а) сето; б) чортго; в) шашто.

10. Дар рафти инкишофи оогенез чанд тухмҳучайра пайдо мешавад?

а) чор; б) ду; в) як.

§4. ДАВРАИ ТАШАККУЛИ ҲУҶАЙРА

Дар ин давр ҳучайраҳо шакл ва андозаи муайян мегиранд. Ҳучайраҳои ҷинсии модина дар раванди расиш бо парда пӯшида шуда, баъди пурра хотима ёфтани мейоз ба бордоршавӣ омода мегарданд.


Дар бисёр мавридҳо, масалан, дар хазандагон ва парандагон, аз ҳисоби ҳучайраҳои ҳучайратухмо иҳота карда, дар атрофи он пардачаҳо пайдо мешаванд (расми 6.9). Вазифаи онҳо муҳофизат кардани ҳучайратухм ва ҷанин аз таъсири шароити номусоиди беруна аст.

Ба воситаи пардаи беруна ҳаво ба дарун дохил мешавад, аммо вирусҳо ва бактерияҳо аз пардаи тухми паранда гузашта наметавонанд. Вазифаи нутфа ба ҳучайратухм дохил кардани ахбори ирсӣ ва барои инкишоф фаъол гардондани онҳо аст.

Расми 6.9.

Нақшай соҳти тухми мурғ:

- 1 – пӯст,
- 2 – пардаи зери пӯст,
- 3 – зардӣ,
- 4 – ҳалқаи ҷанин,
- 5 – ҳалтаи ҳаво,
- 6 – пардаи сафедӣ,
- 7 – торҳои сафеда,
- 8 – ҳалаза (бандча).



Аз ҳамин сабаб, баъди ба охир расидани мейоз ҳучайраҳои ҷинсӣ бозсозии васеъро аз сар мегузаронанд. Маҷмаи Голчи дар қисми пеши канори сарак ҷойгир шуда, ба ҳиссаҳои охирин, ки

акросома ном доранд, табдил меёбад. Он ферментҳоро чудо карда, пардаи (мембранаи) чанин (тухм)-ро ҳазм мекунад.

Митохондрия дар гирди қамчинак пайдо мешавад ва болои ҳам зич чой гирифта, гарданакро ташкил мекунад. Нутфаи ташаккулёфта инчунин сентриола дорад (расми 6.10). Нутфаи ҳайвоноте, ки бо дигар синфҳо дохил мешаванд, бо бაъзе қисмҳои худ метавонанд ҳосияти сохтори дигарро дошта бошанд, вале принсипи сохторашон умумӣ аст. Махсули чинсии рустаний ба монанди нутфаи ҳайвонот ситоплазмаи кам дорад.

Бордоркуний ва бордоршавӣ

Ба бештари ҳайвоноти обӣ ва организмҳое, ки афзоишашон бевосита ба об алоқаманд аст (моҳихо, обҳокиҳо), бордоршавии беруна хос мебошад. Ҳайвонот дар давраи афзоиш маҳсули чинсиро дар шакли ҳучайратухм ва нутфа бо об хориҷ карда, бордоршавӣ дар он ҷо ба амал меояд. Дар организмҳои ҳушкӣ узвҳои чинсии беруна инкишоф ёфтааст; нутфа аз роҳи чинсии нарина ба роҳи чинсии модина гузашта, дар он ҷо бордошавӣ ба вуқӯъ меояд. Ин ҳолатро бордоркуни даруни меноманд (расми 6.11).



Расми 6.10.


Сохти нутфаи ширхӯрон:

- А – намуди умумӣ,
- Б – нақшай соҳт,
- 1 – сарак,
- 2 – гарданча,
- 3 – думча,
- 4 – маҷмаи Голчи,
- 5 – ядро,
- 6 – митохондрия,
- 7 – қамчинак,
- 8 – сентриола.

Дар вақти бордоркуний миқдори зиёди нутфа чудо мешавад. Ин ба ҳамин хотир аст, ки нутфа муҳити муайяни химиявиро ба вучуд меоварад ва бидуни ин бордоршавӣ намегузараад. Бордоршавӣ равандест, ки дар мавриди он нутфа ва ҳучайратухм якҷоя шуда, дар натиҷа ҳучайраи даври аввалини инкишофи чанинӣ, яъне зигота (аз қалимаи юнонии zygota – якҷояшавӣ, ҷуфт)-ро пайдо менамояд. Дар зигота дастаи хромосомаҳои диплоидии мансуби ҳамин намуд барқарор мегарданд. Дар бисёр мавридҳо

бординшавй ҳамон лаңза баъди бординшавий ба амал меояд. Ҳолатхое ҳам маълуманд, ки байни ин ду раванд фосилаи муайяне мегузарад.

Кўршабпаракҳо фасли тирамоҳ чуфт мешаванд, vale ҳуҷайратухм бординор нашуда, нутфа зимиstonро дар роҳи ҷинсии кўршабпараки модина мегузаронад. Бо фаро расидани фасли баҳор, вақте ки ҳуҷайратухм болиг гашт, бординшавий ба вуқӯй мепайвандад.



Расми 6.11.

Нақшай бординшавий:
А – якчояшавии нутфа бо ҳуҷайратухм, Б – ядрои нутфа дар ситоплазмаи зигота, 1 – ядрои модина, 2 – нутфа, 3 – қабулкунак, 4 – сентриол, 5 – ядрои нарина, В – тақсимшавии аввалини зигота.

Баъзан баъди бординшавий инкишофи зигота зуд қатъ гашта, баъди чанд моҳ дубора барқарор мегардад. Сабаб дар он аст, ки давраи насловарӣ ва ғамхорӣ ба насл бояд ба фасли тобистон рост ояд. Барои ҳамин, давомоти ҳамли қоқум 300 – 320 ва самур 230 – 280 шабонарӯзо дар бар мегирад, ҳарчанд ки давомоти инкишофи насли ин ҷонварон нисбатан кӯтоҳ аст.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Дар инкишофи ҳуҷайраҳои ҷинсӣ қадом давраҳоро чудо мекунанд?
2. Инкишофи ҳуҷайраҳои ҷинсии нарина ва модинаро шарҳ дихед.
3. Дар рафти сперматогенез ва овогенез давраи болигшавий чӣ гуна мегузарад?
4. Фарқи мейоз ва митозро нишон дихед.

Истилоҳот:

- 1. Чиликшавӣ** – ивазшавии қисми хромосомаҳои гомологӣ, ки байни ҳуд конюгатсия (чафс) шуда, дар натиҷа қисмҳои ҳампаҳлуи хроматид -ҳои гайриҳоҳариро дигар мекунанд.
- 2. Бординшавӣ** – якчояшавии нутфа ва тухмҳуҷайра, пайдо шудани зигота.
- 3. Гаметогенез** – давраи расиши (пухтани) гаметаҳо, ки дар натиҷа ҳуҷайраҳои гаплоидӣ ҳосил мешаванд.
- 4. Гаметаҳо** – ҳуҷайраҳои ҷинсаҳон гуногун, ки дар натиҷаи гаметогенез пайдо мешаванд.

5. Конюгатсия – раванди бо ҳам наздикшавии хромосомаҳои гомологӣ, ки дар профазаҳои якуми тақсимшавии мейоз рӯй медиҳад.

Тестҳо

1. Чиро давраи ташаккулёбии ҳучайра меноманд?
 - а) мудоме, ки ҳучайраҳо шакл ва андозаи муайян мегиранд; б) мудоме, ки ҳучайра бо парда пӯшида мешавад; в) баъди ба охир расидани мейоз.
2. Ҳучайратухм ва ҷанинро чӣ муҳофизат мекунад?
 - а) пардачаҳо; б) ворсинкаҳо (муйякчаҳо); в) думгозаҳо.
3. Кадом қисми тухми мурғ вирусҳо ва бактерияҳоро намегузаронад?
 - а) парда; б) пӯст; в) пардаи сафедӣ.
4. Мачмаи Голчи дар кучои нутфа ҷойгир аст?
 - а) дар пеши сарак; б) дар гарданак; в) дар думгоза.
5. Дар қадом организмҳо бордоршавии беруна дида мешавад?
 - а) обҳокиҳо; б) ҳазандагон; в) ҳашарот.
6. Митахондрия дар қадом қисми нутфа ҷойгир аст?
 - а) сарак; б) гарданак; в) думғоза.
7. Ба тухмҳучайра қадом қисми нутфа ворид мешавад?
 - а) сарак; б) сарак ва гарданак; в) ҳама нутфаҳо.
8. Барои чӣ ҳангоми бордоршавӣ миқдори зиёди нутфа чудо мешавад?
 - а) барои пайдо кардани муҳити муайянни химиявӣ; б) барои ҳамкории онҳо; в) барои гизо.
9. Дар қадом организмҳо фосила байни бордоркунӣ ва бордоршавӣ муҳоҳида мешавад?
 - а) ҳашаротҳо; б) кӯршабпарак; в) парандаҳо.
10. Барои чӣ бештари организмҳо дар баҳорон насл мегузоранд?
 - а) барои осон гардонидани ҳамкорӣ бо наслҳо; б) барои аз дарандаҳо муҳофизат кардани наслҳо; в) камтар сарф намудани гизо.

БОБИ VII

ИНКИШОФИ ФАРДИИ ОРГАНИЗМХО (ОНТОГЕНЕЗ)

Онтогенез инкишофи фардии организмҳо, яъне такорори филогенез дар шакли кӯтоху зуд ва ё инкишофи таърихии намуд аст, ки ин фард ба он дохил мешавад.

Қонуни биогенетикӣ

Ибтидои организми нави ҳайвонот ва рустаний новобаста аз тарзи афзоиш аз як ё чанд ҳучайра оғоз меёбад, ки онҳо фақат дорои ҳиссачаҳои ирсӣ буда, ягон ҳосият, ҳусусият ва аломатҳои организми бутунро надоранд.

Инкишоф гуфта, зина ба зина амалий гардида ни ахбори ирсии аз волидон гирифтари меноманд.

Масъалаҳои инкишофи фардиро эмбриология (аз қалимаи лотинии *embri* - чанин) ё чаниншиносӣ меомӯзад.

§1. МАЪЛУМОТИ МУХТАСАРИ ТАЪРИХӢ

Асосгузори эмбриологияи ҳозира академики Академияи илмҳои Русия К.М.Бэр мебошад.

Соли 1828 Бэр китоби «Таърихи инкишофи ҳайвонот»-ро нашр намуд. Бэр инкишофи чанини мурғ ва ҳайвоноти ширхӯрро омӯхта, ба илм қонуни монандии чанинхоро дохил кард. Ӯ исбот кард, ки инкишофи чанини одам низ аз рӯйи як нақшай умумӣ, ки ба ҳайвоноти муҳрадор хос аст, сурат мегирад. Дар ташкили эмбриологиии эволютсионӣ саҳми олимони дигари рус А.О.Ковалевский ва И.И.Мечников арзанда аст. Тасаввуроти ҳозира замон доир ба қабатҳои чанин ба Ковалевский тааллук доранд. Ӯ қабатҳои эктодерма, энтодерма ва мезодермаи ҳама гурӯҳҳои хордадоронро нишон дод. Бо шарофати корҳои Мечников ва Ковалевский, ҳамчунин, олимони дигари нимаи дуюми асри XIX қонуни инкишофи ҳайвоноти бемуҳра ва муҳрадор муайян гардид.

Эмбриологияи эволютсионӣ, анатомияи қиёсӣ, палеонтология далелҳои муҳимми эволютсияи ҳайвонотро исбот карда, ба ҳам қаробат доштани гурӯҳҳои гуногуни онҳоро муайян намуд. Тадқиқоти Ч.Дарвин, корҳои К.М.Бэр, А.О.Ковалевский, И.И.Мечников ва олимони дигар барои ба миён омадани қонуни биогенетикӣ замина фароҳам овард ва он аз ҷониби олимони олмонӣ Ф.Мюллэр ва Э.Геккел пешниҳод шуд. Мувофики ақидаи онҳо, онтогенез инкишофи фардӣ – шакли кӯтоҳи такрорёбии филогенез аст, яъне инкишофи таърихии намуде, ки фардҳо ба он дохил мешаванд. Миёнаҳои асри XX бо масъалаи таносуби онтогенез ва филонегез олими бузурги рус, академик А.Н.Северсов машғул шуд. Ҳоло дар мисоли баъзе ҷонварони хордадор раванди онтогенез ва ҳусусиятҳои онро дида мебароем, ки натиҷаи он ба марҳалаҳои гуногуни инкишофи фардӣ оварда мерасонад. Онтогенез чист? Онтогенез ё инкишофи фардӣ гуфта, тамоми давраи ҳаёти фардро меноманд, ки аз омехта шудани нутфа бо ҳучайратухм ва ташаккули зигота сар шуда, то маҳв шудани организмҳоро дар бар мегирад.

ОНТОГЕНЕЗ БА ДУ ДАВРА ЧУДО МЕШАВАД: 1) давраи ҷанинӣ – аз пайдоиши зигота то таваллуд ё аз тухмпарда баромадани фардро дар бар мегирад; 2) давраи баъдиҷанинӣ – аз лаҳзаи баромадан аз тухм ё таваллуд то фаро расидани марг.

Саволҳо барои санчиши:

1. Инкишофи фардии организмҳо чист?
2. Инкишофи фардӣ ба қадом давраҳо чудо мешавад?
3. Олимонеро номбар кунед, ки дар пешрафти эмбриология ҳиссаи арзанда гузаштаанд.

Тестҳо

1. Онтогенез ё инкишофи фардӣ чиро дар бар мегирад?
 - а) аз таваллуд шудан то ба марг дучор шудан; б) аз ташаккули зигота то дами марг; в) давраи ба балогат расидан.
2. Асосгузори эмбриологии хозира қадом олим аст?
 - а) А.О.Ковалевский; б) К.М.Бэр; в) И.И.Мечников.
3. Дар эмбриологии эволюцисонӣ ки хизмати шоён нишон дод?
 - а) А.О.Ковалевский ва И.И.Мечников; б) К.М.Бэр; в) Ф.Мюллер.
4. Қонуни биогенетикаро ки пешниҳод намуд?
 - а) А.Н.Северсов; б) Ф.Мюллер ва Э.Геккел; в) К.М.Бэр.
5. Онтогенез аз чанд давра иборат аст?
 - а) ду; б) се; в) чор.

§2. ДАВРАИ ИНКИШОФИ ҶАНИЙ

Аксари ҳайвоноти серхӯҷайра қатъи назар аз мураккабии соҳт, зинаи инкишофи ҷанинро аз сар мегузаронанд. Давраи ҷаний ба се марҳала ҷудо мешавад: тақсимшавӣ (порашавӣ) гаструлатсия ва органогенез (инкишофи узвҳо).

Тақсимшавӣ (порашавӣ)


Инкишофи организм аз давраи якхӯҷайрагӣ оғоз меёбад. Тухми бордор – ҷанин – зигота, ки организм дар он вақт дар марҳалай аввали давраи инкишоф аст, дар натиҷаи пайиҳам тақсим шудани организми якхӯҷайра ба организми серхӯҷайра табдил меёбад. Ядрои зиготае, ки баъди бордорӣ бинобар омехта шудани нутфа ва хӯҷайратухм пайдо мегардад, баъд аз чанд диқиқа ба тақсимшавӣ шурӯъ мекунад ва ҳамроҳи вай ситоплазма низ тақсим мешавад. Хӯҷайраҳои пайдошуда аз хӯҷайраҳои организми калон фарқ мекунанд ва онҳоро бластомерҳо (аз калимаи юнонӣ *blastos* – ҷанин, *meros* – қисм) меноманд.

Дар вақти тақсим шудан ҳаҷми бластомерҳо калон намешавад, барои ҳамин ҳамчунин раванди тақсимшавиро порашавӣ меноманд.

Ҷойи ситоплазмаи қатшуда, ки дар натиҷаи тақсимшавӣ ба ду қисм ҷудо мешавад, ҷӯяки порашавӣ ном гирифтааст. Дар мисоли нештаршаклон порашавии яке аз намояндагони одитарини ҳайвоноти хордадорро дидар мебароем (расми 7.1).

Чүяки якуми порашавӣ, ки дар ҳамвории меридианӣ ҷойгир буда, ду қутбро бо ҳам пайвастааст, зиготаро ба ду ҳучайраи якхела тақсим мекунад. Инро зинаи дубластомерагӣ меноманд.

Чүяки дуюм низ меридианӣ буда, нисбат ба чүяки якум ба таври перпендикуляр ҷойгир аст ва ҳар ду бластомерҳои тақсимшударо аз дигар тақсим карда, ҷор бластомери ба ҳам монанд пайдо мешаванд.



Расми 7.1.

Порашавии бластулаи мұхрадорон:

1 – құтби ғайринашвӣ,

2 – құтби нашвӣ.

Чүяки дигар, яне порашавии сеюмин ба таври арзӣ сурат мегирад. Он аз хатты марказы болотар ҷойгир буда, ҳар ҷор бластомерахоро тақсим ва ҳашт ҳучайра ҳосил мекунад. Сипас гурӯхкои тақсимшаванда пайиҳам ба фаяолият оғоз карда, яқдигарро иваз менамоянд. Бо зиёд шудани миқдори ҳучайраҳо, тақсимшавии онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ҳамин тавр, бластомераҳо тадриҷан аз маркази چанин дур шуда, қавғ (ковокӣ) ба вучуд меоранд. Дар охири давраи порашавӣ چанин шакли ҳубобчаҳоро гирифта, қабати ҳучайраҳои болои қабати дуюм хобидаро ташкил медиҳанд.

Қавғи چанин ба муҳити берунӣ робита дошта, бо сӯрохихои байни бластомераҳо мегузарад, вале дар натиҷаи ҷойгиршавии

зичи бластомераҳо робитай чавф бо мұхити берунй маҳдуд мегардад. Ин чавфро чавфи якуми чисм ё бластосела меноманд.

Порашавй бо пайдо шудани қанниң яққабатай серхайра, ки онро бластула меноманд, ба охир мерасад. Дар хучайратухми қурбокқа зардй нисбат ба хучайраҳои нештарак (лансетник) бештар буда, асосан дар күтбхо чойгир шудааст ва ба тарзи тақсимшавии он таъсир мерасонад.

Тақсимшавии хучайратухм дар қурбокқа пурра ва нобаробар мегузарал. Ду құяки аввали меридианй тухмро ба чор бластомераи яхела тақсим мекунад. Құяки сеюмини арзй бошад, дар өнниби қутби гайринашвй, ки дар он чо зардй кам аст, чойгир шудааст. Дар натица бластомераҳои пайдошуда, ба андозай худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд (расми 7.1).

Дар мавриди дуру дароз тақсим шудани хучайра хучайратухмое, ки зардии кам доранд, ҳачман хурд мешаванд. Дар ҳазандагон раванди порашавй бо пайдо шудани бластула, ки аз бластулаҳои нештаршаклхо фарқ мекунад, хотима мейбад. ДЕВОРАИ бластулаҳои обхокихо низ яққабата буда, онро бластодерма меноманд. Вай аз چанд қабат хучайраҳои маҳсус иборат аст. Чавфи аввалини чисм хурд буда, ба өнниби қутбе, ки хучайраҳояш зардии кам доранд, аниқтараш ба қутби гайринашвй майл мекунад.

Дар хучайратухми парандагон порашавй бо тарзи дигар мегузарал (расми 7.1). Ситоплазма озод, ки аз зардй чудост, ҳамагй 1% ҳачми умумии хучайратухми мурғро ташкил медиҳад. Агар ба тухми мурғ назар кунем, дар як қутби он, ки зардй чой дорад, дөгеро мебинем. Бластула ё лаъличаи қанниң, ки дар натицаи порашавии қисми ситоплазмаи аз зардй чудо пайдо шудааст, дорои ядро мебошад. Дар нештаршаклхо, обхокихо, парандагон, ҳамчунин дар ҳайвоноти дигар андозай бластомераҳо дар зинаи бластулаҳо бо андозай зигота баробар аст. Ба ибораи дигар, дар тақсимшавии митозии зигота ва бластомераҳо хучайраҳои дұтарй инкишоф намеёбанд, андозай онжо то ба андозай хучайраҳои модарй намерасад ва ҳачми бластомераҳо дар натицаи тақсимшавии мутассил хурд мегардад.

Чунин ҳусусияти тақсимшавии митозии бластомераҳо дар инкишофи тухми бордоршудаи ҳамаи ҳайвонот ба мушохида мерасад. Порашавй дорои ҳосиятхои дигар низ мебошад. Масалан, ҳамаи хучайраҳои бластулагй дастай хромосомаҳои диплоидй ва сохти яхела дошта, аз ҳамдигар ба миқдори зардй фарқ мекунанд. Ин гуна хучайраҳоро, ки алматынан махсус надошта, барои

иҷрои ягон вазифаи муайян мутобиқ нашудаанд, ҳуҷайраҳои номахсус меноманд.

Ҳосияти дигари порашавии бластамераҳо кӯтоҳ будани сикли митозии онҳо нисбат ба ҳуҷайраҳои организми қалон мебошад. Дар онҳо давраи интерфаза камтар давом карда, факат дучандшавии КДН ба амал меояд.

Яке аз ҷиҳатҳои муҳимми порашавӣ омехта нагардидан ситоплазмаи зигота мебошад. Ҳамаи ин тафовутхое, ки дар соҳтори ситоплазмаи тухм дида мешавад, асоси тафриқа шудани ҳуҷайраҳо буда, дар натиҷаи он аз ҳуҷайраҳои гуногуни бластамераҳо ин ё он узву бофтаҳо пайдо мешаванд.


Тестҳо

1. Давари чанинӣ ба ҷанд марҳала чудо мешавад?
 - а) ду; б) се; в) чор.
2. Ҳуҷайраҳои бластомера аз ҳуҷайраҳои организмҳои қалон чӣ фарқ доранд?
 - а) андоза; б) дарозӣ; в) микдори хромосомаҳо.
3. Ҳангоми ҷӯйяки дуюмини порашавӣ ҷандто бластомераҳо пайдо мешаванд?
 - а) ду; б) чор; в) ҳашт.
4. Кадом ҳуҷайраҳоро номахсус меноманд?
 - а) соҳтори якхела дошта бо микдори зардӣ фарқ мекунанд; б) дастаи хромосомаҳо якхела буда, микдори зардӣ ҳам якхелаанд; в) ҳаҷман нисбатан қалонтаранд.
5. Сикли митозии бластомераҳо чӣ гуна аст?
 - а) кӯтоҳ; б) дароз; в) интерфаза дида намешавад.

§3. ГАСТРУЛЯТСИЯ

Бластула аз микдори зиёди бластамераҳо иборат буда (масалан, дар нештаршаклҳо аз 3000 ҳуҷайра), дар рафти инкишиф ба давраи нав мегузарад, ки гаструла (аз қалимаи юнонӣ *gastro* – меъда) ном дорад. Дар ин давра ҷанин аз қабатҳои ҷудошудаи ҳуҷайрагӣ – баргчаҳои ҷанин иборат аст. Қабати беруниро эктодерма (аз қалимаи юнони *ecto* – берун) ва даруниро энтодерма (аз қалимаи юнони *ento* – дарун) меноманд. Мачмӯи равандҳо, ки ба пайдоиши гаструла мусоидат мекунанд, гаструлятсия номидана мешавад.

Дар нештаршаклҳо гаструлятсия дар натиҷаи фурӯи рафтани як тарафи девораи бластула, ки дар натиҷа ҷавғи аввали ҷисм пайдо мешавад, ба вучуд меояд (расми 7.2).




Расми 7.2. Гастролятсия дар нештаршаклон: А – бластула, Б, В, Г – гастролятсия, 1 – этодерма, 2 – энтодерма.

Барои исботи ин гуфтаҳо тӯби сӯроҳшудаи кӯдаконро мисол меорем. Тӯби рангини резинӣ аз мобайн бо хат чудо шудааст. Агар тӯбро тарзе гузорем, ки шакли кося пайдо шавад, девораи он аз ду қабат иборат буда, ба шакли гастроулаи нештаршакло монанд мешавад. Дар ин ҳолат вазифаи эктодермаро қабати болой ва вазифаи энтодермаро қабати дарунӣ (форӯрафта) ичро мекунад. Дар ҳайвоноти серхӯҷайра, гайр аз рӯдаковокҳо, баробари гастроулятсия қабати сеюмӣ ё баргаки чанин мезодерма (аз калимаи юнонӣ mesos – дар мобайн чой гирифтсан) низ пайдо мешавад.

Мезодерма аз маҷмӯи унсурҳои ҳӯҷайрагӣ, ки дар байни экто ва энтодермаи чавфи аввалини чисм чой доранд, иборат аст. Бо пайдо шудани мезодерма чанин секабата мешавад (расми 7.3).

Ҳамин тавр, моҳияти раванди гастроулятсия дар он аст, ки массаи ҳӯҷайраҳо бо ҳам омезиш меёбанд, вале ҳӯҷайраҳои чанинӣ тақсим намешаванд ва намесабзанд. Дар ҳамин давра истифодаи ахбори генетикии ҳӯҷайраҳои чанин сар шуда, аломатҳои нахустини тафриқашавӣ ба назар мерасанд.



Расми 7.3. Баргакҳои чанин.

Тафриқашавӣ

Тафриқашавӣ раванди пайдоиши тафовут ва зиёд шудани соҳтор ва вазифа дар байни ҳӯҷайраҳои алоҳида ва қисмҳои чанин мебошад. Аз нуқтаи назари морфологӣ тафриқа шудан ба вучуд омадани садҳо навъ ҳӯҷайраҳо, ки соҳторашон маҳсус ва аз ҳамдигар фарқкунанда мебошанд.

Аз нигоҳи биохимиявӣ бошад, тафриқашавӣ маҳсус гардида ни хӯчайраҳо баҳри синтези сафедаҳои муайян мебошад, ки бо ҳамон навъи хӯчайраҳо хоссанд. Масалан, дар пӯст, дар хӯчайраҳои эпителия кератин синтез мешавад. Дар эритроситҳо гемоглобин, дар хӯчайраҳои бофтаи ғадуди зери меъда инсулин ва гайра синтез мешавад.


Маҳсусгардии биохимиявии хӯчайра фаъолияти фарқунии генҳоро таъмин намуда, дар хӯчайраи баргакҳои чанинӣ, ки ба узвҳо ва системахои муайян ибтидо мегузоранд ба тафовут ҳосил кардани генҳо мусоидат менамоянд.

Дар натиҷаи тафриқаи хӯчайраи баргакҳои чанин аз ҳисоби эктодерма силсилаи асаб, узвҳои ҳис, пӯст, сири дандон ба вучуд меояд. Аз энтодерма бошад, рӯдаи мобайнӣ, ғадудҳои ҳазми ҳӯрок, ҷигар ва ғадуди зери меъда, галсама ва шуш, аз мезодерма бофтаи мушакӣ, бофтаи пайвандӣ, системаи гардиши хун, гурдаҳо, ғадудҳои чинсӣ ва гайра ташаккул мейбанд. Дар ҷонварони гуногун аз баргакҳои якхелаи чанин узву бофтаҳои якхела ба вучуд меоянд. Ин далели монандии онҳост.

Монандии баргакҳои чанини аксари ҳайвонот исботи ягонаии олами ҳайвонот мебошад.

Органогенез

Баъди ба охир расидани гаструлятсия дар чанин узвҳои марказӣ, ба монанди найҷаи асаб, хорда, найҷарӯда пайдо мешаванд. Дар нештаршаклҳо узвҳои марказӣ ба чунин роҳ ташаккул мёёбанд (расми 7.4).



Расми 7.4. Умумияти ҳатҳои узвҳо дар нештаршаклон:

А – гаструла, Б, В – ташаккули найҷаи асаб, Г – ташаккули хорда, найҷаи рӯда ва мезодерма, 1 – эктодерма, 2 – энтодерма, 3 – мезодермаи ибтидой, 4 – ҷавфи рӯда, 5 – қабати асаб, 6 – найҷаи асаб, 7 – хорда, 8 – ҷавфи дуюмини бадан.

Эктодермаи тарафи тахтапушт хам гашта, ба новача табдил меёбад. Эктодермаи чонибхой чап ва рост бошад, меафзояд ва болои новачаро мегӯшонад. Новача ибтидои силсилаи асаб буда, ба эктодерма фурӯ меравад ва паҳлӯҳои он бо ҳам пайваст мешаванд.

Ҳамин тавр, найчаи асаб ба вучуд меояд. Аз қисми дигари бокимондаи эктодермаи ибтидой пӯстпарда пайдо мешавад. Дар ин зина чанинро нейрула меноманд. Қисми тахтапуштии энтодерма, ки дар зери асаб ҷойгир аст, аз дигар қисмҳо ҷудо шуда, печутоб меҳӯрад ва тасмаero ба вучуд меорад, ки онро хорда меноманд. Аз қисми бокимондаи энтодерма, мезодерма ва эпителляи рӯда инкишоф меёбад. Тафриқашавии минбаъдаи ҳуҷайраҳои чанин ба пайдо шудани баргакҳои бисёри озод, яъне узву бофтаҳо оварда мерасонад.


Индуксияи чанин

Мушоҳидаҳои ҳуҷайратухми бордори қурбоққа имкон доданд, ки тарзи инкишофи ҳуҷайраҳои ин ё он қисми чанин омӯхта шаванд. Маълум гардид, аз ҳуҷайраҳо, ки дар бластула ҷойҳои муносиб доранд, узвҳои аввалин ба вучуд меоянд. Ҳамчунин, муқаррар шуд, ки аз қадом гурӯҳи ҳуҷайраҳо найчаҳои асаб, хорда, мезодерма, эпетилияи пӯст пайдо мешаванд. Дар ҳақиқат, дар организмҳои қобили инкишоф (*vivo*) аз ҳуҷайраҳои муайянни ибтидой узву бофтаҳои муайян ба вучуд меоянд, вале дар мавриди берун аз организм парвариш кардани ҳуҷайраҳои чанин (дар пребирка *vitro*) онҳо ин қобилиятро гум мекунанд.

Чаро ҳуҷайраи чанин ба бофта ё узви мушаххас табдил меёбад?

Ба ин савол бори нахуст олими барҷастаи олмонӣ, асосгузори эмбриологиии таҷрибавӣ Г.Шпеман мароқ зоҳир намудааст.


Солҳои 20-30-юми асри XX Шпеман чунин таҷриба гузаронид. Аз чанини қурбоққа дар давраи аввали гаструлӣ маншай хорда ва ҳамроҳи он маншай мезодермаро бурида, ба зери эктодермаи чанини дигар, ки аз вай бояд пӯст пайдо мешуд, ҷойгир кард (расми 7.5).



Расми 7.5. Нақшай кӯҷонидаи қисми чанин дар давраи аввали гаструла:
1 – хордомезодермаи ибтидой,
2 – ҷавғи бластула.

Дар чойи часпиши қисми күчонида бо эктодерма аз хисоби хүчайрахой ибтидой пүстпарда дар чанини найчай дуюми илова-гии асаб пайдо шуд, vale аз хүчайрахой бегона бошанд, хорда ва мезодерма ба вучуд омаданд. Дар таҷрибаҳои дигар дар чойи кү-чонидашуда як системаи томи узвҳои марказӣ, ба монанди асаб, хорда, мезодерма (расми 7.6) ташаккул ёфтанд. Ҳамаи ин дигар-гунихо дар баробари инкишофи муътадили қисмҳои дигари ча-нин ба амал меоянд. Ҳолатеро, ки як гурӯҳи хүчайрахой ибтидой ба қисми дигари чанин таъсир мерасонанд, индуksияи чанинӣ ме-номанд. Индуksияи чанинӣ дар инкишофи чанин аҳамияти калон дорад. Агар дар зинаи аввали гаструла хүчайрахой ибтидоии хор-даро пурра гирифта партоем, он гоҳ найчай асаб тамоман инки-шоф намеёбад. Дар сурати ба чойи экодермаи таҳтапушти чанин (аз вай найчай асаб пайдо мешавад) ба вучуд омадани пүстпарда, чанин маҳв мегардад.

Расми 7.6. Чанини аввал
(аз боло) ва дучори индуksия
шудани самандар (аз поён):
1 – найчай якумини асаб,
2 – хорда,
3 – найчай асаби индуksияшуда,
4 – хордае, ки аз чанини
күчонида инкишоф мееёбад.



Дар натиҷаи омӯзиши инкишофи чанин маълум гардида, ки оғози ташаккули хорда на факат бо индуктори найчай асаб, бал-ки ба индуksияи хүчайрахой ибтидоии силсилаи асаб низ муҳтоҷ аст.

Дар давраи инкишофи чанин индуksия яктарафа набуда, бал-ки таъсири мутақобилаи қисмҳои чанин ба вучуд меояд. Ҳамин тавр, метавон ба чунин хулоса омад: ҳолате, ки дар ҷараёни эм-бриогенез қисми аввали чанин ба қисми дигари он таъсир расон-да, роҳи инкишофи онро муайян мекунад, индуksияи чанинӣ но-мида мешавад.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Инкишофи чанини ҳайвонот чӣ гуна аст?
2. Давраҳои инкишофи чанини ҳайвоноти серхӯчайрато номбар кунед.

3. Давраҳои порашавиро шарҳ дихед.
4. Фарқи порашавӣ аз тақсимшавии митозии хӯчайраҳои ҳайвон дар чист?
5. Чанини дуқабата чӣ гуна пайдо мешавад?
6. Дар рафти инкишофи чанин қадом баргакҳо пайдо мешаванд?

Истилоҳот:

1. Давраи чанинӣ – давраи инкишофи организм аз вақти ба вучуд омадани зигота то таваллуд шудан ё аз пардаи тухм берун баромадан.
2. Индуksия – таъсири як бофта (чанин) ба қисмҳои дигари чанин дар рафти эмбриогенез рафти инкишофи онро дар оянда муайян мекунад.
3. Порашавӣ (тақсимшавӣ) – раванди пайдо шудани чанини яққабат, яъне бластула.
4. Гаструлятсия – раванди пайдо шудани чанини дуқабата, яъне гаструла.
5. Баргакҳои чанин – қабатҳои алоҳидай хӯчайраҳо, ки дар чанин ҷойи муайянро дошта, узву бофтҳои мушаххасро пайдо мекунанд.
6. Органогенез – пайдоиш, ташаккул ва тафриқшавии узвҳо дар инкишофи чанинӣ.
7. Онтогенез – маҷмӯи ҳодисаҳое, ки дар организм аз вақти пайдо шудани зигота то фавти онро дар бар мегирад.

Тестҳо

1. Бластула аз чанд бластомераҳо иборат аст?
 - а) даҳихо; б) садиҳо; в) ҳазорҳо.
2. Гаструла аз чӣ пайдо мешавад?
 - а) бластомераҳо; б) blaстула; в) баргчаҳои чанин.
3. Чанин аз чанд қабат иборат аст?
 - а) ду; б) се; в) чор.
4. Гаструла аз қадом забон гирифта шудааст?
 - а) англисӣ; б) лотинӣ; в) юнонӣ.
5. Дар қадом давр тафриқшавии алломатҳо оғоз мешавад?
 - а) бластулаҳо; б) гаструлаҳо; в) бластомерҳо.
6. Тафриқшавӣ чист?
 - а) маҳсусгардонидани хӯчайра ва бофта барои вазифаи муайян;
 - б) фарқи соҳтори хӯчайра; в) инкишофи бластомера.
7. Аз эктодерма чӣ пайдо мешавад?
 - а) узвҳои хис; б) галсама ва шуш; в) гурдаҳо.
8. Органогенез чист?
 - а) пайдоиши узвҳо ва тафриқшавии онҳо; б) боҳамтаъсирии узвҳо;
 - в) фарқи узвҳо.
9. Асосгузори индуksияи чанин кӣ буд?
 - а) Г.Шпеман; б) Ф.Мюллер; в) И.Мечников.

10. Индуксияи чанин чй маъно дорад?

- а) мудоме, ки як гурӯҳи ҳучайраҳои ибтидой ба қисми чанини дигар таъсир мерасонанд.
б) боҳамвобастагии ҳучайраҳо; в) боҳамвобастагии бофтаҳо.

§4. ДАВРАИ ИНКИШОФИ БАЪДИЧАНИЙ

Аз вақти таваллуд шудани организм ё аз парда берун шудан, давраи чаний ба охир расида, давраи инкишофи баъдичаний оғоз меёбад. Давраи баъдичаний пурра ва нопурра мешавад. Дар давраи инкишофи пурраи чанин аз тухм ё батни модар организме пайдо мешавад, ки ҳамаи узв ва хосиятҳои фарди болигро дорад (масалан, дар ҳазандагон, парандагон, ширхӯрон). Инкишофи баъдичаний ин гуна ҳайвонот асосан сабзиш ва ба балогат расидан аст. Дар инкишофи нопурра ё метаморфозӣ аз тухм кирмина пайдо шуда, он соҳти нисбатан сода ва узвҳои маҳсусе дорад, ки дар ҳолати болигӣ дида намешавад. Кирмина инкишоф ёфта, тадриҷан узвҳои кирминагии он ба узвҳои организми болиг мубаддал мегарданд.


Ҳамин тарик, дар метаморфоз узвҳои кирминагӣ аз байн рафта, узвҳои ба ҳайвони калон хос пайдо мешаванд. Акнун чанд мисоли инкишофи нопурраи баъдичаниниро дида мебароем.

Дар астсидия (аз навъи хордадорон) кирмина пайдо мешавад, ки дорои ҳамаи хусусиятҳои асосии хордадорон аст: хорда, найчай асаб, сӯроҳи ғалсама (расми 7.7). Кирминаҳо озодона шино карда, баъд ба ягон ҷисми зериобӣ мечаспанд ва метаморфозро аз сар мегузаронанд. Дар ин вақт дум нест шуда, хорда, мушакҳо, найчаҳои асаб ба ҳучайраҳои алоҳида чудо мегарданд ва дучори фагоситоз мешаванд.

Расми 7.7.

Метаморфоз
дар астсидия:

- А – кирминаи шинокунанда,
Б – кирминаи ба модда часпида,
В – астсидияи болиг,
1 – хорда, 2 – найчай асаб,
3 – ҷавфи ғалсама.



Аз силсилаи асаби кирмина фақат он ҳучайраҳое боқӣ мемонанд, ки аз онҳо гиреҳҳои асаб пайдо мешаванд. Соҳти бадани

астсидияи болиг, ки дар ҳолати часпида ҳаёт ба сар мебарад, ба сохти организми ҳайвоноти муҳрадор монандӣ надорад. Фақат донистани хусусиятҳои онтогенез имкон медиҳанд, ки чойи онро дар системаҳои олами ҳайвонот муайян созанд. Сохти кирминаи онҳо нишон медиҳад, ки пайдоиши ин мавҷудот аз хордадорҳо буда, озодона ҳаёт ба сар мебаранд. Дар рафти метаморфоз аст-сидия ба ҳаёти беҳаракат мегузарад, бинобар ин, сохти он сода гаштааст.

Кирминаи обҳокиҳо кафлесак буда, барои он ҷавфи ғалсама, ҳатти паҳлугӣ, дили духонагӣ ва як гардиши хун ҳос аст (расми 7.8). Дар рафти метаморфоз, ки зери таъсири ғадудҳои сипаршакл ба амал меояд, дум ва ҳатти паҳлӯй нест шуда, пойҳо пайдо мешаванд, шушу гардиши дуюми хун инкишоф меёбанд.


Дар ин маврид баъзе хосиятҳои монанд ба кафлесак ва моҳиён ба назар мерасанд (ҳатти паҳлӯй, сохти дил ва гардиши хун, ҷавфи ғалсама). Мисоли дигари метаморфоз инкишофи ҳашарот мебошад. Кирминаи шабпаракҳо (расми 7.9) ё кирминаи сӯзанак вобаста ба сохт, тарзи ҳаёт ва ҷойи зист аз ҷонвари болиги ҳуд фарқ мекунад. Бояд гуфт, ки метаморфоз бо тағиیر ёфтани тарзи ҳаёт ва муҳити зист саҳт алоқаманд аст.

Аҳамияти метаморфоз аз он иборат аст, ки кирмина мустақил ғизо гирифта, қалон мешавад ва маводди ҳуҷайрагиро ҷамъ мекунад. Ин барои ташаккули узвҳои доимии ҷонвари қалон лозиманд.

Гайр аз ин, озод зиндагӣ карданӣ кирминаҳо, ки ба ягон мавод мечаспанд ё ҳолати паразитиро аз сар мегузаронанд, барои паҳншавии намуд ва густариши ареали зисти онҳо муҳим аст. Тағиیرёбии тарзи ҳаёт ва муҳити зист дар рафти инкишофи фардӣ, ки зимни он давраи кирминагии баъзе ҳайвонот дар муҳити тамоман дигар мегузарад ва манбаи ғизои дигар доранд, нисбат ба фардҳои қалон суръати муборизаи дохилинамудиро барои сукунат паст мекунад.

Давомоти давраи инкишофи баъдичанинӣ гуногун аст. Масалан, агар ҳашароти якруза дар ҳолати кирминагӣ 2-3 сол зиндагӣ қунанд, дар ҳолати болигӣ аз 2-3 соат то 2-3 рӯз умр мебинанд.

Дар бисёр ҳолатҳо давраи баъдичанинӣ нисбатан дароз давом мейбад. Он дар одам то давраи балоғатро дар бар мегирад. Давраи ба балоғат расидани одамро давраи камолот ҳам меноманд. Давраи баъди балоғат давраи пиронсолӣ аст.



Расми 7.8.


Давраҳои пайҳамии метаморфози қурбонка.

Дар ширхӯрон ва одам идомаи ҳаёт ба давомоти давраи балогат (чинсӣ) ва ҳамл вобаста аст, вале давомоти ҳаёт нисбат ба давраи болигшавӣ дар онтогенез 5-8 маротиба мебошад (чадвали 7.1).

Инкишофи баъдичанинӣ ба бузург шудани ҳаҷми организм оварда мерасонад. Ин даварро инкишоф меноманд. Инкишоф дутарз – номуайян ва муайян мешавад.

Расми 7.9.

Метаморфози шабпараки холдори бектошӣ:
1 – шабпарак,
2 – кирмак,
3 – зоча.



Инкишофи номуайян дар тамоми тӯли ҳаёт давом карда, инкишофи муайян фосилаи муайяни вактро дар бар мегирад. Инкишофи номуайян дар дараҳтон, баъзе нармбаданҳо, муҳрадорон, моҳиён ва хояндагон дидা мешавад.

**Фаъолияти ҳаёт, вобастагии он ба давомоти ҳамл ва
балогат дар ширхӯрон**

Намуд	Давомоти ҳадди аксари ҳаёт (моҳ)	Давомоти мухлати ҳамл (моҳ)	Синну соли ба балогат расидан (моҳ)
Одам	1380	9	144
Фил	840	21	156
Шимпанзе	534	8	120
Саг	408	2	7
Гов	360	9	17
Гурба	336	2	15
Хук	324	4	4
Гӯсфанд	240	5	7
Хукчаи баҳрӣ	90	2	2
Харгӯш	65	0,7	2
Муш	42	0,7	1,5

Дар бисёр ҳайвонот инкишофи чинсӣ баъди ба балогат расидан хотима меёбад. Дар одам сабзиш ва инкишоф то 20 – 25 солагӣ давом мекунад. Дар пиронсолӣ чисми одам тадриҷан хурд шуда, фаъолияти ғадудҳои усораи дохилӣ (эндокринӣ) тафийр меёбад, гаметогенез катъ гашта, равандҳои физиологӣ суст мешаванд. Ҳамин тавр, инкишофи баъдиҷанинӣ ба сабзиш, балогат ва афзоиш оварда мерасонад.

Дар бисёр ҷонварони соҳташон сода давраи афзоиш аз кирминагӣ оғоз ёфта, бо метаморфоз ба охир мерасад.

Саволҳо барои санҷиш:

- Инкишофи баъдиҷанинӣ чӣ гуна аст?
- Инкишофи пурра ва нопурра баъдиҷанинӣ чист?
- Доир ба соҳти кирминагӣ мисол оред ва гӯед, ки он хоси қадом ҷонвар аст.
- Инкишофи номуайян ва муайян чист? Мисолҳо оред.

Истилоҳот:

- Давраи наслгузорӣ** – давраи онтогенези баъди балогати чинсӣ, ки дар ин вақт ҳудтакроршавӣ мумкин аст.
- Инкишофи нопурра** – тарзи инкишофи баъдиҷанинӣ, ки кирмина аз пардаи тухм берун мешавад.

3. Инкишофи пурра – тарзи инкишофи баъди чанинӣ, ки хини аз тухм баромадан ё аз модар таваллуд шудан, наслҳо хосият ва узвҳои организми калонро доранд.

4. Метаморфоз – раванди ивазшавии узвҳои кирминагӣ ба соҳти фардҳои болиг.

5. Давраи то наслдиҳӣ – давраи инкишофи пеш аз наслдиҳиро аз сар гузаронидан, дар инкишофи нопурра давраи кирминагӣ ва дар инкишофи пурра бошад, даври кӯдакист.

6. Давраи баъди чанинӣ – давраи инкишофт аз вақти таваллуд (ё аз тухм баромадан) то давраи фавт.

Тестҳо


1. Инкишофи баъди чанинӣ кай оғоз мегардад?
 - а) баъди таваллуд шудан; б) баъди ба балогат расидан; в) аз наврасӣ.
2. Давраи баъди чанинӣ чанд хел мешавад?
 - а) ду хел; б) се хел; в) як хел.
3. Давраи баъди чанинӣ одам ба чанд даврачаҳо тақсим мешавад?
 - а) ду; б) се; в) чор.
4. Инкишофи пурраи баъди чанинӣ ба қадоми ин организмҳо хос аст?
 - а) парандаҳо; б) ҳашарот; в) асидияҳо.
5. Инкишофи нопурра ба инҳо хос аст?
 - а) шабпаракҳо; б) мурғҳо; в) морҳо.
6. Метаморфоз чӣ аҳамият дорад?
 - а) доираи ғизогирӣ мустақил; б) тарзи мубориза барои ҳаёт баланд мешавад; в) доираи зист паст мешавад.
7. Инкишофи номуайян ба қадоми инҳо хос аст?
 - а) дараҳтон; б) одам; в) мурғ.
8. Дар одам сабзиш ва инкишофт то чандсолагӣ давом мекунад?
 - а) 15-20; б) 20-25; в) 28-35.
9. Синну соли ба балогат расидани одам чанд моҳ аст?
 - а) 120; б) 144; в) 184.
10. Давомоти муҳлати ҳамли шимпанзе чанд моҳ аст?
 - а) 6; б) 8; в) 9.

§5. МОНАНДИИ ЧАНИНҲО ВА ДИВЕРГЕНСИЯИ АЛОМАТҲОИ ЧАНИН. ҚОНУНИ БИОГЕНЕТИКӢ


Тамоми организмҳои серхӯҷайра аз ҳисоби тухми бордор ё бордорнашуда инкишофт меёбанд. Инкишофи чанин дар ҳайвоноти мансуби як тип монанд аст. Дар ҳамаи ҷонварони хордадор дар давраи чанинӣ камонаки скелетӣ пайдо мешавад, масалан, хорда, найчай асаб, ҷавфи ғалсама.

Дар зинаҳои аввали инкишофи чанинӣ ҳайвоноти муҳрадор ба ҳам бисёр монанданд (расми 7.10). Ин далелҳо дуруст будани қонуни монандии чанинро, ки К.Бэр пешниҳод карда буд, тасдиқ мекунанд. Дар чанин аз ибтидо баъзе аломатҳои ба ҳамон типи чонварон хос мушоҳида мешаванд.


Давраи I



Давраи II



Давраи III



Расми 7.10.

Монандии чанини
муҳрадорон

Моҳӣ Самандар Сангпушт Калламуш Одам

Ба ҳам монандии чанини гурӯҳҳои гуногуни ҳайвонот нишонаи асосии пайдоиши умумии онҳост. Дар оянда дар соҳти чанин аломатҳои синф, авлод, намуд ва дар охир аломатҳои худи фард зоҳир мешаванд.

Дуршавии аломатҳои чаниниро дар рафти инкишоф **дивергенсияи чанин** меноманд. Он таърихи инкишофи ҳамон намуд буда, дар он таҳаввулоти (эволюцияи) ин ё он гурӯҳи ҳайвонот инъикос ёфтааст. Монандӣ дар давраи аввали инкишофи чанин ва пайдо шудани фарқҳо дар давраи охир сабаб дорад. Тағйирпазирӣ дар ҳамаи зинаҳои инкишоф ба амал меояд.

Раванди мутатсионии генҳо ба амал меояд, ки он хосият, сохта мубодилаи моддаҳоро дар чанин назорат мекунад, vale структураҳое, ки дар давраи аввали инкишофи чанин (аломатҳои қадима, ки ба пешгузаштагон хоссанд) пайдо мешаванд, барои инкишофи ояндаи онҳо аҳамияти калон доранд. Чунонки қайд шуда буд, аз ҳуҷайраҳои ибтидоӣ хорда ва найҷаи асад пайдо мешаванд. Дар сурати нест шудани онҳо инкишоф қатъ мегардад. Мисолҳои муҳим будани ин соҳторҳои функционалий дар давраҳои аввали инкишоф ҳеле бисёранд. Аз ин ҷост, ки тағйироти дар зинаҳои аввал пайдошаванда дар бисёр мавридиҳо ба номукаммалий ё марг оварда мерасонад. Баръакс, тағйироте, ки дар зинаҳои охир пайдо мешаванд, қисми ками аломатҳоро дар бар гирифта, барои организм (фард) мусоид мебошанд ва дар ин ҳолатҳо зери таъсири интиҳоби табиӣ мемонанд.

Зуҳуроти алломатҳои ҷонварон дар давраи инкишофи чанин, ки ба пешгузаштагони онҳо хоссанд, исботи дигаргуни эволюционии соҳти узвҳо мебошад. Организмҳо давраи инкишофи якхӯҷайрагӣ (давраи зигота)-ро аз сар мегузаронанд, ки он такрорёбии зинаи филогенезӣ ном дорад.

Ин давраи ба амёба монандро ба хотир меорад. Дар ҳамаи муҳрадорон, аз ҷумла намояндагони олии онҳо, ибтидои ҳордаро дидан мумкин аст, ки дар рафти инкишоф ба муҳраҳо табдил мёёбад. Вале дар аҷдоди онҳо, агар нештаршаклҳоро ба назар гирем, ҳорда дар тамоми ҳаёт бοқӣ мемонад. Дар рафти инкишофи чанини парандагон ва ширхӯрон, аз ҷумла одам, дар гулу сӯроҳиҳои ғалсама пайдо шуда, ба ҳоначаҳо чудо шудаанд.

Пайдо шудани дастгоҳи ғалсама дар муҳрадорони ҳушкигард шояд далели аз моҳишаклони қадима ба вуҷуд омадани онҳо бошад. Соҳти дили чанини одамизод дар давраи аввали ташаккул ба соҳти дили моҳӣ монанд аст, яъне аз як пешдил ва як меъданаи дил иборат мебошад. Дар наҳангҳои бедандон, дар давраи чанини нишонаҳои дандон мавҷуд аст, вале он набаромада нест шуда меравад. Ҳамаи ин исбот мекунад, ки дар байни инкишофи фардӣ ва таърихии организмҳо алоқаи зич вуҷуд дорад. Ин алоқамандӣ дар қонуни биогенетикӣ, ки аз ҷониби Ф.Мюллер ва Э.Геккел дар асри XIX пешниҳод шуда буд, инъикос ёфтааст. Онтогенези (инкишофи фардӣ) ҳар фард такрорёбии кӯтоҳ ва тези филогенези (инкишофи таърихӣ) намуд мебошад. Дар пешрафти минбаъдаи қонуни биогенетикӣ олими рус А.Н.Северсов саҳми

калон гузаштааст. Вай муайян намуд, ки дар инкишофи ҳайвонот дар давраи чанинӣ на аломатҳои фардҳои болифи аҷдод, балки аломатҳои чанини онҳо такрор мешавад.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Мисолҳое оред, ки монандии хусусиятҳои сохтро дар чанини ҳайвоноти гуногуни муҳрадор нишон диханд.
2. Дивергенсияи чанин чист?
3. Чаро дар чанини ҳайвоноти ҳозира аломатҳои сохти аҷдоди онҳо пайдо мешаванд? Онро шарҳ дихед.

Тестҳо


1. Камонаки скелет дар хордадорон кай пайдо мешавад?
 - а) давраи чанинӣ; б) давраи таваллудшавӣ; в) баъди чанинӣ.
2. Дар қадом давра чанини муҳрадорони гуногун бо ҳам бештар монанданд?
 - а) якум; б) дуюм; в) сеюм.
3. Дар қадом давра аломатҳои ба намуд хосбуда зохир мешавад?
 - а) аввал; б) миёна; в) охир.
4. Дар қадом намояндаи хордадорон хорда дар тамоми ҳаёташон дидা мешавад?
 - а) парандаҳо; б) нештаршаклон; в) қурбокқа.
5. Сохти дили чанини одам дар аввали инкишоф ба қадом ҳайвон монанд аст?
 - а) моҳӣ; б) қурбокқа; в) паранда.

§6. ИНКИШОФИ ОРГАНИЗМҲО ВА МУҲИТИ ЗИСТ

Организм бе муҳити зист вучуд дошта наметавонад. Аз ин чост, ки инкишофи организм бе муҳит ва бидуни омилҳои таъсиррасони он ғайримумкин аст.

Расми 7.11.

Таъсири рӯшной
ба инкишофи чӯчаҳо.
Аз ҷап – чӯчае, ки рӯшноии
офтобро надидааст.




Чунонки медонем, тухми мурғ танҳо дар ҳарорати муайян ин-кишоф меёбад, агар ҳарорати мухит мұтадил набошад, раванди инкишоф қатъ мегардад. Ҳамчунин барои мавҷудоти обй тарки-би ионии об мухим аст. Масалан, миқдори муайяни оксиген, гази карбонат ва ғайраҳо.

Таъсири шароити мухитро ба организмҳо, ба зинаҳо чудо мекунанд, чунончи, ҳадди ақал (минималӣ), ҳадди аксар (макси-малӣ), мұтадил (миёна). Дар инкишофи чанин давраи номусоид низ мавҷуд аст, ки мавриди он чанин ба таъсири омилҳои номат-луб тоб намеорад. Аз ҳамин сабаб, ҳар организм дар мухити хоси ҳамон намуд инкишоф меёбад. Агар шароит тағиیر ёбад, инки-шоф суст ё қатъ мегардад.

Масалан, барои инкишофи мұтадили парандагон ва ширхӯрон витамины Д лозим аст. Он дар зери пӯст бо таъси-ри нурхои ултрабунафши офтоб пайдо мешавад ё ба организм ҳамроҳи ғизо меояд. Ҳангоми нарасидани ин витамин устухонҳо суст инкишоф меёбанд. (расми 7.11).

Дар раванди танзими фаъолияти организм ғадудҳои усораи дохиљ (эндокринӣ) аҳамияти калон доранд. Чунончи, дар вақти нарасидани гормони ғадуди сипаршакл сабзиш суст шуда, дар на-тича узвҳои дигари системаи эндокринӣ низ пурра инкишоф на-меёбанд (расми 7.12).

Агар дар таркиби ғизо аминокислотаҳои ивазношаванда на-бошанд, яъне аминокислотаҳое, ки дар организми ширхӯрон ва одам ҳосил намешаванд, пас рушду инкишоф суст ё ба тамом қатъ мегардад (расми 7.13).




Расми 7.12.

Таъсири гормони ғадуди сипаршакл ба инкишофи бузҳо,
А – бузи солим,
Б – бузе, ки ғадуди сипаршакли он гирифта шудааст.

Моддаҳои бисёр маълуманд, ки бо таъсири онҳо инкишофи мұтадили чанин халалдор карда мешавад, масалан, концентратия намакҳо, нурхой рентгений ва ғайра.

Таъсири омилҳои номусоид дар одам баъзан боиси суст шудани сабзиш ё ба вучуд омадани нүқси модарзод мегардад. Ба чунин омилҳои зиёнвар истифодай машрудоти спиртдор, нашъамандӣ, тамокукашӣ, бе назорат истифода бурдані дорухо мансубанд. Машрудот ба фаъолияти мұтадили хұчайраҳо халал расонда, дар натиҷа раванди сабзишу инкишофро ба таъхир меандозад, хұчайраҳои асабро иллатӣ мегардонад. Боздории сабзиши чанин ба таъсири дуоксид ва оксиди карбон (CO_2 , CO) вобаста аст, ки он ба бофтаҳо дохил шудани оксигенро кам менамояд.

Тамокукашӣ бо пайдо шудани мутатсияҳои заарнок боис мегардад, раванди фаъолияти чанинро дар батн вайрон мекунад. Дар таркиби дуди тамоку никотин мавҷуд аст, ки хұчайраҳои асабро захролуд гардонида, боиси пайдоиши бисёр иллатҳои ҷисмонӣ мешавад.



Расми 7.13.

Таъсири гизои камсафеда ба инкишофи калламушҳо:

- А – калламуше, ки гизои он аминокислотаи лизин надорад,
- Б – калламуше, ки ба гизои он лизин илова шудааст,
- В – калламуше, ки гизои он аминокислотаи валин надорад,
- Г – ҳамон калламуше, ки ба гизои он валин илова шудааст.

Дар хотир доштан лозим аст, ки инкишофи организм пеш аз бордоршавӣ оғоз меёбад. Дар давраи қӯдакӣ ва синни ҷавонӣ истеъмол кардани машрудот хеле заарнок буда, ба гаметаҳо таъсири номусоид мерасонад.

Аз ҳамин сабаб, шахсоне, ки ба машрудот ва тамокукашӣ майл доранд, фарзандони гирифттори бемориҳои модарзодӣ ба дунё меоранд. Аз ин ҷост, ки дар таҷрибаи тиббӣ мағҳуми маҳсус бо номи фарзандони шанбегӣ, яъне қӯдаке, ки ибтидои он дар

ҳолати масть гузаштааст, пахн гардидааст. Албатта, чунин фикр, ки гүё ҳолати хүшёй танҳо барои издивоҷ лозим нодуруст аст. Алкогол захирашавии қобилияти пурраи инсонро суст гардонид, дар ҳолатҳои лозими қобилияти эҷодкории онро боз медорад.

Таъсири омилҳои номусоид ба организм муваққатӣ набуда, балки дар тамоми тӯли ҳаёт идома меёбад ва бисёр вақт ба инкишофи насл зарар мерасонад. Дар хотир доштан лозим аст, ки ҳамаи тағйироте, ки дар муҳит ба амал меояд, ба организмҳои зинда таъсир мерасонанд. Масалан, соҳти доимии худ, фаъолияти узву бофтаҳо, ҳолати физикий ва химиявии ҳуҷайра, маҳлули бофтаҳои хун ва гайраҳоро нигоҳ медоранд. Хосияти организмҳои зинда, ки дар шароити муҳити тағйирёбанда фаъолияти доҳилий ва хосиятҳои асосии соҳтори худро нигоҳ медоранд, гомеостаз (аз юонӣ *homios* – якхела ва *stasis* – ҳолат) номида мешавад. Асоси гомеостаз ба ирсият вобастагӣ дошта, он дар рафти таҳаввулот (эволюсия) нақш бастааст. Самараи он дар бисёр ҳолатҳо ба маҷмӯи ҳиссачаҳои ирсӣ, яъне генҳои организм ва генотип мушиҳҳас алоқаманд аст. Гуногуншаклии генотип дар ҳудуди наਮуд, боиси тафовути фардҳо ва реаксияи онҳо ба муҳити беруна мегардад.

Мисоли хоси аксуламали умумии организм ба таъсири омилҳои муҳит – ҳолати стрессӣ мебошад.

Стресс аксуламали организм нисбат ба таъсироти номусоид буда, ба фаъолияти ҳаёт таъсири манғӣ мерасонад ва боиси ихтилоли гомеостаз мегардад. Дар чунин маврид фаъолияти бисёр унсурҳои организм ниҳоят тезутунд мешаванд (асабҳо, мушаки узвҳои нафаскашӣ, рагҳои дил, гадудҳои эндокринӣ).

Тағйирёбии фаъолияти унсурҳои номбурда боиси афзудани қобилияти устувории фардҳо нисбати омилҳои номуътадил ҳоҳад шуд. Сарфи зиёди неруи муҳофизатии организм ва афзоиши раванди мубодилаи моддаҳо аз ҷумлаи аксуламалҳое мебошанд, ки шахсро ба ҳолати стресс меоранд. Барои ҳалли масъалаҳои муҳимми ҳаёт одам бояд худро начот дихад, яъне аз таъсири ҳолатҳои стрессовар гурезад ё ба онҳо муқобилат нишон дихад. Дар натиҷаи меҳнати вазнин дар шароити иқлими қаҳратун одам хаста шуда, рӯҳияи ў ба вазъи стрессӣ меафтад. Баъзе одамони пуртоқат дар натиҷаи таъсири дуру дарози ҳолати тарсу ваҳм системай танзимгар хароб гашта, ба пайдоиши беморӣ мусоидат мекунад.

Барои халал наёфтани қувваи муҳофизатии организм олимони тиб усулҳоеро дарёфт намудаанд, ки қобилияти одамро ба меҳнат дар муҳити гуногун муайян месозад. Ҳар узв ҳамон вақт нағз кор мекунад, ки агар барои фаъолияти он шароити мусоид фароҳам бошад.


Доимияти соҳти ҳуҷайраҳо, бофтаҳо ва узвҳо ба механизми танзимкунандай структураи гомеостаз вобаста аст.

Маҷмӯи равандҳое, ки ба барқарор кардани қисмҳои осебдида ё вайроншудаи организм равона шудаанд, таҷдид (регенератсия) номида мешавад (аз қалимаи лотинии *regeneratio* – барқароршавӣ). Ду навъи таҷдид вуҷуд дорад: физиологӣ ва ҷубронӣ. Таҷдиди физиологӣ барқарор шудани микдори ҳуҷайраҳо ё қисми онҳо мебошад. Аз нав барқарор шудани органоидҳои ҳуҷайра (митохондрия, пластидҳо ва гайра)-ро таҷдиди доҳилиҳуҷайравӣ меноманд.

Таҷдиди физиологӣ ҳоси ҳамаи организмҳои зинда аст, аммо дар ҳайвонот ва рустаниҳо он якхела ҷараён намегирад.

Дар бандпоён таҷдиди физиологӣ ба инкишофи онҳо алоқаманд аст. Масалан, дар ҳарчангшаклон ва кирминаи ҳашарот дар давраи тулак скелети берунӣ, ки онро хитин меноманд, чудо мешавад, зоро ғунҷоиши хитин барои онҳо мувофиқ нест ва баъди чанд муддат он аз нав месабзад. Дар ширхӯрон ва одам эпителии пӯст ҷудо шуда (пӯстпартой), дар муддати чанд рӯз аз дигар барқарор мегардад. Ҳуҷайраҳои эпителии рӯда бошад, дар муддати 1,5-2 рӯз пурра аз сари нав иваз мешаванд. Ҳамчунин, ҳуҷайраи эритроситҳо низ иваз мешаванд ва давомоти фаъолияти онҳо аз ҷор мөҳ зиёд нест. Организмҳои зинда дар табиат баъзан дучори омилҳои ҳаробиовар мешаванд. Барқарор шудани ҳуҷайраҳои нобудгашта ё вайрон гардидани томии организмҳоро дар натиҷаи осеб дидан, таҷдиди ҷубронӣ меноманд. Дар ҷонварони соҳташон сода, масалан, рӯдаковокҳо, кирмҳо ва гайра қобилияти барқарор кардани қисмҳои гумкарда бо тезӣ сурат мегирад. Чунончи, дар гидра организми том аз ҳисоби 1/200 қисми он ба вуҷуд меояд.

Ба ҳама маълум аст, ки ҳалқакирмҳо (кирми лойхӯрак) қобилияти баланди таҷдид дошта, аз як ҳиссачаи тан барқарор мешаванд. Дар ситораҳои баҳрӣ (типи сӯзанпӯстон) на факат сӯзанҳои алоҳида, балки аз ҳисоби онҳо организми солимро сабзондан мумкин аст (расми 7.14).



Расми 7.14.

Тачиди ситораи баҳрӣ аз як сӯзан.
А, Б, В – давраҳои пайиҳами тачдид.

Тачдиди узвҳои пурра дар муҳрадорон низ дида мешавад. Агар ба қалтакалос ягон ҷонвари дигар таҳдид кунад, думашро мепартояд ва ба ҷойи он думи нав пайдо мешавад. Ин хосияти мутобиқат дар натиҷаи интихоб устувор мегардад, зоро қанда шудани дум дар ҷойҳои маҳсус ба амал меояд.

Баъзе муҳраҳои дум ҷойи маҳсуси қанда шуданро доранд. Яъне сӯрохие мавҷуд аст, ки муҳраро ба ду қисм ҷудо мекунад (онҳо бо ҳам бо ёрии тагояки тунуке пайваст буда, дар натиҷаи зуд қат шудани мушакҳо дум мешиканад).

Дар обҳоҳои думдор, аз ҷумла самандарҳо дар ҷойи бурида шудани қисми поён, қисми нав инкишоф ёфта, то дараҷае ба пешина монанд мешавад. Организмҳои соҳташон мураккаб ба монанди ширхӯрон, аз ҷумла, одам, қобилияти барқарор соҳтани узвҳои берунаро гум кардаанд. Таҷдид баъди лат ҳӯрдан фақат бо роҳи сиҳат шудани ҷароҳат мегузарад. Узвҳои дарунии онҳо бошанд, масалан, чигар, гурда, шуш дар вақти осеб ёфтани бинобар афзудани хӯчайраҳо андоза ё массаи ҳудро барқарор мекунанд. Файр аз ин, табаддулоти доҳилихӯчайравӣ боиси зиёд шудани миқдори органоидҳо гашта, фаъолияти хӯчайраҳои узвҳои мазкурро метезонад. Таҷдид на фақат дар мавриди осебҳои механикӣ ва заҳролудӣ аз моддаҳои химиявӣ, балки дар натиҷаи бемориҳо низ ба амал меояд. Вируси бемории зардпарвин хӯчайраҳои чигарро вайрон мекунад. Дар вақти шифо ёфтани раванди барқарор-созӣ ҷараён гирифта, ҷойи хӯчайраҳои фавтидаро пурра мекунад. Хӯчайраҳои чигар аз таъсири машрубот низ мефавтанд. Дуру дароз ва бисёр истеъмол кардани машрубот, хосса барои онҳое, ки бемории зардпарвинро аз сар гузаронидаанд, бисёр зиён дорад. Зоро дар ҷойи хӯчайраҳои фавтидаи чигар бофтаи пайвандӣ

инкишоф мейбад. Дар натица вазифа чигар халалдор шуда, бемории вазнин сиррози чигар пайдо мешавад. Таңдид дар рустаних ҳам дида мешаванд. Дар вақти шудгори замин решәои ғумай ва дигар алафҳои бегона бурида ва аз ҳам чудо мешаванд, vale баъдтар аз ҳар қисми решай буридашуда рустани нав мерӯяд. Аз як барг рустани бегонаро сабзонидан мумкин аст. Ҳамин тавр, таңдид имкон медиҳад, ки ҳайвоноту рустаних ба таъсироти омилҳои беруна устувор истода, зинда монанд. Доностани қонуниятҳои барқароршавии узвҳо дар тиб хеле зарур аст. Масалан, вақте ки дар ҳӯрок витамини А намерасад, дар бофтаҳо раванди таңдиди ҳуҷайраҳо вайрон мешавад. Ба таркиби ҳӯрок илова намудани ин витамин боиси барқарор шудани ҳолати мұтадили бофтаҳо мегардад. Барои ҳамин, духтурон барои тезондани таңдид ва муолиҷаи бемориҳои сироятӣ ва осебҳо доруҳои табиӣ ва сунъиро истифода мебаранд. Дар натица бемор зуд шифо мейбад. Ҳамин тавр, бинобар омӯхтани ҳодисаи таңдиди биологӣ имконият пайдо мешавад, ки барои саломатии инсон мубориза барем.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Кадом омилҳои мухити беруна ба инкишофи ҷанин таъсир мера-сонанд?
2. Моҳияти таъсири бади машрубот ва тамокукашӣ барои инкишофи ҷанини одам дар чист?
3. Фаъолияти кадом системаҳои организм доимияти мухити дарунаро нигоҳ медорад?
4. Дар натиҷаи таъсири омилҳои номусоиди мухит дар фаъолияти узвҳо ва системаҳои организм чӣ гуна тағйиротҳо ба амал меоянд?

Истилоҳот:

- 1. Филогенез** – инкишофи таърихии гурӯҳи систематикии муайяни организмҳои зинда.
- 2. Монандии ҷанинҳо** – ҳодисае, ки монандии намояндагони гуногуни синфҳоро дар ҳудуди тип шаҳодат медиҳад.
- 3. Таңдиди репоративӣ** – барқарор шудани ҳуҷайраҳои нобудшуда, ки дар натиҷаи лат ҳӯрдан ё беморӣ ба амал омадааст.
- 4. Таңдиди дохилиҳуҷайравӣ** – барқарор ё зиёд шудани соҳтори доҳили ҳуҷайраҳо, ки барои паст шудани ҷуброни фаъолияти кори бофтаҳои равона шудааст.
- 5. Трансплантация** – кӯчонидани бофтаҳо ё узвҳо дар рустаних, ҳайвонот ва одамон.
- 6. Регенератсия физиологӣ** – аз нав барқарор кардани ҳуҷайраҳои нобудшуда, ки дар натиҷаи фаъолияти худи бофтаҳо ба амал омадаанд.

Тестҳо

1. Мухити зист чист?
 - а) мұхите, ки дар он организми мұтадил инкишоф мейбад; б) мухити нокомил; в) мухити ҳадди ақал.
2. Барои таркиби мухити обй аз ҳама мұхим аст?
 - а) ионҳои об; б) гизой; в) РН.
3. Чанд зинаи мухит барои организмҳо мушоҳида мешаванд?
 - а) дутго; б) сето; в) чортго.
4. Витамини Д барои қадом организмҳо лозим аст?
 - а) одам; б) гүсфанд; в) моҳиҳо.
5. Гомеостаз ба қадом забон мансуб аст?
 - а) лотинӣ; б) юононӣ; в) англисӣ.
6. Таҷдид чанд хел мешавад?
 - а) ду; б) се; в) чор.
7. Қадом шакли таҷдид хосси ҳамаи организмҳо зинда аст?
 - а) физиологӣ; б) ҷубронӣ; в) дохирихӯҷайравӣ.
8. Таҷдиди ҷубронӣ барои қадом организмҳо хос аст?
 - а) парандаҳо; б) кирми лойхӯрак; в) моҳиҳо.
9. Оё дар одам таҷдид мушоҳида мешавад?
 - а) не; б) ҳа; в) гоҳо.
10. Таҷдид дар қадом рустани ҳуб мушоҳида мешавад?
 - а) гумай; б) гандум; в) наҳӯд.

БОБИ VIII

АСОСХОИ ГЕНЕТИКА

Асосгузори фанни генетика олими чех Грегор Мендел мебошад. Ӯ соли 1865 қонунҳои меросгузории аломатҳои ирсиро қашф намуда буд, лекин дар давоми 35 сол ахли илми онвақта бо ин қашфиёт мароқ зохир накард ва ё сарфаҳм нарафт. Фақат соли 1900 ин қонунҳо аз сари нав қашф шуданд ва он соли тавлиди фанни генетика ба хисоб меравад. Генетика илми нисбатан нав бошад ҳам, лекин ба комёбииҳои калон ноил гаштааст. Дар ин муддат тасаввурот дар бораи мутатсия, ҳатҳои соф, популятсияҳо, назарияи ирсияти хромосомӣ, инчунин, қонуни қатори гомологӣ, ирсият ва тағийирпазирӣ ба вучуд омаданд.

Зинаи дуюмини пешрафти генетика ба тараққиёти техника, аз ҷумла пайдо шудани асбобҳои мураккаби ҳозиразамон вобаста аст. Ҳамин тариқ, ба туфайли ин дастовардҳо имконияти муайян кардани механизми ирсият муҳайё гардида, соҳти кислотаҳои нуклеинат ва вазифаи онҳо дар гузаронидани аломатҳои ирсӣ, қушодани рамз (код)-и генетикӣ ва зинаҳои синтези сафеда маълум шуданд.

Комёбиҳои генетика дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти илмӣ ва истеҳсолӣ, алалхусус дар илми биология, тиб ва кишоварзӣ, мавқеи хос доранд. Кашфи қонуниятҳои генетикӣ боиси муайян намудани омилҳои пайдоиши ҳаёт дар рӯйи Замин ва асоси материалии табаддулоти эволюционӣ гардид. Омӯзиши алоқамандии генҳо бо сафеда бошад, заминаи пайдоиши илми биологияни молекулавӣ шуд. Имрӯз пешрафти пурравчи иммуногенетика, ки асосҳои реаксияҳои муҳофизатии организмҳоро меомӯзад, ба мушоҳида мерасад.

Алҳол, асосҳои генетикии бисёр бемориҳои инсон муайян гардида, роҳҳои муолиҷаи саривақтии онҳо дарёфт ва роҳҳои пешгирии онҳо маълум шуданд. Генетика имрӯз асоси илмии корҳои селекционӣ дар соҳаи кишоварзӣ буда, усулҳои нави амалиро дар соҳаҳои биотехнология ва генетикаи муҳандисӣ ҷорӣ намуда истодааст. Ҳамаи ин исбот меқунад, ки генетика дар бисёр ҷабҳаҳои илм ва соҳаҳои гуногуни ҳочагии ҳалқ истифода шуда, дар тарбия ва таълими хонандагон мавқеи хос дорад.

§1. МАФҲУМҲОИ АСОСИИ ГЕНЕТИКӢ

Генетика ду хусусияти асосии организмҳои зинда ирсият ва тағиیرпазиро меомӯзад. Ирсият ҳамчун хусусияти аз насл ба насл гузаронидани аломатҳо, ҳосиятҳои ирсӣ ва асоси инкишофро дар бар мегирад. Бо шарофати ирсият дар табиат ҳар як намуди рустаний ва ҳайвон хусусиятҳои хоси худро дар муддати муайяни таъриҳӣ нигоҳ медорад. Ҷиҳати дигари ирсият нигоҳ доштани инкишофи муайяни ҳар фард ва намуд, маҳсусияти мубодилаи моддаҳо ва такрорёбии фардӣ мебошад.

Барқароршавӣ ба воситаи ҳучайра гузашта, он дар натиҷаи маҳсусгардонӣ ба ҳучайраҳои ҷинсӣ ва гайричинсӣ (бадан) чудо мешаванд. Дар ин ҳучайраҳо на фақат аломатҳо, балки ҳисса-чаҳои маҳсус, ки онҳоро ген меноманд, ба мерос мегузаранд. Ген ҳиссаҳаи ирсӣ буда (як қисми молекула КДН ё хромосома), инкишофи аломатҳо ё синтези молекулаҳои сафедаҳоро идора мекунад.

Генҳо метавонанд аломатро зоҳир намоянд ва ё баръакс, пайдо нақунанд. Зоҳиршавии аломат ҳам ба ген, ҳам ба муҳити зист ва ҳам ба таъсири дигар генҳо вобаста аст. Генҳо дар хромосомаҳо ҷой дошта, ҳар як ген дар хромосомаҳои гомологӣ ҷойҳои

ба ҳам монандро соҳибанд. Дар дастаи хромосомаҳои гаплоидӣ (тоқ)-и прокариотҳо ё ҳуҷайраҳои ҷинсии эукариотҳо аз ҳар як ген танҳо яктой ҷойгир аст. Дар дастаи хромосомаҳои диплоидӣ (чуфт)-и ҳуҷайраҳои бадани эукариотӣ ҷуфти хромосомаҳои гомологӣ ва ду аллели генӣ дида мешавад, ки ин ё он аломатро назорат мекунанд.

Генҳое, ки дар ҷойҳои ба ҳам монанди хромосомаҳои гомологӣ ҷойгиранд, генҳои аллелӣ (аз қалимаи юнонии «allele» – ба ҳам монанд) ном доранд. Генҳоро бо ҳарфҳо ишора мекунанд, Генҳои аллелӣ, ки пайдарҳамии нуклеотидҳояшон якхелаанд, ҷунин на-вишта мешаванд: АА.

Дар натиҷаи мутатсия ивазшавии нуклеотидҳои молекулаи КДН ба амал меояд, ки боиси иваз шудани аломатҳо мегардад. Генҳо метавонанд ҷанд маротиба ба мутатсия дучор гарданд ва дар натиҷа силсилаи аллелҳои генро ба вучуд оваранд. Ин ҳоди-саро сераллелӣ ё силсилаи сераллелизм меноманд.

Маҷмӯи генҳои як фард генотип ном дорад. Зоҳиршавии генотип ба муҳити зисти фардҳо ва бо ҳам алоқамандии генҳо во-бастагӣ дорад. Генҳо ба ҳамдигар таъсир расонида, муҳити гено-типро ҳосил мекунанд. Ба ибораи генетики машҳур М.Е.Лобашев, генотип ин системаи ба ҳам таъсиррасонии генҳост. Дар доираи як намуд фардҳои гуногун ба ҳам монанд нестанд, ки ин натиҷаи тағиیرпазирист. Ҷунин тағиирпазирии фардро дар мисоли одам ва намудҳои рустаний ва ҳайвонот дидан мумкин аст.

Ҳамин тарик, тағиирпазирий хилофи ирсият буда, пешрафти биологиро ташкил мекунад. Тағиирпазирий тағиир ёфтани ҳис-сачаҳои ирсӣ, яъне генҳо буда, дар натиҷаи ин аломатҳо ва ҳусу-сиятҳои организмҳо дигаргун мешаванд. Шакл ва сабабҳои тағи-ирпазирий гуногун аст ва барои таҳаввулот (эволютсия) аҳамияти маҳсус дорад, ки инро фанни генетика меомӯзад.

Дар рафти омӯзиши қонуниятиҳои меросгузории аломатҳои ирсии организмҳо муҳаққиқон, асосан, бо натиҷаи маҳсули таб-дилёбии генҳо, яъне аломатҳо, сару кор доранд.

Маҷмӯи аломатҳои организмро фенотип меноманд. Албат-та, фенотип на факат аломатҳои ба ҷашм намоён (ранги ҷашм, мӯй, шакли гӯш, бинӣ ё ранги гулҳо ва гайра), балки аломатҳои нонамоён (шакли молекулаҳо, сохтори сафеда ё ферментҳо, кон-центратсияи глюкоза ва ё дурдаи пешоб дар хун, шакл ва андо-зии ҳуҷайраҳо, сохти бофтаҳо ва узвҳо, сохти бадан ва бо ҳам

алоқамандии чойгиршавии узвхо)-ро дар бар мегирад. Ба ибораи дигар, мафхуми аломат ба гайр аз пайдарҳамии нуклеотидҳои КДН хусусиятҳои соҳти организмро дар зинаи инкишоф ташкил менамояд. Ибораи хосият бошад, хусусиятҳои функционалии организм буда, асоси онро соҳти аломатҳо ё гурӯҳи аломатҳои одӣ ташкил мекунанд.

Аксари аломатҳои одии ба ҷашм намоён ҳамчун фаҳмиши шартии фарқунанда хоси организмҳо буда, дар асл бо равандҳои серзинаи мураккаби биохимияйӣ (сафеда – фермент – аломат) во-бастаанд.

Хуллас, генетика илм дар бораи қонуниятҳои ирсият ва тафирпазирӣ буда, гӯё ҳилофи якдигаранд, аммо дар асл онҳо ба ҳамдигар алоқаи зич доранд. Ин хусусиятҳо барои ҳамаи маҳлуқҳои зиндаи рӯйи Замин хоссанд.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Чиро ирсият меноманд? Ген чист?
2. Генҳои аллелӣ дар натиҷаи қадом ҳодиса ба амал меоянд?
3. Сераллелизм чист?
4. Қоидай мафхуми тафирпазирарио шарҳ дихед.
5. Қоидай мафхуми генотип ва фенотипро шарҳ дихед.

Истилоҳот:

- 1. Тафирпазирӣ** – қобилияти аломатҳо ва хосиятҳои нав пайдо намудани организмҳои зинда.
- 2. Аломат** – хосияти соҳтори организмҳо дар дараҷаи молекулавӣ, ситологӣ, гистологӣ ва анатомӣ.
- 3. Генотип** – ҷамъи таъсири тарафайни генҳои организм.
- 4. Фенотип** – маҷмӯи ҳамаи аломатҳо ва хосиятҳои организм.
- 5. Хосият** – ҳар як хосияти функционали, ки асоси онро як ё ҷанд аломат ташкил мекунад.
- 6. Ген** – порчаи молекулаи КДН ё хромосома, ки инкишофи аломатҳои муайянро ба вучуд меорад.
- 7. Ирсият** – хосияти организмҳои зинда, ки аломатҳо ва хусусиятҳои инкишофи худро ба наслҳо мегузаронад.

Тестҳо

1. Қонуниятҳои ирсият ва тафирпазирарио қадом фан меомӯзад?
а) генетика; б) ситология; в) биохимия.
2. Асосгузори фанни генетика қадом олим аст?

- а) Ч.Дарвин; б) Г.Мендел; в) Т.Морган.
3. Низоми муайяни намудхо дар табиат бо чй вобаста аст?
- а) ситология; б) генетика; в) физиология.
4. Ирсият чист?
- а) маводди генетикй, ки дар ҳучайраи ҳар як организм чой дошта, алломатхоро назорат мекунад; б) сафедаҳои дар ҳучайрабуда; в) ангиштобҳои ҳучайра.
5. Маводди генетикиро чй меноманд?
- а) ген; б) сафеда; в) равган.
6. Ген аз чй иборат аст?
- а) нуклеотидҳо; б) нуклеозидҳо; в) равғанҳо.
7. Генҳо дар кучо чойгиранд?
- а) хромосома; б) ситоплазма; в) рибосома.
8. Хромосомаҳо аз чй иборатанд?
- а) кислотаҳои нуклеин ва сафеда; б) КДН ва ангиштобҳо; в) КРН ва ҷарбҳо.
9. Генҳои аллел чй хел навишта мешаванд?
- а) AA ё aa; б) AB ё ab; в) Av ё av.
10. Мағхуми аллел ба қадом забон тааллук дорад?
- а) лотинӣ; б) юнонӣ; в) английсӣ.
11. Мачмӯи генҳои организмро чй меноманд?
- а) фенотип; б) генотип; в) гетерозигота.
12. Мачмӯи алломатҳои беруна ва дохилаи организмро чй меноманд?
- а) генотип; б) фенотип; в) геном.
13. Зоҳиршавии алломатҳои организмҳо бо чй вобастагӣ дорад?
- а) генотип; б) фенотип; в) муҳити зист.
14. Прогресси олами зинда ба чй вобастагӣ дорад?
- а) ирсият; б) тағиیرпазири; в) муҳит.
15. Дар доираи як намуд фардҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ин на-тичаи чист?
- а) ирсият; б) тағиирпазири; в) тағиирпазирии гайриири.
16. Ген чист?
- а) як қисми молекулаи КДН; б) як қисми сафеда; в) як қисми мита-хондрия.
17. Хромосомаҳои гомологӣ аз гайригомологӣ чй фарқ доранд?
- а) шакл; б) миқдор; в) сентромераашон.
18. Нуклеотидҳо аз чй иборатанд?
- а) сафедаҳо; б) ҷарбҳо; в) асосҳои пуринӣ ва пириимидинӣ.
19. КДН аз ҷанд занҷир соҳта шудааст?
- а) ду; б) се; в) чор.
20. Генҳои гайриаллелӣ чй хел навишта мешаванд?
- а) AA; б) AB; в) vv.

БОБИ IX

ҚОНУНИЯТХОИ МЕРОСГУЗОРИИ АЛОМАТХО

Инсон аз давраҳои қадим ба монандӣ ва фарки волидону наслҳо мароқ зохир намуда, кӯшиши мекард, ки асоси ин муамморо дарқ намояд.

Аз чӣ сабаб баъзе аломатҳо дар ҳамаи наслҳо зохир мешаванд, аммо дигар гурӯҳи аломатҳо ва хосиятҳо бошанд, гоҳ дар наслҳо пайдо шуда, гоҳе зохир намешаванд.

Акнун маълум гардид, ки генҳо ва хромосомаҳо барандаи аломатҳо мебошанд.

Дар натиҷаи фаъолияти ба ҳам алоқаманини генҳо ва муҳити зист аломатҳои организмҳо зохир мешаванд.

§1. УСУЛХОИ ГИБРИДИОЛОГИИ ОМҮЗИШИ МЕРОСГУЗОРИИ АЛОМАТХО

Чуноне ки маълум аст, бисёр ботаникҳо дар натиҷаи дурага кардани волидони гуногун, ки бо аломатҳои худ фарқ доштанд, кӯшиш ба ҳарҷ додаанд, ки механизми ба мерос гузоштани онҳоро кушоянд. Ба ин мақсади олий аввалин шуда олимни чех Г.Мендел ноил гардид. Мендел барои таҷриба навъҳои гуногуни рустании нахӯдро интихоб мекард, чунки ин рустаниро пеш аз ҳама ба осонӣ рӯёнидан мумкин буд. Нахӯд худгардолудшаванда буда, наслҳои гомозиготӣ ба вучуд меорад. Ин рустаниӣ, инчунин, аломатҳои сахехи фарқунанда дорад.

Муҳиммаш ин аст, ки Мендел дар аввал омӯхтани танҳо як аломат ва баъдан чанд аломатро барои таҷриба ба кор бурд. Ин усул имкон дод, ки механизми қонуниятиҳои меросгузории аломатҳои ирсӣ кашф карда шаванд.

Дар наслҳо ҳисоби омори (статистики)-ро ба кор бурда, тавасути тафаккури баланди математикӣ доштанаш Мендел пешрафти мураккабшавии таҷрибаро муайян карда буд. Аз ин нигоҳ Мендел нисбат ба биологҳои ҳамзамони худ як зина баландтар меистод. Аз тарафи дигар, барои таҷриба организмҳои (хатҳои) софро истифода бурд. Аломатҳои ин рустаниҳо дар натиҷаи худгардолудшавӣ дар наслҳои оянда таҷзия намешаванд. Файр аз ин, Мендел аз болои тағйирёбии аломатҳои ба ҷашм намоёни бо ҳам мухолиф мушоҳидаҳо гузаронид.

Масалан, гулҳои сурхчатобу сафед, қади баланд ва кӯтоҳ, ранги донаҳои зарду сабз ва ғайра. Аз муқоисаи натиҷаи таҷрибаҳо ва ҳисоби назариявӣ Мендел ба ҳулоса омад, ки қонуниятиҳои нишондодаи он ҳусусияти умумии оморӣ дошта, чӣ қадар миқдори фардҳои дурагашуда зиёд бошад, ҳамон қадар ҳисоби амалий ва назариявӣ ба ҳам наздиканд.

Ҳамин тавр, усулҳо ва шаклҳои дар таҷриба истифодабурдаи Мендел дар соҳаи биология усули навро ба вучуд оварданд, ки бо номи усулҳои Мендел ё усули гибридиологӣ маъмуланд.

Аломатҳои нахӯд, ки меросгузории онҳоро Г. Мендел омӯхта буд

Аломатҳо	Шаклҳои зоҳиршавӣ	
	Доминантӣ	Ретсессивӣ
Шакли донаҳо	Ҳамвор	Чиндор
Ранги донаҳо	Зард	Дони сабз
Ранги гулҳо	Сурх	Гулҳои сафед
Ҷойгиршавии гулдон	Паҳлӯй	Гули болоӣ
Дарозии поя	Баланд	Паст
Шакли филофак	Одӣ	Тухмчадор
Ранги филофак	Сабз	Зард

Саволҳо барои санҷиш:

1. Қонунҳои меросгузории аломатҳои ирсиро кӣ бори аввал қашғ намудааст?
2. Г.Мендел таҷрибаҳояшро дар қадом рустаниҳо гузаронида буд?
3. Бо ёрии қадом усулҳо ба Мендел мусассар гардид, ки қонунҳои меросгузории аломатҳои ирсиро кушояд?

Тестҳо


1. Қонуниятиҳои меросгузории аломатҳоро аввалин бор қадом олим мушоҳида намуд?
 - а) Г. Мендел; б) К. Корренс; в) Э.Чермак.
 2. Г. Мендел дар таҷрибааш ҷанд усулро истифода бурд?
 - а) ду; б) се; в) чор.
 3. Дар умум усули Менделро чӣ меноманд?
 - а) гибридиологӣ; б) ҳатҳои тоза; в) пайвандкунӣ.
 4. Барои гузаронидани дурагакунӣ Мендел дар аввал ҷанд аломати бо ҳам муҳолифро истифода намуд?
 - а) як ҷуфт; б) ду ҷуфт; в) се ҷуфт.
 5. Г.Мендел таҷрибаҳои худро дар қадом рустаниӣ гузаронид?
 - а) гандум; б) нахӯд; в) ҷав.
 6. Дар умум Мендел ҷанд аломатҳои нахӯдро омӯҳт?
 - а) сето; б) панҷто; в) ҳафто.
 7. Дар қадом ҳолат ҳисоби амалий ва назариявӣ бо ҳам мувофиқ моянд?
 - а) чӣ қадаре ки фардҳои таҷрибаҳо кам бошанд; б) чӣ қадаре, ки фардҳои таҷрибаҳо бисёр бошанд; в) бо микдори фардҳо вобаста нест.
 8. Дар рустаниҳо қадом вақт дурагакунӣ гузаронида мешавад?
 - а) ҳангоми гулкунӣ; б) ҳангоми пайвандкунӣ; в) баъди гардолудшавӣ.

§2. ҚОНУНХОИ МЕНДЕЛ

Қонунҳои меросгузории аломатҳои ирсиро Г.Мендел кашф намуда, онҳоро дар мақолаи «Тачриба дар рустаниҳои гибридӣ» чоп менамояд ва онҳо бо номи қонунҳои Мендел маълуманд. Баъди аз ҷониби генетики голландӣ Г.Фриз, ботаники олмонӣ К.Корренс ва генетики австриягӣ Э.Чермак такроран кашф шудани ин қонунҳо, генетика ҳамчун фан дар бораи ирсият ва тағиیرпазири ташаккул ёфт ва тараққӣ кард. Маълум гардид, ки қонунҳои Мендел хусусияти умумӣ доранд ва барои генҳои аллелӣ, ки дар хромосомаҳои гуногуни гомологӣ ҷойгиранд, хос мебошанд.

ҚОНУНИ ЯКУМИ МЕНДЕЛ – ҚОНУНИ ҲАМШАКЛИИ НАСЛҲОИ ЯКУМИ ГИБРИДӢ

Барои маълум гардидани қонуни ҳамшаклии наслҳои якими гибридӣ Мендел таҷрибаи худро дар дурагаҳои моногибридии рустанини нахӯд гузаронд. Дурага кардани ду организмро дурагакунӣ (гибридкунӣ) меноманд. Наслеро, ки аз ду фарди ирсияташон гуногун пайдо шудааст, дурага (гибрид) меноманд. Дурагакунии моногибридӣ гуфта, дурагакуниро меноманд, ки агар волидон аз ҳамдигар бо як ҷуфти алломати мухолиф (алтернативӣ) фарқ қунанд. Чунин дурагакунӣ имкон медиҳад дар наслҳои пайиҳам пайдошуда қонунияти ба мерос гузоштани як алломат, ки бо як ҷуфти аллелҳо вобастагӣ дорад, омӯхта шавад. Масалан, алломати ранги зарду сабзи донаҳои нахӯд, ки ба ҳам мухолифанд.



Дигар аломатҳои волидони дурагашуда ба эътибор гирифта намешаванд. Агар рустании нахӯди донаи зард ва сабздорро бо ҳам дурага кунем, дар натича донаҳои наслҳои якуми гибридӣ зард мешаванд. Чунин натичаро дар дурагакунии рустаниҳои нахӯди донаашон ҳамвор ва пурчин низ дидан мумкин аст. Дар насли якуми гибридҳои пайдошуда ҳамаи донаҳо ҳамворанд. Ҳамин тавр, дар гибридҳои насли якум аз ҷуфтӣ аломатҳои бо ҳам муҳолиф фақат яке аз онҳо зоҳир шуда, дигараши инкишоф намеёбад. Г.Мендел он аломатҳоеро, ки дар насли якум зоҳир гардидаанд, доминант номид. Аломате, ки дар насли якум зоҳир шуда, инкишофи аломати дигарро пахш мекунад, доминант ном дорад (аз калимаи лотинии *dominantus* – бартаридошта ё ғолиб). Аломатеро, ки зоҳир нашуд, аломати ретсессивӣ меноманд (аз калимаи лотинии *recessiv* – поённишин ё мағлуб). Аломати доминантӣ (ғолиб) бо ҳарфи «А»-и калон, vale аломати ретсессивӣ (мағлубшуда) бо ҳарфи «а»-хурд ифода карда мешавад.


Рустаниҳое, ки Мендел барои таҷриба истифода кардааст, ба ҳатҳои соғи гуногун мансуб буданд ва барои ҳамин дар наслҳои пайи ҳам пайдошудаи онҳо аломатҳои ирсӣ бетағиyr ме-меноманд. Аз ин ҷост, ки аллелҳои гении ин рустаниҳо якхелаанд. Ҳамин тавр, маълум мегардад, ки дар генотипи ин организмҳо (зигота) дутой генҳои аллели якхела мавҷуд буда, пайдарҳамии нуклеотидҳои генашон низ монанданд. Чунин организмҳоро гомозиготӣ меноманд. Организмҳои гомозиготӣ доминантӣ (AA), (BB) ва ретсессивӣ (aa), (bb) мешаванд. Агар аллелҳои генӣ, аз ҷумла пайдарҳамии нуклеотидҳо якхела набошанд, он гоҳ як аллел доминантӣ, vale дигараши ретсессивӣ (Aa, Bb) мешавад, ки онҳоро организмҳои гетерозиготӣ (гуногуншакл) меноманд.

Қонуни ҳамшаклии наслҳои гибридии якумро қонуни якуми Г. Мендел меноманд. Он баъзан қонуни доминантӣ низ номида мешавад, ҷунки дар насли якум ҳамаи фардҳо аломати якзайл зоҳир мекунанд. Ҳамин тарик, ин қонунро чунин таъриф додан мумкин аст: дурагакунии ду организмҳои дорои ҳатҳои соғи гуногун (гомозиготӣ), ки бо як ҷуфт аломатҳои муҳолиф аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва дар насли якум наслҳои гибридӣ (*F*1) монанд буда, яке аз аломатҳои волидон зоҳир мегардад, қонуни ҳамшаклии наслҳои якуми гибридӣ мебошад.

Доминанти нопурра

Дар организмҳои гетерозиготӣ (Aa) гени доминантӣ ҳамеша қобилияти пашш кардани гени ретсессивиро надорад. Дар бисёр мавридиҳо дар дурагаҳои насли якум (F_1) на гени доминантӣ ва на ретсессивӣ пурра зохир намешаванд. Дар натиҷа дурагаҳои насли якум (F_1) хусусияти миёна зохир менамоянд ва дар онҳо ҳиссае аз генҳои доминантӣ ва ретсессивӣ дида мешавад.

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар дурагаҳои насли якум монандӣ ба вучуд меояд. Масалан, аз дурага кардани гулҳои рустани шому сахари гулаш сурх (AA) ва гулаш сафед (aa) дар насли якум (F_1) ранги гулҳо гулобӣ (бунагаш) мешаванд, яъне ранги миёнаи (Aa) байни рангҳои сурх ва сафед пайдо шуда, рангҳои ҳамаи наслҳои F_1 якранг мемонанд. Барои ҳамин, қонуни якуми Мендел на қонуни доминантӣ, балки қонуни ҳамшаклии наслҳои гибридӣ ном дорад (расми 9.1).




Расми 9.1.
Меросгузории
ранги гулҳои
шому сахар
дар ҳолати
доминантӣ
нупурра:
AA – сурх,
Aa – бунафш,
aa – сафед.

Доминанти нопурра дар табиат ҳодисаи васеъ паҳншуда буда, дар омӯзиши соҳти парҳои парандагон, ранги пашми гов ва гӯсфандон, аломатҳои биохимияйӣ дар инсон дида мешавад.

Сераллелизм

То ҳол мо мисолҳоеро дида баромадем, ки ҳар ген аз ду аллели гений, яке доминант (A) ва дигаре ретсессивӣ (a) иборат аст. Инду ҳолати ген дар натиҷаи мутатсия пайдо мешавад, вале мутатсия (иваз ва нест шудани қисмҳои нуклеотидҳои молекулаи КДН) метавонад дар қисмҳои гуногуни ген, дар хучайраҳои чинсҳояш гуногуни як организм ба амал ояд. Дар натиҷа чанд аллели як ген пайдо шуда, онҳо аломатҳои гуногунро назорат мекунанд. Гени (A) дар натиҷаи мутатсия чунин ҳолатро мегирад: a₁, a₂, a₃, a₄. Гени (B), ки дар дигар ҷойи (локус) хромосома ҷойгир аст, ба ҳолатҳои b₁, b₂, b₃ вп ва ғайра соҳиб мешавад.

Чунин ҳолати пайиҳам пайдо шудани аллелҳои як генро ҳодисаи сераллелизм меноманд ва он дар олами зинда вомехӯрад. Масалан, дар магаси дрозофил силсилаи аллелҳои гени ранги ҷашм, ки аз 12 қисм иборатанд, аз ранги сурх то ранги сафедро дар бар мегирад. Дар ҳаргӯшон ҳам силсилаи сераллелизми ранги мӯина дучор меояд: ранги яклухти сиёҳ, ҳокистарранг (шиншила), ҳимолой ва сафед (албинос). Дар ҳаргӯшони ҳимолой дар заминай ранги сафед, нӯги гӯшҳо, дум ва фук сиёҳ аст. Албиносҳо аз сабаби синтез нашудани пигмент беранганд (расми 9.2).



Расми 9.2.

А – сафед,
Б – ҳимолой,
В – сиёҳи пурра.

Аъзои ин силсилаи аллели нисбати якдигар дар ҳолатҳои гуногуни доминантию ретсессивӣ буда, гени ранги сиёҳ нисбат ба дигар рангҳо доминантӣ аст. Аллели гени ҳаргӯши рангаш ҳимолой нисбат ба гени ҳаргӯши рангаш сафед доминантӣ буда, нисбат ба ҳокистарранг ретсессивӣ аст.

Инкишофи ин се шакли ранг ба се аллели гуногун вобастагӣ дорад ва дар як ҷой (локус) воқеъ гаштаанд. Ба эътибор гирифтан

лозим аст, ки дар генотипи организмҳои диплоидӣ фақат ду гени силсилаи аллелӣ ҷойгиранд.

Боқимондаи аллелҳои ин ген дар шакли ҷуфт-ҷуфт якҷояшавӣ дар генотипи фардҳои дигари ҳамин намуд вомехӯранд. Ҳамин тавр, сераллелизм гуногуншаклии генофонд мебошад. (Генофонд маҷмӯи ҳамаи шаклҳои ҳар як ген буда, дар таркиби генотипҳои турӯҳҳои фардӣ ё намудӣ ҷой гирифтаанд).

Ҳамин тавр, генофонд аломати фардӣ набуда, балки аломати намудӣ аст. Дар инсон низ ҳодисаи сераллелизм барои бисёр генҳо маълуманд. Масалан, ба мерос гузаштани турӯҳи хуни АВО, шаклҳои гуногуни ферментҳо, антиелаҳо ва бисёр сафедаҳо мавҷуданд, ки табииати сераллелизм доранд. Мавҷуд будани аллелҳои гуногуни як ген дар генофонд аломати муайянсозанда ва нодири ирсияти ҳар як фард аст.

Тестҳо

1. Дуюмбора қонуни меросгузории аломатҳоро кӣ қашф кард?

а) Фриз, К.Корренс ва Э.Чермак; б) Мичурин; в) Т.Морган.

2. Дурагакуни моногибридӣ чӣ маъно дорад?

а) волидон бо як ҷуфти аломат фарқ мекунанд; б) волидон бо ду ҷуфти аломат фарқ мекунанд; в) волидон бо якчанд аломат фарқ мекунанд.

3. Наслхое, ки аз ду фарди гуногун пайдо мешаванд чӣ ном дорад?

а) гибрид; б) сибрид; в) симбиоз.

4. Қонуни якуми Г.Мендел чӣ ном дорад?

а) қонуни яхелагии наслҳо F1; б) қонуни боҳамтаъсиркунии генҳо; в) бевосита ба мерос гузаштани аломатҳо.

5. Аломатҳое, ки дар насли якуми гибридҳо пайдо мешаванд чӣ ном доранд?

а) доминантӣ; б) ретсессивӣ; в) кодоминантӣ.

6. Аломатҳое, ки дар насли якуми гибридҳо пайдо намешаванд чӣ ном доранд?

а) ретсессивӣ; б) доминантӣ; в) кодоминантӣ.

7. Организмҳои гомозиготии доминантӣ ва ретсессивиро чӣ хел ишора мекунанд?

а) AA, BB ё aa, bb; б) Aa, BB ё aB, bB; в) aa, bb.

8. Организмҳои гетерозиготӣ чӣ хел ишора мешаванд?

а) Aa Bb; б) AA BB; в) aa bb.

9. Дар қадом маврид доминанти нопурра мушоҳида мешавад?

а) мудоме ки дар F1 аллелҳои A ва a баробар хисса мегузоранд; б) ҳангоми аллели а хурд аллели A паҳш мекунад; в) аллели A аллели а паҳш мекунад.

10. Барои чӣ конуни якуми Мендел доминантӣ набуда, балки қонуни ҳамшаклии (якхелагӣ) гибридҳо ном дорад?

а) ҷунки дар насли якум на ҳама вакт аломати доминантӣ мушоҳида мешавад; б) лекин ҳамшакли доимо мушоҳида мешавад; в) меросгузории миёна дар табият камтар мушоҳида мешавад.

11. Бисёраллелизм дар натиҷаи чӣ пайдо мешавад?

а) мутатсия; б) полиплоидия; в) анеуплоидия.

12. Дар инсон қадоме аз ин аломатҳо бисёраллелизм мебошад?

а) гурӯҳи хуни АВО; б) ранги пӯст; в) албинизм.


§3. ҚОНУНИ ДУЮМИ МЕНДЕЛ (ҚОНУНИ ТАҶЗИЯ)

Ҳангоми дурагакуни наслҳои гибридии якум, ки аломати якхела доранд, дар насли дуввум ҳам аломати модарӣ ва ҳам аломати падарӣ бо як таносуби муайян 3:1 зоҳир мешаванд. Яъне 3/4 ҳиссаи аломатҳо доминантӣ ва 1/4 ҳиссаи онҳо ретсессивианд. Ин натиҷаи он аст, ки наслҳои якум гетерозиготӣ (Aa) буда, дар насли дувум ҳам аломати доминантӣ ва ҳам аломати ретсессивӣ пайдо мешавад. Ин ҳолатро таҷзия меноманд.

Ҳамин тарик, таҷзия ҳолати тақсимшавии аломатҳои доминантӣ ва ретсессивӣ бо микдори муайян (3:1) аст.

Аз ин таносуб маълум мегардад, ки аломати ретсессивӣ дар гибридҳои насли якум (F_1) нест нашуда, балки аз ҷониби гени доминантӣ пахш шудаанд ва дар насли дувум (F_2) аз нав зоҳир гардидаанд.

Пас қонуни дувуми Г.Менделро ҷунин шарҳ додан мумкин аст: аз дурага кардани ду фарди насли якум бо ҳамдигар (ду фарди гетерозиготӣ) дар насли дуюм таҷзияи таносуби микдорӣ аз рӯйи фенотипи 3:1 ва генотипи 1:2:1 мушоҳида карда мешавад.



Агар ин таносубро бо фоиз нишон диҳем, чунин мешавад: 25% гомозиготҳои доминантӣ, 50% гетерозиготҳо, 25% гомозиготҳои ретсессивӣ. Дар мавриди доминантии нопурра (меросгурории миёна) дар гибридҳои насли дуюм (F_2) таҷзияи фенотипӣ ва генотипӣ якхелаанд (1:2:1).

Қоидай тозагии гаметаҳо

Дар натиҷаи таҷрибаҳо Г.Мендел ба хулоса омад, ки омилҳои ирсӣ, яъне генҳо дар гаметаҳо (хучайраҳои ҷинсӣ) омехта нашуда, дар ҳолати тоза (бетагийир) мемонанд. Дар наслҳои якуми гибридӣ (F_1) ки аз дурагакунии волидон аломатҳои фарқкунанда пайдо шудаанд, ҳар ду омил, яъне доминантӣ ва ретсессивӣ ҷой дорад. Дар шакли аломат омили доминантӣ зоҳир шуда, омили ретсесивӣ пароканда шудааст. Дар вақти афзоиши ҷинсӣ робита дар байнӣ наслҳо ба воситаи хучайраҳои ҷинсӣ ва зигота (туҳми бордор) мегузарад. Аз тақсимшавии мейоз маълум аст, ки дар гаметаҳо аз ҷуфти омилҳо танҳо як омил (ген) ҷой дорад. Дар вақти бордорӣ, яъне омезиши ду хучайраи ҷинсӣ (нарина ва модина), ки дар таркибашон омилҳои ирсии ретсесивӣ доранд, фардҳои аломатҳояшон ретсесивиро пайдо мекунанд. Дар аснои омезиши (якҷояшавии) гаметаҳои дорои аломати доминантӣ ё аз ду гамета яктоаш дорои гени доминантӣ ва дигараши гени ретсесивӣ, организмҳои аломаташон доминантӣ ба вуҷуд меоянд. Ҳамин тавр, зоҳиршавии аломати ретсесивии яке аз волидон (P) дар насли дувум (F_2) дар мавриди риоя кардани шартҳои зерин амалӣ мегардад:


1. Дар мавриде, ки аломатҳои ирсии гибрид бетагийир нигоҳ дошта шаванд.
2. Модоме ки хучайраҳои ҷинсӣ (гаметаҳо) дорои яке аз ҷуфтни аллели генҳо бошанд.

Таҷзияи аломатҳоро дар наслҳои дурагашудаи фардҳои гетерозиготӣ Мендел чунин шарҳ медиҳад: гаметаҳо аз ҷиҳати генетикий тоза поканд, яъне дар гаметаҳо аз ҷуфти аллелии генҳо танҳо як ген ҷой дорад. Аз ин ҷо қонуни тозагии гаметаҳоро чунин шарҳ додан мумкин аст: дар рафти пайдоиши хучайраҳои ҷинсӣ (гаметаҳо) ҳар яки он фақат дорои яке аз генҳои ҷуфти аллелий мебошад.


Сабаб дар он аст, ки дар ҳар хучайраи организм миқдори муайяни хромосомаҳои якхелаи диплоидӣ ҷой доранд. Ин хромосомаҳои якхеларо хромосомаҳои гомологӣ меноманд ва дар ду

хромосомаи гомологӣ ду аллели якхела (ген) чойгир шудаанд. Пайдоиши гаметаҳои тозаи генетикиро бо чунин схема нишон додан мумкин аст:


Баъди омезиши гаметаи модина ва нарина, дурагай насли якум (F_1) бо микдори хромосомаҳои диплоидӣ пайдо мешавад:




Аз нақша бармеояд, ки зигота нисфи хромосомаҳоро аз мудар ва нисфи дигарро аз падар мегирад. Дар рафти пайдоиши гаметаҳо дар дурагаҳо хромосомаҳои гомологӣ дар даври якуми тақсимшавии мейозӣ дар ҳучайраҳои гуногун чойгир мешаванд:



Ҳамин тарик, аз ин ҷуфтӣ аллелӣ ду навъ гамета пайдо мешавад. Дар ҷараёни бордорӣ гаметаҳои якхела ё гуногун тасодуфан ба ҳам омехта мешаванд. Мувоғиҳи назарияи эҳтимолияти математикий, агар микдори фардҳо нисбатан зиёд бошанд, дар наслҳо 25%-генотипҳо гомозиготии доминантӣ, 50%-гетерозиготӣ, 25%-гомозиготии ретсесивӣ пайдо мешаванд. Яъне $1AA: 2Aa: 1aa$. Дар наслҳои дуюми дурагаҳои моногибридиӣ бошад, таносуби тақсимоти шаклҳои фенотипӣ чунин аст: $\frac{3}{4}$ ҳиссаи фардҳо бо аломати доминантӣ ва $\frac{1}{4}$ ҳиссаи онҳо бо аломати ретсесивӣ (3:1).



Тақсимоти фенотипӣ ва генотипӣ дар наслҳои дурагаи ду организми гетерозиготӣ чунин аст:



Дар нақша асоси ситологии таҷзияи моногибриди аломатҳо дар наслҳои дурага нишон дода шудааст. Асоси онро тақсимшавии хромосомаҳои гомологӣ дар рафти мейоз муайян карда, гаметаҳои гаплоидӣ пайдо мешаванд, баъди бордоршавӣ боз хромосомаҳои гомологии диплоидӣ ба вучуд меоянд.

Тестҳо


1. Қонуни дуюми Мендел чӣ ном дорад?
 - якхелагии наслҳо;
 - таҷзия;
 - тозагии гаметаҳо.
2. Таҷзияи фенотипии моногибридӣ чанд бар чанд аст?
 - 2:1;
 - 3:1;
 - 2:2.
3. Таҷзияи генотипии моногибридӣ чанд бар чанд аст?
 - 3:1;
 - 1:2:1;
 - 1:1.
4. Дар қадом ҳолат таҷзияи генотипӣ ва фенотипӣ бо ҳам мувоғик меоянд?
 - аз дурагакунии таҳлили;
 - аз доминанти нопурра;
 - аз доминанти пурра.
5. Моҳияти қонуни тозагии гаметаҳо дар чист?
 - аллелҳои генҳои ретсессивӣ дар насли якум (Aa) нест намешавад ва дар насли дуюм зоҳир мешавад.
 - аллелҳои ретсессивӣ ба доминантӣ табдил намеёбанд;
 - аллели ретсессивӣ ба мутатсия дучор меояд.
6. Дар наслҳои F₂ гетерозиготҳо (Aa) чанд фоизро ташкил намекунанд?
 - 25 %;
 - 50 %;
 - 75 %.

7. Асоси ситологияи таçзияи моногибридиро чй ташкил мекунад?
 а) таçсимшавии хромосомаҳои гомолог; б) таçсимшавии хромоти-
 дхо; в) таçсимшавии сентромераҳо.

§4. ҚОНУНИ СЕЮМИ МЕНДЕЛ. ДУРАГАКУНИИ ДИГИБРИДЙ ВА ПОЛИГИБРИДЙ

Қонуни сеюми Мендел қонуни комбинатсияи бевоситай генҳо (новобаста ба мерос гузаштани чуфти генҳо)

Мендел дар асоси омӯхтани меростгузории як чуфти генҳои аллелӣ бисёр қонуниятҳои генетикӣ, аз чумла, доминантӣ, тафӣ-ир наёфтани аллелҳои ретсессивӣ дар дурагахо, таçзияи аломатҳо дар наслҳои дурагаро бо таносуби 3:1 исбот намуд. Ҳодисаи таçзия нишон дод, ки гаметаҳо аз чиҳати генетикӣ тозаанд, яъне аз ҳар як чуфти аллелҳо якторӣ ген доранд. Лекин организмҳое, ки аз якдигар бо аломатҳои бисёр фарқ мекунанд, масалан, дучуфтӣ, сечуфтию бештар ва генҳои онҳо дар чуфти хромосомаҳои гомо-логии гуногун ҷойгиранд, бо усули дигибридӣ ва полигибридӣ муайян карда мешаванд. Дурагакунии дигибридӣ гуфта дурага-куниро меноманд, ки агар волидон бо ду чуфти аломатҳои бо ҳам мухолиф (алтернативӣ) аз якдигар фарқ кунанд.



Барои дурагакунии дигибридӣ Мендел рустаниҳои гомози-
 готии нахӯдро гирифт, ки бо ду чуфти генҳо фарқ мекунанд. Ин
 аломат ранг (зарду сабз) ва шакли донакҳо (ҳамвор ва чиндор)
 мебошанд.

Аломати доминантӣ ранги зард бо А ва шакли ҳамвори до-
 нақҳо бо В вобастаанд. Ҳар як рустании волидон як навъ гамета-
 ро пайдо мекунад ва баъди омезиши онҳо дар наслҳо якхелагии


аломатҳо зоҳир мегардад. Дар рафти пайдо шудани гаметаҳои дигибридӣ аз ҳар ҷуфтӣ генҳои аллелӣ, ки дар хромосомаҳои ғомологӣ ҷой доранд, танҳо яктои онҳо дар гамета ҷой мегирад. Дар ин вакт қашишхӯрии хромосомаҳои волидон дар тақсимшавии мейозӣ тасодуфӣ буда, эҳтимолияти воҳӯрии гени (A) бо гени (B) ва гени (b) баробаранд. Ҳамин гуна эҳтимолияти воҳӯрӣ дар ҷаҳоншиносӣ гени (a) бо генҳои (B) ва (b) мебошад.

Аз сабаби он, ки дар ҳар организм гаметаҳои бисёр пайдо мешаванд, мувофиқи қонуниятҳои оморӣ дар гибридҳои дигетерозиготӣ ҷор навъи гамета бо микдори баробар ба вучуд меоянд: (25%) AB:Ab:aB:ab.

Дар рафти бордоршавӣ ҳар яке аз ин ҷор навъи гаметаҳои як организм тасодуфанд бо гаметаҳои организми дигар вомехӯранд. Ҷаҳоншиносӣ гаметаҳои нарина ва модинаро дар шакли катакча ҷойгир карда, бо ёрии он ҳисоб кардан мумкин аст. Ин катакчаро катакчай пенетӣ меноманд, ки бо номи олими англisis Р.Пенет гузашта шудааст. Дар ҷониби рости уфукӣ гаметаҳои нарина, дар ҷониби ҷалии амудӣ гаметаҳои модина ҷойгиранд. Дар катакчахо омезиши гаметаҳо, яъне зиготаҳо ва генотипу фенотип навишта шудаанд (расми 9.3). Аз катакча ба ҳисоб гирифтан мумкин аст, ки аз рӯйи фенотип наслҳо ба ҷор гурӯҳ тақсим шуда, ҷунин таносубро пайдо мекунанд: 9 – зарди ҳамвор, 3 – зарди ҷиндор, 3 – сабзи ҳамвор, 1 – сабзи ҷиндор. Агар натиҷаи таҷзияи ҳар ҷуфтӣ алломат (шакл ва ранг)-ро дар алоҳидагӣ ба ҳисоб гирем, пас таносуби зарду сабз ва ҳамвору ҷиндор 3:1 мешавад.

Ҳамин тарик, дар дурагакунии дигибридӣ ҳар як ҷуфтӣ алломат новобаста аз ҳамдигар ба мерос гузашта, бо таносуби таҷзияи моногибридӣ мувофиқ аст ($12 / \text{зард} : 4 / \text{сабз} = 3 : 1$, $12 \text{ ҳамвор} : 4 \text{ ҷиндор} = 3 : 1$). Дар вакти бордоршавӣ онҳо мувофиқи қоиди тасодуфӣ омезиш ёфта, комбинатсияҳо (омезиш)-и гуногуни генҳоро ба амал меоранд.

Тақсимшавии бевоситаи алломатҳо дар наслҳо ва пайдо шудани комбинатсияи гуногуни генҳо, ки инкишофи алломатҳоро дар дурагакунии дигибридӣ муайян мекунад, факат ҳамон вакт дида мешаванд, ки агар ҷуфтӣ генҳои аллелии онҳо дар хромосомаҳои ғайригомологӣ ҷойгир шуда бошанд.



Расми 9.3. Меросгузории ранг ва шакли донаи нахӯд:
А – зард, а – сабз, Б – ҳамвор, б – чиндор.


Қонуни сеюми Менделро чунин шарҳ додан мумкин аст: Аз насл ба насл гузаштани чуфти алломатқо ва ё комбинатсияи чуфти генҳои гайри аллелй, ки алломатқоро назорат мекунанд, новобаста аз чуфти алломатқои дигар ба амал меояд. Меросгузории организмҳои полигибридиро, ки бо се, чор ва зиёдтар алломатқо аз ҳамдигар фарқ мекунанд, дурагакунии полигибридӣ (бисёргибридӣ) меноманд.

Агар волидон бо се алломат фарқ кунанд, гибриди ҳосилшударо тригибрид, бо чор алломат тетрагибрид меноманд. Ҳамин тарик, таҷзияи алломати моногибридиро дониста, таҷзияи полигибридиро хисоб кардан мумкин аст.


Организми гетерозиготӣ AA ду навъ гамета $21=A$ ва а дигерозиготӣ AaBb-чор навъи гамета: 22=AB, Ab, aB, ав ҳосил мекунанд. Дар тригетерозиготҳо Aa Bb Cc ҳашт навъ гамета ё ки $23=ABC, ABc, A BC, Abc, aBC, aBc, abC, abc$ пайдо мешаванд. Формулаи умумии фенотипи полигибридӣ $2n$, мешавад, ки дар ин чо n -миқдори чуфти генҳои гетерозиготӣ дар генотип мебошад. Формулаи умумии генотипи полигибридӣ $3n$ аст. Барои моногибридӣ $31, (1:2:1)$. Дигибиди $32 (1:2:1:2:4:2:1:2:1)$ ва ғайра (расми 9.3).

Дурагакунии таҳлили


Методҳои гибридологияи нишондодаи Мендел имконият медиҳанд, ки меросгузории организмҳои доминантӣ ва гетерозиготӣ, ки фенотипи доминантӣ доранд, муйян карда шавад. Барои ин насли якумро бо волидони гомозиготии ретсессивӣ дурага мекунанд. Агар фард гомозиготи доминантӣ бошад, баъди дурага кардан бо гомозиготи ретсессивӣ дар гибридҳои насли F₁ якхелагии наслҳо дида мешавад, яъне таҷзия намешаванд.




Агар фард гетерозиготи доминантӣ ва дигар гомозиготи ретсессивӣ бошад, он гоҳ дар гибридҳои насли якум таҷзияи фенотипӣ бо таносуби 1:1 ё ки 50:50 ба амал меояд.



Чунин шакли таҷзия ҳангоми дурагакунӣ исбот менамояд, ки яке аз волидон ду гамета медиҳад, яъне гетерозиготӣ аст (расми 9.4).



Дурагакунии таҳлилии фарди дигетерозиготӣ (бо ду ҷуфти алломат фарқ мекунад) чунин аст: Дар наслҳои гибридии якум (F₁) ҷорӯҳи фенотип бо таносуби 1:1:1:1 пайдо мешавад.



Саволҳо барои санчиши:

1. Таҷрибаи Менделро доир ба дурагакунии моногибридӣ ва дигибридӣ дар рустани нахӯд фаҳмонед.
2. Дурагакунии таҳлилӣ чист? Онро чӣ тавр дар таҳлили меросгузории аломатҳо истифода мебаранд?

Истилоҳот:

- 1. Доминантӣ** – ходисае, ки аллели як ген аллели гени дигарро пахш мекунад.
- 2. Таҷзия** – дар наслҳо зоҳиршавии шаклҳои гуногуни як аломат.
- 3. Гомозигот** – организме, ки дар хромосомаҳои гомологиашон ну-клеотидҳо генҳои якхела ҷойгиранд.
- 4. Организмҳои гетерозиготӣ** – фардҳое, ки дар онҳо аллелҳои генҳо бо пайдарҳамии нуклеотидҳо фарқ мекунанд.
- 5. Генотип** – системаи таъсири тарафайни генҳои организм.
- 6. Генҳои аллелий** – генҳо, ки дар ҷойҳои якхелаи хромосомаҳои гомологӣ ҷойгиранд.
- 7. Фенотип** – маҷмӯи ҳамаи аломатҳо ва ҳосиятҳои организм.
- 8. Ирсият** – қобилияти организмҳои зинда, ки аломатҳо ва ҳосиятҳои худро аз насл ба насл мегузаронанд.

Тестҳо

1. Ҳангоми дурагакунии дигибридӣ волидон аз ҳамдигар бо чанд ҷуфтни аломат фарқ мекунанд?
 - а) як; б) ду; в) се.
2. Дурагакунии полигибридӣ чист?
 - а) волидон аз ҳамдигар бо як ҷуфтни аломат фарқ мекунанд; б) волидон аз ҳамдигар бо ду ҷуфтни аломат фарқ мекунанд; в) волидон аз ҳамдигар бештар аз се ҷуфтни аломат фарқ мекунанд.
3. Барои дурагакунии дигибридӣ таҷзияи фенотипӣ чӣ гуна аст?
 - а) 3:1; б) 1:2:1; в) 9:3:3:1.
4. Организми дорои чунин генҳоро AaBb чӣ меноманд?
 - а) гетерозигот; б) дигетерозигот; в) сегетерозигот.
5. Аз рӯйи фенотип F1 наслҳо ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?
 - а) ду; б) чор; в) як.
6. Аз рӯйи генотип F2 наслҳо ба чанд синғ ҷудо мешаванд?
 - а) чор; б) шаш; в) нух.
7. Дурагакунии таҳлилӣ чист?
 - а) дурага кардани насли якум бо яке аз волидони ретсесив; б) дурага кардани насли якум бо волидони доминант; в) дурага кардани чапу рост?
8. Барои дурагакунии таҳлилӣ қадом таносуб ҳос аст?
 - а) 1:2:1; б) 1:1; в) 3:1.

9. Барои дурагакуни таҳлилии дигетерозиготӣ дар насли якум қадом таносуб мушоҳид мешавад?

а) 1:1; б) 1:1:1; в) 9:3:3:1.


10. Барои қонуни сеюми Мендел аз рӯйи фенотип бо ҳар ҷуфтӣ қадом таносуб мушоҳид мешавад?

а) 3:1 ва 3:1; б) 4:2 ва 4:2; в) 12:4 ва 12:4.

§5. НАЗАРИЯИ ИРСИЯТИ ХРОМОСОМӢ. МЕРОСГУЗОРИИ ҲАМПАЙВАСТАГИИ ГЕНҲО

Мендел дар таҷриба меросгузории танҳо ҳафт ҷуфтӣ аломати нахӯдро дид ба ромад. Баъдан бисёр тадқиқотчиён меросгузории ҷуфтӣ аломатҳои гуногуни организмҳои дигарро омӯҳта, қонунҳои Менделро татбиқ намуданд. Ин қонунҳо барои ҳамаи организмҳои бо роҳи ҷинсӣ афзоишкунанд хоссанд. Баъдтар маълум гардид, ки дар нахӯди хушбӯй ду аломат, яъне шакли гард ва ранги гулҳо бевосита ба мерос нагузашта, наслҳо фақат ба вољидон монанданд.

Тадриҷан адди чунин мисолҳо, ки бо қонуни сеюми Мендел итоат намекунанд, зиёд шуд. Ҳамин тавр, маълум гардид, ки қоидоҳои тақсимшавии бевосита дар наслҳо ё комбинатсияи озод ба ҳамаи генҳо хос нест. Дар ҳақиқат, барои ҳар организм аломатҳои бисёре хоссанд, вале миқдори хромосомаҳо маҳдуд (кам) аст. Аз ин маълум мешавад, ки дар ҳар хромосома на фақат як, балки якчанд ген ҷойгиранд.



Чунин ҳолат боиси дигар шудани қонуниятҳои меросгузории генҳо гашта, ин масъаларо олимӣ барҷастаи амрикӣ, генетик Т. Морган исбот намудааст. Фарз кардем, ки ду гени А ва В дар як хромосома ҷойгиранд ва организме, ки барои дурагакунӣ интихоб шудааст, бо ин генҳо гетерозигот аст.

Дар анафазаи якуми тақсимшавии мейозӣ хромосомаҳои гомологӣ дар вақти қашиш ҳӯрдан ба қутбҳои бо ҳам муқобил дар ҳуҷайраҳои гуногун ҷойгиранд шуда, ба ҷои чор навъ ду навъи гамета пайдо мешавад, ки ин муҳолифи дурагакуни дигибридиӣ ва қонуни сеюми Мендел мебошад. Агар организми гомозиготӣ бо генҳои ретсесивидошта (аа ва вв) дурага карда шаванд, пас ба ҷои 1:1:1:1, ки барои дурагакуни таҳлилӣ ҳос аст, таҷзияи 1:1 пайдо мешавад:


Чунин номувофиқӣ аз қонуни тақсимшавии бевоситаи аломатҳо далели он аст, ки генҳои ин аломатҳо дар як хромосома ҷойгиранд ва ҳамроҳ ба мерос мегузаранд. Инро дар мисоли муշаххас дида мебароем. Агар магаси дрозо филаи хокистарранги болаш мұтадилро бо магаси сиёҳи бебол дурага қунем, он гоҳ дар насли якум ҳамаи магасҳои дурага боли мұтадили хокистарранг доранд. Ин организмҳо дигетерозиготианд, яъне бо ду ҷуфтӣ аллелҳои генини ҳуд фарқ мекунанд ва гени дорандай боли мұтадил нисбат ба боли нопурра ва гени хокистарранг нисбат ба сиёҳ доминант аст. Дар дурагакуни таҳлилӣ насли якумро F1 бо дро-зофилай гомозиготии ретсесивӣ (сиёҳи бебол) дурага қунем, дар наслҳои F2 бештари наслҳо фенотипи волидонро соҳиб мешаванд (расми 9.5).

Ҳодисаи ҳамроҳ ба мерос гузаштани генҳое, ки дар як хромосома ҷойгиранд, меросгузории часпида ном гирифтааст. Генҳои дар як хромосома ҷойдоштаро ҳампайвасти (часпаки)-и генҳо меноманд.

Ба мерос гузаштани генҳои ҳампайваст (ҳамроҳ ба мерос гузаштани онҳо)-ро, ки дар як хромосома ҷойгиранд, қонуни Морган меноманд. Ҳамин тарик, қонуни сеюми Мендел фақат барои меросгузории ҷуфтӣ аллелҳо (генҳо), ки дар хромосомаи ғайригомологӣ ҷойгиранд, ҳос аст.

Генҳои дар як хромосома ҷойгирифта, ки ҳамроҳ ба мерос мегузаранд, гурӯҳи ҳампайвастро ташкил мекунанд. Аз сабаби он, ки дар хромосомаҳои гомологӣ генҳои аллелӣ дар нуқтаҳои якхела (локус) ҷой гирифтаанд, гурӯҳи ҳампайвастро ду хромосомаи

гомологй ташкил мекунанд. Гурӯхи ҳампайваст баробари миқдори хромосомаҳои гаплоидии ҳар як намуд аст. Дар инсон 46 хромосома, гурӯхи ҳампайваст 23, магаси дрозофил 8 хромосома, гурӯхи ҳампайваст 4, нахӯд 14 хромосома, гурӯхи ҳампайваст 7 ва ғайра, лекин дар натиҷаи таҳлили меросгузории ҳамчаспии генҳо маълум гардид, ки дар баъзе мавридҳо қоидаи ҳамчаспии генҳо тағиیر меёбад.



Расми 9.5. Меросгузории баҳампайвасти аломатҳо дар дрозофилҳо.

- 1 – дар ҳолати чиликинашудан (нарина гетерозигота, F1)
- 2 – ҳангоми чиликшавӣ (модина гетерозиготи F1); дар F2 танҳо модинаҳо акс ёфтаанд, чунки наринаҳо фенотипан хокистари қанотдоранд, b+ – хокистарӣ, b – ранги бадани сиёҳ, vg+ – қаноти муътадил, vg – беқанот.

Мейозро ба хотир оред. Дар профазаи якуми тақсимшавии мейозӣ хромосомаи гомологӣ ба ҳам часпида (конюгатсия), дар байни онҳо додугирифти қисмҳо (ивазшавӣ) ба амал меояд, ки инро чиликшавӣ меноманд (расми 6.7). Дар натиҷа комбинатсия (якҷояшави)-и нави генҳо дар хромосомаҳо ба амал меояд.

Дар натиҷаи чиликшавӣ, дар баъзе ҳуҷайраҳо қисмҳои ба ҳам монанди хромосомаҳои гомологии генҳои А ва В иваз шуда, гаметаҳои АВ ва аВ пайдо мешаванд. Дар наслҳои онҳо чор шакли фенотипӣ дида шуда, ба комбинатсияи бевоситаи генҳо монанд аст. Аммо миқдори таносуби фенотипҳо ба таносуби 1:1:1:1, ки хоси дурагакунии таҳлилии гибриди мебошад, мувоғиқ нест. Ба-рои исботи ин далел ба мисоли дар боло овардаи магаси дрозофилы, ки бо аломати ҳуд фарқ мекунанд, менигарем. Дар баъзе мавридиҳо дар насли F1 шаклҳои фардҳои нав пайдошуда, нисбат ба фардҳое, ки ба волидон монанданд, камтаранд, аз ҷумла магаси хокистарранги бебол (расми 9.5.) ва сиёҳи болаш мӯътадил. Пайдо шудани ин миқдори ками фардҳо (8,5% аз ҳар як шакл) натиҷаи халал ёфтани ҳампайвастии генҳост.

Ҳамин тариқ, часпакии генҳо пурра ва нопурра буда, сабаби вайрон шудани часпакии генҳо чиликшавӣ, яъне додугирифти қисмҳои хромосомаи гомологӣ дар тақсимшавии профазаи мейозӣ аст.

Т.Морган исбот намуд, ки чӣ қадаре генҳо дар хромосома аз ҳамдигар дур ҷойгир шуда бошанд, эҳтимолияти чиликшавӣ ҳамон қадар зиёд ва фоизи фардҳо бо омезиши гаметаҳои нав бисёр буда, аз волидон фарқ мекунанд. Дар генетика масофаи байни генҳои дар як хромосомаи гомологӣ ҷойдоштаро бо фоизи гаметаҳои чиликшуда нисбат ба миқдори умумии гаметаҳо, ки дар натиҷаи омезиш (рекомбинатсия)-и генҳои хромосомаи гомологӣ пайдо мешаванд, муайян мекунанд. Ченаки масофаи байни генҳои дар як хромосома ҷойгирифта ба як фоиз чиликшавӣ баробар аст. Чунин ченак ба шарафи Т.Морган, морганоид ном гирифтааст.

Саволҳо барои санҷиш:

1. Ҳампайвастии (часпакии) генҳо чист?
2. Гурӯҳи ҳампайвастӣ аз чӣ иборат аст? Кадом хромосомаҳо як гурӯҳи ҳампайвастиро муайян мекунанд?
3. Кадом ҳодиса ҳампайвастии генҳоро вайрон мекунад?

Тестҳо

1. Назарияи ирсияти хромосомаҳоро кӣ пешниҳод намуда буд?
а) К. Корренс; б) Т. Морган; в) Э.Чермак.
2. Меросгузории боҳампайвости генҳоро кӣ кашф намуд?
а) Т. Морган; б) К. Корренс; в) Э.Чермак.
3. Қонуни бевосита ба мерос гузаштани аломатҳоро дар қадом рустани мушоҳида намуданд?
а) нахӯди хушбӯй; б) гандум; в) гули шому сахар.
4. Оё миқдори генҳо ва хромосомаҳо барои ҳар як организм баробаранд.
а) не; б) ҳа; в) баробаранд;
5. Қонуни Т. Морган чӣ ном дорад?
а) боҳампайвости генҳо; б) чиликшавӣ; в) ғайрипайваст.
6. Аз қонуни Т.Морган чӣ хулоса баровардан мумкин аст?
а) дар як хромосома танҳо як ген ҷойгир аст; б) дар ҳар як хромосома дутогӣ ген ҷойгир аст.
в) дар ҳар як хромосома даҳҳо ва садҳо ген ҷойгир аст.
7. Гурӯхи боҳампайвости генҳо ба ҷанд баробар аст?
а) баробари миқдори хромосомаи гаплоидӣ; б) баробари миқдори хромосомаи диплоидӣ; в) баробари миқдори хромосомаҳои ҷинсӣ.
8. Боҳампайвастии генҳоро чӣ вайрон мекунад?
а) чиликшавии хромосомаҳои гомологӣ; б) дучандшавии хромосомаҳои соматикӣ; в) кам шудани дастаи хромосома.
9. Эҳтимолияти фоизи чиликшавӣ ба чӣ вобаста аст?
а) масофаи байни генҳо; б) ҷойгиршавии генҳо; в) дарозии хромосомаҳо.
10. Масофаи байни генҳоро бо чӣ ҷен мекунанд?
а) мљм; б) морганоид; в) вакт.

§6. ГЕНЕТИКАИ ҶИНС. МЕРОСГУЗОРИИ АЛОМАТҲОИ БО ҶИНС ЧАСПИДА

Масъалаи инкишоф ва пайдоиши фарқи ҷинсӣ, механизми муайян кардани ҷинс, нигоҳ доштани таносуби муайянни ҷинсӣ дар гурӯҳҳои организми ҳайвон на факат аҳамияти назариявии биологӣ, балки аҳамияти амалӣ низ дорад.

Алалхусус, бо роҳи сунъӣ танзим кардани ҷинс барои қишоварзӣ манфиат меорад. Ҷинс дар бисёр ҳайвонот дар айёми бордоршавӣ муайян мешавад. Дар ин сурат мавқеи асосии ҷиҳати генетикии муайян кардани ҷинс ба дастаи хромосомаҳои зигота вобаста аст. Медонем, ки дастаи хромосомаҳои зигота ҷуфт буда,

онҳоро хромосомаҳои гомологӣ меноманд. Хромосомаҳои гомологӣ шакл, андоза ва инчунин генҳои якхела доранд. Дар расми 5.16. дастаи хромосомаҳои одам, яъне марду зан акс ёфтааст. Дар кариотипи зан ҳамаи хромосомаҳо чуфтанд, аммо дар кариотипи мард як хромосомаи нисбатан калон, ки гомологи худро надорад, дидা мешавад. Дар кариотипи мард инчунин хромосомаи хурди чӯбчашакл, ки танҳо ба мард хос аст, вомехӯрад.

Ҳамин тарик, кариотипи одам 22 ҷуфти хромосомаи якхела дорад, ки бо онҳо марду зан фарқ намекунанд, vale бо як ҷуфти дигари хромосома ҳар ду ҷинс фарқ менамояд. Хромосомаҳоеро, ки дар ҳар ду ҷинс якхелаанд, хромосомаҳои аутосомӣ меноманд. Хромосомаҳое, ки бо онҳо ҷинси нарина ва модина аз ҳамдигар фарқ мекунанд, хромосомаҳои ҷинсӣ ё гетерохромосома ном доранд. Хромосомаҳои ҷинсии занона якхела буда, онҳоро хромосомаҳои X меноманд. Дар мардҳо як хромосомаи X ва як хромосомаи Y мавҷуд аст. Дар вақти афзоиши ҳуҷайраҳои ҷинсӣ дар натиҷаи тақсимшавии мейозӣ гаметаҳои гаплоидӣ пайдо мешаванд. Аз ҷинси модина танҳо гаметаҳои дорои X-хромосома ба вучуд меоянд.

Он ҷинсеро, ки гаметаҳои якхеларо ба вучуд меорад, ҷинси гомогаметӣ меноманд (XX). Дар вақти инкишофи гаметаҳои ҷинсии нарина ду навъи гаметаҳо пайдо мешаванд. Яъне нисфи гаметаҳо X-хромосома ва нисфи дигарашон Y-хромосома доранд. Ҷинсе, ки ду хел гаметаҳои гуногунро пайдо мекунад, ҷинси гетерогаметӣ (XY) ном гирифтааст. Дар одам, магаси дрозофила ва баъзе гурӯҳҳои организмҳои дигар ҷинси модина гомогаметианд. Лекин дар шабпаракҳо, ҳазандагон ва парандагон наринаҳо гомогаметианд.

Кариотипи хурӯс бо XX ва мокиён бо XY-ишора шудааст. Дар одам нақши асосиро дар муайян кардани ҷинс Y-хромосома мебозад.

Агар дар вақти бордоршавӣ ҳуҷайратухм бо нутфаи наринаи X-хромосомадор якҷоя шавад, он гоҳ ҷинси модина таваллуд мешавад. Ҳамин тарик, занҳо як хромосомаи X-ро аз падар ва як хромосомаи X-ро аз модар гирифтаанд. Агар ҳуҷайратухм дар вақти бордор шудан бо нутфаи наринаи Y-хромосомадор якҷоя шавад, он гоҳ организми нарина инкишоф меёбад. Мард (XY) хромосомаи X-ро танҳо аз модар мегирад, ки ин ба ҳусусияти меросгузории генҳои хромосомаҳои ҷинсӣ вобаста аст. Меросгузории аломуатҳо

ё генҳои онҳо дар хромосомаҳои X ё У ҷойгир буда, меросгузории ҳампайвастӣ бо ҷинс номида мешавад.

Ҳамин тарик, генҳои бо ҷинс часпида маъни онро доранд, ки генҳояшон дар хромосомаҳои ҷинсӣ ҷойгиранд. Тақсим гаштани ин гуна генҳо дар наслҳо ба рафтори хромосомаҳои ҷинсӣ ҳангоми тақсимшавии мейозӣ ва омезиш (якҷояшави)-и онҳо дар бордоршавӣ вобаста аст. Меросгузории генҳои дар X-хромосома ҷойгиршударо дидা мебароем. Дар хотир бояд дошт, ки дар хромосомаҳои ҷинсӣ генҳои ҳам ҳастанд, ки дар пайдоиши аломатҳои ҷинсӣ иштирок надоранд, масалан, дар X-хромосомаи дрозофиле гени муайянкунандай ҷашми сурх, дар X-хромосомаи одам, гени муайянкуни лаҳтшавии хун (H). Аллели ретсессивии ин ген (h) боиси пайдоиши бемории вазнини гемофилия гардидааст. Дар ҳамин хромосома инчунин гени нобиноии ранги сурх ва сабз (далтоник), шакл ва андозаи дандонҳо, синтези баъзе ферментҳо ва ғайра ҷойгиранд.

Дар вақти зуҳуроти ҳампайвастии генҳо бо ҷинс, генҳои ретсессивии генотипҳо нисбат ба генҳое, ки дар хромосомаҳои аутосомӣ ҷойгиранд, дар ҳолати танҳоӣ зоҳир мешаванд. Ин гуна генҳо дар ҳамон ҳолат намоён мешаванд, ки агар гени ретсессивӣ бо X-хромосома часпида, дар организми гетерогаметӣ ҷойгир бошад. Дар кариотипи XY-дошта гени ретсессивӣ дар X-хромосома буда, аломати худро зоҳир мекунад, зоро X ва Y хромосомаҳо бо ҳам гомолог нестанд ва дар Y-хромосома аллели гени доминанти пахшкунанда дида намешавад.

Меросгузории гени ба ҷинс часпидаи далтонизм дар нақшай зерин (дар нақша хромосомаҳои аутосомӣ нишон дода нашудаанд, ҷунки бо онҳо фарқи организмҳои нарина ва модина дида намешавад) нишон дода шудааст:

P		$X^D X^d$	x	$X^D Y$
Гаметаҳо		X^D X^d		X^D Y
F_1		$X^D X^D$ $X^D Y$		$X^D X^d$ $X^d Y$

Меросгузории гемофилия ҳангоми дорандай (баранда) гени ин беморӣ будани зан ва солим будани мард дар нақшай поён оварда шудааст:

Меросгузории аломатхо дар одам

Аломатхо	Аломатхо	Ретсессивӣ	Часпида
Андозаи чашм	Андозаи чашм	Хурд	
Шакли мӯй	Шакли мӯй	Рост	
Мӯйнокӣ	Мӯйнокӣ	Муътадил	
Ранги мӯй	Ранги мӯй	Зард	
Ранги чашм	Ранги чашм	Кабуд ё хокистарранг	
Доғҳои рӯй	Доғҳои рӯй	Набудани доғҳо	
Қад	Қад	Хушқад	
Миқдори ангуштон	Миқдори ангуштон	Муътадил	
Дандонҳо	Дандонҳо	Муътадил	
Лахтабандии хун	Лахтабандии хун	Гемофилия Лахтношуда	X-хромосома
Нохунҳои ангуштон	Нохунҳои ангуштон	Муътадил	
Биноиши тез	Биноиши тез	Муътадил	
Дарозии мижгон	Дарозии мижгон	Кӯтоҳ	
Биноиши шом	Биноиши шом	Муътадил	
Фарқ накарданни рангҳо	Фарқ накарданни рангҳо	Рангкӯрӣ	X-хромосома
Дарозии зери манаҳ	Дарозии зери манаҳ	Кӯтоҳ	
Диплазияи хунрез	Диплазияи хунрез	Ретсессивӣ	X-хромосома Y-хромосома
Тембри овоз	Тембри овоз	Хурд	

Н-гени солими лаҳтшавии хун, h-гемофил, 50%-и писарҳо ба бемории гемофилия гирифторанд. Гене, ки дар хромосомаи Y ҷой гирифтааст, танҳо аз падар ба писар мегузарад. Ҳоло бошад, меросгузории бисёр аломатҳои муътадил ва бемориҳо дар одам омӯхта шудаанд. Дар ҷадвали 9.2. баъзеи ин аломатҳо оварда шудаанд:

P	$X^H X^h$	X	$X^H Y$
Гаметаҳо	X^H X^h		X^H Y
F_1	$X^H X^H$ $X^H Y$		$X^H X^h$ $X^h Y$

Саволҳо барои санҷиш:

1. Кадом хромосомаро чинсӣ меноманд?
2. Кадом чинс гомогаметӣ ва кадом гетерогаметӣ ном дорад?
3. Часпакӣ бо чинс чӣ маъно дорад? Мисолҳо оред.
4. Барои чӣ аломатҳои гени ретсессивии дар X-хромосомабуда зоҳир мешаванд?
5. Доир ба аломатҳои доминантӣ ва ретсессивии одам мисолҳо оред.

Истилоҳот:

1. **Гаметаҳои чиликшуда** – гаметаҳое, ки дар натиҷаи чиликишавӣ пайдо шудаанд.
2. **Ҳампайвастӣ бо чинс** – аломатҳое, ки генҳояшон дар хромосомаҳои чинсӣ ҷойгиранд, ҳампайвастӣ бо чинс ном доранд.
3. **Гетерохромосомаҳо** – хромосомаҳои чинсӣ, ки дар чинсҳо аз яқдигар фарқ мекунанд.
4. **Гурӯҳи ҳампайвастӣ** – хромосомаҳои гомологӣ, ки аллелҳои генини онҳо гурӯҳи часпакиро ташкил мекунанд. Микдори гурӯҳи часпакӣ ба-робари миқдори хромосомаҳои гаплоидӣ аст.
5. **Часпакии генҳо** – генҳое, ки дар як хромосома ҷойгиранд, генҳои часпида ном доранд.

Тестҳо

1. Чинс чист?
 - Мачмӯи аломатҳо ва хусусиятҳои организм, ки дар пайдо кардани аломатҳои чинс ва инкишифӣ ҳуҷайраҳо ва якҷояшавии онҳо иштирок доранд; б) мачмӯи аломатҳои дуюминдарача;
 - в) мачмӯи аломатҳои якуминдарача.
2. Чинс дар кадом маврид муайян мешавад?
 - ҳангоми бордоршавӣ;
 - баъди бордоршавӣ;
 - пеш аз бордоршавӣ.
3. Кариотипи мард чӣ гуна аст?
 - 22A+XY;
 - 22AA+XX;
 - 22+ХО.

4. Кариотипи зан чӣ гуна аст.
а) 22A+XX; б) 22A+XO; в) 22A+XY.
5. Ҷинси модина гаметаҳояшон чӣ гунаанд?
а) гомогаметӣ; б) гетерогаметӣ; в) изогамета.
6. Ҷинси нарина чӣ гуна гаметаҳо пайдо мекунад?
а) гомогаметӣ; б) гетерогаметӣ; в) изогаметӣ.
7. Дар парандагон кадоме аз ин ҷинсҳо гетерогаметӣ аст?
а) нарина; б) модина; в) ҳардӯи онҳо.
8. Меросгузории аломатҳои бо ҷинс пайваст чӣ маънно дорад?
а) генҳо дар хромосомаи ҷинсӣ ҷойгиранд; б) генҳо дар хромосомаи аутосомӣ ҷойгиранд; в) генҳо дар митохондрия ҷойгиранд.
9. Барои чӣ гемофилия бештар дар мардҳо мушоҳида мешаванд?
а) чунки У-хромосома ин гуна генро надорад, ки онро пахш кунад;
б) чунки X-хромосома нофаъол аст;
в) чунки У-хромосома фаъол аст.
10. Нуксонии далтонизм чӣ гуна ген аст?
а) доминант; б) ретсесив; в) кодоминант.

§7. ГЕНОТИП ҲАМЧУН СИСТЕМАИ ТОМ. ТАЪСИРИ БАЙНИҲАМИИ ГЕНҲО

Генҳо асоси структурӣ ва функционалии ҳиссаи ирсиятро ташкил мекунанд. Аз мисолҳои дар боло зикршуда маълум гардид, ки генҳо ҳиссачай алоҳида буда, ҳар яке аз онҳо ягон аломатро муайян мекунанд, ва ба ҳамдигар вобастагӣ надоранд.

Аз ин лиҳоз, чунин фикр ба миён омаданаш мумкин аст, ки гӯё генотип маҷмӯи механикӣ (беалоқамандӣ)-и генҳо ва фенотип шакли омехтаи аломатҳои алоҳида бошад. Дар асл чунин нест. Албатта, ҳучайраи алоҳида ва организм системаи том (пурра)-ро ташкил карда, дар организм ҳамаи равандҳои биохимиявӣ ва физиологӣ ба ҳам алоқаи зич доранд ва мувофиқанд, зоро ҳамаи ин бо генотип, яъне ба системаи бо ҳам алоқаманди генҳо вобаста аст. Таъсири тарафайн ҳам дар аллелҳои як ген ва ҳам дар генҳои файриаллелӣ, ки дар ҷойҳои якхела (локус)-и як хромосома ё хромосомаҳои гуногун воқеъ гаштаанд, ба амал меояд.

Таъсири байниҳамии генҳои аллелӣ

Генҳои аллелӣ нисбати яқдигар дар шакли доминантӣ ва ретсесивӣ зоҳир мегарданд. Доминант пурра ва нопурра мешавад. Инчунин, дар байни генҳои аллелӣ шаклҳои дигари алоқаи тарафайн вомехӯранд.



Расми 9.6. Шаклҳои точи хурӯсҳо:

- А – муқаррарӣ (аавв),
- Б – нахӯдмонанд (ааВВ ё ааBv),
- В – чормагзмонанд (AABB ё AaBv),
- Г – гулмонанд (AAbv ё Aabb).


Яке аз инҳо ҳодисаи кодоминантӣ (ду гени аллелӣ алломатро баробар зохир мекунанд) аст, ки дар меросгузории гурӯхи хуни одам, системаи АВО ва MN дида мешавад. Шакли дигари меросгузорӣ аз доминант баланд мебошад. Масалан, дараҷаи баланди зохиршавии алломат дар организмҳои гетерозиготӣ намоёнӣ мегардад ва ин яке аз сабабҳои зухуроти ҳодисаи гетерозис (пуркӯватии насли якум) мебошад.

Таъсири байниҳамии генҳои ғайриаллелӣ

Бисёр мисолҳо маълуманд, ки як ген бо генҳои дигари ғайриаллелӣ ё ба эҳтимолияти зохиршавии худи ген таъсир мекунад. Мисоли таъсири тарафайни ду ҷуфтни генҳо ин меросгузории шакли точи баъзе мурғон мебошад. Дар натиҷаи омезиш (комбинатсия)-и гуногуни ин генҳо чор шакли тоҷ пайдо мешавад (расми 9.6.).

Дар нахӯди хушбӯйи гени А синтезкунандай моддаи пигментӣ беранг аст (пропигмент). Гени В – синтезкунандай фермент, ки бо ёрии он аз пропигмент пигмент синтез мешавад.

Гулҳои нахӯди хушбӯйи генотипи ааВВ ва АAbv-дошта, рангашон сафед аст. Дар генотипи якум фермент вучуд дорад, аммо моддаи маҳсули пигмент нест. Дар генотипи дуюм маҳсули моддаи пигмент ҳаст, вале фермент нест, ки пигмент синтез шавад, барои ҳамин гулҳои онҳо беранг сафеданд. Аз дурага карданӣ ин ду шакли нахӯди хушбӯйи гулҳояшон сафед, дар рустаниҳои (F1) дигетерозиготӣ ҳам маҳсули моддаи пигментӣ (A) ва ҳам фермент (B) мавҷуд буда, дар пайдо карданӣ пигменти гулобӣ иштирок доранд.



Чунин аломати одии ранги гул дар натицаи таъсири тарафайни чуфти генҳои гайриаллелӣ пайдо шуда, маҳсули моддаҳои онҳо яқдигарро пурра мегардонанд. Чунин шакли таъсири байніҳамии чуфти генҳои гайриаллелиро таъсири байніҳамии комплементарӣ ё иловагӣ меноманд. Ба сифати мисоли дигар мо шакли таъсири тарафайни генҳоро дар ранги мӯинаи хукбачаҳо дидар мебароем, ки инро таъсири байніҳамии эпистазӣ меноманд.


Аз дурага карданни хукбачаҳои сиёҳ ва сафед дар насли якум ранги сафед пайдо мешавад. Агар наслҳои якумро бо ҳам дурага кунем, он гоҳ дар насли дуюм (F_2) чунин таносуби фенотипӣ пайдо мешавад: сафедҳо – 12/16, сиёҳҳо – 3/16 ва сурҳҳо -1/16. Ҳамаи хукбачаҳои сафед фақат як гени доминантии пашшкунанда J қалон доранд. Наслҳои сиёҳ бошанд, бо гени (ii), ки бо пайдо шудани ранг даҳолат намекунанд, гомозиготианд ва гени доминанти E доранд, ки ранги сиёҳро пайдо мекунад. Хукчаҳои сурҳ (ee ii) гени доминантӣ надоранд.

Ҳамин тарик, генҳое, ки бо гени дигари гайриаллелӣ таъсир мерасонанд, генҳои пашшкунанда (эпистазӣ) ном доранд.

Чунин шакли таъсири байніҳамии генҳои гайриаллелӣ барои аломатҳои миқдорӣ ҳам хос аст.


Бисёр аломату хосияти организмҳо, ба монанди вазн, инкишофи ҳайвонот, тухм мондани мурғ, равғанинӣ ва миқдори шир, миқдори витаминҳо дар рустаний ва ғайра ба гурӯҳи аломатҳои миқдорӣ доҳил мешаванд. Онҳо аз ҷониби генҳои таъсирашон якхела муайян карда мешаванд ва ба як аломат таъсир мерасонанд, ки инро ҳодисаи полимерӣ меноманд.

Чӣ қадар дар генотип миқдори генҳои доминантӣ бисёр бошанд, ҳамон қадар зоҳиршавии ин ё он аломат афзун мегардад ва баръакс. Ранги сурҳи дони гандум бо ду гени A1A2 вобаста аст.



Дар айни ҳол генҳои гайриаллелӣ бо як ҳарф A(a) ишора шудаанд, зеро онҳо инкишофи як алломатро назорат мекунанд.

Дар генотипи A1A1A2A2 ранги дони гандуми сурх аз ҳама баланданд, вале дар генотипи a1a1a2a2 ранги донҳо сафеданд. Вобаста ба микдори генҳои доминантӣ дар генотип шаклҳои гуногуни рангро аз сурхи баланд (дар шакли гузашт) то сафед пайдо кардан мумкин аст (расми 9.7).



Микдори пигменти ранги пӯсти одам ҳам ба микдори генҳои гайриаллелии таъсирашон якхела вобаста аст. Таъсири байниҳа ми меросгузори бисёр алломатҳои муҳимми ҳайвонот ва рустаниҳо, масалан, микдори қанди бехмева, дарозии ҳӯшаҳо, дарозии

сұтахой чуворимакка, наследиҳи ҳайвонҳо ва ғайра бо ҳамин роҳ мегузаранд. Ҳамин тавр, бисёр алматхо бо роҳи таъсири тарафайни чанд құфти алматхо, яне полимерии якхела инкишоф мейбанд. Баъзан ҳолатхое вомехұранд, ки як ген метавонад чанд алмат ва хосиятҳои организмро назорат кунад.

Ин ҳодисаро плейотропі (аз юонии «pleion» – сермиқдор ва «tropos» – тараф) меноманд. Масалан, дар одам гене мавҷуд аст, ки якбора ҳам нұқсони нохунҳо ва ҳам косачаи зонуро назорат мекунад. Дар мүшҳо бошад, гени мутантій аст, ки зери таъсири онҳо устухонҳо пурра инкишоф намейбанд. Асоси таъсири генҳои плейотропиро зохиршавии генҳо дар аввал (онтогенез)-и инкишофи индивидуалій ташкил мекунад. Ҳамин тариқ, ген мағұхуми шартій буда, муайянкунандаи қисми алматхост, зеро таъсири хар ген бо гени дигар, аниқтараш ба мұхити генотип вобаста аст.

Саволҳо барои санчиши:

1. Кадом алматхои нахұди омұхтаи Г.Мендел бо роҳи доминантій ба мерос мегузаранд?
2. Мисолжое оред, ки таъсири ген бо зохиршавии таъсири генҳои аллелии дигар алоқаманд бошанд.
3. Таъсири байниҳамии генҳое, ки дар сераллелизм дохил мешавад, чыгана аст?
4. Шаклҳои таъсири байниҳамии генҳои ғайриаллелиро шарҳ диҳед.

Истилоҳот:

1. **Эпистазій** – ҳодисае, ки як ген имкон намедиҳад, ки дигар гени ғайриаллелій ба кор дарояд.
2. **Полимерій** – ҳамроҳ таъсир карданы якчанд құфти генҳои аллелій, ки як алматро муайян мекунанд.
3. **Плейотропій** – таъсири як ген, ки чанд алматро назорат мекунад.
4. **Комплементарій** – иловна шудани як ген бо зохиршавии алматхои гени дигари ғайриаллелій.
5. **Кодоминантій** – ҳодисаи якчоягій ва пурра зохиршавии ду аллели ген дар ҳолати гетерозиготій.
6. **Доминанти нопурра** – шакли таъсири байниҳамии генҳои аллелій, ки гени доминантій гени ретессивиро пурра пахш намекунад.

Тестҳо

1. Таъсири байниҳамии генҳо чыгана аст?
 - а) ҳар як ген алмати алоқидаро назорат мекунад; б) якчанд ген бо ҳам таъсир карда, алматро зохир мекунанд; в) як ген гени дигарро пахш мекунад.

2. Таъсири байниҳамии генҳо чанд хел мешаванд?
 - а) аллелӣ ва ғайриаллелӣ; б) аллелӣ; в) ғайриаллелӣ.
3. Мисоли таъсири байниҳамии генҳои аллелӣ қадом аст?
 - а) гурӯҳи хун АВ ва MN; б) гурӯҳи А; в) гурӯҳи ВО.
4. Боҳамтаъсиркунии генҳои ғайриаллелӣ чанд хел мешавад?
 - а) ду хел; б) се хел; в) чор хел.
5. Мудоме ки ҷуфтни генҳои ғайриаллелӣ таъсир мерасонанд ва аломати нав дар насли якум пайдо мешавад чӣ ном дорад?
 - а) комплиментарӣ; б) эпистазид; в) полимерӣ.
6. Генҳое, ки бо дигар генҳои ғайриаллелӣ таъсир мерасонанд чӣ ном доранд?
 - а) эпистаз; б) полимерӣ; в) комплиментарӣ.
7. Генҳои якхела таъсиркунандаро чӣ меноманд?
 - а) доминантӣ; б) полимерӣ; в) эпистазид.
8. Полимерӣ чӣ маъно дорад?
 - а) генҳои якхела таъсиркунанда, ки як аломатро назорат мекунанд;
 - б) генҳое, ки якуякбора якчанд аломатро назорат мекунанд; в) генҳои боздорандай аломатҳо.
9. Пигменти ранги пӯсти одам ба қадом шакли боҳамтаъсиркунӣ доҳил мешавад?
 - а) комплиметарӣ; б) эпистазид; в) полимерӣ.
10. Мудоме ки як ген якчанд аломатро назорат мекунад, чӣ ном дорад?
 - а) комплиментарӣ; б) эписторӣ; в) плейотропӣ.

8. Генетикаи одам

Одам маҳсули биосфера ба ҳисоб меравад, бинобар ин, ҳамаи қонуниятиҳои генетикӣ, ки барои дигар организмҳои зинда хоссанд, ба одам ҳам тааллук доранд. Албаттa, инсон ҳам тобеи қонуниятиҳои генетикӣ ва ҳам иҷтимоӣ мебошад, лекин ҳангоми омӯхтани организм, одам ҳамчун маводди генетикии он дорои ҳосиятҳои маҳсус буда, бо баъзе мушкилиҳо ва ҳусусиятҳояш аз дигар мавҷудот фарқ дорад.

Ба ин ҳусусиятҳо, имконияти набудани гузаронидани дурагакунии ҷуфтни шахсони зарурӣ, дер ба балогат расидани наслҳо, кам будани наслҳо, имконияти пайдо кардани шароити якхела барои назорат дар ҳар оила, нисбатан бисёр будани хромосомаҳо ва набудани имконият барои гузаронидани таҷрибаҳо доҳил мешаванд.

Ба ҳамаи ин мушкилиҳо нигоҳ накарда, дар вақтҳои охир дар омӯхтани генетикаи инсон комёбихои зиёд ба назар мерасанд. Муваффақиятҳои бадастоварда дар асоси усулҳои гуногун ба

монанди генеологӣ (авлодӣ), популятсионӣ, дугоникӣ, ситогенетикӣ ва биохимикӣ ба даст оварда шудаанд.

§.1 Усулҳои тадқиқоти генетикаи одам

Усули генеологӣ. Яке аз усулҳои қадимтарин дар тадқиқи генетикаи одам ин усули генеалогӣ (авлодӣ ё шаҷаравӣ) ба хисоб меравад. Моҳияти асосии усули мазкур дар он аст, ки он бештар ба омӯзиши аломатҳои мұтадил ва нұқсондор машгүл буда, онҳоро ба таври амиқ таҳлил менамояд.

Маълум гардиш, ки баъзе аломатҳо бо роҳи доминантӣ, баъзе аломатҳои дигар бо роҳи ретсессивӣ ва баъзе аломатҳо бо тарзи бо чинс пайваст буда, аломатҳоро ба мерос мегузаронанд. Масалан, дар сулолаи Габсбургҳо дар асри XV аломати доминантии «лабҳои ғафси лаби поён», оvezон, мушоҳида карда мешавад.

Чунин тарзи ба мерос гузаштани бемории гемофилия (лаҳт нашудани хун) дар сулолаи маликаи англис Виктория, ки ба гени ретсессивӣ вобаста буда, дар хромосомаи чинсии X ҷойгир аст, ба мушоҳида мерасад.

Яке аз писарҳо гемофилик ва ду нафар духтарон дар ҳолати гетрозигот барандаанд.

Доранда ё баранда шахсонеро меноманд, ки онҳо солиманд, лекин дар генотипашон генҳои ретсессивии беморманд ҷой дорад.

Аломати шашангушта (полидактилия) ва ангуштони кӯтоҳ (брехитикталия) бо роҳи доминантӣ ба мерос мегузарад.

Усули популятсионӣ. Тадқиқотҳои генетикӣ - популятсионӣ имконият медиҳад, ки миқдори воҳӯрии генҳо ва генотипҳо дар ин ё он популятсия муайян карда шаванд. Дар натиҷаи таҳлили оморӣ паҳншавии ин ё он аломат дар гурӯҳҳои гуногун, имконияти пайдо шудани мутатсия аз насл ба насл дар муддати дуру дароз ҷой дорад.

Ҳамин тавр, соҳтори мураккаби гуногуни генетикии фарки одамон, миллатҳо, мамлакатҳои гуногун мушоҳида мешаванд.

Дар асоси ин метод паҳншавии на танҳо генҳои алоҳида, инчунин, нұқсонҳо ва издивоҷи гайрихешон ва хешони наздик таҳлил карда мешавад. Мисол, дар яке аз қабилаҳои Караба дар Панамаи Ҷанубӣ, ки аксари онҳо албиносанд ё ин ки дар яке аз дехаҳои Швейцария 2200 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд, ки дар байни онҳо 50 нафар кару гунг ва зиёда аз 200 кас нұқсонҳои шунавоӣ доранд.

Аз ҳамин сабаб ҷавонон пеш аз он ки хонадор шаванд, бояд ҳатман аз ташхиси тиббӣ - генетикий гузаранд.

Усули дугоникҳо. Дугоникҳо таҳминан 2%-ро дар байни қӯдакони навзод ташкил мекунанд. Дугоникҳо ду хел мешаванд: яктухма ва дутухма. Дугоникҳои яктухма аз ҳисоби як тухмҳуҷайра ва як нутфа таваллуд мешаванд ва онҳо ҳамчун нусҳаи якдигаранд, яъне зоҳирان онҳоро фарқ намекунанд ва ҳатман чинсашон якхела ё ҳар ду духтар ё писар таваллуд мешаванд, чунки генотипашон якхела аст.

Дугоникҳои гуногунтухма аз ҳисоби ду тухмҳуҷайра ва ду нутфа инкишоф мейёбанд ва аз ҳамдигар ва бо чинсашон фарқ мекунанд, яке духтар дигаре писар ё ҳар ду духтар, ё ҳар ду писар. Агар дугоникҳои яктухма дар шароити гуногун тарбия ёбанд, ин имкон медиҳад, ки фарқи байни онҳоро вобаста ба шароити муҳити беруна дар ташаккулёбии баъзе аломатҳои онҳо муайян намоем.

Дар умум рафткор ва кирдори дугоникҳои яктухма бо ҳам монанданд, дугоникҳои гуногунтухма бошанд, бо ин хусусиятҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Усули ситогенетикий. Ин усул аз омӯзиши дастаи хромосомаҳо ва соҳти онҳо дар одамони солим ва бемор ба воситаи микроскоп ба таври қиёсӣ омӯҳта мешавад.

Мисол, агар дар ҳуҷайраи мард хромосомаи зиёдатии X мушиҳид шавад (яъне ҳамагӣ 47 - хромосома, ки аз онҳо XXU - чинсӣ), ин нишонаи он аст, ки ў гирифтори синдроми Клайнфелтер мебошад. Ҳоло усулҳои маҳсуси рангкунии хромосомаҳо барои муайянкунӣ коркард шудаанд. Ҳоло на танҳо соҳтори хромосомаҳо, инчунин, генҳои онҳо муаяйн карда шудаанд ва ҳаритай хромосомӣ соҳта шудааст.

Усули биохимикий. Ин усул имкон медиҳад, ки чой ва хусусияти мутатсияи пайдошуда дар ин ё он сафедаи ба мутатсия дучоршуда муайян карда шавад. Мисол, мутатсияи нуқсонии досмонанд, эритроситҳои барандаи оксиген, ки шакли ҳилолро пайдо мекунанд. Дар ин молекулаи калон танҳо дар чойи шашум ба чойи аминокислотаи лизин валин чойгир шудааст, ки ҳангоми таҳлил муайян мешавад.

Бемории қанд ҳам ба усули биохимикий дохил мешавад, ки фаъолияти мультадили гадуди зери меъда, ки инсулинро синтез мекунад, вайрон шудааст.

§ 2. Бемориҳои генӣ ва хромосомӣ

Бемориҳои генӣ ба генҳои алоҳида вобаста буда, соҳтори генро тағиیر медиҳанд, ки он ба гирифткоршавӣ ба нуқсониҳои гуногун оварда мерасонад. Баъзе аз ин bemoriҳо бо роҳи аутосомии доминантӣ мегузараанд, яъне гени онҳо дар хромосомаҳои аутосомӣ ҷойгир аст. Мисол, нуқсони ӯтоҳ будани ангуштон бо роҳи доминанти аутосомӣ ба мерос мегузараад, ки бугуми охирни ангуштон инкишоф намеёбад.

Баъзан гени доминантӣ, ки ин ё он нуқсонҳоро муайян ме-кунад ва дар ҳолати доминанти гомозиготӣ (AA) ба номуътадилии вазнин бурда мерасонад, лекин дар ҳолати гетрозиготӣ (Aa) таъсираш паст ё баъзан зоҳир намешавад. Намунаи ин ҳолат бемории полидактилия (шашангушта) мебошад, ки дар натиҷаи он дар ӯдакон ангушти иловагӣ пайдо мешавад.

Дар ҳолате ки беморӣ дар натиҷаи мутатсияи гени ретцессиии аутосомӣ пайдо мешавад, дар ин ҳолат сухан дар бораи бемории аутосомии ретцессивӣ меравад. Бо ҳамин роҳ албинизм (сафедпӯстӣ) ба мерос мегузараад, ки пигменти ранги пӯст, мӯй, ҷашм мавҷуд нест.

Албатта, чунин нуқсон танҳо дар шахсони дорои хромосомаҳои гомозиготии ретцессивӣ (aa) ин аломат мушоҳида карда мешаванд. Дар ҳолати гетрозиготӣ (Aa) таъсири ген мушоҳида намешавад.

Яке аз bemoriҳои ирсии вазнин, ки бо роҳи ретцессивии аутосомӣ, ба мерос мегузараад ин фенилкетонурия мебошад. Ин беморӣ дар натиҷаи мутатсияи гени рамзқунандай фермент буда, барои гирифтани аминокислотаи тирозин аз аминокислотаи фенилаланин мебошад.

Ҳангоми набудани ин фермент дар организми ӯдакони навзод фенилаланин ҷамъ шуда, ба соҳтори асад таъсири мерасонад. Бемориро ба осонӣ муайян кардан мумкин аст, чунки дар пешоби онҳо миқдори фенилаланин бисёр аст. Агар сари вақт миқдори фенилаланинро дар ҳӯроки ӯдакон кам кунем, он гоҳ инкишофи мағзи сар мӯтадил мешавад.

Агар беморӣ бо нуқсони гени хромосомаи ҷинсии X вобаста бошад, дар ин ҳолат сухан дар бораи меросгузории бо ҷинс пайваст меравад. Намунаи чунин беморӣ гемофилия (лаҳт нашудани ҳун) мебошад.

Бемориҳои хромосомӣ. Ин гуна bemoriҳо бо тағиیرёбии миқдори хромосомаҳо ё мутатсияи геномӣ ва ё соҳтори хромосомӣ вобаста буда, мутатсияи хромосомӣ ном доранд. Аз соли 1956 маълум гардид, ки дар ҳар як ҳуҷайраи мӯътадили одам 46 хромосома чой дорад. Ҳоло бошад, аз тарафи комиссияи махсуси байналмилалӣ ҳамаи хромосомаи одам рақамгузорӣ шудаанд. Инчунин, мавқеи ҷойгиршавии бисёр генҳо дар хромосомаҳо муайян шудаанд, ки имконияти соҳтани ҳаритаи хромосомаи одам амалий шуда истодааст.

Баъди коркарди номенклатураи хромосомаҳо имконияти муайян намудани тағиироти миқдорӣ, ки онҳо ба bemoriҳои вазнини ирсӣ оварда мерасонанд, аниқ гардид. Нишон дода шуд, ки илова шудани хромосомаи сеюм дар 21 - умин ҷуфтҳои хромосома барои таваллуд шудани кӯдак ба нуқсони Даун сабабгор мешавад.

Дар байни 500 – 1000 наслҳои таваллудшуда як нафар кӯдак ба ин bemoriҳи гирифтор аст ва ҷунин ҳусусиятҳо доранд: қафомонии ақл, қадпаст, мавҷудияти устуворӣ ба bemoriҳои (инфексонӣ), рӯяшон ҳосиятҳои хос доранд. Бештар дар занҳои нисбатан калонсол таваллуд мешаванд.

Агар дар дастаи хромосомаҳои занҳо яке аз хромосомаҳои X-набошад, онҳо ба bemoriии синдроми Шершевский - Тернер гирифтор мешаванд, ки дар натиҷа бенасл, қадпаст, гарданкӯтоҳ ва дар гарданашон баъзе рагҳо мушоҳида мешаванд.

Мавҷуд будани хромосомаи зиёдатии X дар мардҳо ба bemoriии Клайнфелтер (XXY) мерасонад, онҳо: безуриёт, қадбаланд, камақл, баданашон занмонанд мешаванд. Генотипи XXY дар ҳамон вақт пайдо мешавад, ки ҳангоми пайдо шудани тухмхӯҷайра дар яке аз онҳо ду хромосомаи X чой дошта, дар вақти бордоршавӣ бо нутфаи Y - хромосомадор якҷоя мешаванд.

Ба ҷунин нуқсонҳои вазнин на танҳо дигар шудани миқдори хромосомаҳо сабаб мешавад, инчунин вайрон шудани соҳтори хромосомаҳо ҳам боис мешаванд. Мисол, ҳангоми делетсия (канда шудани як қисми он) қисми хромосомаи 5 дар инсон, ки сабабгори bemoriии «садои гурба», ки соҳтори гулу ва овози дорои лаппиши махсусдошта, ба овози гурба монанд аст, инчунин, ақлашон кам аст. Ҳангоми делетсия дар қисми 21-хромосома яке аз шаклҳои хунсафедӣ мушоҳида мешавад. Ҳоло маълум аст, ки мутатсия сабабгори bemoriҳои саратон мебошанд. Ҳамин тавр, мутатсияҳо сабабгори бисёр bemoriҳои вазнин мебошанд, лекин

инкишофи илм имконият медиҳад, ки оқибатҳои ногувори пайдошавии бемориҳои генетикиро паст гардонад.

Саволҳо барои санчиши:

1. Таснифоти бемориҳои гениро шарҳ дихед.
2. Мисолҳои мушаҳхаси бемориҳои генетикиро номбар кунед.
3. Зиёд будани хромосомаи X дар мардҳо кадом бемориро ба вучуд меорад?
4. Сабаби бемории «садои гурба» дар чӣ мебошад?

§. 3 Масъалаҳои бехтарини генетикӣ

Дар замони ҳозира дар ҷамъияти инсонӣ ҳонадоршавии ҳешони наздик кам шуда истодааст, лекин дар баъзе ноҳияҳо ин амал мушоҳида мешавад, ки ба мавқеи географӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ё дигар сабабҳо ба монанди маҳдудшавии нуфузӣ вобаста аст.

Чунонки маълум аст, мутатсияҳо дар организми инсон доимо пайдо мешаванд ва 10%-и гаметаҳо нуқсон доранд. Бештари мутатсияҳо дар ҳолати ретсесивӣ буда, дорои нуқсонҳои генетикӣ мебошанд, ки худи шахс онҳоро дарк намекунад, чунки онҳо дар ҳолати гетерозиготианд.

Ҳангоме ҳешони наздик издивоҷ мекунанд, эҳтимолияти ин генҳои ретсесивӣ ба ҳолати гомозиготии ретсесивӣ (aa) гузашта, таъсири худро ба наслҳо мерасонанд ва кӯдакони бемор таваллуд мешаванд.

Албатта, қарib ки дар тамоми давлатҳои ҷаҳон никоҳи ҳешон манъ карда шудааст, лекин дар қабилаҳои алоҳида, ки дар ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон зиндагӣ мекунанд, никоҳи ҳешони наздик байни амакбача ва амакдуҳтар ва ғайра бештар мушоҳида мешавад. Дар чунин гурӯҳи одамон ду маротиба бештар кӯдакони мурда ва нуқсондор таваллуд мешаванд, нисбат ба ноҳияҳои ҳамворӣ ва рушдёфтга, ки дар онҳо ҳонадоршавии ҳешон нисбатан кам аст. Барои пас гардонидани эҳтимолияти бемориҳои ирсӣ дар бисёр давлатҳо маркази маслиҳати тиббии генетикӣ мавҷуданд.

Донистани қонуниятиҳои генетикӣ имконият медиҳад, ки эҳтимолияти сар задани нуқсонҳои генетикиро дар оилаҳои солим, ки дар авлоди онҳо бемориҳои ирсӣ мушоҳида гаштаанд, пешгӯй карда шаванд. Барои ин бо роҳи пурсиш шаҷараи волидонро сохтан мумкин аст, ки он имконият медиҳад, бемориҳои генетикӣ ва ба мерос гузаштани онҳо, ки ба ин ё он хромосома алоқаманданд, муайян карда шаванд.

Табиб – маслиҳатчй дар рафти фаъолияти касбии худ бо баъзе мушкилиҳои хусусияти равонидошта дучор меояд, чунки бисёриҳо намехоҳанд, ки дар бораи бемориҳои бобову момокалони худ иқрор шаванд. Файр аз ин, бисёр шахсон дар бораи бемориҳои аҷодди худ маълумот надоранд.

Агар дар натиҷаи муайян кардани шаҷараи авлодӣ маълум гардад, ки эҳтимолияти ба вучуд омадани нуқсони генетикий дар ин волидон мушоҳида мешавад, ки ин бо усули биохимикий, физиологӣ, ситогенетикий ташхис карда мешавад. Мисол, дар шахсоне, ки бемории ларзиши бадан (бехушшавӣ) доранд, бо ёрии электроэнцифалограмма характеристи калавишҳои электрикии мағзи сарро муаяйн мекунанд. Баъзан дигар шудани шакли хромосомаи волидонро дидан мумкин аст ё ин ки дигаргунни биохимикиро, ки дар амал дар шакли фенотипӣ зоҳир намешаванд.

Дар давраи инкишофи ҷанин кӯдак аз вай миқдори кама маҳлулро мегирад, ки дар он ҳуҷайраҳои ҷанинӣ ва маҳсули муబодилаи он мавҷуданд.

Дар асоси таҳлили биохимикий ва ситогенетикий доир ба инкишофи кӯдаки дар ҷанинбуда хулоса баровардан мумкин аст. Ҷунин ташхис дар ҳолати ҷанинӣ ҳамон вақт гузаронида мешавад, ки эҳтимолияти таваллуд шудани кӯдак бо нуқсони генетикий вучуд дорад. Ҳоло бошад, бо ҳамин усул зиёда аз 100 навъи бемориҳои ирсӣ таҳлил ва муайян карда шудаанд.

Барои паст кардани эҳтимолияти ба вучуд омадани нуқсонҳои генетикий, бояд таъсири омилҳои мутагениро то ҳадди имкон кам намоем. Ба ин гуна омилҳои мутагенҳо моддаҳои химиявӣ, ки дар зиндагӣ истифода мешаванд, монанди партовҳои саноатӣ, баъзе рангҳои ҳӯрокворӣ, заҳрохимиқатҳо, мавҷҳои электромагнитӣ, мутагенҳои биологӣ (мисол, баъзе навъҳои эмкунӣ) ва аз ҳама бештар бемориҳои вирусӣ доҳил мешаванд.

Усулҳои маслиҳати тиббию генетикий торафт бештар рушд карда истодааст, ки дар натиҷа бисёр оилаҳо аз таваллуд шудани тифлони нуқсондор раҳо меёбанд, лекин ҷиҳати ахлоқии ин масъала дар бобати ҳамл дар динҳои гуногун ва ҳалқҳо ҳар ҳел фахмида мешавад. Албаттa, ин масъала ҷиҳати ахлоқӣ дошта, дар ин бобат ҳалқҳои гуногун фикру ақида ва таомули худро дorangанд, аз ҷумла аз нигоҳи динӣ.

Ҳамин тавр, ирсият дар пайдо шудани бисёр бемориҳо нақши асосиро мебозад, аз ҷумла бемориҳои дил, баландшавии фишори

хун, ревматизм, бемории қанд, шизофрения, лекин ҳолати ҳаёти солим имконият медиҳад, ки пайдоиши ин гуна бемориҳо дар бисёр ҳалқиятҳо бартараф карда шаванд.

Саволҳо барои санчиши:

1. Барои чӣ шаҷара соҳта мешавад?
2. Чаро ҳамаи ҳалқҳо ба ҳам хешигарӣ доранд?
3. Барои чӣ издивоҷи хешу таборӣ оқибатҳои хуб надорад?
4. Чӣ гуна эҳтимолияти ба вуҷуд омадани бемориҳо ирсиро паст кардан мумкин аст?

Тестҳо

1. Аломати ангуштони кӯтоҳ чӣ гуна ба мерос мегузарад?
а) доминантӣ; б) ретсессивӣ; в) нопурра.
2. Таҳлили популятсиониро чӣ гуна мегузаронанд?
а) оморӣ; б) генӣ; в) санчиши.
3. Дугоникҳои яктуҳма чӣ хеланд?
а) бо ҳамдигар монанд; б) гуногунчинса; в) аз ҳамдигар фарқ мекунанд.
4. Бемории қанд ба қадом усул вобастааст?
а) генӣ; б) хромосомӣ; в) биохимиявӣ.
5. Бемории фенилкетонурия чӣ тавр ба мерос мегузарад?
а) доминантӣ; б) ретсессиви аутосомӣ; в) гетерозиготӣ.
6. Бемории Даун ба қадом ҷуфтӣ хромосома вобастааст?
а) 19 - ум; б) 21 - ум; в) 15 - ум.
7. Бемории Клайнфелтер чандто хромосома доранд?
а) 47 (44 + XXУ); б) 46 (44 + XY); в) 45 (44+У).
8. Бемории «Садои гурба» ба чӣ вобастааст?
а) делетсия; б) дефишенс; в) дучандшавӣ.
9. Таҳлили тиббию генетикий чӣ аҳамият дорад?
а) маслиҳат додан; б) паст кардани бемориҳо; в) пешгӯйӣ кардан.
10. Чанд навъи бемориҳо ирсӣ таҳлил ва муайян шудаанд?
а) 50; б) 80; в) 100.

ТАДҚИҚОТИ ШОЁН ДАР ИНКИШОФИ БИОЛОГИЯ

384 –322 то милод	Арасту дар ин солҳо назарияи зина ба зина инкишоф ёфтани олами зиндаро гуфта гузашт ва як қатор ақидаҳои табиию илмиро пешниҳод намуд. Арасту ба чунин хулоса омад, ки олами зинда аз табииати ғайризинда бо таъсири қувваи илоҳӣ – энтелихия (аз юнонӣ - таъсир) пайдо шудааст.
1609	Аввалин бор микроскоп иҳтироъ шуд. (Г.Галилей).
1628	Гардиши хун маълум гардид. (В.Гарвей).
1651	Ташкил ёфтани мавқеи тамоми мавҷудоти зинда аз тухм. (В.Гарвей).
1661	Капиллярҳо (рагчахо) кашф шуданд. (М.Малпиги).
1665	Соҳтори ҳуҷайрагии бофтаи пӯқ маълум гардид. (Р. Гук).
1668	Бо роҳи таҷриба исбот гардид, ки кирминаи пашиша аз тухми онҳо пайдо мешавад. (Ф.Реди).
1674	Бактерияҳо ва содатаринҳо маълум гардиданд. (А. Левенгук).
1676	Пластидҳо ва хроматофорҳо маълум шуданд. (А.Левенгук).
1677	Наҳустин бор мушоҳида шудани нутфаи (сперматозоид)-и одам. (А.Левенгук).
1688	Мағҳуми намуд ҳамчун ҷенаки систематик қабул гардид. (Д.Рей).
1735	Соҳтори систематика ва номенклатураи бинарӣ (дуномагӣ) қабул шуд. (К.Линей).
1778	Маълум шуд, ки оксигенро рустаниҳо хориҷ мекунанд. (Ҷ. Пристли).
1779	Алокамандии рӯшнӣ ва ранги сабзи рустаниҳо муайян гашт. (Я.Ингенхауз).
1809	Назарияи аввалини олами органикӣ ташкил ёфт. (Ж. Б.Ламарк).
1814	Маълум гардид, ки аз маводди ҷав краҳмал ба қанд бо ёрии фермент табдил меёбад. (Г.Кирхгоф).
1828	Қонуни бо ҳам монандии ҷанин ташкил ёфт. (К.М.Бер).
1831	Ядрои ҳуҷайра кашф гардид. (Р.Броун).

1839	Назарияи ҳучайрагӣ пешниҳод гардид. (Т.Шванн, М. Шлейден).
1853	Воридшавии нутға (сперматозоид) ба ҳучайратухм мушоҳида шуд. (Ф.Кебер).
1858	Пайдоиши ҳар як ҳучайра аз ҳучайра ташаккул ёфт. (Р. Вирхов).
1859	Китоби Ч.Дарвин «Пайдоиши намудҳо бо роҳи интихоби табиӣ ё зинда мондани фардҳои хубтар мутобикишуда дар мубориза барои ҳаёт» нашр шуд.
1862	Назарияи худ аз ҳуд пайдошавӣ инкор гардид. (Л.Пастер).
1864	Қонуни биогенетикӣ ташкил ёфт. (Э.Гекkel, Ф.Мюллер).
1865	Қонунҳои ирсият нашр шуданд. (Г.Мендел).
1868	Кислотаҳои нуклеинӣ қашф шуданд. (Ф.Мишер).
1871	Тасдиқ шуд, ки сафедаҳо аз аминокислотаҳо соҳта шуданд. (Н.Н.Любавин).
1874	Митозро дар ҳучайраи рустаниӣ мушоҳида намуданд. (И.Д. Чистяков).
1875	Маълум шуд, ки раванди оксидшавӣ на дар хун, балки дар бофтаҳо ба амал меояд. (Э. Пфлюгер).
1878	Тақсимшавии митозӣ дар ҳучайраи ҳайвон тасдиқ гардид. (В.Флеминг, П.И.Перемежко).
1880	Витаминҳо маълум шуданд. (Н.И.Лукин).
1883	Назарияи биологии (фагоситарӣ) иммунитет ташкил ёфт. (И.И.Мечников).
1892	Вирусҳо қашф шуданд. (Д.И.Ивановский).
1898	Наҳустин бор мейоз маълум гардид. (В.И.Беляев).
1898	Дучанда бордоршавӣ дар рустаниҳои гулдор маълум гардид. (С.Г.Навашин).
1899	Бактериофакҳо (вирусҳо, ки бактерияҳоро мөхӯранд) қашф шуданд. (Н.Ф.Гамалея).
1900	Қонуни меросгузорӣ дуюмбора қашф шуд. (К.Корренс, Э. Чермак, Г. Фриз).
1900 - 1901	Тасаввурот доир ба фаъолияти рефлексҳои шартӣ маълум гашт. (И.П.Павлов).
1903	Мавқеи рустаниҳои сабз дар гардиши энергия ва моддаҳо дар табиат маълум шуд. (К.А.Тимирязев).

1910	Назарияи филэмбриогенез-макроэволютсия ташкил ёфт. (А.Н.Северсов).
1914	Назарияи хромосомии ирсият пешниҳод гардид. (Т.Морган).
1920	Қонуни қатори гомологияи тағийирпазирии ирсӣ ташкил ёфт. (Н.И.Вавилов).
1921	Таъсири як қисми чанин ба қисми дигар ва мавқеи чойдоштаи ин қисм дар инкишофи чанин маълум гашт. (Г.Шпеман).
1923	Фотосинтез ҳамчун ҷараёни оксидшавандаю барқароршаванда тасдиқ гардид. (Т.Тунберг).
1924	Назарияи табиию илмии пайдоиши ҳаёт дар рӯйи Замин маълум гардид. (А.И.Опарин).
1928	Асари Вернадский доир ба «Биосфера» нашр шуд.
1929	Пенитсилини табииро ҷудо карданд. (А.Флемминг).
1931	Соҳта шудани микроскопи электронӣ. (Е.Руска, М.Кнолл).
1940	Антибиотики тозаи химиявии пенитсилино дастрас намуданд. (Г.Флори, Е.Чейн)
1940	Назарияи биогеосеноз пешниҳод шуд. (В.Н.Сукачёв).
1943	Мавҷуд будани мутатсияи спонтанӣ (табий) маълум гардид. (С.Лурия, М.Делбрюк).
1944	Моҳияти генетикии КДН исбот гардид. (О.Эвери, С.Маклеод, М.Маккарти).
1945	Табиати иммунологии номувофиқии кӯчонидан (трансплантатсия)-и бофтаҳо ва узвҳо маълум шуд. (П.Медавар).
1946	Системаи рекомбинатсияи дар бактерияҳо маълум гардид. (Д.Ледерберг, Е.Татум).
1948	Ягонагии принципи назорат дар системаи кибернетика ва организмҳои зинда тасдиқ гардид. (Н.Виннер).
1953	Тасаввурот доир ба соҳтани модели соҳтори КДН маълум гардид. (Д.Уотсон, Ф.Крик).
1960	Гибридизатсияи ҳуҷайраҳои соматикӣ (чисм) тасдиқ шуданд. (Г.Барский).
1961	Типҳо ва табиати умумии код (рамз)-и генетикӣ муайян шуд. (Ф.Крик, Л.Барнет, С.Бреннер, Р.Уотс-Тобин).

1961	Клоникуунонии ҳайвонот оғоз шуд. (Ч.Гердон).
1962	Фаҳмишҳо доир ба фаъол гардидани генҳои танзимгар (регулятор) аз тарафи генҳои операторӣ маълум шуд. (Ф. Жакоб, Ж. Моно).
1968	Бо усули химиявӣ генро синтез карданд. (Х.Корана).
1970	Нусхабардории (транскрипсия) баръакс маълум гардид, яъне аз КРН-КДН нусхабардор мешавад. (Х.Темин, Д. Балтиморе).
1973	Нахустин таҷрибаҳо доир ба клоникуунонии молекулавӣ нашр гардиданд. (С.Коэн, А.Чанг).
1982	Имконияти дигар шудани генотипи ҳайвон бо ёрии молекулаҳои реконбинативӣ КДН исбот гардид. (Р. Толмитер, Р.Бринстер).

МУНДАРИЧА

Муқаддима.....	4
§1. Таърихи мухтасари биология ва вазифаҳои он	8
Боби I	
Пайдоиш ва марҳалаҳои аввалини инкишофи ҳаёт дар рӯйи Замин. Гуноншаклии олами зинда.....	11
§2. Марҳалаҳои асосии эволютсияи химияй.....	11
§3. Марҳалайи аввали эволютсияи биологӣ.....	17
§4. Моҳияти ҳаёт ва хосияти зинда.....	22
§5. Меъёрҳои мавҷудоти зинда.....	29
Боби II	
Таърихи омӯзиши ҳаёт.....	38
§1. Тасаввуроти файласуфони дунёи қадим ва асрҳои миёна доир ба пайдоиши ҳаёт.....	38
§2. Назарияи абадӣ будани ҳаёт	41
§3. Тасаввуроти ҳозира дар бораи пайдоиши ҳаёт.....	45
Манбаи энергия ва синну соли Замин.....	48
§4. Марҳалаҳои асосии эволютсияи биосфера дар маҷмӯъ.....	51
§5. Назарияи пайдоиши протобиополимерҳо.....	56
§6. Эволютсияи протобионтҳо	60
§7. Эволютсияи мубодилаи моддаҳо (метаболизм).....	62
§8. Пайдоиши эукариотҳо ва назарияҳо доир ба пайдоиши онҳо.....	64
Боби III	
Ташкилёбии химиявии ҳучайра.....	70
§1. Моддаҳои гайриорганикӣ таркиби ҳучайра.....	72
§2. Моддаҳои органикӣ таркиби ҳучайра.....	74
§3. Молекулаҳои органикӣ – ангиштобҳо.....	83
§4. Молекулаҳои органикӣ – ҷарбҳо ва липоидҳо	84
§5. Полимерҳои биологӣ – кислотаҳои нуклеинат.....	86
Боби IV	
Мубодилаи моддаҳо – асоси ҳастии организмҳои зинда.....	94
§1. Анаболизм.....	94
§2. Мубодилаи энергетикӣ – катаболизм	98
§3. Мубодилаи автотрофии моддаҳо	101
Боби V	
Соҳт ва вазифаи ҳучайра.....	106
§1. Ҳучайраҳои прокариотӣ	106
§2. Ҳучайраҳои эукариотӣ	110
§3. Рибосомаҳо.....	116
§4. Лизосомаҳо.....	118
§5. Ядрои ҳучайра	123
§ 6. Таксимшавии ҳучайра	129
§7. Хосиятҳои соҳти ҳучайраи рустаниӣ	136
§8. Назарияи ҳучайравии соҳти организмҳо	138
§9. Шакли гайриҳуҷайравии ҳаёт. Вирусҳо	140

Боби VI	
Афзоиш ва инкишофи организмҳо.....	146
§1. Афзоиши гайричинсӣ	147
§2. Афзоиши чинсӣ	151
§3. Даври якуми тақсимшавии мейозӣ	155
§4. Давраи ташаккули хучайра	159
Боби VII	
Инкишофи фардии организмҳо (онтогенез).....	163
§1. Маълумоти муҳтасари таъриҳӣ	164
§2. Давраи инкишофи чанинӣ	165
§3. Гаструлятсия	168
§4. Давраи инкишофи баъдиҷаний	174
§5. Монандии чанинҳо ва дивергенсияи аломатҳои чанин. Қонуни биогенетикӣ.....	178
§6. Инкишофи организмҳо ва муҳити зист.....	181
Боби VIII	
Асосҳои генетика.....	189
§1. Мағфумҳои асосии генетикий.....	190
Боби IX	
Қонуниятҳои меросгузории аломатҳо.....	194
§1. Усулҳои гибридиологии омӯзиши меросгузории аломатҳо.....	195
§2. Қонунҳои Мендел.....	197
Қонуни якуми Мендел - қонуни ҳамшаклии наслҳои якуми гибридӣ.....	197
§3. Қонуни дуюми Мендел (қонуни таҷзия).....	202
§4. Қонуни сеюми Мендел. (Дурагакунни дигибридӣ ва полигибридӣ)	206
§5. Назарияи ирсияти хромосомӣ. Меросгузории ҳампайвастагии генҳо.	212
§6. Генетикаи чинс. Меросгузории аломатҳои бо чинс часпида.....	216
§7. Генотип ҳамчун системаи том. Таъсири байниҳамии генҳо.....	221
8. Генетикаи одам.....	226
Тадқиқоти шоён дар инкишофи биология.....	234

**МАҲМАДЗИЁЕВ АБДУЛЛО, САВЛАТОВ САИД,
ТОШЕВ АБДУҲАСИБ, ФИЁСОВ ТАВАККАЛ**

БИОЛОГИЯИ УМУМӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир
Мусаҳҳех
Муҳаррири техники
Тарроҳ

Қ. Сатторӣ
М. Саидова
Н. Салоҳиддинзода
З. Саъдуллоев

Ба чоп 26.02.2019 иҷозат дода шуд. Коғази оғсет.
Чопи оғсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 15,0
Адади нашр 120000 нусха.
Супориши № 17/2019.

Муассисай нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, қӯчаи Аҳмади Дониш 50.
Тел: 222-14-66
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ “Нашри Мубориз”
ба табъ расидааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, кӯч. Карамов 205